

Ф. Комилов, М. Муллоҷонов, Қ. Тухлиев

ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАЦИОНӢ

Китоби дарӣ барои синфи 10

**Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба ҷон тавсия намудааст**

**Душанбе
КММ “Насиба”
2010**

ББК 32.81Я.2+74.202.4
К - 65

Ф. Комилов, М. Муллоҷонов, Қ. Тухлиев. Технологияи информатсионӣ.
Китоби дарсӣ барои синфи 10. – Душанбе, 2010. – 272 с.

Хонандай азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳрабар шавед ва онро эҳтиёти намоед. Кӯшии кунед, ки соли хонии оянда ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастраси додару хоҳарчаҳоятон гардад ва ба онҳо низ хизмат намояд.

Истифодаи иҷоравии китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли хониш	Охири соли хониш
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99947-751-5-6

© Ф. Комилов, М. Муллоҷонов, Қ. Тухлиев, 2010

САРСУХАН

Толибильмони гиромӣ!

Дар барномаи нави таълимии фанни «Технология информатсионӣ» фасли алгоритмсозӣ ва барномарезӣ мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Маҳз шиносой ва истифодаи амалии мағҳумҳои ин фасл ба шогирдон шароит фароҳам меоварад, ки онҳо бо тарзи ҳалли масъалаҳо тавассути компютер тассавуроти дақиқ ҳосил намоянд. Китоби мазкур, ки барои хонандагони синфи 10-уми мактабҳои таҳсилоти умумӣ пешкаш гардидааст, тибқи ҳамин барномаи нави таълимии фан таълиф шудааст ва қуфлкушои фасли номбурда ба ҳисоб меравад.

Китоб дорои ду бахш аст. Бахши аввал «Воситаҳои информатикунӣ» ном дошта, аз ду боб иборат аст. Боби якуми он ба омӯзиши алгоритм ва маҳорати алгоритмсозӣ ва боби дуввум ба шиносой бо асосҳои барномарезӣ дар забони нисбатан содай **QBasic** ва намунаи объектгарои он – **Visual Basic** бахшида шудааст. Бахши дуюми китоб «Технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионӣ» ном дошта, ба омӯзиши муқаддимаи яке аз забонҳои барномарезии мусоир – **C++** бахшида шудааст.

Ҳамин тарик, дар синфи 10 фарҳангӣ иттилоотии хонандагон дар раванди омӯзиши васеи маданияти алгоритмсозӣ ва забонҳои барномарезӣ ташаккул дода мешавад.

Устодони гиромиқадр! Муаллифон ба ҳамаи онҳое, ки фикру дарҳостҳои холисонаи ҳудро барои беҳтар гаштани мазмуну мӯхтавои китоб ва ислоҳи камбуҷидои дар он содиргашта иброз доштанианд, қаблан миннатдорӣ баён менамоянд ва ҳатман онҳоро дар нашрҳои минбаъдаи китоб ба ҳисоб мегиранд. Аз муқарризон эҳтиромона ҳоҳиш карда мешавад, ки мулоҳизаҳояшонро ба Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмиву методии назди Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намоянд.

Муаллифон



Бахши 1

ВОСИТАХОЙ
ИНФОРМАТИКУНОЙ

Боби 1
АСОСХОН АЛГОРИТМСОЗИ

1.1.1. АЛГОРИТМ

Мафхұмда алгориттм. Мо дар ҳәёти харрұзаамон корхой зиёдеро ба сомон мерасонем, аммо на ҳамеша оид ба раванд ва тарзи ичрои онҳо аҳамият медиҳем. Дар асл ҳар як кор мувофиқи пайдарпайи муайяни амалиёті алоҳида ичро мегардад. Масалан, барои күшодани дари хона, бояд мо аввал дастаки онро қапем ва сонй дарро ба самти күшодашавиаш тела диҳем. Ҷи хеле ки ин мисол бармеояд, мо дар ин маврид бояд ду амалро ичро кунем: **қапидан ва тела додан**. Вале, шояд пеш аз күшодани дари хона, ба сари мо ҳеч гоҳ фикр ҳам наояд, ки мо бояд хатман аз рӯи ду амали зикршуда рафтор намоем. Күшодани дари хона кори доимӣ ва ҳамарұза буда, мо онро ҳар дафға ба таври худкор (автомат) ичро менамоем.

Албатта, күшодани дар кори нисбатан сода ба ҳисоб меравад, чунки барои ичрои он миқдори ками амалиёт истифода бурда мешавад. Зиндагй баъзан дар назди мо ичрои вазифаҳои мураккабро низ мегузорад. Барои бехато ичро намудани чунин вазифаҳо ва корхое, ки дақиқро талаб менамоянд, мо бояд аз рӯи пайдарпайи нишондодхой аниқ амал намоем.

Ҳамин тарик, мо дар ҳар як қадам бо масъалаҳои гуногун рӯбару шуда күшиш менамоем, ки онҳоро ҳал кунем. Ҳар масъала рохи ҳалли худро дорад. Дар чунин мавридҳо зарур аст, ки мо пешакй пайдарпайи амалиёттеро муайян созем, ки онҳо ба ҳалли ин масъалаҳо оварда мерасонанд. Ана ҳамин гуна тарзи ичрои пайдарпайи амалиётро, ки ба ҳалли ин ё он масъала

оварда мерасонад, *алгоритм* низ мегүянд. Дар вөкөй, боиси ифтихори мост, ки калимаи «алгоритм» аз шакли навиши лотинии номи риёзидони машхури Осиёи Марказӣ (асри IX) Муҳаммад Алхоразмӣ (*Algorithmi*) гирифта шудааст. Алхоразмӣ аллакай дар ҳамон замон қоидаҳои ичрои амалҳои арифметикиро дар системаи ҳисоби даҳӣ пешниҳод намуда буд.

Дар математика ва информатика мағҳуми алгоритм яке аз мағҳумҳои бунёдӣ ба шумор меравад. Ҳатто қисми маҳсуси математика - *назарияи алгоритмҳо* ба омӯзиш ва тадқики алгоритмҳо баҳшида шудааст. Мағҳуми алгоритм ҳусусан ҳангоми ҳалли масъалаҳо бо ёрии компьютер васеъ татбиқ карда мешавад. Вале қайд бояд кард, ки ба мағҳуми алгоритм, ба мисли баъзе мағҳумҳои бунёдии дигар (масалан, мағҳуми маҷмӯъ), таърифи қатъӣ додан мумкин нест. Онро танҳо маънидод кардан мумкин аст:

Алгоритм маҷмӯи амрҳои барои ичроӣ фаҳмо ва нишондоди аниқи пайдарпайии амалиётест, ки барои ба даст овардани мақсад ё ҳал намудани масъалаи гузошташуда бояд онҳо пай дар пай ичро карда шаванд.

Ичроӣ алгоритм. Ҳар як алгоритм мувофиқи дараҷаи душвории худ ба ягон ичроҷии мушахҳас пешниҳод карда мешавад. Масалан, ҳалли муодилаи квадратиро аз ҳар гуна хонандай синфи якум интизор шудан мумкин нест. Ҳушбахтона, дар ҷаҳони муосир, инсон дар иҳотаи маҷмӯи гуногуни васоити техникӣ карор дорад. Оинаи нилгун, дастгоҳи аксбардорӣ, наклиёт, мошини чомашӯй, радио, магнитофон, компьютер, робот ва гайра мисолҳои ин гуна васоитанд. Одамон ҳалли бисёр масъалаҳоро ба зиммаи ин васоит гузошта, меҳнати фикрӣ ва ҷисмонии худро осон гардонидаанд. Азбаски ҳар як таҷқизот ҳусусият ва қоидаҳои истифодаи худро дорад, пас ҳар қадоми онҳоро *ичроӣ* номидан мумкин аст. Ичроӣ на танҳо васоити техникӣ, балки шаҳси алоҳида ё ғурӯҳи одамон, ҳайвон ё парранда низ шуда метавонад. Масалан, паррандаи ромшуда, ки амрҳои соҳибашро бехато ичро мекунад ё духтарчае, ки бо ҳоҳишни модараш зарфҳоро мешӯяд, ичроӣ мебошанд.

Ҳамин тарик, ҳар як ичроӣ барои анҷом додани корс бояд пайдарпайии охирноки амалиётро ичро намояд. Агар ичроҷии алгоритм воситаи техникӣ бошад, он гоҳ пайдарпайии нишондодҳои алгоритм бояд намуди қатъӣ дошта бошад, яънс ҳар як амалиёти он бояд танҳо бо як тарз ичро карда шавад.

Компьютер, ҳамчун воситай техникий, маҳз дар заминаи ҳамин қатъяти нишондодҳо ягон кореро ба анҷом мерасонад. Дар мавриди иҷроҷии алгоритм будани компьютер ба ҷои мағҳуми нишондод мағҳуми *фармон* ё *амр* истифода мешавад.

Системаи фармонҳои иҷроҷӣ. Иҷроҷиёни алгоритмҳо ба мисли худи алгоритмҳо гуногунанд. Ҳар кадоми онҳо вобаста ба имконот ва синфи маъсалаҳои кориашон мачмӯи амалиёти маҳсуси худро доранд. Масалан, амале, ки ба шудгори замин вобаста аст, ба мачмӯи амалиёти трактор доҳил шуда, ба мачмӯи амалиёти телевизор ягон даҳле надорад. Мачмӯи амалиёtero, ки иҷроҷӣ амалӣ гардонида метавонад, *системаи фармонҳои иҷроҷӣ* мегӯянд.

Тарзҳои тасвири алгоритм. Барои он ки алгоритмро иҷроҷӣ амалӣ гардонида тавонад, бояд он бо ягон тарз тасвир карда шавад. Шаклҳои нисбатан бештар паҳнгардидаи алгоритмҳо матнӣ, формулавӣ-матнӣ, ҷадвалӣ, блок-схемавӣ ва барномавӣ мебошанд.

Шакли матнӣи алгоритм имконият медиҳад, ки алгоритм ба воситай қалима ва ҷумлаҳои забони муқаррарии гуфтугӯй-навишта шавад. Дар *шакли формулавӣ-матнӣи алгоритм* марҳалаҳои он бо ёрии формулаҳои математикий тасвир карда шуда, барои шарҳу эзоҳашон аз матнҳо истифода мебаранд. *Шакли ҷадвалии алгоритми* имконият медиҳад, ки марҳалаҳои он дар сатру сутунҳои ҷадвал тасвир карда шаванд.

Блок-схема тасвири графикӣ сохтори мантиқии алгоритм мебошиад, ки дар он ҳар як марҳалаи алгоритм ба воситай ягон фигураи геометрии мувоғик (блок) ифода карда мешавад. Барои нишон додани самти идоракунӣ аз тирча истифода мебаранд. Ба сифати блокҳо фигураҳои зерин истифода мешаванд:

Фигураҳо	Амалиёт
	Тасвири ибтидо ва интиҳои алгоритм
	Блоки арифметикий: ҳисобкунӣ ё тасвири функсия
	Блоки мантиқӣ: санчиши шарт
	Доҳилкунии додаҳои ибтидой: тасвири аргументҳо
	Чопкунӣ дар экран
	Чоли натиҷа дар қоғаз
	Муроҷиаткунӣ ба зербарнома

Шакли барномавии алгоритм - ин табдили алгоритм ба дастури маҳсусест (барнома), ки компьютер маҳз дар асоси он кореро ба анҷом мерасонад. Барои эҷоди барномаҳо аз забонҳои барномарезӣ (алгоритмӣ) истифода мебаранд. Аслан *барномаи компютерӣ* - ин алгоритм дар забони *компютер* аст.

Ҳалли масъалаи дилҳоҳ информатсияи непшакӣ додашударо талаб менамояд. Аз ин лиҳоз гуфтани мумкин аст, ки алгоритм раванди пай дар пай ба натиҷаи зарури табдил додани информатсияни ибтидой аст. Ҳамчунин, дар хотир бояд нигоҳ дошт, ки иҷроӣ алгоритмро расман иҷро мекунад ва ҳамеша бо миқдори охирноки амалҳо сару кор дорад.

Хосиятҳои алгоритм. Ҳар гуна алгоритм дорои хосиятҳои зерин мебошад:

1. *Дискретӣ* – тақсимкуни алгоритм ба марҳалаҳо (қадамҳо). Ҳар як қадам дар ягон фосилаи охирноки вакт ба таври дискретӣ (алоҳида-алоҳида) амалӣ мегардад.
2. *Аниқӣ* – аз рӯи тартиби муайян ва мушахҳас иҷро гаштани қадамҳо.
3. *Детерминантӣ (муайянӣ)* – фаҳмо ва қобили қабул будани ҳар як қадам барои иҷроӣ. Ин хосият яккиматӣ ва якхелфаҳмии алгоритмро таъмин менамояд, яъне алгоритм барои як маҷмӯи додаҳо доимо як натиҷаро непикаш мекунад. Дар қадамҳои алгоритм ибораҳое ба мисли «якчанд дақиқа», «зарби x ба яке аз ададҳои a ё b », «ду-се қонӯк шакар» ва гайра бояд дучор наоянд.
4. *Натиҷанокӣ* – пас аз иҷрои ҳамаи қадамҳо ҳатман соҳиби натиҷаи зарурӣ шудан. Яъне, раванд бояд пас аз иҷрои алгоритм қатъ гардад ва натиҷаҳои зарурӣ (мобайни ё ниҳоӣ) дастрас шаванд.
5. *Оммавӣ (умумӣ)* – истифодаи алгоритм барои ҳалли синфи масъалаҳои навъи якхела. Яъне, алгоритм натанҳо барои ҳалли як масъалаи мушахҳас, балки барои ҳамаи масъалаҳои тарзи ҳаллашон ба ин масъала монанд, бояд истифода шавад. Масалан, ба воситаи як алгоритм ҳалли муодилаи квадратии алгебравии дилҳоҳи $ax^2+bx+c=0$ -ро, ки аз ҳамдигар танҳо бо қимати коэффициентҳояшон - a, b, c фарқ

мекунанд, ҳангоми $D=b^2-4ac \geq 0$ будан, аз рӯи формулаҳои
 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ ёфтани мумкин аст.

Дар дигар мавридҳо бошац, барои ёфтани ҳалли як масъала якчанд алгоритмҳои гуногунро пешкаш кардан мумкин аст. Масалан, ҳалли муодилаи квадратии ислоҳшудаи $x^2 + px + q = 0$ -ро бо срии формулаи

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

е аз рӯи теоремаи Вист:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -p, \\ x_1 \cdot x_2 = q \end{cases}$$

муайяни кардан мумкин аст.

⊗ Саволҳо:

1. Алгоритм чист?
2. Калимаи алгоритм бо номи кадом риёзидон вобастагӣ дорад?
3. Ки (ҷи) иҷроҷии алгоритм шуда метавонад?
4. Системаи фармонҳои иҷроҷӣ гуфта чиро мефаҳмад?
5. Кадом тарзҳои тасвиркуни алгоритмҳоро медонед?
6. Блок-схема чист? Дар он кадом фигураҳо истифода мешаванд?
7. Кадом хосиятҳои алгоритмро медонед?
8. Хосияти дискретии алгоритм ҷи маъно дорад? Хосияти детерминантиаш ҷи?

☒ Супориш:

1. Матни мавзуъро бодиқкат ҳонед ва онро нақл кунед.
2. Бо мисолҳои мушахҳас мағҳуми иҷроҷии алгоритмро шарҳ дидед.
3. Ишораҳои фигураҳои блок-схемаро дар дафтаратон кашед.
4. Хосиятҳои алгоритмро маънидод кунед.

1.1.2. АЛГОРИТМСОЙ. ЗАБОНДАЛГОРИТМЫ

Таъминоти барномасин компьютер. Тавре қайд кардем, компьютер бе истифодаи барнома (программа) ягои амалро ичро карда наметавонад. Барномаҳо дар хотираи компьютер чойгир карда мешаванд. Як барномаро бо барномаи дигар иваз намуда; компьютерро барои ҳалли масъалаи тамоман дигар истифода бурдан мумкин аст. Маҳз из ҳамин лихоз меғүянд, ки компьютер дар ҳалли масъалаҳои соҳаҳои муҳталифи фаъолияти инсон кор фармуда мешавад.

Компьютер барномаро ба тарики зайл (мувофики алгоритмаш) ичро менамояд: аввал протессор барномаро аз хотираи беруна (масалан, винчестер) ба хотираи фаврӣ ҷег мезанад. Пас аз он вай фармонҳои барномаро пай дар пай меҳонад ва бо додаҳое, ки барои иҷрои ин фармонҳо лозиманд, амалҳои заруриро иҷро менамояд. Баъд протессор натиҷаи ҳосилишударо аз хотираи фаврӣ ба хотираи беруна мефиристад.

Маҷмӯи барномаҳои дар хотираи компьютер мағұзбұда таъминоти барномасин компьютерро шапкын медиҳад. Доираи татбиқи компьютер ҳам маҳз из рӯи ҳамин таъминот муайян карда мешавад. Таъминоти барномавии компьютерҳои мусир ҳазорхо барнома, аз қабили бозихои компьютерӣ, барномаҳои коржарди матнҳо, ҷадвалҳои электронӣ, хазинаи маълумотҳо, барномаҳои хидматӣ ва гайраро дар бар мегирад.

Барои ба воситаи компьютер иҷро намудани алгоритмҳо забонҳои маҳсуси алгоритмӣ эҷод шудаанд. Чүнин забонҳо хеле зиёданд. Онҳоро одатай забонҳои барномарезӣ меғүянд. Яке аз чунин забонҳо Фортран (Fortran: Formula Translator – тарчумони формулаҳо) ном дошт, ки дар охири солҳои 50-уми асри XX пайдо шудааст. Забони дигаре, ки дар пешрафти илми информатика ва пайдоиши дигар забонҳои барномарезӣ таъсири қалон расонидааст, Алгол-60 (Algol: Algorithmic Language – забони алгоритмӣ) ном дошт, ки вай солҳои 60-уми асри гузашта эҷод шудааст. Забонҳои дигари барномарезӣ Ассемблер, Ада, Бейсик, Кобол, PL/1, Паскал, Си, Visual Basic, JAVA, C++ ва гайра мебошанд. Қисме аз ин забонҳо ймрӯз ҳам мавриди истифода қарор доранд.

Мо ҳоло бо забони алгоритмии маҳсусе шинос ҳоҳем шуд, ки он дар омӯзиши забонҳои алгоритмии асосӣ нойгоҳ ба ҳисоб меравад. Ин забон ҳамчун миёнарави равандҳои алгоритмсозӣ ва барномарезӣ воситаи хеле қулай ва боэътиимод аст.

Забони алгоритми системан ишораттю ва қоидаҳоест, ки барои яксоносозии тасвири алгоритмҳо хизмат мерасонад. Ин забон аз ҷиҳати таркиб сода ва оммафаҳм буда, бо забони гуфтугӯй хеле наздик аст. Дар забони алгоритмӣ рамзҳои маъмул, ададҳо, аломати амалҳо, ишорати функцияҳо ва бузургихо бе ягон тағиیر истифода бурда мешаванд. Пас аз омӯхтани ин забон, омӯзиши забонҳои асили барномарезӣ хеле осон мегардад. Вале, азбаски ин забон забони шартӣ аст, бинобар он барномаҳои тавассути он соҳташударо компьютер иҷро карда наметавонад. Новобаста ба ҳамаи ин, набояд фаромӯш кард, ки ҳангоми соҳтани алгоритмҳо риояи қоидаҳои забони алгоритмӣ шарт ва ҳатмист.

Ҳамин тарик, тавре ки ҳар як забон дорои синтаксис ва грамматикаи худ аст, забони алгоритмӣ ҳам дорои як катор қоидаҳои корӣ мебошад. Асоси фарҳанги забони алгоритмиро *фармонҳои сода* ташкил медиҳанд. Фармонҳои таркибӣ бо ёрии фармонҳои сода соҳта мешаванд. Онҳо одатан дар дӯ намуд: нурра ё нопурра (муҳтасар) дода мешаванд. Ба гайр аз фармонҳо дар забони алгоритмӣ *калимаҳои ёрирасон* низ истифода мешаванд. Ин калимаҳо муҳтасаранд, масалан:

алг (алгоритм) - нишонан номи алгоритм
ибт (ибтидо) - ибтидои алгоритм
инт (интиҳо) - интиҳои алгоритм.

Ҳар як алгоритм бояд ном дошта бошад. Номгузорӣ ихтиёрист, лекин одатан онро мувофиқи мазмуну мундариҷаи алгоритм мегузоранд. Фармонҳои алгоритм дар сатрҳо пай дар пай навишта мешаванд. Ҷар як сатр як ё якчанд фармонро навиштан мумкин аст. Барои аз ҳамдигар ҷудо кардани фармонҳое, ки дар як сатр навишта шудаанд, аломати нуқта-вергул (;) истифода бурда мешавад.

Пайдарпайии фармонҳои алгоритмро, ки яке аз паси дигар иҷро мегарданд, *серия* мегӯянд. Серия, дар навбати худ, мегавонад аз як ё якчанд фармон иборат бошад.

Ҳамин тарик, намуди умумии алгоритм дар забони алгоритмӣ чунин аст:

алг номи алгоритм
ибт
фармонҳои алгоритм (*серия*)
инт

Мисол: Бигузор амалҳои чен кардан, ба ду ҳиссаи баробар тақсим кардан, ба воситай нуқтаҳо ишора кардан ва кашидани порча ба системаи фармонҳои иҷроӣ дохил бошанд. Талаб карда мешавад, ки алгоритми гузаронидани хати миёнаи секунча тартиб дода шавад.

алг Хати миёнаи секунча

ибт

- яке аз тарафҳои секунҷаро чен кунед
- миёнаҷои онро бо нуқтаи **A** ишора кунед
- тарафи дигари секунҷаро чен кунед
- миёнаҷои онро бо нуқтаи **B** ишора кунед
- порчаи **AB**-ро гузаронед

инт

Саволҳо:

1. Чӣ тавр компьютер додаҳоро кор карда мебарояд?
2. Таъминоти барномавии компьютер чист?
3. Забони алгоритмӣ гуфта кадом забонро мегӯянд?
4. Оё ба воситай забони алгоритмӣ дар компьютер ягон масъаларо ҳал намудан мумкин аст?
5. Забони алгоритмӣ аз забони барномарезӣ чӣ фарқ дорад?
6. Вазифаи калимаҳои ёрирасон аз чӣ иборат аст?

Супориш:

1. Алгоритми истифодаи телефон ва ба кор омодасозии телевизорро тартиб дихед.
2. Тартиби пухтани оши паловро дар намуди алгоритм пешкаш намоед.

**1.1.3. ТАРЗИ ИЧРОИ ДАСТУРҲОИ АЛГОРИТМ.
ФАРМОНҲОИ ГРАФИКИ**

Барои ба ҳалли дурусти масъалаи ноил шудан, зарур аст, ки ба тарзи навишти пайдарпайии дастурҳои алгоритми он диккати ҷиддӣ дихем. Албатта, баъзан масъалаҳое низ дучор меоянд, ки новобаста аз тартиби ичрои амалҳои алгоритмашон, ҳамеша

натичаи зарурӣ ҳосил мешавад. Масалан, барои 10 дона қаламро яктоҷӣ дар куттӣ чойгир намудан, чойгиркуниро аз қалами дилҳоҳ сар кардан мумкин аст. Яъне, мо метавонем дар қадами аввал аз байни қаламҳо қалами ихтиёриро гирифта ба куттӣ гузорем ва баъд, дар қадамҳои оянда, ии корро давом дихем.

Лекин ҳалли аксарият масъалаҳо талаб меқунад, ки пайдарнияти амалҳо аз рӯи тартиби муайян ичро карда шавад. Дар ҳолати акс, натичай дурустӣ ба даст овардан гайри имкон аст.

Мисоли 1: Алгоритми қулф кардани хона.

алг Қулфкуни дар

йбт

- дарро пӯшед
- калидро ба қулф чойгир кунед
- калидро ба самти қулфкуни тоб дихед

инт

.Чи ҳеле ки дига мешавад, дар алгоритми мазкур се амал пай дар пай дода шудаанд. Агар иҷроӣ ин амалҳоро аз рӯи тартиби овардануҷа иҷро намояд, он гоҳ ба натичаи дуруст соҳиб мешавад. Дар ҳолати иваз намудани тартиби иҷрои онҳо дар қулф наҳоҳад шуд. Масалан, агар ҷои амалҳои якум ва ссюмро иваз намоем, он гоҳ мо дарро қулф карда наметавонем.

Хулоса, алгоритм аз пайдарпайии дастурҳо иборат аст. Ҳар ёк дастур метавонад ёк ё якчанд амалиётро дар баргирад. Иҷроӣ бояд дастурҳоро мувофиқи тартиби додашудаашон иҷро намояд. Ӯ бояд танҳо дар мавриде ба иҷрои дастури навбатӣ ғузарад, ки агар ҳамаи амалҳои дар дастури ҷорӣ нишондодашударо иҷро карда бошад.

Объектҳои графикӣ. Дар амалия масъалаҳое вомехӯранд, ки дар натичаи ҳалли онҳо нақшаю график, диаграммаю расм ё диг'ар намуд объективҳои (информатсияи) графикӣ ҳосил мешаванд. Дар ин маврид ҳам зарур аст, ки барои соҳтани объект, тартиби соҳтани ҷузъҳои алоҳидай он (нуқта, порча, давра, ростқунча ва гайра) нишон дода шавад.

Алгоритми сохтани объектҳои графикиро ичрочӣ бо ёрии фармонҳои маҳсус амалӣ месозад. Барои тарзи ичрои ин фармонҳоро дарк намудан, ичроҷии дар ҳамворӣ ҳаракаткунанда ва дар рӯи он расмкашандаро тасаввур бояд кард. Чун қоида ичрочӣ бояд дар нуқтаи координатааш $(0;0)$ -и ҳамворӣ қарор гирад ва ба равиши тири OY нигоҳ кунад.

Фармонҳои хаткаши: ба пеш (a), ба қафо (a). Бо ёрии фармони ба пеш (a) ичрочӣ аз нуқтаи ибтидой бо равиши иеш аз хаткашӣ доштаи худ порчай дарозиаш a воҳидро мекашад. Баъди ичрои фармон ичрочӣ дар нуқтаи интиҳоии порчай қашидашуда қарор мегирад, vale ҷо равиши он бетагири мемонад. Фармони ба қафо (a) аз фармони ба пеш (a) бо он фарқ мекунад, ки порча ба равиши муқобили равиши ичроҷидошта қашидашуда мешавад. Дар ин ҳолат низ равиши ичрочӣ тағиир намеёбад, аммо худи ў ба нуқтаи интиҳоии порчай қашидашуда мегузарад.

Фармонҳои сардиши: ба рост (b), ба чап (b). Ичрочӣ бо ёрии фармонҳои ба рост (b) ва ба чап (b) мувофиқан ба b дараҷа ба рост ва ба чап тоб меҳӯрад.


Мисоли 2: Алгоритми қашидани расми квадрат.

алг Квадрат

ибт

- ба пеш (4)
- ба рост (90)
- ба пеш (4)
- ба рост (90)
- ба пеш (4)
- ба рост (90)
- ба пеш (4)

инт



Ичрочӣ аввал дар ибтидои координата қарор дорад ва равишаш бо равиши тири OY мувофиқ аст. Ба воситаи фармони ба пеш (4) ичрочӣ порчай дарозиаш ба 4 воҳид баробарро мекашад. Фармони ба рост (90) равиши расмкашии ичроҷиро ба 90° ба тарафи рост тоб медиҳад. Ин амалҳо дар қадамҳои (3-7)-уми алгоритм такрор мейёбанд. Дар натиҷа расми дар боло овардашуда ҳосил мешавад.

Фармонҳои расм қашӣ, расм накаши. Ҳангоми сохтани объектҳои графикӣ баъзан лозим меояд, ки дар ҳамворӣ бе амали


расмкашӣ аз як мавқеъ ба мавқеи дигар чой иваз намоем. Ин амал бо ёрии фармони расм накаш ичро карда мешавад. Фармони расм накаш-ро дар алоҳидагӣ (бе расмкашӣ) истифода мебаранд. Барои қатъ гардонидани таъсири фармони расм накаш фармони расм каш дохил карда шудааст. Пас аз ичрои фармони расм каш иҷроӣ бо ёрии фармонҳои ба пеш, ба қафо ва гайра соҳтани ҷузъҳои объекти графикиро идома медиҳад.

⊗ Саволҳо:

1. Иҷроҷӣ чи тавр фармонҳои алгоритмро ичро мекунад?
2. Барои чӣ дар мавриди ҷойивазкуни фармонҳои якум ва сеюми алгоритми дар мисоли 1 овардашуда дар қулф намешавад?
3. Кадом фармонҳои соҳтани объектҳои графикиро медонед?
4. Фармонҳои хаткашӣ кадомхоянд?
5. Фармони ба рост (90) аз фармони ба чап (90) чӣ фарқ дорад?
6. Зарурати дохилкуни фармони расм накаш дар чист?

☒ Супориш:

1. Матни мавзӯъро бодикӯат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар алгоритми дар мисоли 1 овардашуда (қулфкуни дар) ҷои ҳамаи фармонҳояшро иваз кунед ва муайян намоед, ки дар кадом ҳолатҳо ба ҳалли масъала соҳиб шудан мумкин аст.
3. Алгоритми кашидани росткунҷаи тарафҳояш 15 ва 20 воҳидро тартиб дихед.
4. Бе истифодаи фармони расм накаш алгоритми соҳтани расми зеринро тартиб дихед, ки он аз болои як хат ду маротиба нагузаштанро таъмин намояд.



1.1.4. СОХТОРХОИ АЛГОРИТМ

Се шакли асосии сохтории алгоритмҳо мавҷуд аст: *хаттӣ, шоҳанок ва тақоришаванд*. То ҳол мо алгоритмҳоеро омӯҳтем, ки онҳо танҳо аз пайдарпайии дастурҳои сода иборат буданд. Ин гуна алгоритмҳоро одатан *алгоритмҳои хаттӣ* мегӯянд. Дар алгоритмҳои хаттӣ дастурҳо (фармонҳо, амалҳо) аз рӯи тартиби додашудаашон ичро мешаванд:




Акнун бо *дастурҳои таркибии* забони алгоритмӣ шинос мешавем. Дастурҳои таркибӣ ду ҳел мешаванд: шоҳанок ва тақоришаванд (даврӣ, сиклӣ). Дар алгоритмҳос, ки чунин дастурҳо истифода мешаванд, амалҳо вобаста аз риоя шудани ягон шарти додашуда ичро мегарданд. Аз ин ҷо бармеояд, ки муҳимгарин ҳосияти ин дастурҳо дар таркибашон мавҷуд будани ягон шарт аст.

Дастури шоҳанок Намуди умумии ин дастур чунин аст:

агар шарт
 он ғоҳ серияи 1
 вагарна серияи 2
иtmом

Калимаҳои ёрирасони агар, он ғоҳ, вагарна ва иtmом, ки дар ин дастур истифода шудаанд, маънои муқаррарии забони гуфтугӯиро доранд. Шарти додашуда пас аз калимаи ёрирасони агар меояд. Ин калима ибтидои дастур ва калимаи ёрирасони иtmом интиҳои онро ифода мекунанд. Калимаи иtmом-ро дар рости (зери) калимаи агар меоранд ва онҳоро бо ҳати амудӣ пайваст менамоянд. Дар байни калимаҳои ёрирасони он ғоҳ ва вагарна як сатр ё пайдарпайии сатрҳо навишта мешаванд, ки онҳо аз фармонҳои забони алгоритмӣ (серияи 1) иборатанд. Дар байни калимаҳои ёрирасони вагарна ва иtmом бошад, дигар пайдарпайии фармонҳо (серияи 2) навишта мешавад.

Акнун тарзи ичрои ин дастурро дида мебароем. Аввал **шарт** санҷида мешавад. Агар он риоя гардад, он ғоҳ **серияи 1** ва дар ҳолати акс, яъне ҳангоми риоя нагардидан шарт, **серияи 2** ичро



Мисо ил 1. Алгоритми масъалаи «Ба күчабарой вобаста аз вазъи ҳаво»-ро дар шакли блок-схема ва забони алгоритмӣ тартиб медиҳем.



алг Тарзи ба күча баромадан

ибт

агар борон бошад

он гох чатр мегирим

вагарна чатр намегирим

итмом

инт

Мисоли 2: Алгоритми масъалаи «Тарзи аз чорроҳа гузаштан»-ро месозем.

алг Тарзи аз чорроҳа гузаштан

ибт

агар чароғаки сабз фурӯзон бошад

он гох аз чорроҳа мегузарем

вагарна мунтазир мешавем

итмом

инт



Ибтидо

ҳа

не


Чароғаки сабз
фурӯzon ast?

Аз чорроҳа
мегузарем

Мунтазир
мешавем

Интиҳо

Дастури шоханок ба гайр аз намуди умумӣ, ки онро намуди нурраи дастур мегӯянд, намуди ионурра (мухтасар) хам дорад. Намуди ионурраи дастури шоханок чунин аст:



агар шарт

он гоҳ серия

итмом

Фарки намуди ионурраи дастури шоханок аз намуди шуррааш дар он аст, ки серия дар ин ҷо танҳо ҳангоми риоя шудани шарт иҷро мегардад. Агар шарт риоя нагардал, он гоҳ кори дастури шоханок аниҷом мейбад ва иҷроӣ ба иҷроӣ дастурҳои навбатии алгоритм шурӯъ менамояд.

Дастури интиҳоб. Ҳалли бъязе масъалаҳо талаб менамояд, ки дар дастури шоханок миқдори шартҳои санҷидашаванд заиде аз якто бошад. Агар ин миқдор ба ду баробар бошад, он гоҳ як дастури шоханок дар дохили дастури шоханоки дигар (ба сифати серия) ҷойгир карда мешавад. Вале агар миқдори шартҳо аз дутон заиде бошад, он гоҳ ба ҷои дастури шоханок истифодаи *дастури интиҳоб* қулайтар аст. Дастури интиҳоб низ ба мисли дастури шоханок шаклҳои шурра ва ионурра дорад. Шакли ионурраи дастури интиҳоб чунин аст:

интиҳоб

ҳангоми шарти 1: серия 1

ҳангоми шарти 2: серия 2

.....

ҳангоми шарти N: серия N

итмом

Ин дастур чунин ичро мегардад. Аввал ичрочай *шарты* 1-ро месанчад. Ҳангоми риоя шудани он, вай фармонҳои ба *серияи 1* тааллуклоштаро ичро менамояд ва бо ҳамин раванди кори дастури интихоб ба охир мерасад. Дар ҳолати риоя напиудани *шарты 1*, ичрочай *шарты* 2-ро месанчад. Агар ин шарт риоя гардад, он гоҳ вай фармонҳои ба *серияи 2* даҳлдоштаро ичро мекунад ва раванди кори дастури интихоб қатъ месбад. Бо ҳамин тарз, ичрочай то пайдо намудани шартни аввалини риояшаванд, ҳамаи шартҳоро пай дар пай месанчад. Баъди дарёфти чунин шарт серияи фармонҳои ба он мувофиқро ичро менамояд ва кори дастури интихобро хотима мебахшад. Агар ягон шартни дар дастур инишондодашуда риоя нағардад, он гоҳ бе гузаронидани ягон амалиёт раванди кори дастури интихоб қатъ гардонида меншавад.

Агар ҳангоми риоя нағардидани ягон шартни дастур, гузаронидани амалиёти дигарро иенгииш кардан зарур бопад, он гоҳ аз намуди пурраи дастури интихоб истифода мебаранд:

интихоб

ҳангоми шарты 1: серияи 1

ҳангоми шарты 2: серияи 2

.....

ҳангоми шарты N: серияи N

вагарна серия

итмом

Мисол: Бо истифода аз шаклҳои пурра ва ионураи дастури интихоб дар замини ибораи афсонавии «*Батарафи рост равӣ аспатро гум мекунӣ, ба тарафи чап равӣ бо марғ дучор меой, ба пеш равӣ рафиқатро меёбӣ*» алгоритм тартиб дихед.



а) Ҷар шакли пурра:

алг Иборае аз афсона
ибт

интихоб

ҳангоми ба тарафи рост ҳаракат кардан аспатро гум мекунӣ

ҳангоми ба тарафи чап ҳаракат кардан ба марг
дучор меой
вагарна рафиқатро меёбӣ

иттомум

инт

б) Дар шакли нонурра:

алг Иборае аз афсона
ибт

интихоб

ҳангоми ба тарафи рост ҳаракат кардан аспатро гум
мекунӣ

ҳангоми ба тарафи чап ҳаракат кардан ба марг дучор
меой

ҳангоми ба пеш ҳаракат кардан рафиқатро меёбӣ

иттомум

инт

Бо дастурҳои такроршавандა баъдтар шинос хоҳем шуд.

⌚ Саволҳо:

1. Кадом дастурро дастури таркибӣ мегӯянд?
2. Чанд шакли дастури шоханокро медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
3. Дастури интихобро кадом вақт истифода мебаранд?
4. Шакли пурраи дастури интихоб чӣ гуна аст?
5. Фарқи байни шаклҳои пурра ва нопурраи дастури интихоб дар чист?

☒ Супориш:

1. Матнро бодиқкат хонед ва тарзи кори дастурҳои шоханок ва интихобро фаҳмонед.
2. Масъалае пешниҳод намоед, ки алгоритми ҳалли онро ба воситай дастури шоханок сохтан мумкин бошад.
3. Ягон алгоритме тартиб дихед, ки дар он дастури интихоб истифода шуда бошад. Алгоритми сохтаатонро бо ёрии дастурҳои шоханок табдил дихед.

1.1.5. БУЗУРГИХО: ДОИМИХО, ТАГИЙРЁБАНДАХО

Дар забони алгоритмі ду намуди бузургихоро истифода мебаранд: доимій ва тагийрёбандада.

Доими ғұфта бузургисеро меноманд, ки қиматы он дар раванди ичрои алгоритм тагийр намеёбад. Масалан, адади π ($\pi \approx 3,14$) ва қимати g - суръати озодаftии чисм ($\approx 9,8 \text{ м/с}^2$) бузургихои доимианд. Доимиҳоро дар навбати худ ба доимиҳои ададай, маттій (литерій) ва қадвалий тақсим мекунанд. Доимиҳои ададии забони алгоритмі аз доимиҳои ададии муқаррарій яғон фарқе надоранд. Масалан, бузургихои 3; -56; 89.234; 333 ва гайра доимиҳои ададианд. Таңхо ҳаминиро бояд дар хотир дошт, ки қисми бутуни адад аз қисми касрии он на бо воситаи аломати вергүл, балки бо нүкта чудо карда мешавад. Агар бузургі қимати матниро қабул карда болшад, он тоғ онро бузургии *литерій* меғүянд. Қимати доимиҳои литерій дар дохири нөхунакхо гирифта мешаванд. Масалан, "ҳал надорад", "муайян пест", "дұ", "Дүшәнбе шаҳри дилоро", "125+47=172" ва ҳоказо доимиҳои литерианд. Қимате, ки дар яғон лаҳзаи ичрои алгоритм бузургі сохиби он аст, қимати *чории бузургі* ном дорад.

Тагийрёбандада ғұфта бузургисеро меноманд, ки он дар раванди ичрои алгоритм метавонад қиматын гүногуно қабул намояд. Тагийрёбандада барои нигоҳдорӣ ва коркарди додаҳо хизмат мерасонанд. Онҳо ба воситаи номашон муйян карда мешаванд. Рамзи аввали иноми тагийрёбандада ҳатман бояд ҳарф болшад. Масалан, **a**, **b1**, **ҳарорат** ва гайра тагийрёбанданд. Ба воситаи ном дар хотираи компьютер ҷойи нигоҳдории (сурогаи) қимати тагийрёбандада муйян карда мешавад. Қимати тагийрёбандада метавонад бузургихои намуданион гүногун болшад: адальхи бутун ё хақиқи, пайдарнайии рамзҳо, қиматҳои мағтиқи ва гайра.

Тагийрёбандада низ асосан ба се намул چудо менамоянд: ададай, маттій ва қадвалий. Намуди тагийрёбандада ба воситаи намуди қимати додаҳояни муйян карда мешавад. Қимати тагийрёбандада ададай адад буда, қимати тагийрёбандада маттій пайдарнайии рамзҳо меболшад. Дар забони алгоритмі намуди тагийрёбандада ба воситаи калимаҳои калидии **натур** (натуралий), **бүт** (бутун), **ҳақ** (хақиқи), **лит** (литерій) ва гайра муйян карда мешаванд.

Бо доимиҳо ва тагийрёбандада амалҳои гүногуно ичро кардан мумкин аст. Масалан, бо бузургихои ададай амалҳои арифметикий ва бо маттій амалҳои табдилдихии сатрҳои матниро

ичро менамоянд. Тагийрёбаңдахой қадвалиро ҳангоми кор бо додахой намуди қадвалий истифода мебаранд. Мавқеи чойгиришавии чунин тагийрёбаңдахоро дар қадвал басыттай индексхояшон мұайян мессозанд.

Дар забонхой барномарезій барои тасвири намуди тагийрёбаңдахо рамзхой маҳсусро истифода мебаранд. Масалан, дар забони барномарезии Бейсик рамзи % (аломати фоиз) барои тасвири аладхой бутун ва рамзи \$ (аломати доллар) барои тасвири додахой матній (литерій) истифода бурда мешавад. Гарчанде дар баъзе забонҳо нипон додани намуди бузургихо шарт набошад ҳам, вале дар аксариятапон нипон додани намуди онҳо талаб карда мешавад. Намуди бузургихо нисбатан нахигардида инхоянд:

Намуди бузургидо	Забони алгоритмий	Паскал	Си
Бутун	<u>бут</u>	Integer	Int
Ҳақиқӣ	<u>ҳақ</u>	Real	Float
Матнӣ	<u>лит</u>	String	Char[]

Сарлавҳаи алгоритм. Тавре дар мавзӯъҳои гузашта қайд шуд, оғози ҳар гуна алгоритм дар забони алгоритмӣ сарлавҳаи он аст:

алг номи алгоритм (рӯйхати бузургихо бо нипондоди намудашон)
арг номгүйин аргументҳо
нат номгүйин натиҷаҳо

Бузургидое, ки дар алгоритм ҳамчун маътумоти ибтидоӣ ҳизмат мерасонанд, аргумент номдоранд. Рӯйхати онҳо насаз калимаи ёрирасони **арг** (аргумент) оварда мешавад. Натиҷаҳои ниҳоии кори алгоритм пас аз калимаи ёрирасони **нат** (натиҷа) тасвир карда мешаванд. Мувофиқи қоидаҳои навишти алгоритм номи аргументҳо ва натиҷаҳо аз ҳамдигар ба воситаи вергул чудо карда мешаванд.

Бузургидое, ки ҳангоми шрои алгоритм барои широрат кардан натиҷаҳои мобайни истифода мешаванд, бузургидон мобайни номдоранд. Чунин бузургихо баъди калимаи ёрирасони **ибл** оварда мешаванд. Қарид ҳамаи амалҳои арифметики ва алломатҳои муқоисавии муқаррарило дар забони

алгоритмі ҳам истифода мебаранд. Танҳо дар хотир бояд доңт, ки дар хисобкүй ва ишораткуниҳои забони алгоритмій ба چой аломати " $=$ " рамзи " $:=$ "-ро истифода бурда, онро на аломати *баробар*, балки *бахшиш* мегүянд. Масалан, навинити $y := x^2 + 3$ чунин хонда мешавад: «Ба тағыйирёбандай у қимати ифодаи $x^2 + 3$ бахшида шавад». Ин навинштро *фармони бахшиш* мегүянд.

Аломати " $:=$ " барои ичрочӣ амалиёт аст, вале аломати " $=$ " на. Аломати " $=$ "-ро танҳо ҳангоми тасвир намудани шартҳо истифода мебаранд. Аз тарафи чани аломати " $:=$ " бузургии дилҳоҳи тағыйирёбанда ва аз тарафи ростаи ифодаи дилҳоҳи ададӣ ё гайриададӣ навинита мешавад.

Мисол: Алгоритми аз ду адади додашудаи α ва β ёфтани адади калонтаринро месозем.

<u>алг</u>	<u>КАД</u>	<u>(хак</u>	α, β, γ
<u>арг</u>		α, β	
<u>нат</u>		γ	
<u>ибт</u>			
<u>агар</u>		$\alpha \geq \beta$	
	<u>он гоҳ</u>	$\gamma := \alpha$	
	<u>вагарна</u>	$\gamma := \beta$	
	<u>итмом</u>		
	<u>инт</u>		

Дар ин мисол ба сифати номи алгоритм *КАД* қабул карда шудааст. Бузургихои α, β ва γ намуди ҳақиқӣ доранд, ки ин ба воситаи калимаи ёрирасони хак қайд карда шудааст. Дар алгоритм бузургихои мобайнӣ истифода напушудаанд. Баъди калимаи ёрирасони ибт фармони шоҳанок омадааст, ки он шарти $\alpha \geq \beta$ -ро лар бар гирифтааст. Агар ин шарт риоя шавад (яъне, қимати α аз қимати β калон ва ё ба он баробар бошад), он гоҳ фармони баъди калимаи ёрирасони он гоҳ омада ичро мегардад, яъне ба тағыйирёбандай γ қимати α бахшида мешавад. Дар ҳолати риоя напушудани шарт (ҳангоми $\alpha < \beta$ будан), ба тағыйирёбандай γ қимати β бахшида мешавад. Ҳамин тарик, ичрочӣ аз байни ду адади додашуда адади калонтаринро ёфта ба тағыйирёбандай γ мебахшид, ки он дар алгоритм ҳамчун натиҷа ба қайд гирифта шудааст.

⊗ Саволҳо:

1. Чанд намуди бузургиҳоро медонед?
2. Бузургиҳои доимӣ аз тағйирёбанда чӣ фарқ доранд?
3. Кадом бузургиҳоро бузургиҳои литерӣ мегӯянд?
4. Дар забони алгоритмӣ барои тасвир намудани тағйирёбандаҳо кадом калимаҳои ёрирасонро истифода мебаранд?
5. Бузургии мобайни чист?
6. Рамзи := чиро ифода мекунад?
7. Додаҳои **253; 45.67**; «бозор» ба кадом намудҳо мансубанд?
8. Кадоме аз навиштҳои **x, 2a, 2b, 4, ҳарорат, A23, 17X, ҳалли муодила, "ҳалли муодила"**-ро ба сифати номи тағйирёбанда қабул кардан мумкин аст?
9. Намуди умумии сарлавҳаи алгоритм чӣ гуна аст?
10. Бузургиҳои мобайни дар кадом қисми алгоритм навишта мешаванд?

☒ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиқкат хонед ва мазмуни онро мухтасар дар дафтарaton нависед.
2. Якчанд бузургиҳои доимиро аз фанҳои дигар ба хотир оред ва намудашонро дар забони алгоритмӣ муайян намоед.
3. Алгоритми **КАД**-ро ба дафтарaton кӯчонед, онро таҳлил намоед ва барояш блок-схема тартиб дидед.


1.1.6. АЛГОРИТМҲОИ ЁРИРАСОН

Алгоритмҳоро нисбат ба ҳамдигар ба алгоритмҳои асосӣ ва ёрирасон тақсим мекунаанд. Тавре ки дар математика ҳангоми исботи теоремаи нав аз теоремаҳои исботшууда истифода мебаранд, дар ин ҷо низ дар вақти тартиб лодани алгоритми нав аз алгоритмҳои нештар тартибдодашуда истифода кардан мумкин аст. Барои ин, алгоритмҳои испакӣ тартибдодашударо дар ҷойи маҳсус – *хазинаи алгоритмҳо* гирд меоранд ва ҳангоми соҳтани алгоритмҳои нав аз онҳо истифода мебаранд.

Алгоритмҳоеро, ки дар маркиби алгоритмҳои дигар (асосӣ) истифода мешаванд, алгоритмҳои ёрирасон ё

тобеъ мегужанд. Барои муроҷиаткуй ба алгоритми ёрирасон ном, номгӯйи аргументҳо ва натиҷаҳо онро дар алгоритми асосӣ нишон додан зарур аст.

Мисоли 1: Алгоритми соҳтани калимаи "ЧОР"-ро дига мебароем. Аввал барои соҳтани ҳар як ҳарфи ин калима ва фосилаи байни онҳо алгоритмҳои алоҳидаро тартиб медиҳем (чадвали 1) ва баъд онҳоро дар як алгоритм (асосӣ) муттаҳид месозем. Алгоритмҳои 1, 3, 4 мувоғиқан барои соҳтани ҳарфҳои Ч, О, Р ва алгоритми 2 барои соҳтани фосилаи байни ҳарфҳо пешбинӣ карда шудаанд.



Агар ҳамаи алгоритмҳои оварданударо ба сифати алгоритмҳои ёрирасон қабул намоем, он гоҳ алгоритми асосии соҳтани калимаи “чор” намуди зеринро мегирад:

алг Соҳтани калимаи ЧОР

ибт

- ҳарфи Ч
- фосила
- ҳарфи О
- фосила
- ҳарфи Р

инт

Чадвали 1

1. алг ҳарфи Ч
ибт
▪ расм накаш
▪ ба пеш (2)
▪ расм каш
▪ ба пеш (2)
▪ расм накаш
▪ ба қафо (2)
▪ ба рост (90)
▪ расм каш
▪ ба пеш (2)
▪ расм накаш
▪ ба чап (90)
▪ расм каш
инт

2. алг фосила
ибт
▪ расм накаш
▪ ба рост (90)
▪ ба пеш (1)
▪ ба чап (90)
▪ расм каш
инт

3. алг ҳарфи О
ибт
▪ ба пеш (4)
▪ ба рост (90)
▪ ба пеш (2)
▪ ба рост (90)
▪ ба пеш (4)
▪ ба рост (90)
▪ ба пеш (2)
инт

4. алг ҳарфи Р
ибт
▪ ба пеш (4)
▪ ба рост (90)
▪ ба пеш (2)
▪ ба рост (90)
▪ ба пеш (2)
▪ ба рост (90)
▪ ба пеш (2)
инт

Албаттага мо метавонистем алгоритмҳои ёрирасони 1,2,3,4-ро испиаки тартиб надода, онхоро якбора дар таркиби як алгоритм созем. Лекин дар ин ҳолат алгоритми 2-ро ду маротиба нашиштан лозим мсомад.

- Дохил намудани алгоритмҳои ёрирасон тартибдидӣ ва санҷиши алгоритми асосиро осон мэгардонад.
- Истифодабарии алгоритмҳои ёрирасон имконият медиҳад, ки тасвири ҳалли масъала кутоҳтар баён карда шавад.

Мисоли 2: Алгоритми пешакӣ тартибдодашудаи КАД-ро ба сифати алгоритми ёрирасон қабул менамоем ва алгоритми аз се адади додашудаи a , b ва с ёфтани адади калонтаринро месозем.

алг КАС (ҳақ a , b , c , y)
арг a , b , c
нат y
ибт ҳақ z
КАД (a , b , z)
КАД (z , c , y)
инт

Чи хеле ки мебинем, дар алгоритми КАС ба алгоритми ёриасони КАД ду маротиба мурочиат карда шудааст. Дар маврили якум аз байни ададҳои a ва b қимати калонтарин дарёфт ва ба тағиیرёбандай z баҳшида менавад. Дар ин чо z натиҷаи мобайни алгоритм ба ҳисоб меравад. Дар маврили луюм бошад, аз байни ададҳои z ва c қимати калонтарин дарёфт ва ба тағиирёбандай у баҳшида менавад, ки он натиҷаи ниҳоии алгоритм аст.

⊗ Саволҳо:

1. Кадом алгоритмро алгоритми ёриасон мегӯянд?
2. Вазифаи ҳазинаи алгоритмҳо аз чӣ иборат аст?
3. Чӣ тавр ба алгоритми ёриасон мурочиат меқунанд?

☒ Супориш:

1. Алгоритмҳои КАД ва КАС-ро истифода бурда, алгоритми аз ҷорӣ адад ёфтани адади калонтаринро тартиб дигед.
2. Алгоритми қашидани росткунҷаи тарафҳояш 10 ва 15 воҳидро созед.
3. Аз алгоритми дар мисоли 1 овардашуда истифода бурда, алгоритми соҳтани калимаи «ЧОРПО»-ро тартиб дигед.

1.1.7. Соҳтори тақроршавӣ


Дар забони алгоритмӣ дастури тақроршавиро дар намудҳои одӣ ва интихоблор (параметрлор) истифода мебаранд.

Дастури тақроршавии одӣ. Намуди умумии дастури тақроршавии (даврӣ, сикли) одӣ ҷунуни аст:

ҳанӯз шарт
ибс
серия
иис

Дар ин дастур калимаҳои ҳанӯз, ибс ва иис калимаҳои ёриасон буда, ибс ва иис мувофиқан ибитдо ва штиҳои сиклро ифода менамоянд. Тарзи иҷрои ин дастур ҷунуни аст: иҷроҷӣ аввал шарт-ро месанҷад. Агар он риоя шавад, он гоҳ вай пай дар пай амалиёти (серияи) дар байни ибс ва иис ҷойгирбударо иҷро мекунад. Баъд, вай аз нав шартро месанҷад ва ҳангоми риояи он

такроран серияро ичро мекунад. Иш амалиёт то вақте такрор мёббад, ки агар шарти гузонгтапуда риоя гардад. Ҳангоми қатъ гардилини риояншавии шарт, кори дастури такроршавий низ ба ишён мерасад ва ичрой ба ичрои дастурҳои павбатӣ мегузарад. Агар шарт аз аввал риоя напавад, он гоҳ серия низ ягон маротиба ичро намегардад. Ҳамин тариқ, серия вобаста аз риоя шудани шарт як ё якчанд маротиба ичро мегардад ё ки умуман ичро намегардад. Тарзи схемавии ичрои дастури такроршавандай оди чунин аст:



Мисоли 1: Фарз мекунем, ки яке аз рафҳои китобмонӣ холӣ буда, лар рафи дигар миқдори муайяни китобҳо ҷойгиранд. Тараб карда менавад, ки бо истифода аз дастури такроршавий миқдори китобҳои рафҳо баробар тақсим карда шаванд.

ҳанӯз миқдори китобҳои рафҳо баробар нестанд ибс

як китобро аз рафи якум гирифта ба рафи дуюм гузоред

ИНС

Дар ин ҷо ба сифати шарти дастур ҷумлаи «миқдори китобҳои рафҳо баробар нестанд» омадааст. Дар ҳақиқат, мувофиқи шарти масъала дар ибтидо миқдори китобҳои рафҳо баробар нестанд: дар рафи якум якчанд китоб мавҷуд буда, рафи дуюм холӣ аст. Нас, маротибай аввал шарти дастур риоя менавад ва ичрой серияро як маротиба ичро мекунад, яъни як китобро аз рафи якум гирифта ба рафи дуюм мегузорад. Маълум, ки байди ин амалиёт миқдори китобҳои рафҳо тагйир мёбанд. Шарт аз нау санҷида менавад. Агар он боз риоя шавад, он гоҳ

серия маротибаи дуюм такрор мөёбад. Ин амалийт то вақти баробар гаштани миқдори кигобҳои рафҳо такрор мөёбад.

Дастури тақроршавӣ бо параметр. Намуди ин дастур чунин аст:

барои x аз x_{min} то x_{max}
ибс
серия
инс

Дар ин ҷо x тағйирёбандай бутун буда, *параметри сикл* ном дорад, x_{min} - қимати ибтидой ва x_{max} - қимати интиҳоии тағйирёбанданаанд.

Ин дастур чунин ичро мешавад: ба тағйирёбандай x пайдо шам қиматҳои $x_{min}, x_{min}+1, x_{min}+2, \dots, x_{max}$ баҳшида мешаванд ва барои ҳар қадоми онҳо серияи фармонҳо ичро мегардад. Агар $x_{min}=x_{max}$ бошад, он гоҳ серия як маротиба ичро шуда, дар мавриди $x_{min}>x_{max}$ будан, серия ягои маротиба ичро намешавад.

Фарқи ин намуди дастури тақроршавӣ аз намуди якумаш дар он аст, ки дар ин ҷо шарт вучуд надорад. Ба гайр аз ин, дар ин ҷо ҳудудҳои тағйирёбии x ишқакӣ маълуманд, яъне миқдори тақроршавии сиклро иҷроӣ ишқакӣ медонад. Қадами тағйирёбии параметри сикл ба 1 баробар аст.


Ҳангоми цилҳоҳ будани қадами тағйирёбии параметр дастури тақроршавӣ бо параметрро дар намуди умумӣ меоранд:

барои x аз x_{min} то x_{max} қадам k
ибс
серия
инс

Дар ин ҷо k - қадами тағйирёбии параметри сикл буда, бо қадом бузургӣ тағйир ёфтани x -ро ифода менамояд. Ба тағйирёбандай x аввал қимати x_{min} баҳшида шуда, серия ичро карда мешавад. Баъд қимати x бо бузургии қимати k зиёд карда мешавад ва серия аз нау ичро мегардад. Ин раванд то вақти қимати x аз қимати x_{max} хурд ё ба он баробар будан илома мёёбад.

Мисоли 2: Алгоритми хисобкунии суммаи квадратҳои аз 1 то 50-ни натуралий тартиб дода шавад.

алг суммаи квадратҳо
(хак S)
нат S
ибт бут $i; S:=0$
барои i аз 1 то 50
ибс
 $S:=S+i^2$
инс
инт



Мисоли 3: Алгоритми хисобкунии суммаи ҳамаи ададҳои дуракамаи ҷуфт тартиб дода шавад.

алг Ҳосили ҷамъ (бут S)
нат S
ибт бут i
 $S:=0$
барои i аз 10 то 98 қадам 2
ибс
 $S:=S+i$
инс

инт

⊗ Саволҳо:

- Намудҳои дастурҳои такроршавӣ қадомҳоянд?
- Дар дастурҳои такроршавӣ қадом қалимаҳои ёрирасон истифода мешаванд?
- Қалимаҳои ёрирасони ибс ва инс чӣ маъно доранд?
- Дастури такроршавии одӣ чӣ тавр ичро мешавад?
- Қадом вақт ичрои **серия** қатъ мегардад?
- Намуди умумии дастури такроршавӣ бо параметр чӣ гуна аст? Ин дастур чӣ тавр ичро мешавад?

☒ Супориш:

1. Матнро. хонед ва намуди умумии дастурхой тақроршавиро ба дафтаратон күчонед.
2. Блок-схемаи дастури тақроршавии одиро ҳамчун асос қабул карда, блок-схемаи дастури тақроршавӣ бо параметро созед.
3. Мисолҳое пешниҳод намоед, ки дар онҳо дастурхой тақроршавиро истифода бурдан мумкин бошад.
4. Алгоритми ҳисобкунни суммаи куби ададҳои натуралии аз 1 то 80-ро тартиб дихед ($S=1^3+2^3+\dots+80^3$).
5. Алгоритми ҳисобкунни миқдори рӯзҳои якшанбеи соли 2010-ро тартиб дихед.
6. Алгоритми ҳисобкунни n факториалро тартиб дихед ($n!=1\cdot 2\cdot 3\cdots \cdot n$).

1.1.8. Бузургихои ҷадвали

Ҳашоми ҳалли масъалаҳо аз ҷадвалҳои гуногун истифода мебаранд. *Бузургие, ки ҷузъи ҷадвал аст, бузургии ҷадвали номдорад*. Аксарияти ҷадвалҳо намуди ҳаттӣ ё росткунҷавӣ доранд. Қимати бузургихое, ки ҷузъи ҷадвали ҳаттианд, дар як сатр ё як сутун навишта менаванд. Ба ҳар як ҷузъи ҷадвал мувофиқаи раками тартибиин он рост меояд.

□Мисоли 1: Натиҷаи ченкунни ҳарсаати шабонарӯзани ҳарорати ҳаво дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

Ҷадвали 2

Вақти ченкунӣ, соат	0	1	2	3	...	22	23
Ҳарорат, °C	17	16	15,5	14	...	18	17,5

Ин ҷадвал ҷадвали ҳаттӣ буда, лорои 24 ҷузъ аст. Ба онҳо аз 0 то 23 ракамгузорӣ карда шудааст. Масалан, ҷузъи дуюми ҷадвал дорои қимати 15,5 буда, ҷузъи нулии он дорои қимати 17 аст. Ҷадвали 3 бошад, ҳарорати миснай рӯзҳои ҳафтаро дар баргирифтааст.

Чадвали 3

Санаи ченкүні	22	23	24	25	26	27	28
Харорати миёна, °С	15	15,5	17	20	18	17	17,5

Аз намуди ин чадвалдо зохирал фахмост, ки дар ондо зарурати пигоҳ доиттани сатри рақамхой тартиби нест. Ибтиди рақамгузориро доиста, рақами чузъи дилхөхр ёфтап мумкин аст. Вале доистаны рақами тартибии калонтарини чадвал мұхим аст. Он имкон медихад, ки аңдозай чадвал иепшакій мұайян карда шавад.

Хәнгоми дар алгоритм истифода бурданы чадвали хаттій бояд номи он, намуди чузъхояш, рақами тартибии чузъхой аввалин ва охиринаш муқаррар карда шавад. Дар чадвали *росткунчавай* болад, илова бар ин, сархади рақамхой амудай ва уфуқиро низ нинен додан лозим аст.

Мисоли 2: Бигузор ҳосили зарби ададхой бутун (аз 1 то 9) намуди чадвали 4-ро дошта бошад. Ин чадвалро дар алгоритм чунин тасвир мекунанд:

чад бут ҳосили зарб[1:9, 1:9]

Дар ин чо «ҳосили зарб» номи чадвал буда, дар қавсҳои квадратті аңдозай он ($9 \cdot 9 = 81$) оварда шудааст.

Чадвали 4

		Зарбшаванды						
		1	2	3	...	8	9	
Зарбкүнанды	1	1	2	3	...	8	9	
	2	2	4	6	...	16	18	
	3	3	6	9	...	24	27	
	
	8	8	16	24	...	64	72	
	9	9	18	27	...	72	81	

Бо чадвал кор кардан маъни оң чузъхой он кор карданро дорад. Тавре ки қайд кардем, чузъхой чадвалро аз рүи рақами тартибиаш мұайян мекунанд. Рақами тартибий пас аз номи чадвал ҳамчун индекс дар қавси квадратті навинта мешавад. Масалан, a_3 ва $b_{2,7}$ лар забони алгоритмі ҳамчун $a[3]$ ва $b[2,7]$ иппорат карда меншаванд.

Мисоли 3: Алгоритми ҳисобкунни суммаи (S) - 1000 ҷузъи аз ададҳои ҳақиқӣ иборатбудаи ҷадвали номаш a -ро месозем. Миқдори ададҳои ҷамъкардашударо бо ёрии тағиирёбандай бутуни мобайни i ишорат менамоем.

```

алг сумма (чад ҳак  $a/1:1000$ , ҳак  $S$ )
арг  $a$ 
нат  $S$ 
ибт бут  $i$ 
i:=1
S:=0
ханӯз  $i \leq 1000$ 
ибс
     $S := S + a/i /$ 
    i:= i+1
инс
инт

```

Ба сифати индексе истифода бурдани тағиирёбандай i имконият месдиҳад, ки суммаи ҳамаи ҷузъҳои ҷадвалро бо ёрии як дастури тақрори павандай баҳинии $S:=S+a/i /$ ҳисоб намоем.

Мисоли 4: Дар асоси ҷадвали 4 (мисоли 2) алгоритми пуркунни ҷадвали зарбро тартиб медиҳем.

```

алг ҷадвали зарб (чад бут ҳосили зарб[1:9, 1:9])
нат ҳосили зарб
ибт бут  $i, j$ 
i:=1
S:=0
ханӯз  $i \leq 9$ 
ибс
    j:=1
    ханӯз  $j \leq 9$ 
    ибс
        ҳосили зарб/ $i, j/ := i \cdot j$ 
        j:=j+1
инс
    i:=i+1
инс
инт

```

Дар алгоритми мазкур ду фармони тақрориавӣ истифода бурда шудааст, ки яке аз онҳо дар дохили дигараи ҷойгир аст. Сикли беруна вобаста аз қиматҳои тағйирёбандай i ва иҷрои шарти $i \leq 9$ ва сикли дохилий бошад, вобаста аз қиматҳои тағйирёбандай j ва иҷрои шарти $j \leq 9$ тақрор ба тақрор дастурҳои ба худ тааллуқдонтаро иҷро менамоянд. Барои ҳар як қимати навбатии тағйирёбандай i тағйирёбандай j ҳамаи қиматҳои имкониазири худро аз 1 то 9 қабул менамояд. Ҳангоми $i=1$ будан ва j аз 1 то 9 тағйир ёфтани, дастури баҳииши **ҳосили зарб** $[i,j]:=i\cdot j$ нуҳ маротиба иҷро шуда, сатри якуми ҷадвали **ҳосили зарб** нур менавад. Сатри дуюми ҷадвал барои қимати $i=2$ ва қиматҳои j аз 1 то 9 нур карда менавад. Ва бо ҳамини усуҷ иҷроӣ ин равандро давом дода ҳамаи ҷадвали **ҳосили зарбро** нур мекунад.

Саволҳо:

1. Бузургии ҷадвали чист?
2. Кадом намуди ҷадвалҳоро медонед?
3. Ҷадвали росткунҷавӣ аз ҳаттӣ чӣ фарқ дорад?
4. Ҷадвалҳоро дар алгоритм чӣ гуна тасвир менамоянд?
5. Вазифаи индекси ҷузъҳои ҷадвал аз чӣ иборат аст?

Супориши:

1. Матни мавзӯро хонед ва мазмуни мағҳуми ҷадвалро кушоед.
2. Барои алгоритмҳои дар мисолҳои 3 ва 4-уми мавзӯъ овардашуда блок-схема тартиб диҳед.
3. Ду-се мисоле пешниҳод намоед, ки дар онҳо ҷадвалҳо истифода шуда бошанд.

1.1.9. АСОСӢӢ МАТТИКӢӢ АЛГОРИТМСОӢ

Алгебраи маттиқӣ/булӣ. Яке аз мағҳумҳои асосии алгебраи маттиқӣ, ки опро ба шарафи асosиузораш - математики машҳури англис Ҷорҷ Бул алгебраи булий низ мегӯянд, гуфтор аст. *Гуфтир индекси индекси тартиби ҳақ, дурӯзи ӯ дурӯз, индрунди ӯзъи информатики ҷаҳонномаи, сукҳа, ҷаҳона, ҷондид, қайар ӯзъи ҷаҳона*. Яъне ҳар гуна гуфтор танҳо ё ҳақ ва ё дурӯг аст. Дар як вакт ҳеч тоҳ он ҳам ҳақ ва ҳам дурӯг шуда наметавонад.

Масалан, гүфтори «Ладади 10 сода аст.» подуруст аст, чунки 10 алдади сода неест. Гүфтори «Душанбе пойтахти Тоҷикистон аст.» ҳақ аст, чунки дар ҳақиқат Душанбе пойтахти Тоҷикистон мебошад.

Дар алгебраи булӣ гүфторҳои мураккабро тавассути як микдор гүфторҳос, ки ҳақ ё дурӯг буданашон испакӣ маълум аст, мессозанд. Гүфторҳои мансуб ба ин маҷмӯро гүфторҳои *soda* меноманд ва онҳоро бо ҳарфҳои калони лотини ишиорат мекунанд. Қимати гүфтори ҳақ ба 1 (*True*) ва гүфтори дурӯг ба 0 (*False*) баробар аст.

Амалҳои мантиқӣ. Дар ҷадвали 5 барои осонии кор испакӣ ном, ишиорат ва тарзи хондани амалҳои мантиқиро меорем:

Ҷадвали 5

Номи амал	Ишорат дар математика	Дар Бейсик	Хонда мешавад
Инверсия (Инкори мантиқӣ)	¬	NOT	Не
Конъюнксия (Зарби мантиқӣ)	∧	AND	Ва
Дизъюнксия (Чамъи мантиқӣ)	∨	OR	Ё
Чамъи оҳанрабоӣ	⊕	XOR	Истиснои ё
Эквиваленсия (Баробарқуввагӣ)	~	EQV	Баробарқувва
Импликатсия (Таъсири мантиқӣ)	⇒	IMP	Бармеояд

Ба ҳар як гүфтори содай A гүфтори \bar{A} мувофиқ гузонита мешавад, ки он *инкори мантиқии* ин гүфтор ном дорад. Инкори мантиқӣ ё худ инверсия мувофиқи ҷадвали ҳақонияти зерини муайян карда мешавад:

A	\bar{A}
1	0
0	1

Тавре аз چадвалдида мешавад, агар қимати гүфтори A ҳақ бопшад, он төх қимати инкорапи A дурүг аст ва баръакс.

Дизъюнкция ё худ қамъи мантиқии гүфторхой A ва B бо ёрии $A \vee B$ ишорат шуда, қимати он мувофиқи چадвали зерин муайян карда мешавад:

A	B	$A \vee B$
1	0	1
0	1	1
1	1	1
0	0	0

Мувофиқи چадвал қимати дизъюнкцияни ду гүфтори сода ҳамон вакт ҳақ аст, ки ақаллан қимати якс аз гүфторхо ҳақ бопшад. Ҷар мавриди дурүг будани қимати ҳар ду гүфтор, қимати дизъюнкцияни онҳо низ дурүг аст.

Чамъи мантиқии оҳанрабои гүфторхой A ва B бо ёрии $A \oplus B$ ишорат шуда, қимати он мувофиқи چадвали зерин муайян карда мешавад:

A	B	$A \oplus B$
1	0	1
0	1	1
1	1	0
0	0	0

Лаз چадвал маълум аст, ки қамъи оҳанрабоий ду гүфтори сода ҳамон вакт ҳақ аст, ки агар якс аз онҳо ҳақ ва дигаре дурүг бопшад. Ҷар холати яхсона будани қимати гүфторхо қимати қамъи оҳанрабои дурүг аст.

Конъюнкция ё худ зарби мантиқии гүфторхой A ва B бо ёрии $A \wedge B$ ишорат шуда, қимати он мувофиқи چадвали зерин муайян карда мешавад:

A	B	$A \wedge B$
1	0	0
0	1	0
1	1	1
0	0	0

Мувофики қадвал қимати конъюнкцияни ду гүфтори сода ҳамон вақт ҳақ аст, агар қимати ҳар ду гүфтор ҳам ҳақ болшанд. Ҷар мавриди дурӯг будани ақаллан қимати яке аз гүфторхо, қимати дизъюнкцияни онҳо низ дурӯг аст.

Эквиваленсия ё худ баробаркүввагии гүфторхои A ва B бо ёрдии $A \sim B$ ишорат шуда, қимати он мувофики қадвали зерин муйян карда мешавад:

A	B	$A \sim B$
1	0	0
0	1	0
1	1	1
0	0	1

Мувофики қадвал қимати эквиваленсияни ду гүфтори сода ҳамон вақт ҳақ аст, ки агар қимати ҳар ду гүфтор якбора ё ҳақ ва ё дурӯг болшанд. Ҷар мавриди қимати яке аз гүфторхо ҳақ ва дигараи дурӯг будан, қимати эквиваленсияни онҳо дурӯг аст.

Импликатсия ё худ таъсири мағтиқии гүфторхои A ва B бо ёрдии $A \Rightarrow B$ ишорат шуда, мувофики қадвали зерин муйян карда мешавад:

A	B	$A \Rightarrow B$
1	0	0
0	1	1
1	1	1
0	0	1

Аъзои якуми импликатсия A -ро *шарт* ва аъзои дуюм B -ро *хулосаи импликатсия* менгоянд. Аз қадвал аёи аст, ки таңҳо дар вақти ҳақ будани шарт ва дурӯг будани хулоса импликатсияни ду гүфтори сода $A \Rightarrow B$ дурӯг аст. Ҷар ҳамаи ҳолатҳои боқимонда қимати импликатсия ҳақ аст. Ҳангоми иваз кардани чои сутунҳои A ва B қимати импликатсия низ тағйир месбад.

Қимати мағтиқии Null. Ҷар забонҳои барномарезӣ, ҳусусан дар Visual Basic, бо мақсади татбиқи вассеътари ифодаҳои мағтиқӣ илова ба қиматҳои мағтиқии *False* ва *True* боз қимати *Null* доҳил карда шудааст. Аз қимати *Null* бенгтар ҳангоми аз якчанд аргументҳои функцияҳои мағтиқӣ помуайян будани қимати якеси онҳо истифода мебаранд. Бо баҳисобгирии қимати

Null چадвали умумии ҳақонияти амалхои мантиқи намуди зеринро мөгиралд:

A	B	\bar{A}	\bar{B}	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \oplus B$	$A \sim B$	$A \Rightarrow B$
1	0	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	Null	0	Null	Null	1	Null	Null	Null
0	Null	1	Null	0	0	Null	Null	1
Null	1	Null	0	Null	1	Null	Null	1
Null	0	Null	1	0	Null	Null	Null	Null
Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null

Масъала: Гуфторхои A ва B дода шудаанд:

$A=\{2$ карат 2 ба 5 баробар аст}

$B=\{\text{Адади } 25 \text{ таркиб} \text{ аст}\}$

Гуфторхои зеринро муайян кунед: а) A ; б) $A \vee B$; в) $A \wedge B$; г) $A \sim B$; д) $A \Rightarrow B$

Кадоме аз ин гуфторҳо ҳақ аст?

Ҳал:

- Гуфтори $A=\{2$ карат 2 ба 5 баробар нест} ҳақ аст, чунки А дурӯғ аст.
- Гуфтори $A \vee B=\{2$ карат 2 ба 5 баробар аст \in адади 25 таркиб аст} мувофиқи ҷадвали ҳақонияти амали дизъюнкция ҳақ аст.
- Гуфтори $A \wedge B=\{2$ карат 2 ба 5 баробар аст \in адади 25 таркиб аст} мувофиқи ҷадвали ҳақонияти амали конъюнкция дурӯғ аст.
- Гуфтори $A \sim B=\{2$ карат 2 ба 5 баробар фақат ва фақат ҳамон вақт аст, ки агар адади 25 таркибӣ бошад} мувофиқи ҷадвали ҳақонияти амали эквиваленсия дурӯғ аст.
- Гуфтори $A \Rightarrow B=\{\text{агар } 2 \text{ карат } 2 \text{ ба } 5 \text{ баробар бошад, он гоҳ адади } 25 \text{ таркиб} \text{ аст}\}$ мувофиқи ҷадвали ҳақонияти амали импликатсия ҳақ аст.

Бояд қайд намуд, ки тартиби ичрои амалҳои мантиқӣ аз рӯи бартариятани он чунин муайян карда шудааст: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, ҷамъи оҳанрабой, эквиваленсия ва имиликатсия. Ии тартиби муайяншударо ба мисли инфодоҳои математикий бо истифодаи қавехо тагиир додан мумкин аст. Ба сифати мисол бо истифодаи аз амалҳои мантиқӣ, қавехо ва маҷмӯи гуфтгорҳои сода ба тартиб додани гуфтгари мураккаби $(A \Rightarrow B) \sim (B \Rightarrow \bar{A})$ шуруъ менамоем. Нен аз ҳама барои осонии кор ҷадвали ҳақоният тартиб медиҳем ва қимати ҳар як ташкилкунандай ин гуфтгор, натиҷаҳои мобайни ҷадвали инҳои онро дар алоҳидагӣ ҳисоб намуда, дар сутунҳои ҷадвал ҷойгир мекунем:

A	B	$A \Rightarrow B$	\bar{B}	\bar{A}	$\bar{B} \Rightarrow \bar{A}$	$(A \Rightarrow B) \sim (\bar{B} \Rightarrow \bar{A})$
1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1

Гуфтгари мазкур новобаста аз қимати гуфтгорҳои ташкилкунандаш доимо ҳақ аст. Чунин гуфтторро гуфтгари айниятан ҳақ метгӯянд. Айнан ҳамин тавр гуфтгорҳои айниятан дурӯғро муайян кардан мумкин аст.

Агар ду гуфтгор дорои ҷадвали ҳақонияти якхела бошанд, он тоҳ онҳо айниятан баробарқувва помида мешаванд. Масалан, гуфтгорҳои $A \Rightarrow B$ ва $\bar{A} \vee B$ айниятан баробарқувваанд ва бо тарзи $A \Rightarrow B = \bar{A} \vee B$ ишорат карда мешаванд.

Айниятан баробарқуввагии гуфтгорҳоро ба мисли баробарқуввагии айниятҳои алгебрави санҷидан мумкин аст. Дар ин маврид аввал баробарқуввагии як микдор гуфтгорҳоро тавассути ҷадвали ҳақоният муайян мекунанд ва синас онҳоро дар исботи дигар гуфтгорҳо истифода мебаранд. Бо чунин тарз, масалан, ба осои қонунҳои зерини алгебраи гуфтгорро санҷидан мумкин аст:

$$A \vee B = B \vee A - \text{қонуни коммутативии дизъюнкция}$$

$$A \wedge B = B \wedge A - \text{қонуни коммутативии конъюнкция}$$

$$A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C - \text{қонуни ассоциативии дизъюнкция}$$

$A \wedge (B \wedge C) \equiv (A \wedge B) \wedge C$ - қонуни ассоциативии конъюнкция

$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ - қонуни дистрибутивии конъюнкция

$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ - қонуни дистрибутивии дизъюнкция

$\overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}, \quad \overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}$ - қонунхой де Морган

$\overline{\overline{A}} = A$ - қонуни инкори инкор

$A \vee A = A, \quad A \wedge A = A$ - қонунхой идемпотентнокӣ

$$\left. \begin{array}{l} A \vee \overline{A} = 1, \quad A \wedge \overline{A} = 0 \\ A \vee 1 = 1, \quad A \wedge 1 = A \\ A \wedge 0 = 0, \quad A \vee 0 = A \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{қонунхое, ки дар таркибашон гуфторҳои} \\ \text{айниятан ҳақ ва айниятан дурӯғ доранд} \end{array}$$

⊗ Саволҳо:

- Чаро алгебраи мантиқиро алгебраи булӣ мегӯянд? Гуфтор чист?
- Кадом амалҳои мантиқиро медонед?
- Бартарияти ичрои амалҳои мантиқӣ чӣ тавр муайян шудааст?
- Аз қимати мантиқии Null кадом вақт истифода мебаранд?
- Айниятан баробарқуввагии гуфторҳоро чӣ тавр месанҷанд?

☒ Супориш:

- Чадвали ҳақонияти гуфтори $(A \vee B) \sim (\overline{B} \Rightarrow \overline{C})$ -ро тартиб дихед.

- Гуфторҳои A ва B дода шудаанд:

$$A=\{5 \text{ карат } 5 \text{ ба } 25 \text{ баробар аст}\}$$
$$B=\{\text{Адади } 16 \text{ тоқ аст}\}$$

Кадоме аз гуфторҳои зерин ҳақ аст? *a) \overline{A} ; b) $A \vee B$; c) $A \wedge B$; d) $A \Rightarrow B$*

- Айниятан баробарқуввагии гуфторҳои $\overline{A \vee B} \equiv \overline{A} \wedge \overline{B}$ -ро исбот кунед.

Боби 2

АСОСХОИ БАРНОМАРЕЗИ

1.2.1. ТАҲАВВУЛ ВА ТАСНИФИ ЗАБОНҲОИ БАРНОМАРЕЗИ

Забонҳои барномарези. Барои тавассути компютер ичро намудани алгоритми ҳалли масъала, аввал опро ба шакли маҳсус овардан лозим аст, ки опро барномаи компютери мегуянд. Барномаҳои компютери бо ёрии забонҳои барномарези соҳта мешаванд. Имruz дар ҷаҳон бештар аз 2000 забони барномарези мавриди истифода карор дорад.

Ҳар гуна забони барномарезӣ ба мисли забонҳои мӯқаррарии гуфтгуғӯй аз алифбо, синтаксис ва семантика иборат аст. *Алифбои* забонро маҷмӯи рамзҳос (аломатҳос) ташкил медиҳад, ки онҳо ҳангоми тартибидҳии соҳтори барнома истифода мешаванд. Одатан калидлавҳои компютер фарогири ҳамаи рамзҳои алифбои забонҳои барномарезӣ мебошад. *Синтаксис* - ин маҷмӯи қоидаҳосст, ки бо ёрии алифбои забон соҳтори барнома (блокҳо, ифодаҳо, операторҳо, зербарномаҳо ва гайра) ёҷод мешавад. Системаи қоидаҳои маъниидодкунии соҳтори барномаро *семантикаи* забони барномарези мегуянд. Масалан, агар ягон зерсоҳтори барнома ифодай $a(b+c)$ -ро дар бар гирифта бошад, он тоҳу мувофиқи қоидаҳои семантикаи забон бояд компютер аввал суммаи бузургҳои b ва c , яъне $b+c$ ёбад ва сипас натиҷаи суммаро бо бузургии a зарб кунад. Ва ё ҳангоми ба ягон тағйирёбандҳо баҳшидани қимати ягон бузургӣ, компютер бояд ҳатман аввал мувофиқат кардани намуди онҳоро санҷад ва байд амали баҳшишро ичро кунад.

Забонҳои барномарезӣ, ҳамчун воситаи асосии муколамаи инсон ва компютер, имruz хеле такмил ёфтаанд ва дастраси доираи васси мутахассисони ҳам қасби ва ҳам гайрикасби гаштаанд. Дар рушди таъминоти барномавии компютери асосан **З насли** забони барномарезиро (ЗБ) ёдовар мешаванд. Се насли аввалии ЗБ комилан мувофиқи маҷмӯи қалимаҳои хиҷматӣ ва синтаксисӣ тавсиф карда мешуданд ва омузини онҳо барои мутахассисони гайрикасбӣ хеле мураккаб буд. Гарчандс забонҳои насли ҷорум то ҳол ҳангоми барномарезӣ риояи синтаксиси қатъиро талаб кунанд ҳам, лекин омузини онҳо нисбатан осонтар гардонида шудааст. Забонҳои барномарезии насли наңҷум, ки ҳоло дар ҷараёни коркард ва арафаи анҷомсбӣ карор доранд, дорои имкониятҳои хеле фаровони табодули

информатсия буда, бо қоңдахой грамматикий ва синтаксисии забонҳои табий (гуфтугӯи байни инсонҳо) хеле наздики гардонида шуда, риояи қоңдахой маҳсуси синтаксисиро умуман талаб намекунанд.

Забонҳои барномарезии насли якум тавассути маҷмӯи **фармонҳои монши** (дар намуди рамзбандии дуй ё ҳангтӣ), ки аз руи банду басти (архитектураи) компютери мушаххас муайян карда меншуданд, алгоритми муайянеро иҷро мекарданд. Ҷар он замонҳо ҳар як навъи компютер соҳиби забони хоси худ буд. Ҳар як барнома таихо барои як навъи компютер соҳта меншуд. Аз барномарез на таихо доистани забони компютери мушаххас, балки соҳтори физикии он низ талаб карда меншуд.

Насли дуюми ЗБ бо ташаккули забонҳои намуди **ассемблерӣ** ё **макролесемблерӣ** алоқаманд аст. Гарчанде ассемблерҳо нисбат ба забонҳои насли аввал қадаме ба иеш бошанд ҳам, валие вобастагии онҳо аз соҳти компютер ҳанӯз ҳам бокӣ монда буд. Аз барномарез боз ҳам доистани тарзи кори компютери навъи мушаххас талаб карда меншуд.

Матни барнома дар ассемблер аз пайдарнайии операторҳо (маҷмуи дастурҳои компютери) иборат аст. Ҷар операторҳо ба ҷон рақамҳои дуи (ё ҳангтӣ) аз рамзҳои ҳарфи истифода мебаранд. Ии рамзҳо имконият фароҳам меоваранд, ки фаъолияти рақамий ва якранги барномарез дар шакли пайдарнайии рамзҳо ба таизим оварда шавад. Ҳар як оператор дар сатри алоҳидай матни барнома навишта меншавад. Компютер ии операторҳоро бо навбат коркард менамояд. Азбаски барномаҳои компютерӣ тавассути ии забонҳо хеле кӯтоҳ тасвир меншаванд, бинобар он дар даврони мо низ ҳангоми эҷоди таъминоти барномавӣ аз забонҳои ассемблерӣ ба таври васеъ истифода мебаранд.

Насли сесюми ЗБ-ро **забонҳои сатҳи онӣ** ё **худ забонҳои алгоритмӣ** таникил медиҳад, ки он бенгтар бо пайдоишни забони барномарезии **Fortran** алоқаманд аст. Ии забон таҳти роҳбарии Ҷон Бэкус дар ширкати IBM эҷод шудааст. Fortran дар ҳалли масъалаҳои илмӣ-техникий дар як муудати кӯтоҳ ба яке аз забонҳои асосигарии табдил ёфта тавонист. Ҷерс нагузанита наас аз Fortran забонҳои алгоритмии Algol, Cobol, Basic, PL/I, Pascal, АЛП, АДА, С, Forth, Lisp, Modula ва гайра пайдо шуданд, ки аксарияти онҳо имрӯз ҳам дар байни барномарезон маҳбубияти хоса доранд.

Насли чоруми ЗБ тамоюли **тәйриғөрөтсүлүр** (тәйриғөрөтсүлүр) дорад. Азбаски ин гуна забонхой қоңдахой махсус ва почизи сингаксисиро риоя мекунанд, бинобар он истифодай онхо барои тәйригутахассисон низ хөлс осон гангтааст. Хусусиятхой мухимтарини забонхой ин насли дар мансубият ва мавриди истифода қарор тирифтани онхо дар рушуди самтхой зерини барномарези онкор гангтааст:

- қисман дар ҳалли масъалахой интеллекти сунъӣ (Prolog, Langin ва ғайра)
- забонхой барномарезии объектгаро (Pascal, C++, SmallTalk, Simula, Actor ва ғайра)
- забонхой барномарезии дархостӣ (хазинаи маълумот, масалан SQL – Structured Query Language)
- забонхой барномарезии параллелӣ (Occam, SISAL, FP ва ғайра).

Ба насли панҷуми ЗБ забонхой навъи навтарин, аз қабили забонхой интелигентти сунъӣ (InterLisp), системаҳои ташхисӣ (экспертӣ - ExpertLisp), хазинаи доинӣ (IQIisp, SALI) ва забонхой қисман табииӣ (Clout, Q&A, HAL), ки дар истифодай онхо ягон хел сингаксиси махсус талаб карда намешавауд, дохил мешаванд.

Системаи барномарези (СБ) гуфта маҷмӯи барномаҳои бунёдӣ ва воситаҳои барномарезиро меноманд, ки онхо барои эҷод, коркард ва истифодай барномаҳои нав непишии шудаанд. Дар таркиби СБ забонҳои барномарезӣ, таҳриргарони матий, трансляторҳо (барнома-тарҷумонҳо), хазинаи зербарномаҳо, утилитҳо (барномаҳои ёрирасон) ва барномаҳои хидматӣ мавҷуданд. Синфи СБ дар ҷадвали 6 оварда шудааст.

Ҷадвали 6

Аломати тасниф	Навъ
Маҷмӯи забонҳои кории додашуда	Якзабона Бисёрзабона
Имконияти васеъгардонӣ	Пӯшида Кушода
Тарзи табодули модули аввала	Компилиаторӣ Интерпретаторӣ

Хусусияти фарқкунандай системаи бисёрзабона дар якзабона дар он аст, ки қисмҳои алоҳидан барномаро тавассути забонҳои гуногун соҳта, онҳоро ҳангоми иҷро ё непиаз он дар модули ягона якҷоя кардан мумкин аст.

Фарқи системаси күннөдә аз нүчнің да дар он аст, ки дар ин чо ба система яғон тәгійрет ворид пакарда, забони нағын дилхөхро дар яқсиятты болғанда мүмкін аст.

Дар системаси интерпретатори дастирхой забон бевосита дар мұхити системаси барномарезии долаппуда, қадам ба қадам - яке аз нағын дигаре, рамзкүшпей ва ичро карда мешінаваңд. Дар системаси компилятори бопшад, аввал матни барнома (модули натичаваң) шурра табдил (тарчума) карда шуда, сипас тавассуты компьютер, тамоман новобаста аз мұхити барномарезій, ичро карда мешінаваңд.

Зербариома воситассты, ки барои истифодаи биссеркаратай яғон қисми мұшаххаси барнома (масалан, ҳисобкүниң қимати функция барои қиматхой гүногуны аргумент) дар өткізу ғүногуны барномаи ассоциативтес месрасонаңд. Иесин ҳолатхос низ вомехуранаңд, ки як алгоритм, масалан ҳисоб карданы қимати функциялардың элементтері, табдилде адалхо аз як система ба системаси дигари ҳисоб ва тайра, дар ҳалда масъалахой мұхталиф истифода мешінаваңд. Агар яғон алгоритм аллақай мавриди истифода қарор тирифтегі бопшад, он тоғ онро мегавон ҳамчун зербарномаи тайёр ба сифати қисми яғон барномаи дигар истифода бурд. Истифодаи зербарномаҳои тайёр бопшад, дар ҳалда масъалахой гүногуның эчиди барномаҳоро осон ва сода гардонида, ичрои онхоро мектезонаңд.

Дар раванды истифодаи зербарномаҳои тайёр масъалаи нигохдорй ва қобағозории онхо дар хотираи компьютер ва алюқамансұсозии мугақобиляи онхо бо барномаи ассоциативтес месоянд. Барои таъмини ичрои хуби вазифаҳои амалйи системаси муайянни истифодаи зербарномаҳои тайёр кор карла шудааст. Ин системада, аз нүктай назары ташаккул ва ороинш, ба зербарномаҳо талаботи муайянсеро вогузор мекүнапаңд. Зербарномаҳос, ки қавобғүй ҳамаи талаботи системаси инитихобшыдааның, *стандартты* номида шуда, мағмүй ин гуна зербарномаҳоро *хазинаи зербарномаҳо* месгүйнед.

⊗ Саволҳо:

1. Забони барномарезій чи гуна забон аст?
2. Синтаксиси забон чист? Семантикаи он чи?
3. Чанд насли забонҳои барномарезиро медонед?
4. Хусусияттары ЗБ насли чорум кадомжоянда? Панцум чи?
5. Системаси барномарезій чист?

6. Системаи барномарезиро аз рӯи қадом аломатҳояш тасниф мекунанд?

7. Зербарнома чист? Ҳазинаи зербарномаҳо чӣ?


☒ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиққат ҳонед ва онро нақл кунед.
2. Блок-схемаи алгоритмеро созед, ки дар он ягон қисмаш дар якчанд ҷои дигари ҳамон алгоритм такороран истифода шуда бошад.

1.2.2. ЗАБОНИ БАРНОМАРЕЗИИ QBASIC

Бейсик (Basic) аз ҳарфҳои аввали қалимаҳои англисии «*Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code*» гирифта шуда, ба забони тоҷикий «Забони бисёрмаксаҳаи дастурҳои рамзи барои навомӯзион»

тарҷума
карда
мешавад. Ин
забон соли
1965 аз
тарафи
профессорони
коллекти¹
Дармутски
ИМЛ – З.
Кемени ва Т.
Курте эҷод
шуудааст.
Бейсик барои
ҳалли




масъалаҳои дори ҳарактери ҳам ҳисобӣ ва ҳам гайрихисобидонита ва инҷунии барои муколамаи байни корбару компютер ислабинӣ шудааст. Он дар истифода хеле одӣ аст. То имрӯз якчанд намунаи забони Бейсик, ки аз ҳамдигар мувофиқи вазифаҳояшон фарқ мекунанд, кор карда баромад шудааст.

Баъзе намунаҳои забони Бейсик бе зарурат барои ҳамаи сатрҳо ишон додани рақами тартибиро талаб намисунанд. Ҷар ин гуна намунаҳо таҳдо ба он сатрҳос рақам мегузоранд, ки идоракунӣ ба онҳо равон карда шуда бошад. Ҷар намунаҳос, ки сатрҳояшон ракам доранд, дар навбати аввал сатри рақами

тартибиаи аз ҳама хурдтар ичро мегардал. Одатан сатрхоро бо қадами 10 ракамгузорӣ мекунанд, ки ин барои ба барнома илова намудани сатрҳои нав имконият фароҳам месоварад.

Масалан, агар мо дар байни сатрҳои ракамани 40 ва 50 сатри дигарро ҳамроҳ карданӣ шавем, он тоҳ метавонем ба он раками тартибии 45 (аз 41 то 49)-ро гузорем. Як сатри барнома метавонад як ё якчанд операторро (дастурҳои компьютериро) дар бар гирад. Дар ин гуна мавриҷҳо операторҳо аз ҳамдигар бо ёрии аломати ду нуқта () ҷудо карда мешаванд.

МО бо намунаи *QBasic*, ки аз намунаҳои испинаи забон тавассути дорои воситаҳои муосири барномарезии модулий буданини фарқ мекунанд, шинос ҳоҳем шуд. Бояд қайд кард, ки *QBasic* дар истифодани ҳамаи тарзу услуби технологияи барномарезии муосир созгор аст. Афзалиятҳои *QBasic*:



- дорои таҳриргари экранӣ будан
- дар ҳачми барнома маҳдудият нагузоштан
- бе зарурият ба сатрҳои барнома рақамгузорӣ накардан
- имконияти истифодани тағиyrёбандаҳои маҳалӣ (локалӣ) доштан.

Бигузор корбар дар компьютери худ барномаи *QBasic*-ро наасб карда боланд. Агар системаи оператсионии кори MS Windows боланд, он тоҳ наравандай *QBasic*-ро бо нахши дукаратаи

түгмаи чани мүш ба кор омода сохтан мүмкін аст. Дар мавриди нахии түгмаи **Enter** маълумотномаи *QBasic* ба экран даъват карда мешавад. Агар түгмаи **Esc** нахши карда шавад, он тоҳ қисми марказии равзанаи *QBasic* тоза шуда, таҳирргари он ба кор омода мегардад. Дар ин маврид матни барномаи навро ба компьютер дохиљ ё матни ягон барномаи нештар сохтанишударо таҳир кардан мүмкін аст. Равзанаи асосии *QBasic* ба ду хисса



(Editing Window) ва (Immediate Window) тақсим мешавад. Ҳангоми омодаи кор будани *QBasic* курсор дар равзанаи вироии қарор дорад. Матни барномаи дохиљкарданшударо тавассути ҳамин равзана дидан мүмкін аст. Ба матни барнома дохиљ кардани тагириотро низ бо ёрии ҳамин равзана анҷом медиҳанд. Ичрои барнома ва ҳатто дар парвандада нигоҳ допитани он низ маҳз аз ҳамин равзана амалӣ гардонида мешавад.

Равзанаи ичроин дар қисми поёни экран ҷойигир буда, дар он ба таври фаврӣ натиҷаи ичрои фармонҳоро дидан мүмкін аст. Барои ба ин равзана гузаштани, кифоя аст, ки түгмаи **Esc** нахши карда шавад. Барои ичрои фармони зарурӣ бонауд, түгмаи **Enter** -ро нахши кардан кифоя аст.

Барои шурӯи кори барномаи мавҷуда аз фармони **Ичро ► Отоз** (*Run ▶ Start - Запуск ▶ Начать*) истифода бурлан ва ё түгмаҳои **Shift** ва **Alt** -ро нахши кардан лозим аст. Нас аз ин экран тоза гардида, натиҷаи ичрои барнома дар он найдо мешавад ва то нахши ягон түгмаи ихтиёрии дигар сатри натиҷавӣ дар он ҷо бетагӣир боқи мемонауд.

Барои аз нав муюна карданни натиҷаҳои ичрои барнома, аз фармонии **Нешидид ► Экран чонкуни** (*View ► Output Screen - Просмотр ► Экран вывода*) ё нахии тутгмаи истифода мебаранд. Агар раванди ичрои барнома бо ягон сабабе кать шуда бошад, он гоҳ барои давом додани он аз фармонии **Ичро ► Давом додан** (*Run ► Continue - Запуск ► Продолжить*) ё нахии тутгмаи истифода мебаранд.

Ҳар як сатри матни барномаро, ки бо нахии тутгмаи ба анҷом месрасад, таҳриргар ҳамчун оператори *QBasic* қабул карда, фавран коркард менамояд. Коркард дар се зинҷа амалӣ гашта, аз лаҳзаи нахии тутгмаи ё гузаштани курсор ба сатри дигар оғоз месбад.

Дар зинаи аввал таҳлили синтаксисии оператори навбатӣ гузаронида мешавад. Агар дар навишти оператор ба ҳатогис (галат, саҳв) роҳ дода бошем, он гоҳ фавран дар экран разванан маълумот оид ба навъи он ҳато наидо мешавад ва мавқеи ҷойгиришавиаш дар сатри барнома ба қайд гирифта мешавад. Дар мавриди нахии тутгмаи разванан мазкур баста мегардад ва курсор ба мавқеи бақайдигирифта баргашта, имконияти ислоҳ намудани ғалати мазкур фароҳам меояд.

Оғози зинаи дуюм – ин анҷоми таҳрири сатри барнома аст, яъне агар оператори мазкур аз нуқтаи назари коидҳои синтаксисӣ дуруст ташаккул ёфта бошад, он гоҳ ба таври худкор зинаи форматбандии сатри барнома оғоз месбад. Раванди форматбанди аз иловакуни ё ҳазфи фосилаҳо (пробелҳо), гузаронидани калимаҳои хидмати (калиди) ба регистри болой (ҳарфҳои калон) ва якхеласозии дарозии идентификаторҳо (номҳо) иборат аст.

Зинаи сеюм – ин трансліягсия (тарҷума/табодули сатри барномавӣ ба рамзҳои мопинӣ – рамзбандии ракамиӣ/дӯй) ва ичрои сатри мазкур тавассути компютер аст. Ва ҳамин тарик, компютер наӣ дар наӣ сатрҳои барномаро аввал ба рамзҳои мопинӣ табдил медиҳад ва баъд фавран онҳоро ичро мекунад.

Агар барномаи мураттабсоҳтаро дар оянда низ истифода бурдани бошем, он гоҳ опро бояд дар шакли нарванд (файл) дар диск нигоҳ дорсем. Барои ин чун ҳарвақта аз менюи **Нарванд** (*File – Файл*) банди **Нигоҳдорӣ ҳамчун** (*Save As – Сохранить как*)-ро интиҳоб кардан лозим аст. Дар натиҷа дар экран

рэвзанаи робитавӣ найдо мешавад, ки бо ёрии он номи нарванҷаро ба қайд гирифтан лозим аст. Агар барои барнома ҳоло ном ингихоб ишкарда боисем, он гоҳ он дар муҳити *QBasic* ҳамчун санади беном Untitled ба қайд гирифта мешавад. Дарозии номи нарванҷаи барнома набояд бештар аз 8 рамз (харфҳои лотинӣ ва рагамҳои арабӣ) бошад ва ҳатман бояд аз ҳарф оғоз ёбад. *QBasic* ба номи нарванҷаҳои худ кисми иловагии **VAS**-ро ҳамроҳ мекунад. Номи нарванҷа ҳамчун испифарз дар ҷузъидони (папкаи, каталоги, директорияи) ҷорӣ лигоҳ дошта мешавад. Иёкии корбар метавонад нарванҷаро дар ҷузъидони дилҳоҳ сабт намояд. Азбаски нарванҷаи *QBasic* ҳамчун нарванҷаи матни ба қайд гирифта мешавад, нас оиро бо ёрии таҳриргари матни дилҳоҳ кушодан ва муонна кардан мумкин аст.

Барои соҳтани барномаи нав аввал бо тарзи зерин барномаи чориро ҳазф кардан лозим аст:

- тавассути пахши тугмаҳои  ва  ба менюи **Парванда** (*File - Файл*) гузаштан
- банди **Соҳтан** (*New - Создать*)-ро баргузидан
- тугмаи  -пахш кардан.

Дар иатиҷа, экран аз ҳама навинҷаҷот иок мегардад ва дар сарлавҳаи разванаи барнома қалимаи Untitled(беном) найдо мешавад. Барои буруншавӣ аз муҳити *QBasic* амалисти зериро иҷро кардан лозим аст:

- тавассути пахши тугмаҳои  ва  ба менюи **Парванда** (*File - Файл*) гузаштан
- банди **Беруншавӣ** (*Exit - Выход*)-ро баргузидан
- тугмаи  -ро пахш кардан.

Алифбои забони *QBasic*-ро шартан ба турӯҳҳои зерин таҳсим кардан мумкин аст:

- ◆ **Ҳарфҳои алифбои лотинӣ:** Аа, Вв, Сс, Dd, Ее, Ff, Gg, Іі, Її, Кк, Џј, Мм, Нн, Оо, Рр, Qq, Rr, Ss, Тт, Уу, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz
- ◆ **Ҳарфҳои алифбои русӣ:** Аа, Бб, Вв, Гг, Ѓѓ, Ее, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Ќќ, Мм, Нн, Оо, Џј, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Џџ, Чч, Шш, Щщ, ы, ь, Ээ, Юю, Яя

- ◆ *Рақамҳои арабӣ*: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- ◆ *Амалҳои арифметики*: +(ҷамъ), -(тарҳ), *(зарб), / (тақсим), ^ (баҷараҷабардорӣ)
- ◆ *Амалҳои қиёси*: =(баробар), > (калон), >= (калон ё баробар), < (хурд), <= (хурд ё баробар), >< ё <> (нобаробар)
- ◆ *Аломатҳои маҳсус*: () - қавсҳои доиравӣ, || - қавсҳои квадратӣ, % - фоиз, # - дисз, \$ - доллар, ! - хитоб, ? - савол, , - вергул, . - нуқта, ; - нуқта-вергул, " - нохунак, : - баён, ' - аюстроф, & - амиерсанҷ, @ - нарҳ, ҳатча, \ - хати моили чашма, ~ - тилда, - - фосила (пробел)
- ◆ *Калимаҳои хидматӣ*. Вазифаи калимаҳои хидматиро (калидиро) ҳангоми истифодаашои маъниидод мекунем.
- ❖ **Эзоҳ:** Ҳарфҳои русиро танҳо дар нохунак ё дар мавриди шарҳдиҳӣ истифода бурдан мумкин аст.

Доимиҳо дар *QBasic* ду ҳел мешаванд: *ададӣ* ва *саторӣ* (штиери). Доимиҳои адади, дар навбати ҳуд, ба ҷор намуд тақсим мешаванд:

- *бутун* – пайдарпайии рақамҳо аз [-32768, 32767]. Дар мавриди мусбат будани доимӣ аломати «+»-ро партофттан мумкин аст;
- *бутуни дароз* – пайдарпайии рақамҳо аз [-2147483648, 2147483647], ки бо рамзи & тамом мешаванд. Масалан, 9129876587&;
- *ҳақиқӯ бо саҳеҳии якчанда* – ададҳои мусбат ё манғӣ аз [-3.4E+38, 3.4E+38], ки нуқтаи даҳӣ доранд. E – асоси системай ҳисоби даҳӣ, яъне 10 аст. Агар қисми бутуни адад ба нул баробар бошад, он гоҳ онро партофттан мумкин аст. Масалан, 25.37, -17.05, .125. Дар мавриди аз ҳад қалон ё хурд будани адад, *QBasic* онро бо тарзи экспоненциалӣ ифода менамояд.

Масалан,

$$73519000000 = 7.3519 * 10^{10} = 7.3519E+10,$$

$0.0000000217 = 2.17 * 10^{-9} = 2.17E-9$. Ин навъи ададҳо на бештар аз 8 рақами эътимоднок доранд. Масалан, адади $\pi = 3.1415926822731$ -ро *QBasic* ҳамчун $\pi = 3.1415926$ тасвир мекунад.

- ҳақиқىй бо саҳеҳии дүчанды - ададжо аз [-1.8D+308, 1.8D+308], D=10 аст. Ин навъи ададжои ҳақиқىй то 15 рақами эътиимоднок дошта метавонанд.

Доими сатрӣ – пайдарнайин аломатҳои дар нохунак гирифтапудаи алифбои забон аст. Масалан, «Гоҷикистони соҳибистикъ», «QBasic», « ». Микдори аломатҳо (рамзҳо) набояд аз 32567-то зиёд бошад.

Тағийирёбандоҳои сода ва индексдор чудо мекунанд. Номи тағийирёбанда бо ёрии ҳарфҳои лотинӣ, рақамҳо ва аломатҳои маҳсус сохта шуда, ҳатман бо ҳарф сар меншавад ва дарозиаш аз 40 рамз зиёд нест. Масалан, бузургихои $a, b, c, \dots, x, y, z, A1, B3, Z9$ тағийирёбандоҳои содаанд. Тағийирёбандоҳои индексдор бопанд, ҷузъҳои ягон массив (гуруҳи бузургихои хосият ва номи ягонаёнга) ба ҳисоб мераванд. Индексҳо наас аз номи массивҳо дар дохири қавс навинигта меншаванд. Масалан, тағийирёбандоҳои индексдори $A(\alpha), B(\alpha), k(\alpha), \varepsilon(\alpha)$ ҷузъҳои массивҳои якченака ва тағийирёбандоҳои индексдори $r(\alpha, \beta), q(\alpha, \beta), G(\alpha, \beta), H(\alpha, \beta), m(\alpha, \beta)$ ҷузъҳои массивҳои дученакаро ташкил медиҳанд. Ҷар ин чо $A, B, k, \varepsilon, r, q, G, H, m$ номи массивҳо ва α, β индексҳои онҳоро ифода менамоянд.

- ❖ **Эзоҳ:** Тарзи истиифодали массивҳоро дар мавзӯи алоҳида меомӯзем.

Ҳангоми номгузорӣ калимаҳои хилматиро истиифода бурдан мумкин нест. Масалан, ном наметавонад PRINT ё X1GOTO бошад. Тавсия дода меншавад, ки ба тағийирёбандоҳо номҳои мазмунинок гузонита шавад. Масалан, ба ҷои номи X1 овардани номи X1MЛХ бехтар аст, гарчанде барои компьютер ҳарду ном ҳам айнан як тағийирёбандаро ифода мекунанд.

Тағийирёбандоҳои Бейсикро ба мисли доимиҳояни ба тағийирёбандоҳои ададӣ (бутун ва ҳақиқӣ) ва сатрӣ тақсим мекунанд. Намуди тағийирёбанда вобаста аз намуди қимати бузургии қабул мекардагиаш муайян карда меншавад ва бо ёрии наасванди маҳсус ба қайд гирифта меншавад:

- ❖ % - тағийирёбандай намуди бутун, масалан, X%, MAX%
- ❖ & - тағийирёбандай бутуни дароз, масалан, DAROTH&, B&
- ❖ ! - тағийирёбандай ҳақиқӣ, масалан, T!, RAV4!

- ❖ **#** - тағирирёбандаи ҳақиқӣ бо саҳеҳии дучанда, масалан, A#
- ❖ **\$** - тағирирёбандаи сатрӣ, масалан, A1\$, RAMTH\$.

Масалан, тағирирёбандадаҳои A1, X, W5 - ҳақиқӣ, B%, D% - бутун ва A\$, B\$ - тағирирёбандадаҳои сатрианд. Қимати тағирирёбандадаҳои адаҳӣ ягон адаҳ ва сатри - пайдариайии рамзҳои дар дохиили похунакҳо гирифтамуда мебонанд.

Ҳангоми бе наисванд навингтани номи тағирирёбандада, он ҳамчун ҳақиқии саҳеҳиаш якчанда қабул карда мешавад. Намуди тағирирёбандадаро бо ёрии онератори DEF низ муайян кардан мумкин аст:

- **DEFINT A, K-M.** Тағирирёбандадаҳои номашон бо ҳарфҳои A, K, L, M саршаванда, ҳамчун тағирирёбандадаҳои намуди бутун муайян карда мешаванд;
- **DEFLNG A, B** - бутуни дароз;
- **DEFSNG A-D** - ҳақиқии саҳеҳиаш якчанда;
- **DEFDBL I-L** - ҳақиқии саҳеҳиаш дучанда;
- **DEFSTR C, D** - сатрӣ.

⌚ Саволҳо:

1. Чӣ тавр QBasic-ро ба кор омода месозанд?
2. Равзанаи QBasic аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Барномаи мураттабшуда чи тавр иҷро ва дар хотира нигоҳ дошта мешавад?
4. Аз муҳити QBasic чи тавр берун мешаванд?
5. Алифбои забони барномарезии QBasic аз кадом рамзҳо иборат аст?
6. Оё калимаҳои хидматиро бо ҳарфҳои русӣ навиштан мумкин аст?
7. Доимиҷист ва чанд намуд дорад? Тағирирёбандада чӣ?
8. Ҳангоми интиҳоби номи тағирирёбандада бояд кадом қоидаҳо риоя шаванд?

✖ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Доимиҳоро ҷудо кунед: а)-25; б)5+11; в)11e+5; г)+100.25; д)xxv; е)"Наврӯз муборак!"; ё)12,23; ж)5/7; з)52; и).371; ў)25-eSQR

3. Намуди доимихоро муайян кунед: а)"321"; б)321; в)1375.05; г)5e-4; д)-12; е)1.5D+12
4. Тагийрёбандахоро чудо кунед: а)amir%; б)а+5; в)5d; г)sin(x); д)евро\$; е)c%; ё)!r!
5. Намуди тагийрёбандахоро муайян кунед: а)a!; б)alfa%; в)h; г)t#; д)max; е)r\$; ё)j3!
6. QBasic-ро ба кор омода созед ва матни ягон барномаро дохил кунед.
7. Аз муҳити QBasic бурун шавед.

1.2.3. ФУНКСИЯХОИ СТАНДАРТИ. ИФОДАХО

QBasic ба корбари компютер имконияти истифодади зербарномаҳои тайёрро, ки дар ҳазинаи он маҳфузанд, фароҳам месоварад. Одатан қисми зисди чунин зербарномаҳо барои ҳисоббарориҳои қимати функцияҳои одигарини (элементарии) *функцияҳои стандартни* номидашаванд. Номгуй ва тарзи нашинти онҳо дар ҷадвали 7 оварда шудааст.

Ҷадвали 7

Номи функция	Дар QBasic	Номи функция	Дар QBasic
Синуси x	SIN(x)	Қисми бутуни x	INT(x)
Косинуси x	COS(x)	Функцияи алломати x	SGN(x)
Тангенси x	TAN(x)	Партофтани қисми касрии x	FIX(x)
Арктангенси x	ATN(x)	Ҳисобкуни ададҳои тасорудуфи	RND(x)
Решаи квадратӣ аз x	SQR(x)	Табдилдиҳии x ба намуди бутун	CINT(x)
Экспонента аз x	EXP(x)	Табдилдиҳии x ба намуди ҳақиқии саъедиаш якчанд	CSNG(x)
Логарифми натуралӣ аз x	LOG(x)	Табдилдиҳии x ба намуди ҳақиқии саъедиаш дучанд	CDBL(x)
Қимати мутлақи x	ABS(x)		

Чи хесе ки аз қадвал мәйлум аст, аргументи функцияи стандартты дар қавси доирәві навиннан мешнавад. Ба сифати аргументи функция ифодаи арифметикии дүлхөро истифода бурдан мүмкін аст. Аргументи функциялардың тригонометрій болу радиандық додда да чене карда мешнавад.

Баъзан ҳангоми хисоббарориқо ёфтани қимати ифодахое талаб карда мешнавад, ки дар таркиби онхо функциялардың мураккаб мавчұд аст. Агар масъала хисоб кардан қимати функциялардың мураккаб да ё функциялардың одитаринеро талаб кунад, ки номи онхо дар рүйхати функциялардың 7 мавчұд набошад, он тоғ үчүннен функциялардың аввал бо ёрдымдағы функциялардың 7 мавчұд табдил да баъзда дар ифода мавриди истифода қарор долан зарур аст. Дар қадвалда 8 барои баъз функциялардың формулашының оварда шудаанды.

Қадвалы 8

Номи функциялар

- Секанси x
- Косеканси x
- Котангенси x
- Арксинуси x
- Арккосинуси x
- Арккотангенси x
- Логарифми N
аз рўи асоси a

Айнияттар

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$
$\csc x = \frac{1}{\sin x}$
$\operatorname{ctg} x = \frac{1}{\tg x}$
$\arcsin x = \operatorname{arcsg}(x/\sqrt{1-x^2})$
$\arccos x = \pi/2 - \operatorname{arcsg}(x/\sqrt{1-x^2})$
$\operatorname{arccotg} x = \pi/2 - \operatorname{arcgtg} x$
$\log_a N = \ln N / \ln a$

Соҳаи муайянай

- $x \neq \pi/2 + k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- $x \neq k\pi$
- $x \neq k\pi$
- $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots ; -1 \leq x \leq 1$
- $-1 \leq x \leq 1$
- $-\infty < x < \infty$
- $a, N > 0, a \neq 1$

Дар Ысейик се намуди ифолаҳоро фарқ мекунанд: *арифметикىй, рамзай ва мантиқий*. *Ифодаи арифметикий* бо ёрдымда, тағийирбәнда, функциялардың математикىй, амалдардың арифметикىй ва инчүнниң қавсарынан даирәві сохта мешнавад. Дар холати хусусий тағийирбәнда, даими ё функциялардың алохидада низ ифодаи арифметикىй шуда метавонад.

Амалдардың арифметикий ифода мутебиқи бартарияти нисбат ба ҳамдигар доптағашпен аз тарафи чап ба рост ичро мешнаванд, яғни аввал амалдардың балдарапардордай, баъзда зарбу тақсим да соний чамъу тарх. Тартиби қабулшында ичрои ин амалдардың истифодасы қавсары тағийир доддан мүмкін аст. Амалдардың дарацаашпен якхеля (масалан зарбу тақсим ё чамъу тарх) пайдаланылады.

най аз чарафи чан ба рост ичро карда мешаванд. Агар дар ифода функсияҳо (стандартӣ ё гайристандартӣ) истифода шуда бошанд, он тох дар павбати аввал қимати онҳо ҳисоб карда мешавад ва бълд амалҳои бокимонда ичро мегарданд.

Дар барномаи *QBasic* тарзи навишти сатрии ифодаҳои арифметики қабул шудааст, яъне индексҳои поёни ё болоиро низ дар ҳулуни сатр чой додан лозим аст. Масалан, ифодаи математикии $2\sin x^2 + r_i$ дар *QBasic* бо тарзи $2 * \sin(x^2) + r(i)$ навишта мешавад. Аломати зарби байни зарбшавандҳоро шартофтани мумкин нест, масалан, ифодаи $3x$ -ро ҳатман дар шакли 3^*x бояд навишт. Най дар най навиштани ду амали арифметикий низ маминӯй аст. Масалан, ифодаи b -ро танҳо дар шакли $b*a$ ё $a*b$ навиштан мумкин аст, вале ҳамчун $a*b$ на. Миқдори қавсҳои кӯшидаи ифода бояд бо миқдори қавсҳои нӯшидаи он баробар бошад.

Мисол: Ифодаи математикии $s = \sqrt{x \ln x} + \frac{\operatorname{arctg} b}{\sin c}$ дар Бейсик бо тарзи $s = \operatorname{sqr}(x * \log(x)) + (\operatorname{atn}(b) / \sin(c))$ ва ифодаи $Y = \sin\left(\frac{x}{5}\right) + \cos\left(\frac{x}{5}\right) + e^{\sqrt{ax}}$ бошад, ҳамчун $y = \sin(x/5) + \cos(x/5) + \exp(\operatorname{sqr}(a*x))$ навишта мешавад.

Баъзе мисолҳои дигари ифодаҳои арифметикий дар ҷадвали 9 оварда шудаанд.

Ифодаи сатрии (литерӣ) ба воситаи доимиҳо, тағйирёбандҳо, функсияҳо ва аломати амали сатри соҳта мешавад. Дар Бейсик танҳо як амали сатри иенебинӣ шудааст, ки опро амали пайвастгунии (конкатенатсия) бузургҳои сатри меноманд. Ин амал бо ёрии аломати «+» инпорат карда мешавад. Масалан, қимати ифодаи сатрии “БАР”+“НО”+“МЛ” матни «БАРНОМА»-ро ташкил мебиҳад. Дар баъзе намунаҳои Бейсик барои коркарди бузургҳои сатри (матни) як қатор функсияҳои маҳсус иенебинӣ шудаанд. Масалан;

- $\operatorname{LEN}(a)$ – дарозии матни a -ро ҳисоб мекунад.
- $\operatorname{VAL}(a)$ – қимати сатрии a -ро ба рақамҳои мувофиқи даҳӣ табдил мебиҳад.
- $\operatorname{MID}(a,m,n)$ – қисми бузургии сатрии a -ро, ки дарозиаш ба n аломат баробар аст, аз аломати m -умаш сар карда, ҷудо мекунад.

Ифодаи мантиқи бо ёрии ифодадои арифметики, сатрӣ, қиссӣ, амалҳои мантиқии And, Or, Not ва қавсҳои доиравӣ соҳта мешавад. Қимати ифодаи мантиқӣ метавонад таинҳо ҳақ (True) ва ё ғурун (False) бошад. Дар *QBasic* қимати ҳақ ба 1 ва дурӯг ба 0 баробар ҳисобида мешавад. Ифодадои қиссӣ ҳолати хусусии ифодадои мантиқияни. Онҳо бо ёрии ду ифодаи арифметикий ва яке аз амалҳои қиссии (писбии) <, >, <=, >=, =, <> соҳта мешаванд.

Ҳангоми ҳисобкуни қимати ифодаи мантиқӣ дар павбати аввал амали Not, синас And ва дар павбати охир Or ичро мегардиад. Масалан, қимати ифодаи мантиқии $\text{Not } x \geq a \text{ And } x \leq b$ дар мавриди $x=1, a=2, b=3$ будан ба 1 баробар аст.

Ҷадвали 9

Навишти математики	Навишт дар QBasic	⌚ Саволҳо
$\frac{ax + b}{cx + d}$	$(A*X+B)/(C*X+D)$	1. Кадом функцияро стандартӣ меноманд?
$\sin^2 x$	SIN(X)^2	2. Ченаки аргументи функцияи тригонометрий чӣ ном дорад?
$\sin x^2$	SIN(X^2)	3. Тартиби ичрои амалҳои ифодаҳоро номбар кунед. Оё ин тартибро тагайир додан мумкин аст?
$\sqrt[3]{(x + 5)^2}$	$(X+5)^(2/3)$	4. Ифодаҳои Бейсик кадомҳоянд ва онҳо чӣ тавр соҳта мешаванд?
$e^{ x-0.25 }$	EXP(ABS(X-0.25))	5. Аз функцияҳои стандартии EXP*B; COS(30); ABS(2,6); TN*1; SQR5^2 кадомашон бехато навишта шудааст?
$b \leq 0$	$B \leq 0$	
ax^2+bx+c	$A*X^2+B*X+C$	
$\ln x < 2 \sin x$	$\text{LOG}(X) < 2 * \text{SIN}(X)$	

2 Супориш:

1. Ҳангоми $x=2$, $y=3$ ва $a=5$ будан, қимати ифодаҳои мантиқиро ҳисоб кунед: $(x \leq 2) \text{Or}(\text{Not}(a+x^2=y^2))$; $x^*y > a*(x+y) \text{And}(\text{Int}(y/x)=y-x)$
2. Ифодаҳоро дар *QBasic* нависед: a) a^2+b^2 ; b) $\frac{ab}{3+c}$; c) $5ctg^2x^2$; d) b^{ax+b} ; e) $-b + \sqrt{\frac{b^3}{2a}}$
3. Ифодаҳои мухолифи қондаҳои навишти *QBasic*-ро нишон дигҳед:
a) $-b \pm (b^2 - 4ac)^{1/2}$; b) $a^2 + b^2 - 2ab \cos(c)$; c) $a + -b/c$; d) $Abs(x^2 - y^2 - 2.25)$; e) $SQR(a+24)$; f) $\cos(a2-1)$; g) $Abs(-15*a)$; h) $\ln(2-a)$
4. Ифодаҳои зеринро ба намуди муқаррарӣ биёред:
a) $a^2 + b^2 - 2ab \cos(c)$; b) $a^2 * h / 2$; c) $Sqr((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2)$; d) $3^4 * (4^5)$; e) $(a+b)/2*c$; f) $(-b + Sqr(b^2 - 4*a*c))/2/a$

1.2.4. ОИЕРАТОРХОН ДОХИЛКУНИ

Тавре қайд кардем, барнома дар забони *QBasic* аз наидаргайии сатрҳо иборат аст. Ҳар як сатр метавонад як ё якчанд *операторро* дар бар гирад. Операторҳои сатр аз ҳамдигар бо ёрии алломати «» ҷудо карда мешаванд.

Ҳангоми ичрои барнома бояд қимати аввалин ҳамаи тагийирёбандахои дар он истифодашаванди маълум бошад. Иш амалиётро бо ёрии гурухи операторҳои дохилкуни амали гардонидан мумкин аст. Яке аз ин гуна операторҳо *оператори Let* ё *оператори баҳниши* ном дорад, ки намуди умумии он чунин аст:

[n:] [Let] тагийирёбанд = ифода

Дар ин ҷо **n** — раками сатр, **Let** (бигузор) — қалимаи қалидӣ, **тагийирёбанд** — номи тагийирёбанди мавҷуда ё нав ва ё ҷузъи массив, **=** — алломати баҳниши ва **ифода** — ифодани сатрӣ ё арифметикий ва ё мантиқӣ мебонанд. Қалимаи **Let**, ки дар қавси квадратӣ навишта шудааст, ҷузъи ҳатмии оператори баҳниши ба шумор намеравад, яъне ин оператор бе ҳамин қалима низ нурра

ицро мегардал. Рақами сатр низ ҳатмій нест. Қавсұои квадраты дар ояңда низ бо ҳамин маңын истифода меншаванд.

Дар натицаи ицрои оператори бахшими, ифодалы тарағи рости аломати бахшиши ҳисоб карда шуда, қимати он ба тәгүйрәбандай тарағи чан бахшида меншавад.

Мисоли 1:

LET A=1

LET B=2

X=A+B

LET X=X^2+COS(X)-0.2

Z=-7.514

R\$="Ному наасаб"

Операторхой сатрхой якум ва дуюм ба тәгүйрәбандахои А ва В мувофиқан агадхон 1 ва 2-ро мебахшанд. Дар натицаи ицрои оператори сатри 3, қимати ифодалы А+В ҳисоб карла меншавад ва натицаи он, яныс 3 ба тәгүйрәбандай X бахшида меншавад, ки он дар оператори павбаты мавриди истифода карор дода меншавад.

Дар оператори бахшиши боял намуди тәгүйрәбанды ва намуди қимати натиҷавии ҳисобшудан ифода ба ҳамдигар мувофиқат кунанд. Масалан, дар навинги операторхой

K\$=4

I%=13.47

L="ВАКТ"

ба галатхо рох дода шудаанд. Агар зарурати ба тәгүйрәбандай як намуд бахшищаны қимати ифодалы намуди дигар неси ояд, он тоғы намуди қимати ифодалы ба намуди тәгүйрәбанды табдил дода меншавад. Масалан, дар натицаи ицрои оператори A%=1.75 тәгүйрәбандай A% соғиби қимати 2 мегардал, чунки неси аз бахшищаны агади 1.75 ба тәгүйрәбандай, аввал оператор опро то агади бутун, яныс 2 яклух менамояд ва баъд ба A% мебахшад.

Агар наидаршайни операторхой $X=5 : X=X+4$ дода шуда болшанд, он тоғы қимати охирони X ба 9 баробар хоҳад шуд, яныс оператори бахшиши дуюм ба қимати аввалин тәгүйрәбандай X, ки ба 5 баробар аст, агади 4-ро зам намуда, натиҷаро аз пав ба X мебахшад.

Мисоли 2: Барномае тартиб медихем, ки он масоҳати росткүнцаи тарағояш a ва b -ро ҳангоми $a=2m$ ва $b=3m$ будан ҳисоб намояд ва натиҷаро бе нишондиҳии воҳиди масоҳат ба экран барорад:

A=2

B=3

S=A*B

PRINT "Масоҳат=";S

Баъди ичрои ин барнома дар экран ибораи **Масоҳат=6** шайдо мешавад. Ибораи мазкур тавассути оператори **Print** ба экран бароварда мешавад, ки ба омӯзини он дар дарсҳои оянда шурӯъ менамоем. Вале, тавре аз мазмуни ин барнома бармесояд, масоҳати росткунча - S таинҳо барои қимати тарафҳояи $\Lambda=2m$ ва $B=3m$ ҳисоб карда мешаваду ҳалос. Барои ҳосил намудани дигар қиматҳои S ба мо лозим меояд, ки ба сатрҳои якум ва дуюми барнома тагйирот ворид созем. Чӣ бояд кард, ки ин барнома бе воридсозии тагйирот барои қиматҳои дилҳоҳи тагйирёбандҳои Λ ва B натиҷаҳои заруриро ишқонамояд? Илочи ҳалли масъала мавҷуд аст. Барои ин дар забони барномарезии Бейсик оператори маҳсуси дохилкунӣ - **Input** ишқини шудааст, ки намуди умумии он чунин аст:

[n:] Input [тавзехот] рӯйхати тагйирёбандҳо

Дар ин ҷо n - рақами тартибии сатр, тавзехот - доимии рамзии дилҳоҳ ва рӯйхати тагйирёбандҳо - шайдаришни номи тагйирёбандҳоро ифода мекунанд. Номи тагйирёбандҳо аз ҳамдигар ба воситаи алломати вергул ҷудо карда мешаванд.

Ин операторро бенгтар дар речай робитавӣ (диалогӣ) истифода мебаранд. Масалан, ҳангоми ичрои оператори **Input** Λ, B, C дар экран рамзи ? шайдо мешавад ва раванди ичрои барнома муваққатан қатъ мегардад. Ин маънои опро дорад, ки корбари компьютер бояд бо ёрии калидравҳа барои ҷузъҳои рӯйхати тагйирёбандҳо - *A*, *B*, *C* қиматҳои мувоғикиро дохил намояд. Агар корбар нас аз рамзи ? адаҳои 4, 6, 10-ро дохил намояд ва тутғмаи **Enter**-ро нахш кунад, он тоҳ тагйирёбандҳои *A* соҳиби қимати 4, *B* - соҳиби 6, *C* - соҳиби 10 мешаванд ва нас аз он барнома ба кори хул идома мебахшиад. Дар мавриди ишмувоғикияти микӯори қиматҳои дохилшаванд бо микӯори тагйирёбандҳои рӯйхат, дар экран маълумоти зарурӣ оид ба наъвӣ галати солиришуда шайдо мегардад.

Оператори **Input** имконият медиҳад, ки барои осонии кор, ишқи аз дохилкунии қимати тагйирёбандҳо ба экран матиҳои ёриасон бароварда шаванд. Матни ёриасонро ишқи аз рӯйхати

тагийрёбандажо дар дохили нохунакжо чойгир мекунанд ва нас аз он аломати нукта-вергул мегузоранд. Масалан, хангоми ичрои операторҳои

```
INPUT "Қимати А-ро дохил кунед";A  
INPUT "Қимати В-ро дохил кунед";B
```

дар экран мувофиқан маълумотҳои зерин найдо мешаванд:

Қимати А-ро дохил кунед ? 5

Қимати В-ро дохил кунед ? 10

Мисоли 3: Тарзи ичрои барномаи зеринро дидо мебароем:

```
INPUT "K=";K  
INPUT "M=";M  
H=K+M  
PRINT "H=";H
```

Тугмаи **F5**-ро нахии мекунисем, дар экран матни $K=?$ найдо мешавад. Адади 25-ро дохил мекунисем, дар экран матни $M=?$ найдо мешавад. Адади 30-ро дохил мекунисем. Дар патиҷа компютер ба тагийрёбандай K қимати 25 ва ба M қимати 30-ро мебахшад. Дар сатри сюом суммаи тагийрёбандажои K ва M хисоб карда шуда, патиҷа он, яъне 55 ба тагийрёбандай H баҳшида мешавад. Сатри чорум ифодай $H=55$ -ро ба экран мебарорад.

Бо назардионги ин гуфтаҳо барномаи дар мисоли 2 овардапуларо, барои хисобкунии масоҳати росткуничаи тарафҳояни a ва b -и дилҳоҳ, дар шакли зерин непикан кардан мумкин аст:

```
INPUT "A ва B-ро дохил кунед";A,B  
S=A*B  
PRINT "Масоҳат>";S
```

Операторҳои Read, Data ва Restore. Гарчанде ҳангоми истифодаи оператори Input қимати тагийрёбандажои рӯйхат тавассути қалидравҳа дохил карда шаванд ҳам, вале дар *QBASIC* имконияти бевосита дар матни барнома чойгир карданни ин

киматхо мавџул аст. Барои амалишавии ин мақсад ҷуфти операторҳои Read ва Data хизмат мерасонанд, ки намуди умумии онҳо чунин аст:

[n:] **READ** рӯйхати тағийирёбандаҳо

[m:] **DATA** рӯйхати додаҳо

Дар ин ҷо чун ҳарвакта н ва т – раками сатрҳо, Read (хондан), Data (додаҳо) - қалимаҳои хидматӣ мебошанд.

Маҳз оператори Data имконият фароҳам месоварад, ки додаҳоро ишғолӣ дар барнома ҷойгир намоем. Оператори Read бошад, ба таври худкор, најӣ дар шай, аз рӯйхати оператори Data ин додаҳоро ба тағийирёбандҳои рӯйхати худ мебахшад. Ҷузъҳои рӯйхати ин операторҳо ба воситаи вергул ҷудо карда мешаванд. Дар як барнома миқдори дилҳоҳи ин ду операторро истифода бурдан мумкин аст.

Data аслан оператори иҷроиашаванд аст ва бе истифодани оператори Read ягои маънос наҷорад. Ба воситаи ин оператор маҷмуи додаҳо соҳта мешавад. Ин операторро дар сатри дилҳоҳи барнома ҷой додан мумкин аст. Гарчанде якчанд операторҳои Data-ро наидарӣ навишташтаб наобозанд ҳам, вале чун одат онҳоро дар аввали ё охири барнома месоранд. Масалан, дар натиҷаи иҷро шудани сатрҳои

READ A,B,CS

DATA 5,7,“Информатика”

ба тағийирёбандҳои А, В, CS мувофиқан киматҳои 5, 7. *Информатика* баҳшида мешаванд.

Миқдори додаҳои оператори Data аз миқдори тағийирёбандҳои оператори Read бояд кам наобозанд, вагарна дар экран маълумоти **Out of Data** (додаҳо кифоятӣ намекупанд) наидо мешавад. Дар мавриди номувиғатии намуди додаҳо бо намуди тағийирёбандҳо низ дар экран маълумот оид ба навъи галати содиринуда наидо мегардад.

Мисоли 4:

DATA 5, 10, 9

READ M, N, T

LET Y=M+N-T

PRINT Y

Дар ин барнома чор оператор \rightarrow Data, Read, Let ва Print истифода шудаанд. Мувофики ду оператори аввали ба тагйирёбандай **M** қимати 5, ба **N** қимати 10 ва ба **T** қимати 9 баҳшида мешавад. Дар сатри сююм барнома қимати **Y** ҳисоб ва дар сатри чорум он ба чон дода мешавад.

Мисоли 5: Бо ёрии оператори Input (намунаи 1) ва операторҳои Read, Data (намунаи 2) барномаҳое месозем, ки онҳо қимати ифодаи $4a^2+b+c$ –ро ҳангоми $a=3$, $b=6$ ва $c=-1$ будан ҳисоб кунанд.

Намунаи 1	Намунаи 2
<pre>INPUT A, B, C PRINT 4*A^2+B+C RUN ? 3, 6, -1 41</pre>	<pre>DATA 3, 6, -1 READ A, B, C PRINT 4*A^2+B+C RUN 41</pre>

Мисоли 6: Барномаи ҳисобкуни масоҳати секунчай тарафҳояш $a=13$, $b=14$, $c=15$ -ро бо ду метод тартиб медиҳем.

Намунаи 1	Намунаи 2
<pre>INPUT A, B, C P= (A+B+C)/2 S=SQR(P*(P-A)*(P-B)*(P-C)) PRINT "S=";S run ? 13, 14, 15 S=84</pre>	<pre>READ A, B, C P=(A+B+C)/2 S=SQR(P*(P-A)*(P-B)*(P-C)) PRINT "S=";S DATA 13 DATA 14 DATA 15</pre>

Баъзан лозим меояд, ки додаҳои дар оператори Data овардаро такроран дар барнома истифода барем. Ин корро бо ёрии оператори Restore анҷом додан мумкин аст, ки намуди умумии он чунин аст:

[m:] RESTORE [n]

Дар ин чо Restore (барқароркунй) - калимаи хидматӣ, тараками сатрест, ки дар он оператори Restore ҷойгир аст, n - тараками сатрест, ки дар он оператори Data ҷойгир аст.

Ҳангоми иҷрои ин оператор идоракунӣ ба сатри n-уми барнома дода мешавад, ки дар он бояд ягон оператори Data мавҷуд бопад. Додаҳои рӯйхати ин операторро оператори навбатии Read тақроран истифода мебарад. Агар тараками n мавҷуд набонад, он тоҳRestore идоракуниро ба аввалин оператори Data медиҳад. Масалан, дар натиҷаи иҷрои қитъаи барномаи зерин:

```
READ A, B, C  
DATA 8, 10, 15  
.....  
RESTORE  
READ X,Y
```

ба тағйирёбандҳои A, B, C мувофиқан қиматҳои 8, 10, 15 ва ба тағйирёбандҳои X, Y низ тақроран қиматҳои 8 ва 10 баҳнида мешаванд.

@@ Саволҳо:

1. Кадоме аз зеринҳо оператори баҳшиш шуда метавонад?
a) $x+I=x$; b) $x:=x+I$; c) $x=x-2$; d) $-t=k^2-4ac$; e) $y=-y$;
f) $y=\sin(x)$
2. Оператори $x=x+1$ чи тавр иҷро мешавад?
3. Вазифаи оператори Input аз чӣ иборат аст?
4. Дар оператори Input бо қадом мақсад аз тавзӯҳот истифода мебаранд?
5. Операторҳои Data ва Read чи тавр иҷро мешаванд?
6. Барои ба тағйирёбандҳо баҳшидани қимати бузургиҳо истифодаи операторҳои Data ва Read қулай аст ё оператори Input?

❖ Супориш:

1. Пас аз ичрои операторҳои зерин қимати тағирибанданаҳои x ва y ёфта шавад: $x=1 : y=2 : x=y : y=x$
2. Қиматҳои тағирибанданаҳои x ва y мувофиқан ба 2 ва 5 баробар аст. Қимати нави онҳоро пас аз ичрои операторҳои бахшиш муайян кунед: a) $x=x+1 : y=-2$; b) $x=5 : y=-y$; c) $x=x+y : y=x-e$; d) $x=x^2+y : y=y^2$; e) $t=x : x=y : y=t$
3. Барномаи дар мисоли 1 овардашударо бо истифодаи оператори Input табдил дихед.
4. Бо истифодаи операторҳои Data ва Read барномаи ҳалли муодилаи хаттии $y=ax$ -ро тартиб дихед.
5. Барномаи ҳисоб кардани масоҳати доираи радиусаш r -ро тартиб дихед.
6. Аз операторҳои Data ва Read истифода бурда, барномае созед, ки он масофаи байни ду нуқтаро аз руи координатаҳояшон ҳисоб кунад.
7. Блок-схема ва барномаи ҳисобкунии суръатро аз рӯи додаҳои ибтидоии вақт ва масофа тартиб дихед.

1.2.5. ОПЕРАТОРҲОИ ЧОНКУНИ

Оператори Print. Барои ба экран баровардан ва дар когаз чоп намудани натиҷаҳои кори барнома оператори Print (чонкардан), ки онро оператори чонкуни назар мегуянд, хизмат мерасонад. Ии оператор на танҳо барои чонкунии натиҷаҳои инҳои, балки натиҷаҳои мобайни, қимати буруғт. ми додашуда. матиҳои тавзехӣ, сатрҳои холи ва гайра истифода бурда менавад. Бо тарзи кори ии оператор мо қисман нишонд ҳастем. Намуди умумии он дар Бейсик чунин аст:

[н:] PRINT рӯйхати бузургиҳои чопшаванд

Чузъи рўйхати бузургиҳои чопшавандаро доимӣ, тағийрёбанда, функсия ва умуман ифодай дилҳоҳ ташкил карда мставонад. Барои аз ҳамдигар чудо кардани ҷузъҳо аломатҳои вергул (.) ё нуқта-вергулро (:) истифода мебаранд. Масалан, ҳангоми ичрои барномаи зерин

$$A=2 : B=3 : C=5$$

PRINT A,B,C

компьютер ба воситай операторҳои баҳшиши сатри якум ба тағийрёбандадаҳои *a*, *b* ва *c* мувофиқан киматҳои 2, 3 ва 5-ро баҳшида, ба воситай оператори чонкунии сатри дуюм ин киматҳоро мувофиқи тартиби дар оператори Print нишондодашуда ба экран мебарорад. Нас аз ичрои барнома мадар экран чунин натиҷаро дида метавонем:

2	3	5
---	---	---

Агар дар сатри дуюми барнома аломати вергулҳоро бо нуқта-вергулҳо иваз намоем, он гоҳ дар экран натиҷаи зеринро мебинем:

2 3 5

Фарқи оператори PRINT A,B,C аз оператори PRINT A;B;C дар он аст, ки дар мавриди якум натиҷаҳо дар фосилаи муайян (барои ҳар кадомаш 14 мавқесъӣ) ва дар мавриди дуюм наздик чоп карда мешаванд. Масалан, ҳангоми ичрои барномаи

$$A=10$$

$$B=15$$

$$C=A+B$$

PRINT C,A;B

дар экран натиҷаҳо бо тарзи зерин ҷойгир мешаванд:

25	10 15
----	-------

Агар сатри чоруми ин барномаро бо сатри

PRINT A+B,A,B/3

иваз кунем, он гоҳ дар экран чунин натиҷаҳо инъикос мешаванд:

Аз тарзи кори ин оператор маълум мешавад, ки оператори чопкуй метавонад аввал қимати ифодаро ҳисоб кунад ва баъд онро чоп намояд. Агар аломати вергул пеш аз рўйхати чопкуй гузонита шавад, он гоҳ натижаҳо аз мавқеи 14-уми сатр сар карда, чоп мешаванд.

Масалан, натиҷаи кори оператори PRINT, A; B,C сатри зерин аст:

10 15

25

Лиқун барномаи болоиро чунин табдил медиҳем:

```
A=10
B=15
C=A+B
PRINT " A=";A
PRINT " B=";B
PRINT " A+B=";A+B
```

Дар натиҷаи ичрои ин барнома сатрҳои зерин дар экран пайдо мешаванд:

*A=10**B=15**A+B=25*

Ҳамин тариқ, сатри чопкунии экранни дисплей ба 5 мавзесъ, ки ҳар кадомаш дорои 14 мавзесъ аст, тақсим шудааст. Мавзъҳо аз мавзъҳои 1, 15, 29, 43 ва 57-ум оғоз меёбанд:



Оператори Print натиҷаҳоро дар экран аз мавқеи аввалини сатри нав сар карда, чои мекунад. Лекин дар Бейсик имконияти давом додани чопкуй дар сатри ба оператори пешинай Print тааллуқдонита мавҷуд аст. Барои ин коғист, ки дар охири

рўйхати чопкунни оператори пешинаи Print аломати вергул ё нуқта-вергул гузонита шавад. Масалан, натиҷаи кори барномаи

```
X=5  
PRINT X;X^2,  
PRINT X;X^3
```

сатри зерин аст:

5 25

5 125

Корбар мөтавонад барои осонии кораш, ҳангоми дохилкунни матни барнома, калимаи Print-ро бо рамзи ? иваз намояд. Пас аз нахии тутмай Enter QBasic ба таври худкор рамзи ?-ро ба калимаи Print табдил медиҳад.

Агар пас аз калимаи Print рўйхати чопкунӣ нишон дода нашавад, он гоҳ дар экран сатри холӣ партофта мешавад. Масалан, натиҷаи кори операторҳои

```
PRINT " A="; A:?  
? " B=";B:?:?  
PRINT " A+B=";A+B
```

сатрҳои зерини экран мебошанд:

A=10

B=15

A+B=25

Масъалаи 1: Бо ёрии операторҳои Let, Input, Read ва Data се тарзи ҳисобкунни масоҳати трапетсияро ($S = \frac{a+b}{2} h$) барномарезӣ кунед:

Let	Input	Read ва Data
<pre>A=2:B=6:H=4.5 S=(A+B)/2*H PRINT"S=";S</pre>	<pre>INPUT A,B,H S=(A+B)/2*H PRINT "S=";S</pre>	<pre>READ A,B,H DATA 2,6,4.5 S=(A+B)/2*H PRINT "S=";S</pre>

Оператори Print Using. Намууди умумии ин оператор чунин аст:

[n:] PRINT USING “формат”; рүйхати бузургиҳои чопшаванда

Дар ин чо Print Using (чиң бо истифода аз) - калимаи хидматӣ ва формат - ифодай сатрӣ – формати чони бузургиҳои рүйхат мебошанд.

Оператори Print Using имконият медиҳад, ки тарҳи аники қимати чоншавандай ҷузъи алоҳидай рүйхат оғарида шавад ва барномарез тавассути қоидаҳои маҳсуси Бейсик раванди чопкунии қимати бузургиҳоро мувофиқи табъи худ ба танзим орад. Ҳангоми истифодаи оператори мӯқаррарии Print бошад, имкониятҳои барномарез хеле маҳдуданд. Вай дар ин маврид метавонад раванди чопкуниро таҳо ба воситаи вергул ё нукта-вергул иҷора намояду ҳалос.

Формати чопкунии бузургиҳои рүйхати оператори Print Using бо ёрии системикаторҳо (рамзҳои маҳсус) ташаккул дода мешавад. Онҳо аз ҳамдигар бо ёрии вергул, фосилаи рамзи ё фосилаи ҷадвалий ҷудо карда мешаванд.

Ҷадвали 10

Рамз	Вазифаи рамз	Рамз	Вазифаи рамз
#	Мавқеъбандии разрядҳои адад	\$\$	Ишораи аломати доллар пеш аз адад
.	Ишораи нуктаи даҳӣ	^^^^	Ишораи формати дараҷавӣ
/	Чудокунии синфи разрядҳо бо ёрии вергул	&	Чопи пурраи ифодай рамзи (матн)
+	Ишораи аломати плюс	!	Чопи рамзи якуми ифодай сатрӣ
-	Ишораи аломати минус	\n\	Чопи n+1 рамзи аввалай ифодай сатрӣ (n - миқдори фосилаҳои рамзи)

Масалан, дар натиҷаи ичрои барномаи:

```
PRINT "Чопи адади 18,45 аз рӯи формат"  
X!= 18.45  
PRINT USING "#####";X!  
PRINT USING "#####.#";X!  
PRINT USING "##.###";X!
```

сатрҳои зерин дар экран пайдо мешаванд:

Чопи адади 18,45 аз рӯи формат

18

18.5

18.450

Азбаски дар формати оператори якуми Print Using нуқтаи даҳӣ вуҷуд наидорад, бинобар он танҳо қисми бутуни адади 18,45 аз чон баромадааст. Дар формати оператори дуюм бошад, нас аз нуқта якто рамзи # омадааст. Барои ҳамии ҳам, ҳангоми чон, нас аз нуқта як раками эътиимоднок ба хисоб гирифта шуда, адал яклоҳт карда шудааст. Дар формати оператори сеюм нас аз нуқта ссто рамзи # омадааст. Бинобар он ҳангоми чон нас аз нуқта се рақами эътиимоднок ба хисоб гирифта шуда, алади 18,45 дар шакли 18,450 аз чон баромадааст.

Агар микдори рақамҳои эътиимодноки адад (нас аз вергул) ишбат ба рамзҳои формат камтар бошад, он тох мавқеъҳои холӣ бо нул нур карда мешаванд. Агар қисми бутуни адад дар формати доданинуда нағуҷҷад, он тоҳ (ҳангоми чон) ишбат аз қимати адад рамзи  иловагардишад. Масалан, дар натиҷаи ичрои оператори **PRINT USING "##.##";7%90.68** дар экран сатри **%7890.7** ингъикос мегардад.

Дар натиҷаи ичрои барномаи:

```
A=-15.725 : B=625  
PRINT USING "##.## ##";A;B  
PRINT USING "A=##.## ^^^ B=##";A;B  
X$="Tojikiston"  
PRINT USING "!";X$  
PRINT USING "&";X$  
PRINT USING "\ ";X$  
PRINT USING "& - kishvari man";X$
```

дар экран сатрҳои зерин пайдо мешаванд:

-15.725 625

A=-15.725E+00 B=625

T

Tojikiston

Tojik

Tojikiston kishvari man

Саволҳо:

1. Вазифаи оператори Print аз чӣ иборат аст? Print Using чӣ? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
2. Кадом бузургиҳо метавонанд ҷузъи рӯйхати чопкунии операторҳои Print ва Print Using бошанд?
3. Чӣ тавр барномаро бояд тартиб дод, ки натиҷаҳо дар сатрҳои гуногун чоп шаванд?
4. Пас аз иҷрои операторҳои зерин дар экран кадом сатрҳо пайдо мешаванд?
 - a) PRINT 10+3^2
 - b) PRINT "t=";7*3
 - c) PRINT, " Синфи ";6," мактаби № ";12
5. Ҳангоми иҷрои оператори **PRINT A,B;C** қимати тағйирёбандаҳо дар кадом мавзеъҳо чоп мешаванд? Агар вергул бо нуқта-вергул иваз карда шавад чӣ?
6. Натиҷаи иҷрои оператори **PRINT 5+Sqr(36),7*8,100/10^5,** “Муодила” чист? Натиҷаи кори операторҳои **a\$="Мисоли" : t=27 : k=2 : x=72 : Print USING “Варианти ## & #”;t;a\$;k : PRINT USING “** Чавоб: **##.##”;x** чӣ?

Супориши:

1. Барномае тартиб диҳед, ки баъди иҷрои он дар экран чор мисраъ шеъри дӯстдоштаатон чоп шавад.
2. Барои додаҳои **a** **e** ва **x** қимати ифодаҳои **K** ва **L**-ро бо тарзҳои зерин ҳисоб ва чоп кунед: а)бо ёрии оператори Let, в)бо ёрии оператори Input, с)бо ёрии оператори Read ва Data.

$$K = \frac{ctg 1,12ax + b^2}{\sqrt[3]{x^2 + 1}}, \quad L = \frac{\operatorname{tg}^2(ax + 15b^3)}{5^{0.5bx} + \log_3(a^2 + b^2)}.$$

1.2.6. ОПЕРАТОРХОИ ЕРИСОН: БАРНОМАХОН ХАГИ

Оператори Rem Калимаи калидии Rem шакли кӯтоҳкардашудаи калимаи англисии *remark* буда, маънояни **тавзех** (шарҳ, эзоҳ) аст. Оператори Rem оператори ҳатмии Бейсик нест. Вай дар барнома ягон амалиётро ичро наменамояд. Ии оператор танҳо барои шарҳдии мазмуни қисмҳои гуногуни барнома хизмат мекунад. Тавзехот нас аз калимаи Rem навишта мешавад. Намуди умумии оператор чунин аст:

[n:] REM тавзехот

Дар ин чо **n** – рақами сатр ва **тавзехот** – пайдарпайи рамзҳои дилҳоҳи забони Бейсик аст. Дар як барнома миқдори дилҳоҳи ин операторро истифода бурдан мумкин аст. Масалан:

REM Масоҳати секунча: Формулаи Герон
REM Операторҳои Бейсик

Оператори End (интиҳо) ишораи охири кори барнома аст. Пас аз ичрои ин оператор компютер ба барномаи чорӣ ҳусни анҷом мебахшад. Оператори End одатан дар сатри охирони барнома меояд.

Оператори Stop (истодан) барои муваққатан боздиштани раванди ичрои барнома хизмат мерасонад. Барои давом додани кори барнома аз фармони **Run▶Continue** ё тутгмаи истифода бурдан кифоя аст. Мувофиқи зарурати алгоритми онро дар сатри дилҳоҳи барнома чой додан мумкин аст.

Оператори Cls (Clear Screen - тозакунии экран) барои аз ҳама гуна навиштаот пок намудани экран хизмат мерасонад.

Барномажони хаттӣ. Агар алгоритми ҳалли масъалаи хаттӣ бошад, он гоҳ барномаи ба он мувофиқро низ хаттӣ мегӯянд. Операторҳои ин гуна барномаҳо най дар най (бо навбат) ичро мешаванд.

Мисоли 1: Алгоритм ва барномаи аз решави квадратӣ баровардани ададҳои мусбатро тартиб медиҳем.

Алгоритм	Барнома
<u>алг</u> Азрешабарорй (<u>хақ</u> x , <u>у</u>) <u>арг</u> x <u>нат</u> y <u>ибт</u> $y := \sqrt{x}$ <u>инт</u>	REM Азрешабарорй INPUT X PRINT "Y=";SQR(X) END

Сатри якум (оператори Rem), ҳамчун сатри сарлавҳа, мазмуну мунидариҷаи барномаро шарҳ медиҳад. Ба воситаи сатри дуюм (оператори Input) ба таѓийирёбанддаи X қимат баҳшида мешавад. Қимати ин таѓийирёбандаро танҳо пас аз дар экран шайдо шудани алломати ? дохил намудан мумкин аст. Оператори Print (сатри сеюм) қимати решай квадратӣ аз X -ро ҳисоб менамояд ва ба экран мебарорад. Дар экран ин натиҷа ҳамчун қимати таѓийирёбанддаи Y намудор мешавад. Сатри чорум (оператори End) баохиррассии барномаро нишон медиҳад. Тавре ки лида мешавад, операторҳои барномаи мазкур бо наубат (дар намуди хаттӣ), яке аз паси дигар иҷро мешаванд.

Г) Ниссли 2 Алгоритм ва барномаи ҳисобкунни масоҳати сатҳ ва ҳаҷми силиндр диаметраш d ва баландиаш h -ро тартиб медиҳем.

Алгоритм	Барнома
<u>алг</u> Силиндр (<u>хақ</u> d , <u>хақ</u> S,V) <u>арг</u> d,h <u>нат</u> S,V <u>ибт</u> <u>хақ</u> πI $\pi := 3,1416$ $S := \pi \cdot d \cdot (d/2 + h)$ $V := \pi \cdot d^2 \cdot h / 4$ <u>инт</u>	REM Силиндр PI=3.1416 INPUT D,H S=PI*D*(D/2+H) V=PI*D^2*H/4 PRINT "S=";S,"V=";V END

Дар барномаи мазкур сатри якум барои муайянкунни мазмуни барнома, сатри дуюм барои ба таѓийирёбанддаи πI баҳшидани қимати доимии π (пи), сатри сеюм барои дохилкунни

қимати ибтидоии тағйирёбандажои D ва H хизмат мерасонад. Бо ёрии сатрҳои чорум ва ишчум мувофиқан масоҳати сатҳ ва ҳамми силиндр хисоб карда мешавад. Сатри шашум барои чопкунии қимати тағйирёбандажои S ва V ва сатри ҳафтум барои анҷом бахшидани кори барнома пешбинӣ шудааст. Масалан, ҳангоми $D=0,6$ ва $H=1$ будан, компютср натиҷаҳои $S=2.450448$ $V=.28274338823$ -ро ба экран мебарорад.

Мисоли 3: Барномаи дар мисоли 2 овардашударо бо истифодаи операторҳои Data ва Read табдил медиҳем.

```
REM Силиндр
PI=3.1416
READ D,H
S=PI*D*(D/2+H)
V=PI*D^2*H/4
PRINT "S =",S,"V =",V
DATA 0.6,1
```

Ҳангоми иҷрои ии барнома тағйирёбандажои D ва H мувофиқан қиматҳои 0.6 ва 1-ро қабул менингмоянд. Ҷар натиҷа, дар экран сатри зерин намоён мешавад:

$S=2.4504422698$ $V=.28274338823$

Мисоли 4: Барномаи чопкунии квадрат, куб ва дараҷаи 4-уми адади A -ро тартиб медиҳем.

```
REM Бадарачабардорӣ
INPUT A
PRINT A^2, A^3, A^4
END
```

⌚ Саволҳо:

- Намуди умумии оператори Rem чӣ гуна аст?
- Оператори Cls барои чӣ хизмат мерасонад?
- Вазифаи операторҳои Rem, Let, End ва Stop аз чӣ иборат аст?
- Фарқи оператори End аз оператори Stop дар чист?
- Кадом барномаҳоро хаттӣ мегӯянд?
- Барномаҳои хаттӣ чӣ тавр иҷро мешаванд?

Супориш:

1. Алгоритм ва барномаи ҳисобкунни ҳосили зарб ва суммаи ду агадро тартиб дихед.
2. Алгоритм ва барномаеро тартиб дихед, ки ҳангоми $x=10$ будан, қимати ифодаи $y = \sqrt{x^2 - 36} + \sqrt{x^2 + 44}$ -ро ҳисоб кунад.
3. Барои ҳисоб кардани масоҳат ва периметри росткунча алгоритм ва барнома тартиб дихед.
4. Барномае тартиб дихед, ки куби агадҳои якрақамаро чоп намояд.

1.2.7. Барномаҳои шоханок, Операторҳои гузарии

Агар алгоритми ҳалли масъала шоханок бошад, он тоҳиҷа барномаи ба он мувофиқро низ шоханок мегӯянд. Барномаҳои шоханокро бо ёрии операторҳои гузарии месозанд. Операторҳои гузарии имконият мебиданд, ки ичрои хаттии (пай дар пайи) сатрҳои барнома бскор карда шуда, идоракуӣ аз сатри ҷорӣ ба дигар сатри он (иен ё наас) дода шавад. Операторҳои гузарии Бейсикро ба операторҳои гузарии гайришартӣ ва шартӣ тақсим мекунанд.

Оператори гузарии гайришартии Goto. Алгоритми ҳалли баъзе масъалаҳо талаб менимояд, ки ичрои барнома на аз сатри павбатӣ, балки аз ягои сатри дигари он давом дода шавад. Ин амалиёт бо ёрии оператори гузарии гайришартии Goto ба сомони расонида мешавад, ки намуди умумии он чунин аст:

[exit] GOTO n

Дар ин чо **Goto** (гузарти ба) калимаи калидии Бейсик, **пр** – рақами сатри ҷойгирбудаи ин оператор ва **п** – рақами сатрсст, ки ҳангоми ичрои оператор идоракунии барнома ба он дода мешавад.

Мисоли 1 Барномаи зеринро дида мебароем:

```
INPUT A,B,C,X
GOTO 50
30: Y=A*X^2+B*X+C
```

```

GOTO 80
50: PRINT "A=";A, "B=";B
    PRINT "C=";C, "X=";X
    GOTO 30
80: PRINT "Y=";Y
    END

```

Дар ин барнома оператори Goto се маротиба вомехурал. Оператори дар сатри дуюмомада идоракуниро ба сатри рақамаш 50 медихад, ки ба воситай он қимати бузургихои *A*, *B* ва баъд (дар сатри оянда) қимати бузургихои *C* ва *X* чон карда мешаванд. Оператори гузарини сатри ҳафтум идоракуниро ба сатри рақамаш 30 медихад, ки дар он ҷо қимати бузургии *Y* ҳисоб карда мешавад. Оператори дар сатри чорумомада бошад, идоракунин барномаро ба сатри рақамаш 80 медихад. Ёбо ёрии оператори ин сатр қимати *Y* ба чоп равон карда мешавад. Сатри охирон кори барномаро анҷом мебахшад.

Пас аз ичрои барномаи

```

10: PRINT "Чархи осиёб давр мезанад."
    GOTO 10

```

чумлаи **Нархи осиёб давр мезанад** то лаҳзаи бо ёрии тугмаҳои **Ctrl**, **Break** маҷбураи қатъ гардонидани ичрои барнома, тақорор дар экран пайдо шудаи мегирад.

Оператори гузарини шартни If...Then. Оператори гузарини шартӣ вобаста аз ичрои шарти дар он оварданпуда (ифодай мантиқӣ) идоракунин барномаро ё ба дигар сатри он равона месозад ва ё операторҳои дар таркибаш низондодашиударо ичро мениамояд. Операторҳои гузарини шартӣ ба ду гурӯҳ - **иҷтимӯра** ва **иҷтимӯра** тақсим мешаванд. Операторҳои гузарини иҷтимӯраи шартӣ дар навбати худ боз ба ду павъ чудо мешаванд:

- 1) [иҷтимӯра] IF шарт THEN оператор
- 2) [иҷтимӯра] IF шарт THEN и

Дар ин ҷо **If** (агар) ва **Then** (он тоҳ) калимаҳои калидӣ, **шарт** – ифодай мантиқӣ, **оператор** – оператори алоҳида (аз ҷумла, дигар оператори If) ё гурӯҳи операторҳои Ёйсик, **и** ва **и** – рақами сатр мебошанд.

Дар мавриди якум: агар шарт ичро гардад, он гоҳ оператори (операторҳои) баъди Then-омада ичро мешавад ва дар ҳолати акс, идоракунӣ ба сатри навбатии барнома дода мешавад.

Дар мавриди дуюм: агар шарт ичро гардад, он гоҳ идоракунӣ ба сатри п-уми барнома дода мешавад ва дар ҳолати акс, сатри навбатӣ ичро мегардад.

Операторҳои гузарипи шакли нурраи шартий башанд, дар навбати худ боз ба се навъ тақсим мешаванд:

- 1) [к:] IF шарт THEN и ELSE и ENDIF
- 2) [к:] IF шарт THEN оператор ELSE и ENDIF
- 3) [к:] IF шарт THEN оператор ELSE оператор ENDIF

Дар ин ҷо мисли иситара If(агар), Then(он гоҳ) ва Else(вагарна) EndIf(интиҳои агар) калимаҳои калидӣ, шарт – ифодай мантиқӣ, оператор - оператори алоҳида (аз ҷумла, дигар оператори If) ё гуруҳи операторҳои Бейсик, к, и ва иш – рақами сатрҳо мебошанд.

Тарзи ичрои ин операторҳо аз операторҳои гузарипи шартии нонурра фарқ мекунад. Дар ҳамаи мавриҷҳо (1, 2, 3), агар шарт ичро гардад, он гоҳ идоракунӣ ё ба сатри п-уми барнома дода мешавад ва ё оператори (операторҳои) баъди Then-омада ичро мегардад. Дар ҳолати акс бошад, ё идоракунии барнома ба сатри иш-уми он дода мешавад ва ё оператори (операторҳои) баъди Else-омада ичро мегардад.

Мисоли 2. Алгоритм ва барномаи аз ду адади додашудаи *a* ва *b* ёфтани адади калонтаринро тартиб медиҳем.

Забони алгоритмӣ	Забони Бейсик [намӯнаи 1]	Забони Бейсик [намӯнаи 2]
<u>алг КАД (ҳақ а,в, ҳақ у)</u> <u>арг а,в</u> <u>нат у</u> <u>ибт</u> <u>агар а>в</u> <u>он гоҳ у:=а</u> <u>вагарна у:=в</u> <u>итмом</u> <u>инт</u>	REM КАД (1) INPUT A,B IF A>B THEN 50 Y=B:GOTO 60 50: Y=A 60: PRINT "КАД=";Y END	REM КАД (2) INPUT A, B IF A>B THEN Y=A ELSE Y=B PRINT "КАД=";Y END

Агар ҳангоми ичрои барнома ба *a* қимати 5 ва ба *b* қимати 3 бахшида шавад, он гоҳ дар экран чунин натиҷа пайдо мешавад:

КАД=5

Мисоли 3: Аз операторҳои гузариши шартӣ ва ғайришартӣ истифода бурда, барои ҳисоб қардани қимати функсияи зерин барнома тартиб медиҳем:

$$y = \begin{cases} -\sqrt[3]{x}, & \text{агар } x < 0 \\ 0, & \text{агар } x = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2x}}, & \text{агар } x > 0 \end{cases}$$

REM кардани функсия	Ҳисоб қимати
	INPUT X
	IF X<0 THEN 70
	IF X=0 THEN 90
	Y= 1/SQR(2*X)
	GOTO 100
70:	Y= -X^(1/3)
	GOTO 100
90:	Y=0
100:	PRINT " Y=";Y
	END

Акпун ду мисолеро лида мебароем, ки дар алгоритми онҳо соҳторҳои хаттӣ ва шоҳанок бо ҳам омехта шудаанд.

Мисоли 4: Барномаи ҳисобкуни қимати ифодай $y = \frac{x+7}{x^2 - 5x + 6}$ -ро барои қимати дилҳоҳи тағйирёбандаи *x* тартиб медиҳем.

Забони алгоритмий

алг Ҳисобкунни ифода (хак x,y ,лит t)

арг x

нат y,t

ибт хак a,b

$a:=x^2-5x+6$

$b:=x+7$

агар $a=0$

он гоҳ

$t:="$ Қимати Y муайян нест"

вагарна $y:=b/a$

иттом

инт

Забони Бейсик

REM Ҳисобкунни
қимати ифода

INPUT X

A=X*X-5*X+6

B=X+7

IF A=0 THEN 80

Y=B/A

PRINT "X=";X,"Y=";Y :

GOTO 90

80: PRINT "Ҳангоми
X=";X;" будан, қимати Y
муайян нест"

90: END

Сатри панҷуми барнома шарты ба нул баробар будани маҳрачи ифодаро мессанҷад. Дар мавриди ичрои шарт идоракунӣ ба сатри рақамаш 80 ва дар ҳолати акс ба сатри шашум дода мешавад. Дар сатри ҳафтум ду оператор -- чонкунӣ ва гузарипши гайришартӣ оварда шудааст, ки яке қимати бузургихоро чоп ва лиғаре идоракуниро ба охири барнома (сатри рақамаш 90) медиҳад. Агар бо талаби оператори доҳилкунӣ (сатри дуюм) ба тагайирёбандай x қимати 7 баҳшида шавад, он гоҳ дар экран натиҷаи **X=7** **Y=.7** ва дар мавриди ба тагайирёбандай x қимати 2 баҳшидаи натиҷа дар шакли **Ҳангоми X=2 будан, қимати Y муайян нест** пайдо мешавад.

Задани 5. Барномаи ҳисобкунни қимати функцияи зеринро меорсем:

$$y = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - 5x}{2}, & \text{агар } x \geq 0 \\ 3x, & \text{агар } x < 0 \end{cases}$$

Забони алгоритмий

алг Ҳисобкунини Y (хак x,y)
арг x
нат y
ибт хак a
 $a:=5x$
агар $x < 0$
он гох $y:=3x$
вагарна $y:=(\sqrt{x} - a)/2$
итмом
инт

Забони Бейсик

```
REM Ҳисобкунини Y
INPUT X
A=5*X
IF X<0 THEN Y=3*X
ELSE Y=(SQR(X)-A)/2
EndIf
PRINT "X=";X,"Y=";Y
END
```

Мисал 6: Барномаи ёфтани калонтарии тақсимкунапцай умумии ду адади натуралии A ва B -ро месозем:

```
PRINT "A ва B-ро дохил кунед"
INPUT A,B
X=A:Y=B
30: IF X=Y THEN 10
    IF X>Y THEN 20
    Y=Y-X
    GOTO 30
20: X=X-Y
    GOTO 30
10: PRINT «КТУ=»;X
    END
```

Мисал 7: Барномаи ҳалли муодилаи квадратии $ax^2+bx+c=0$, ки дар ип чо $a \neq 0$, b , c - ададхой ҳақиқии ихтиёрианд, месозем:

```
REM Ёфтани ҳалли муодилаи квадратӣ
INPUT A,B,C
D=B*B-4*A*C
```

```

IF D>0 THEN X1=(-B+Sqr(D))/(2*A):X2=(-B-Sqr(D))/(2*A):
PRINT "X1=";X1;"X2=";X2:GOTO 10
IF D=0 THEN X=-B/(2*A):PRINT "X="; X:GOTO 10
PRINT "Муодила ҳал надорад"
10: END

```

⌚ Саволҳо:

1. Кадом барномаро шоханок мегӯянд?
2. Барномаҳои шоханок чӣ тавр иҷро мешаванд?
3. Вазифаи оператори Goto аз чӣ иборат аст?
4. Оё тарзи иҷрои операторҳои гузариши шартии пурра аз нопурра ягон фарқе дорад? Чи тавр?
5. Кадом шаклҳои операторҳои гузариши шартии пурра ва нопурраро медонед?
6. Рақами сатр дар таркиби операторҳои гузариш кадом вазифаро иҷро менамояд?

☒ Супориш:

1. Барои ҳисобкунни қимати ифодаҳои зерин барнома созед:

$$y = \frac{2x^2 + \sqrt{x^3 + 1}}{2}$$

$$y = \frac{2x^2 + 5}{\sqrt{15 + x^4}}$$

2. Барномаи ҳисобкунни қимати функсиояҳои зеринро тартиб дихед.

$$y = \begin{cases} a + (mx^2 + nx - 7), & \text{агар } m = n \\ b + (mx^2 + nx - 7), & \text{агар } m < n \\ c + (mx^2 + nx - 7), & \text{агар } m > n \end{cases}$$

$$m=5t-4 \text{ ва } n=6t^2$$

$$y = \begin{cases} a \ln|\sin x - \pi|, & \text{агар } |ax| = 1 \\ \sqrt[3]{a \ln|\pi - x|}, & \text{агар } |ax| > 1 \\ 3x^2 - 6x - a, & \text{агар } |ax| < 1 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} 1, & \text{агар } x = 0 \\ a^x, & \text{агар } x > 0 \\ \frac{1}{a^x}, & \text{агар } x < 0 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} 2 + 7x, & \text{агар } x < 0 \\ x - 2, & \text{агар } 0 \leq x \leq 2 \\ x, & \text{агар } x > 2 \end{cases}$$

1.2.8. ОПЕРАТОРЫ ЗАШИФРОВКИ КАМПИОНІВ ОПЕРАТОРДА ІНДІКАТОРДА КІМДІКТЕРІНІҢ АДАСЫ

Оператори шарттың шартии калыптарынан. Ҳангоми сохтани барномаи масъалаҳои шартис, ки дар онда миқдори шохаҳо аз дуту зиёлттар аст, бенгтар аз оператори гузариши шартии маҳсуссе истифода мебаранд, ки онро оператори гузариши шартии калидій ном мебаранд. Намуди умумии ин оператор чунин аст:

[$|P| \leq 255$]

Дар ин чо $|P|$ - ифодай арифметикии намуди диліхө буда, $|P| > 255$ - рақами сатрҳо мебоншанд. Ифодай $|P|$ -ро калиди гузарипшо низ меғүяңд.

Ҳангоми ичрои ин оператор пеш аз ҳама қимати ифодай арифметикии $|P|$ ҳисоб карда мешавад ва вобаста аз қимати қисми бутуни он - $|P|$ идоракүй ба яке аз сатрҳои рақамашон ё ва ё өткөзбек дода мешавад, яныс дар мавриди $|P| = k$ будан, идоракүни барнома ба сатри рақамаш $|P| = k$ дода мешавад. Инчунин боял қайд кард, ки қимати $|P|$ боял چавобғүйи шарты $0 < |P| \leq 255$ бошад. Дар мавриди $|P| > k$ ё $|P| \leq 0$ будан, идоракүй ба сатре дода мешавад, ки он бевосита пас аз сатри мутгааллики ин оператор омадааст. Алади 255 гувоҳи он аст, ки миқдори рақами сатрҳои дар рүйхати оператори гузариши шартии калидиомада, амалдан мегавонад то 255-то бошад.

Миссия 1. Барномаи ҳисобкунин қимати функцияҳои тригонометрии $\sin x$, $\cos x$ ва $\operatorname{tg} x$ -ро вобаста ба қимати бузургии n барои қиматҳои гүногуни бо дараҷа чеңшүудаи аргумент - x месозем:

$$y = \begin{cases} \sin x, & \text{агар } n = 1 \text{ бошад} \\ \cos x, & \text{агар } n = 2 \text{ бошад} \\ \operatorname{tg} x, & \text{агар } n = 3 \text{ бошад} \end{cases}$$

```

PRINT "Яке аз рақамҳои 1 ё 2 ва ё 3-ро пахш кунед"
INPUT N
40:INPUT X
    ON N GOTO 10,20,30
10:Y=Sin(X*3.14159/180)
    PRINT "Y=";Y: GOTO 50
20:Y=Cos(X*3.14159/180)
    PRINT "Y=";Y: GOTO 50
30:T=X/90
    IF Int(T)*90=X AND Int(T/2)*2<>T THEN 40
    Y=Tan(X*3.14159/180)
    PRINT "Y=";Y
50:END

```

Миссили 2. Барномаи ҳалли муодилаи квадратии $ax^2+bx+c=0$ -ро бо истифода аз оператори гузариши шартин калидӣ тартиб медиҳем.

Тавре медонем, ҳангоми $a \neq 0$ будан, ёфтани ҳалли муодила ва хисоббарориҳои зарурӣ асосан аз алломати дикриминант вобастаанд. Аз ин рӯ, агар мо дар барнома аз функцияи алломати дикриминат, яъне SGN(D), истифода барем, он гоҳ ин ба мақсад мувофиқтар аст. Вале қиматҳои имконпазири ин функция адалҳои -1, 0 ва 1 мебошанд. Барои ҳосил қардани қиматҳои 1, 2, 3 бошад, ин функцияро бояд ба функцияи SGN(D)+2 табдил дод ва баъд дар барнома истифода бурд. Яке аз намунаҳои барномаи ҳалли муодилаи квадратӣ дар сутуни тарафи рост оварда шудааст.

```

Rem Ёфтани решоҳои муодилаи квадратӣ
INPUT a,b,c
IF a=0 THEN 190
D=b^2-4*a*c:a1=2*a
ON Sgn(D)+2 GOTO 80,100,140
80: PRINT "Муодила решоҳои ҳақиқӣ надорад"
    GOTO 240
100: x=-b/a1
    PRINT "a=";a;"b=";b;"c=";c
    PRINT "Муодила ду решои яхелай x=";x;"-ро дорад"
    GOTO 240

```

```

140: x1=(-b+Sqr(D))/a1
      x2=(-b-Sqr(D))/a1
      PRINT "a=";a;"b=";b;"c=";c
      PRINT "x1=";x1;"x2=";x2
      GOTO 240
190: IF b=0 THEN 200 ELSE 220
200: IF C=0 THEN PRINT "x-адади ихтиёри" ELSE PRINT
      "муодила ҳал надорад"
      PRINT "a=";a;"b=";b;"c=";c
      GOTO 240
220: x=-c/b:PRINT "Муодила хатті аст ва";"x=";x
      PRINT "a=";a;"b=";b;"c=";c
240: REM Охири барнома
      END

```

Оператори ивазкунни қимати тағийрёбандахо. Ин оператор Swap ном дошта, чунин намуд дорад:

[m:] SWAP α,β

Дар ин чо **α**- рақами сатр, **Swap** (ивазкунӣ) - калимаи хидматӣ, **α** ва **β** - номи тағийрёбандахои навъи якхела мебошанд.

Паҳ аз ичрои ин оператор ба тағийрёбандай қимати тағийрёбандай **β** ва барьакс, ба **β** қимати **α** баҳшида меинавад, яъне қимати онҳо байни якдигар иваз карда меинаванд. Аз оператори **Swap** вакте истифода мебаранд, ки агар тағийрёбандахои **α** ва **β** пешакӣ соҳиби ягон қимат бошанд. Истифодаи оператори мазкур маҳсусан ҳангоми батартибории ҷузъи массивҳо босамар аст.

Мисоли 3. Тарзи ивазкунни қимати тағийрёбандахои **x** ва уро бо ёрии оператори **Swap** ва оператори баҳшиш дидар мебароем:

CLS	
REM Ивазкунни қимати тағийрёбандахо	
REM ба ёрии оператори SWAP	
INPUT "Қимати x ва уро дохил кунед";x,y	
PRINT "Пеш аз ивазкунӣ x=";x;"y=";y	

CLS	
REM Ивазкунни қимати тағийрёбандахо	
REM ба ёрии оператори SWAP	
INPUT "Қимати x ва уро дохил кунед";x,y	
PRINT "Пеш аз ивазкунӣ	

```
SWAP x,y  
PRINT "Пас аз ивазкүні x=";x;"y=";y  
END
```

Назарет көрнекі барнома:

Қимати x ва y -ро дохил қунед? 3,5

Пеш аз ивазкүні $x=3$ $y=5$

Пас аз ивазкүні $x=5$ $y=3$

```
x=";x;"y=";y  
z=x;x=y;y=z  
PRINT "Пас аз ивазкүні  
x=";x;"y=";y  
END
```

Назарет көрнекі барнома:

Қимати x ва y -ро дохил қунед? 3,5

Пеш аз ивазкүні $x=3$ $y=5$

Пас аз ивазкүні $x=5$ $y=3$

Саволжо:

1. Кадом вақт аз оператори гузариши шартин калидй истифода бурдан беҳтар аст?
2. Вазифаи оператори ивазкүни қимати тағыйирёбандадақо аз чй иборат аст?


Супориши:

1. Барои барномаи мисоли 2 блок-схема созед.
2. Бо истифода аз оператори гузариши шартин калидй барномае созед. Бо он масоҳат ва ҳачми панҷ фигураи геометриро ҳисоб қунед.
3. Барномаҳои мисоли 3-ро шарҳ дихед.

1.2.9. БАРНОМА ВА ОПЕРАТОРХОД ДАВРӢ

Агар алгоритми ҳалли масъалаи даврӣ бошад, он гоҳ барномаи ба он мувофиқро низ даврӣ (сиклӣ) мегӯянд. Ҷар чунин барномаҳо баъзс пайдарнайии амалист якчанд маротиба тақрор мешаванд.

Мисоли 1. Алгоритм (блок-схема) ва барномаи ҳисобкунии суммаи 50 адалди аввалин натуралиро тартиб медиҳем:



```

s=0 : i=1
20:s=s+i
i=i+1
IF i<=50 THEN 20
PRINT "S=";s
END

```

Дар натиҷаи ичрои барнома дар экран сатри зерин пайдо мешавад:

S=1275

Барномаи мазкур даврӣ (сиклӣ) мебонад, чунки операторҳои дар сатрҳои дуюм ва сесум нишондодандуша 50 маротиба тақроран ичро мешаванд. *Операторҳои тақрорашавандаро тани сикл мегӯянд.* Одатан дар ҷумии барномаҳо шарти байтмомрасии сикл нишон дода мешавад (дар мисоли мазкур $i <= 50$). Ин гуна шартро дар мавқси ихтиёрии тани сикл санҷидан мумкин аст.

Дар забони *QBasic* ҳангоми тартиб додани барномаҳои даврӣ беншарар аз операторҳои маҳсусс истифода мебаранд, ки сиклсозӣ бо ёрии онҳо назар ба операторҳои гузарии шарти осонтар аст.

Операторҳоi For-Next: Сохтори сикл ва намуди умумии ин операторҳо ҷумии аст:




Дар ин ҷо *to* - рақами сатрҳо, *For* (барои), *To* (то), *Step* (қадам), *Next* (оянда, навбатӣ) - қалимаҳои хидматӣ, *i* - номи тағйирсёбандай аладӣ (параметри сикл), *a, b, c* - ифодаҳои

арифмстикӣ (мувофиқан қимати аввала, қимати ниҳой ва қадами тағйирёбии параметри сикл), **Тани сикл** – гурӯхи операторҳои такроршаванда.

Операторҳои **For** ва **Next**-ро мувофиқан ибтидо (сарлавҳа) ва интиҳои сикл низ мегӯянд. Агар дар барнома оператори For истифода бурда шуда бошад, он гоҳ дар он ҳатман оператори **Next** низ бояд мавҷуд бошад. Пайдаршайии амалиёти такроршаванда (тани сикл) низ маҳз дар байни операторҳои даврии For ва Next чой дода мешаванд. Ҳангоми $\gamma=1$ будан, калимаи калидии **Step** ва бузургии қадам, яъис γ -ро навиштан шарт нест.

Тарзи ичрои сикл бо ёрии операторҳои For ва Next дар накшаш тарафи рост тасвир шудааст. Дар ин операторҳо аввал қимати ифодаҳои арифмистикии α , β ва γ ҳисоб ва қимати кисми бутуни онҳо ба қайд гирифтга мешавад. Нас аз он ба параметри сикл қимати аввалааш бахшида мешавад, яъис $i:=\alpha$ ва тани сикл як маротиба ичро мегардад. Баъд, бо ёрии оператори **Next** қимати ҷории параметри сикл бо бузургии қадамаш зиёд карда мешавад, яъис $i:=i+\gamma$ ва идоракунӣ аз нав ба оператори For дода мешавад. Бо ёрии ин оператор қимати ҷории параметр бо қимати имконназари охиронаш муқоиса карда мешавад, яъне шарти $i>\beta$ санҷида мешавад. Агар ин шарт ичро гардад, он гоҳ идоракунӣ ба операторе дода мешавад, ки он нас аз оператори **Next** омадааст. Дар ҳолати акс, яъис дар мавриди $i<\beta$ будан, тани сикл аз нав ичро мегардад. Агар қимати қадам манғӣ, яъис $\gamma<0$ (дар ин мавриди $\alpha>\beta$ аст) бошад, он гоҳ барои итмоми сикл ичрои шарти $i<\beta$ талаб карда мешавад. Дар мавриди $\alpha=\beta$ будан, давр ҳамагӣ як маротиба ичро мешавад. Ҳамчунин бояд қайд кард, ки барои ҳар гуна қиматҳои α , β , γ тани сикл ақаллан як маротиба ичро мешавад.

Ба тани сикл таҳо тавассути сарлавҳаи он ворид шудан мумкин аст. Вале аз сикл исси аз итмоми он низ баромадан мумкин аст. Дар ин мавриди қимати параметри сикл ба қимате, ки он то аз сикл баромадан соҳиб буд, баробар аст.



Мисоли 2:

```

10 For X=1 To 10 Step 2
20 Y=X^2
30 PRINT X,Y
40 NEXT X

```

Дар ин барнома X параметри сикл буда, қимати аввалиаш ба 1, охиронаш ба 10 ва қадами тақроршавиаш ба 2 баробар аст. Сатрҳои 20 ва 30 тани сиклро ташкил медиҳанд ва 5 маротиба тақроран ичро мешаванд. Дар натиҷаи кори барнома дар экран сатрҳои зерин пайдо мешаванд:

1	1
3	9
5	25
7	49
9	81

Бо назардошли ин гуфтаҳо ва бо истифода аз операторҳои For ва Next барномаи мисоли 1-ро чунин табдил медиҳем:

S=0 FOR I=1 TO 50 S=S+I	NEXT I PRINT "S=",S END
-------------------------------	-------------------------------

Мисоли 3: Алгоритм ва барномаи чоп ва ҳисобкунни суммаи ададҳои дурақамаи тоқро тартиб медиҳем.

Забони алгоритмий

```

алг Суммаи ададҳои тоқ (бут S)
    нат S
    иbt
        бут i
        S:=0
        барои i аз 11 то 99 кадам 2
        иbs
            S:=S+i
        инс
    инт

```

Забони Бейсик

```

REM Суммаи ададҳои дурақамаи тоқ
S=0
FOR I=11 TO 99 STEP 2
PRINT I
S=S+I
NEXT I
PRINT "S=";S
END

```

Баъзан як сикл метавонад як ё якчанд сикли дигарро дар бар гирад. Дар чунин мавридиҳо мегӯянд, ки сикл аст. Дар сиклҳои мураккаб бояд сиклҳои дохилӣ нас аз ибтидои сиклҳои писбат ба онҳо беруни сар шаванд ва иш аз иштиҳои сиклҳои беруний ба охир расанд. Масалан, дар ҷадвали зерин якчанд соҳторҳои дуруст ва нодурусти сиклҳои мураккаб нишон дода шудаанд:

Сикли дуруст	Сикли дуруст	Сикли нодуруст	Сикли нодуруст
FOR I=L1 TO L2			
FOR J=M1 TO M2			
FOR K=N1 TO N2			
.....
NEXT K	NEXT K,J,I	NEXT I	NEXT K,I,J
NEXT J		NEXT J	
NEXT I		NEXT K	

Мисон-4 Ҷадвали ададҳои содаи аз адади натуралии N қалон набударо тартиб медиҳем:

```

PRINT "Адади N-ро дохил кунед"
INPUT N
FOR I=2 TO N
FOR J=2 TO Int(I/2)
IF I/J=Int(I/J) THEN 10
NEXT J
PRINT I;
10:NEXT I
END

```

Алгоритм ва барномаи ҳисобқунии қиматҳои функция y -ро барои қиматҳои аргумент $x \in [a, b]$ бо қадами тоимии h тартиб мешавад ($a=-3,5; b=3,6; c=0; h=1$):

$$y = \begin{cases} \sqrt{|x^2 + x|}, & \text{агар } a \leq x \leq c \\ \log_2(x+3,713), & \text{агар } c < x \leq b \end{cases}$$

Блок - схема	Барнома
<pre> graph TD Start([ИБТИДО]) --> Input[/a, b, c, h/] Input --> InitX[x = a] InitX --> Decision1{x > b} Decision1 -- да --> AddH[x = a + h] AddH --> Decision1 Decision1 -- нет --> Decision2{x ≤ c} Decision2 -- да --> Log2[y := log2(x + 3,713)] Decision2 -- нет --> Sqrt[y := √ x² + x] Log2 --> PrintXY[x, y] Sqrt --> PrintXY PrintXY --> InitX </pre>	<pre> DATA -3,5,3,6,0,1 READ A,B,C,H A\$ = String\$(21, "-") PRINT A\$ PRINT " X Y " PRINT A\$ FOR X=A TO B STEP H IF X<=C THEN Y=Sqr(Abs(X^2+X)):Goto 10 Y=Log(X+3.713)/Log(2) 10:PRINT USING "#.###";X;Y PRINT A\$ NEXT X END </pre>

Натицаи ичрои барнома чунин аст:

X	Y
-3.500	2.958
-2.500	1.936
-1.500	0.866
-0.500	0.500
0.500	2.075
1.500	2.382
2.500	2.635
3.500	2.851

Операторҳои While-Wend. Дар забони QBasic ҳангоми барномарезии ҳисоббарориҳои итератсионӣ (пай дар пай наздикишавӣ) аз операторҳои сиклии маҳсуси While ва WEnd истифода мебаранд, ки онҳо чунин намуд доранд:

[m₁]: WHILE P
Тани сикл
[m₂]: WEND

Дар ин ҷо m₁, m₂ – рақами сатрҳо, While (то вақтс қи) ва Wend (интиҳои то вақтс қи) – қалимаҳои хидматӣ, P – ифодай мантиқӣ.

Ҳангоми ичрои ин операторҳо аввал қимати ифодай мантиқии P ҳисоб карда мешавад. Агар он ҳак (true) бошад, он тох тани сикл ичро мегардад, вагарна (дар мавриди ярӯӯ – false будани қимати P) идоракуи ба оператори пас аз Wend омада дода мешавад. Дар ин маврид, миқдори такроршавии сикл ишшакӣ маълум нест. Миқдори такроршавии он танҳо аз ичро шудан ё нашудани шарт (ифодай мантиқӣ) вобаста аст.

Миссия 5: Суммаи $S = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$

($n=0, 1, 2, \dots$)-қимати тақрибии функцияни $y=\sin x$ -ро мединад. Ии гуна хисоббарории қимати функцияҳоро дар математика ба қатори Тейлор пахн кардан мегӯянд. Барномаи хисобкуний қимати суммаро бо саҳехии $\left| \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right| < \varepsilon$, $\varepsilon=0,0001$ тартиб медиҳем.

INPUT X

S=X:Y=X:Z=3

T=X^2

WHILE Y>0.0001

Y=-Y*T/((Z-1)*Z))

S=S+Y

Z=Z+2

WEND

PRINT "S=";S

END

? 1.21

S=0.91473

Оператори Do-Loop. Тарзи кори операторҳои Do-Loop аз тарзи кори операторҳои While-Wend камс фарқ мекунад. Дар ин ҷо санчиши шарти мантиқиро ё дар аввал (санчиш аз боло) ва ё дар охир (санчиш аз поёни) иҷро кардан мумкин аст, яъни ин операторҳо метавонанд яке аз ҷор намуди зеринро дошта бошанд:

Санчиш аз боло		Санчиш аз поёни	
[m ₁ :] Do While P	[m ₁ :] Do Until P	[m ₁ :] Do	[m ₁ :] Do
Тани сикл	Тани сикл	Тани сикл	Тани сикл
[m ₂ :] Loop	[m ₂ :] Loop	[m ₂ :] Loop While P	[m ₂ :] Loop Until P

Дар ин чо **While** – рақами сатрхо, **Do** (ичро кардан), **While** (то вактес ки), **Until** (то) ва **Loop** (давр) – калимаҳои хидматӣ, **Print** – ифодай мантиқӣ.

Лҳамиятнокии қимати ифодай мантиқии **Print** (ичрои шарт) аз баргузини калимаҳои хидматии **While** ё **Until** вобаста аст. Агар дар операторҳо калимаи **While** истифода шуда бошад, он гоҳ сикл то вактес идома месёбад, ки қимати **Print** (true) бошад. Агар, баръакс, дар операторҳо калимаи **Until** мавриди истифода қарор дода шуда бошад, он гоҳ сикл то даме идома месёбад, ки қимати **Print** (false) бошад. Ҳангоми истифодаи тарзи *санчиши аз поён*, тани сикл ақаллан як маротиба ичро мешавад.

Мисоли 6 Барномаи мисоли 5-ро бо истифодаи намунаҳои түногуни операторҳои Do-Loop табдил медиҳем.

Бо тарзи санчиши аз боло

```
INPUT X  
S=X;Y=X;Z=3  
T=X*X  
DO UNTIL Y<=0.0001  
Y=-Y*T/((Z-1)*Z)  
S=S+Y  
Z=Z+2  
LOOP  
PRINT "S=";S
```

```
INPUT X  
S=X;Y=X;Z=3  
T=X*X  
Do While Y>0.0001  
Y=-Y*T/((Z-1)*Z)  
S=S+Y  
Z=Z+2  
Loop  
Print "S=";S
```

Бо тарзи санчиши аз носн

```
INPUT X  
S=X;Y=X;Z=3  
T=X*X  
DO  
Y=-Y*T/((Z-1)*Z)  
S=S+Y  
Z=Z+2  
LOOP WHILE Y>0.0001  
PRINT "S=";S
```

```
INPUT X  
S=X;Y=X;Z=3  
T=X*X  
DO  
Y=-Y*T/((Z-1)*Z)  
S=S+Y  
Z=Z+2  
Loop Until  
Y <=0.0001  
Print "S=";S
```

Саполхо:

1. Кадом барномаро даврӣ мегӯянд?
2. Кадом операторҳои давриро медонед?
3. Сикли Do-Loop-ро бо чанд тарз додан мумкин аст?

- Операторҳои For ва Next чӣ тавр иҷро мешаванд?
- Операторҳои While-Wend ва Do-Loop чӣ?
- Вазифаи параметри сикл аз чӣ иборат аст?
- Кадом сиклро сикли мурakkab меноманд?
- Чӣ тавр як сиклро дар дохили сикли дигар ҷойгир кардан мумкин аст?
- Оё ҳамаи вазифаҳои операторҳои For-Next-ро бо ёрии операторҳои If-Then иҷро кардан мумкин аст?

Супориш:

- Алгоритм ва барномаи ҳисобкунни суммаи ададҳои аз 5 то 20-ро тартиб дихед.
- Барномаэро созед, ки ҳамаи ададҳои дурақамаи ба 5 каратиро дар экран чоп намояд.
- Алгоритм ва барномаи ба экран баровардани квадрат ва куби ададҳои якрақамаро тартиб дихед.
- Барномаҳои ҳисоб кардани суммаҳои зеринро тартиб дихед:
 - $S=1^2+2^2+3^2+\dots+20^2$
 - $S=2+2^2+2^3+\dots+2^{10}$
 - $S=1+\frac{1}{1^3}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{3^3}+\dots+\frac{1}{10^3}$
 - $S=\cos x+\frac{\cos 2x}{2}+\frac{\cos 3x}{3}+\dots+\frac{\cos 15x}{15}$
- Барномаи ҳисоби ҳосили зарби $P=1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \dots \cdot \frac{1}{n}$ -ро то мавриди зарбшавандай навбатии он аз бузургии 0,0001 хурд будан, тартиб дихед.

1.2.10. МАССИВҲО

Массив ғӯфта маҷмӯи ҷузъҳои мунаzzами наъти якхеларо мегӯянд, ки онҳо номи ягона доранд ва ташҳо бо индексашон фарқ мекунанд.

Ҳар як массив ном, ҷенак ва дарозии муайян дорад. Ҷузъҳои массив дар ячайкаҳои хотира шай дар шай ҷойгир карда мешаванд. Аз ин ҷо, массивҳои якчениакаро, ба мисли математика, ҳамчун вектор ва дучениакаро ҳамчун матриса диладаранд.

баромадан мумкин аст. Дар Бейсик нисбат ба ҳамаи дигар навъи массивҳо бештар аз массивҳо якченака ва дученака истифода мебаранд. Қимати ҷузъҳои массиви якченака дар як сатр ва ё дар як сутун чой дода мешаванд. Ҳар як ҷузъи массив рақами тартибии мушаххас дорад, ки тавассути он мавқеи ҷойгиршавии онро дар байни дигар ҷузъҳо муайян кардан мумкин аст. Микдори индексҳо – *индекс* ва микдори ҷузъҳо - *дараҷин* массивро муайян мекунад.

Масалан, пайдарпайи агадҳои 6; 7; 5; -3; 0; 4.5 метавонад қимати ҷузъҳои ягон массиви якченака бошад, ки он аз 6 ҷузъ иборат аст. Агар ин ҷузъҳоро ракамгузорӣ кунем, он гоҳ ҷузъи якуми он ба 6, сеюм ба 5 ва шашум ба 4.5 баробар аст. Қайд кардан зарур аст, ки дар бъазе намунаҳои Бейсик ракамгузории ҷузъҳо аз 0 (пул) сар мешавад. Аз рӯи рақами тартибии аз ҳама қалон андозаи массивро низ пешакӣ муайян кардан мумкин аст.

Барои тасвир кардани андозаи массивҳо оператори **DIM** (dimension – андоза) хизмат месрасонад. Масалан, оператори 10 DIM A(5), B\$(3) ду массиви якченакаро тасвир намудааст, ки яке аз онҳо (якумаш) 6 ҷузъи навъи ҳақиқӣ - A(0), A(1), A(2), A(3), A(4), A(5) ва дигараши 4 ҷузъи навъи рамзи - B\$(0), B\$(1), B\$(2), B\$(3) доранд.

Вазифаи оператори **DIM** дар он аст, ки вай бояд барои ҷузъҳои массив дар хотираи компьютер чой банд намояд. Дар хотир бояд дошт, ки ҳамаи ҷузъҳои массив ҳатман бояд навъи якхса бошанд. Ҷузъҳои массиви дученака дар сатрҳо ва сутунҳои ҷадвал ҷойгир карда мешаванд. Масалан, ҷузъҳои ҷадвали зеринро

a_{11}	a_{12}	a_{13}	...	a_{1m}
a_{21}	a_{22}	a_{23}	...	a_{2m}
...
a_{n1}	a_{n2}	a_{n3}	...	a_{nm}

ҳамчун массиви дученака қабул кардан мумкин аст. Массиви мазкур аз n сатр ва m сутун иборат аст. Ҷузъҳои ин массив a_{ij} ($i=1, 2, \dots, n$; $j=1, 2, \dots, m$) буда, *и* ва *j* индексҳои онҳоро ифода меснамоянд. Индекси *i* - рақами тартибии сатр ва *j* - рақами тартибии сутунро нишон медиҳанд, ки ҷузъи додашуда дар буриши онҳо ҷойгир аст. Ин массивро ба воситаи оператори **DIM A(N,M)** тасвир намудан мумкин аст.


Дар барнома оператори Dim бояд то истифодаи ҷузъҳои он тасвир карда шавад. Тавсия медиҳем, ки он дар аввали барнома ҷойгир карда шавад. Дар забони QBasic бошад, имконияти истифодаи ҷузъҳои масив, бе тасвири пешакии онҳо дар оператори Dim, мавҷуд аст. Дар ин гуна мавридиҳо миқдори максималии ҷузъҳои масив ба 10 баробар аст. Вале, чун одат миқдори минималии онҳоро 1 мөхисобанд (нул кам истифода мешавад). Агар қимати бузургии индексҳо бо қимати рақами тартибии қалонтарини ҷузъҳо мувоғиқат кунад, барнома содатар ва бештар фаҳмо мегардад. Барои иҷрои ин мақсад аз оператори Option Base 1 истифода мебаранд. Масалан, масиви A(2,3), ки дорои $3 \times 4 = 12$ ҷузъ аст, дар мавриди истифодаи ин оператор ҳачми хотираро аз 12 то 6 ячейка кам мекунад.

Баъзан, аз нуқтаи назари сарфай хотираи компьютер, ҷенаки масиви бо ёрии оператори Dim муайяншударо, тавассути оператори Erase тағиیر додан мумкин аст. Масалан, агар дар барнома аллакай оператори Dim A% истифода шуда бошад, он гоҳ хотираро бо ёрии оператори Erase A% аз ин масив пурра тоза кардан мумкин аст ва баъд, масалан, бо ёрии оператори Dim A(3,4) онро ҳамчун масиви дученака, бо ҳамон ном, мавриди истифода қарор додан мумкин аст. Илова бар ин, QBasic дорои имконияти ба таври ошкор нишон додани ҳудуди тағиیرёбии индексҳои масив аст. Масалан, оператори Dim A%(30 To 40) нишон медиҳад, ки миқдори максималии ҷузъҳои масиви A% аз 30 то 40-то шуда метавонад.

Агар дар масив миқдори сатр ва сутунҳо ба ҳамдигар баробар бошад, он гоҳ онро ~~massivi katorati~~ меноманд. Шумораи ҷузъҳои масиви дученака ба ҳосили зарби миқдори сатру сутунҳои он баробар аст. Акнун якчанд барномаҳоеро дила мебароем, ки дар онҳо соҳторҳои ҳам хаттӣ, ҳам шоҳанок ва ҳам даврӣ истифода шудаанд.

Мисоли 1: Барои аз системаи ҳисоби даҳӣ ба дуй тарҷума кардани адад, блок-схема ва барномаро бе истифодаи Массивҳо месозем.

Блок-схема



Барнома

```

INPUT X
S=0 : M=2
30: Y=X/2
  X=INT(Y)
  S=S+M*(Y-X)
  M=M*10
IF X>0 THEN 30
PRINT "S=";S
END
run
? 25
S=11001
  
```

Мисоли 2: Барномаи ҳисобкуни суммай ҷузъҳои диагонали асосии массиви квадратиро тартиб месдиҳсем.

```

INPUT "Тартиби массив";N
DIM A(N,N)
S=0
FOR I=1 TO N
FOR J=1 TO N
INPUT A(I,J)
IF I=J THEN S=S+A(I,J)
NEXT J
NEXT I
PRINT "Сумма=";S
END
  
```

Сатри якуми барнома (оператори Input) дохилкунии тартиби массив ва сатри дуюм бошад, тасвири онро таъмин мекунанд. Сатри сеюм ба тағирибандай *S*, ки вазифаи суммаи ҷузъҳои диагоналии массиви квадратиро ичро менамояд, қимати ибтидой (нул) мебахшад. Сатрҳои чорум то нуҳум сикли мураккабро ташкил мёдиҳанд. Параметри сикли беруна тағирибандай *I* ва сикли дохилий *J* мебошад. Барои ҳамин ҳам оператори интиҳои сикли берунӣ (сатри нуҳум) пас аз оператори интиҳои сикли дохилий (сатри ҳаштум) ҷойгир шудааст. Оператори сатри шашум дохилкунии қимати ҷузъҳои массивро таъмин менамояд. Оператори гузариши шартии сатри ҳафтум бошад, суммаи ҷузъҳои дар диагоналии асосии массиви квадратӣ ҷойгирибударо ҳисоб менамояд. Маҳз сатрҳои шашум ва ҳафтум сатрҳои такроршавандай барнома мебошанд. Онҳо *n* маротиба ичро мешаванд. Сатри даҳуми барнома суммаи ҳисобишударо ба экран мебарорад ва сатри ёздаҳум кори барномаро ба охир мерасонад.

Мисоли 3: Барномаи дохилкунӣ ва ҷониши массиви дученака

```
REM Дохилкунии массив
OPTION BASE 1
DIM A(3,4)
FOR I=1 TO 3
FOR J=1 TO 4
READ A(I,J)
NEXT J
NEXT I
DATA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
REM Ҷониши массив
FOR I=1 TO 3
FOR J=1 TO 4
PRINT A(I,J);
NEXT J
PRINT
NEXT I
END
```

Натиҷаи кори барнома:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Акнун якчанд мисолҳои дигарро дида мебароем, ки дар барномаи ба онҳо мувофиқ аз массивҳо истифода бурда мешаванд.

Се тарзи дохилкунни қиматҳои массиви $A = \{-10, 5, 11, 21, 10\}$ бо ёрии операторҳои:

Бахшиш	Read ва Data	Input
DIM A(5)	DIM A(5)	DIM A(5)
A(1)=-10	FOR I=1 TO 5	FOR I=1 TO 5
A(2)=5	READA(I)	INPUT A(I)
A(3)=11	NEXT I	NEXT I
A(4)=21	Data -10,5,11,21,10	
A(5)=10		

Ду тарзи чопи массиви $A = \{-10, 5, 11, 21, 10\}$ дар:

Сатр	Сутун	Натиҷа:
DIM A(5)	DIM A(5)	
FOR I=1 TO 5	FOR I=1 TO 5	
READA(I)	READA(I)	-10
PRINT A(I);	PRINT A(I)	5
NEXT I	NEXT I	11
DATA -10,5,11,21,10	DATA -10,5,11,21,10	21
END	END	10
Натиҷа:		
-10 5 11 21 10		

Ҳисобкунни суммаи ҷузъҳои массиви $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{10}\}$ без истифодани массив	Ёфтани ҷузъи калонтарини массиви $A[1:n]$ ва мавқеи чойгишавии он	Чопи ҷадвалии қиматҳои аргументи $x = 1, 2, 3, 4, 5$ ва функцияи $y = x^2$	Ёфтани рақами аввалин ҷузъи манғии массиви $A[1:n]$
---	--	--	--

S=0 FOR I=1 TO 10 INPUT A S=S+A NEXT I PRINT "S=";S END	INPUT N DIM A(N) FOR I=1 TO N INPUT A(I) NEXT I K=1 M=A(1) FOR I=2 TO N	DIM X(5),Y(5) FOR I=1 TO 5 READ X(I) DATA 1,2,3,4,5 NEXT I FOR I=1 TO 5 Y(I)=X(I)^2 NEXT I	INPUT N DIM A(N) FOR I=1 TO N INPUT A(I) NEXT I FOR I=1 TO N IF A(I)<0 THEN PRINT I
---	--	---	--

```

IF M<A(I)
THEN
M=A(I);K=I
NEXT I
PRINT M,K
END
FOR I=1 TO 5
PRINT X(I),Y(I)
NEXT I
GOTO 20
NEXT I
20: END
Натица:
1      1
2      4
3      9
4     16
5     25

```

Хисобкунин қимати бисёраъзоги

$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ аз рӯи схемаи Горнер:

$$Y = P_n(x) = (\dots(((a_0x + a_1)x + a_2)x + a_3)x + \dots a_{n-1})x + a_n$$

REM Схемаи Горнер

PRINT “Дараҷаи бисёраъзогиро доҳил кунед”

INPUT N

PRINT “Дар қадом нуқта ҳисоб карданied”

INPUT X

PRINT “Коэффициентҳоро доҳил кунед”

FOR I = 0 TO N

INPUT A(I)

NEXT I

Y=A(0)

FOR I = 1 TO N

Y=Y*X+A(I)

NEXT I

PRINT “ Y=”; Y

END

Саволҳо:

1. Массив чист?
2. Вазифаи оператори Dim аз чӣ иборат аст?
3. Дар Бейсик бештар аз қадом намуди массивҳо истифода мебаранд?
4. Массиви квадратӣ гуфта чиро мефаҳмедине?

❖ Супориш:

- Массиви якченакаे дода шудааст, ки дорои 100 ҷузъаст. Барномае тартиб дихед, ки он миқдори ҷузъҳои манфии массивро аз ҷузъи 16-ум то 87-умаш ҳисоб кунад.
- Барномае тартиб дихед, ки он дохилкунин қимати 15 ҷузъи массиви якченакаи навъи рамзиро таъмин намояд.
- Массиви дученакаи зерин дода шудааст:

3	8	2	0
1	7	5	6
43	4	-5	-3

- Барномаи чопи қимати ҷузъи дар сатри сеюм ва сутуни ҷоруми массив ҷойгирбударо созед.
 - Барномае тартиб дихед, ки он индекси ададҳои 5, 6, 43 ва -3-ро муайян кунад.
- Барномаи соҳтани массиви квадратиеро тартиб дихед, ки ҷузъҳояш ададҳои бутуни такрорнашаванди аз 100 хурд бошад ва онҳо квадрати ададҳоро ташкил намоянд.
 - Блок-схема ва барномаи муайянкунин миқдори ҷузъҳои мусбат ва манфии массиви якченакаи В(15)-ро созед.
 - Массиви А(20) дода шудааст. Барномае тартиб дихед, ки он вобаста ба мавҷуд будан ё набудани адади 5 (ҳамчун қимати ҷузъҳои ин массив), мувофиқан ҷавоби «ҳа» ё «не»-ро ба экран барорад.
 - Массиви квадратии X(6,6) дода шудааст. Барномаи ҳисобкунин суммаи ҷузъҳои дар сатрҳои дуюм ва панҷуми массив ҷойгирбударо созед.
 - Массиви дученакаи A[1:n,1:m] дода шудааст. Барномаи ҳалли масъалаҳои зеринро тартиб дихед:
 - ҳисобкунин суммаи ҷузъҳои манфии массив
 - ҳисобкунин суммаи ҷузъҳои дар диагоналҳо хобидаи массив
 - ҳисобкунин суммаи ҷузъҳои аз диагонали асосӣ поёнхобидаи массив
 - ёфтани ҷузъи хурдтарини массив ва индексҳои он.

1.2.11. ЗЕРБАРНОМА

Оператори Gosub и Return. Баъзан лозим меояд, ки пайдарпайи амалиёти якхела дар чойхон гуногуни барнома якчанд маротиба, такроран, ичро гардад. Барои ҳар дафъа такрора нанавиштани ин гуна амалиёт, онхоро як маротиба, дар таркиби барномаи асосӣ, дар шакли барномаи алоҳида тасвир менамоянд ва баъд дар чойхон зарурӣ ба он муроҷиат мекунанд. Барномаero, ки ба он аз қисмҳои гуногуни барномаи асосӣ муроҷиат менамоянд, зербарнома мегӯянд. Оператори муроҷиаткунӣ ба зербарнома оператори **Gosub** (аз калимаҳои Go to – гузаштӣ ба va Subroutine - зербарнома) мебошад.

Зербарнома дар мавқеи дилҳоҳи барнома чой додан мумкин аст. Шакли он ва тарзи соҳтанаш аз барномаҳои муқаррарӣ ягон фарқе надорад. Ба зербарнома ба воситаи рақами сатри аввалинаш муроҷиат менамоянд. Намуди умумии оператори муроҷиаткунӣ ба зербарнома чунин аст:

[m:] GO_{SUB} n

Дар ин ҷо **m** рақами сатри (оператори) муроҷиаткунӣ ба зербарномаест, ки рақами сатри аввалини он **n** аст. Пас аз ичрои оператори **Gosub** идоракунӣ ба зербарнома дода мешавад ва ҳамаи амалиёти дар он пешбинишуда, то **воеҳурдани** оператори **RETURN [k]**, ичро мегарданд. Оператори **Return** (бозгашт) идоракуниро ба сатри рақамаш **k** медиҳад. Агар **k** нишон дода нашуда бошад, он гоҳ оператори **Return** идоракуниро ба сатре бармегардонад, ки оғ бевосита пас аз оператори **Gosub** омадааст.

Ҳамин тарик, оператори **Gosub** оператори нисбат ба зербарнома буруна буда, оператори **Return** бошад, оператори доҳилии зербарнома аст. Дар як барнома микдори дилҳоҳи зербарномаҳоро чой додан мумкин аст. Функцияҳои стандартии пештар дида баромадаамон низ асосан аз рӯи ҳамин тарзи кор соҳта шудаанд, бинобар ин онҳо низ зербарномаанд. Фарки функцияҳои стандартӣ аз ин гуна зербарномаҳо танҳо дар он аст, ки онҳо дастраси доираи васеи истифодагаронанд. Ин зербарномаҳо бошанд, танҳо дар доираи барномаи муайян ва мушаххас истифода мешаванд. Инчунин, бояд қайд намоем, ки аз доҳили як зербарнома ба дилҳоҳ зербарномаҳои дигар муроҷиат кардан мумкин аст.

Мисоли 1:

```

INPUT x
GOSUB 50
PRINT y
STOP
50: y=x^2
RETURN

```

Мувофиқи ин барнома, аввал компьютер дохилкунни қимати тағыйирёбандаи x -ро талаб менамояд. Пас аз дохил намудани қимати x он ба ичрои оператори Gosub мегузараад. Ин оператор идоракунни барномаро ба сатри 50 медиҳад, ки дар он қимати y хисоб карда мешавад. Оператори Return идоракуниро ба операторе, ки пас аз Gosub (дар мисоли мо оператори Print) бармегардонад. Ба воситай оператори Print қимати y ба чоп дода мешавад. Оператори Stop (сатри чорум) ичрои барномаро мувакқатан бозмедорад. Ҳамин тарик, аз гуфтаҳои болой бармеояд, ки дар барномаи мазкур зербарномаро сатрҳои панҷум ва шашум ташкил намудаанд. Ба он ҳамагӣ як маротиба муроҷиат карда шудааст.

Оператор-функция. Айнан ба мисли истифодаи функцияҳои стандартӣ ё зербарномаҳои муқаррарӣ, ҳангоми тартибиҳии барномаҳо баъзан лозим меояд, ки қимати як ифода (арифметикӣ, сатрӣ ва гайра) барои қиматҳои гуногуни бузургихои дар таркибашбуда якчанд маротиба хисоб карда шавад. Дар чунин мавриҷҳо, бо мақсади сарфай ҳаҷми хотираи компьютер ва содагардонии раванди барномарезӣ, ин гуна ифодаро аз рӯи методи соҳтани функцияҳои стандартӣ дар ибтидои барнома тасвир менамоянд ва ба он, аз ҷойҳои зарурии барнома, ҳамчун ба функция муроҷиат мекунанд. Азбаски муроҷиаткуниӣ ба чунин ифодаҳо, тавассути номашон (ҳамчун функция), аз дохили ягон оператор амалӣ мегардад ва аз ин рӯ онҳо дорои ҳам хосиятҳои оператору ҳам функция мебошанд, бинобар ин ба онҳо **оператор-функция** ном гузоштаанд. Оператор-функцияҳоро дар радифи функцияҳои стандартӣ баъзан функцияҳои гайрисандартӣ низ меноманд.

Намуди умумии оператор-функция **Def Fn(y)= β** аст. Дар ин ҷо Def Fn (Definition Function - муайянкунни функция) калимаи хидматӣ, y - номи функция, β - рӯйхати интиҳоҳои (параметрҳои) расмӣ (формалӣ), β – ифодает, ки дар он бо параметрҳои расмӣ амалҳо ичро карда мешаванд. Ҳангоми

муроциаткунй ба оператор-функция параметрҳои расмӣ бо параметрҳои аслӣ иваз карда мешаванд.

Масалан, бигузор дар барнома ҳисобкуни қимати ифодаи $z=x^2+y^2$ барои қиматҳои гуногуни x ва y якчанд маротиба талаб карда шуда бошад. Бо истифода аз имкониятҳои Бейсик ифодаи мазкурро дар ибтиди барнома бо ёрии оператор-функцияи **Def Fnz(x,y)=x^2+y^2** тасвир менамоем. Агар дар барнома оператори **T=2*cos(4.5)-Fnz(2,3)+3*Fnz(1,1)** воҳӯрад, он гоҳ ин гувоҳи он аст, ки муроциаткунй ба функция ду маротиба амалӣ гаштааст. Дар ин ҷо z - номи функция, x ва y - параметрҳои зохирӣ, ки ҳангоми муроциат онҳо бо ададҳои мушахҳас ива, карда шудаанд. Дар асл оператори овардашуда бо оператори **T=2*cos(4.5)-(2^2+3^2)+3*(1^2+1^2)** баробарқувва аст.

□ Мисоли 2: Бо истифода аз оператор-функция қимати ифодаи

$$y = \frac{thax^2 + thbx + thc}{th(ax^2 + bx + c)}$$
 дар мавриди $x=1$, $a=2$, $b=3$, $c=4$ будан ёфта шавад. Дар ин ҷо $thx = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ аст.

$$X=1; A=2; B=3; C=4$$

Def Fnt(X)=(Exp(x)-Exp(-x))/(Exp(x)+Exp(-x))

D=A*X^2; E=B*X

F=D+E+C

Y=(Fnt(D)+Fnt(E)+Fnt(C))/Fnt(F)


Print“Y=”;Y

End

□ Мисоли 3: Барномаи ҳисобкуни $A = \sum_{k=2}^{15} \log_k x$,

$$B = 5 \cdot \sum_{k=2}^{25} \log_k x \text{ ва } C = \frac{\sum_{k=2}^{18} \log_k x}{x}$$
 бо истифода аз

зербарнома, барои қимати мушахҳаси $x > 0$.



REM Истифодаи зербарнома

INPUT X

N=15

GOSUB 5

A=S:N=25

GOSUB 5

B=S:N=18

GOSUB 5

PRINT

"A=";A,"B=";5*B,"C=";S/X

END

5: REM Зербарнома

S=0

FOR K=2 TO N

S=S+LOG(X)/LOG(K)

NEXT K

RETURN

Миссия 4. Барномаи ёфтани калонтарин тақсимкунандай умумии чузъҳои массиви ададҳои натуралии A[1:n]

PRINT "Миқдори чузъҳои массивро дохил кунед"

INPUT N

DIM A(N)

PRINT "Чузъҳои массивро дохил кунед"

```

FOR I=1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
X=A(1)
FOR I=2 TO N
Y=A(I)
GOSUB 10
NEXT I
PRINT "КТУ=";X
END

```

```

10:REM Зербарнома
40:IF X=Y THEN 20
    IF X>Y THEN 30
    Y=Y-X
    GOTO 40
30:X=X-Y
    GOTO 40
20:RETURN

```

⊗ Саволҳо:

1. Зербарнома аз барномаи асосӣ чӣ фарқ дорад?
2. Оператори муроҷиаткунӣ ба зербарнома кадом аст?
3. Вазифаи оператори Return аз чӣ иборат аст?
4. Оё истифодаи зербарнома ҳалли масъаларо беҳтар мегардонад? Чаро?
5. Як барнома чанд зербарномаро дар бар гирифта метавонад?
6. Оператор-функция як тавр тасвир карда мешавад?
7. Параметрҳои аслий аз расмӣ чӣ фарқ доранд?

✳ Супориш:

1. Тарзи кори операторҳои Gosub ва Return-ро бо ягон мисол маънидод кунед.
2. Барномаи ҳисобкунин қимати ифодаҳои $5^{КТУ(a,b)} + 7^{КТУ(c,d)}$ ва $m!+n!$ -ро созед.
3. Бо истифода аз зербарнома қимати ифодаи $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ -ро ҳисоб кунед.

1.2.12. ФУНКСИЯХО ВА ОПЕРАТОРХОИ КОРКАРДИ МАТИ

Тавре аллакай медонем, дар Бейсик зери мафхуми *матн* пайдарпайи хар гуна рамзҳои дар нохунак гирифташуда фахмида мешавад. Бо бузургихои матнӣ, ба мисли бузургихои ададӣ, амалиёти гуногуно гузаронидан мумкин аст. Масалан, бо ёрии оператори бахшиш ба тагйирёбандахои матнӣ қиматҳои гуногуно бахшидан мумкин аст. Ёдовар мешавем, ки дар охири номи тагйирёбандахои матнӣ рамзи \$ (аломати доллар) илова мегардад: **X\$="Ҷашини Истиқлол, муборак!"**

Бо матнҳо таниҳо ду амал - *конкатенатсия* (чамъкуний, ҳамроҳкуний) ва *қиёсро* иҷро кардан мумкин аст. Масалан, дар натиҷаи иҷрои барномаи

```
A$="12345"  
B$="678910"  
PRINT A$+B$  
END
```

дар экран сатри **12345678910** пайдо мешавад.

Аз барномаи мазкур бармеояд, ки ҳангоми иҷрои амали конкатенатсия (оператори *Print A\$+B\$*) ба қимати як бузургии матнӣ (A\$) қимати дигар бузургии матнӣ (B\$) ҳамроҳ (пайванд) карда шудааст. Дар натиҷа, ададҳои рамзии 12345 ва 678910 на бо ҳадигар чамъ, балки ҳамроҳ карда шудаанд, яъне агар онҳо чун дар математика чамъ карда мешуданд, он гоҳ бояд 691255 ҳосил мешуд, аммо тавре дида мешавад, 12345678910 ҳосил шудааст.

Дар мавриди қиёси ду бузургии матнӣ бошад, дар асл рамзи (коди) онҳо муқоиса карда меспавад. Аввал рамзҳои якуми матнҳо (сатрҳо) муқоиса карда мешаванд. Агар онҳо баробар бошанд, сипас рамзҳои дуюм ва ғайра муқоиса карда мешаванд. Аввалин нобаробарӣ (яъне, рамзҳои нобаробар), тақдиро қимати ифодаи матнии нисбиро муайян месозад. Аз ду рамз ҳамонаш калонтар ҳисобида мешавад, ки агар қимати он аз қимати дигарааш калонтар бошад. Аз ин рӯ, неш аз муқоиса, аввал дарозии матнҳои қиёсшаванда бо ҳамдигар баробар карда мешаванд. Яъне, барои баробар гаштгани микдори рамзҳон матнҳо, матни дарозиаш хурдтар аз тарафи рост бо рамзҳои холӣ (фосилаҳо, пробелҳо) пурра гардонида мешавад.

Функция Len(α). Дар ин ҷо *Len* (length - дарозӣ) - калимаи хидматӣ ва ифодаи матнӣ аст. Вазифаи функцияи мазкур аз

ҳисоб кардани микдори рамзҳои (аз он ҷумла фосилаҳо) матни α иборат аст.

☞ **Эзоҳ:** Дар оянда низ, агар мс пешакӣ қайд накарда бошем, он гоҳ бо ёрии α ифодаи матниро ишора мекунем.

■Мисоли 1:

```
A$="Зинда бош, эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!"  
L=Len(A$)  
PRINT "Микдори рамзҳои матни A$-";L  
END
```

Натиҷаи иҷрои барнома сатри **Микдори рамзҳои матни A\$ - 43** аст.

Функция ASC("α"). Дар ин ҷо **ASC** (ASCII: American Standard Code Information Interchange – Стандарти амрикоии рамзбандӣ ҷар табодули иттилоот) - қалимаи хидматӣ аст. Дар стандарти ASCII барои ҳар як аломати матн, аз порчаи [0, 255] рамзи ададии ба он мувоғиқ пешбинӣ шудааст. Қимати функцияи **ASC("α")** адади бутунест, ки он рамзи аломати якуми ифодаи α ба ҳисоб меравад. Масалан, қимати функцияи **ASC("z")** ба 122 баробар аст, чунки рамзи ададии ҳарфи z 122 аст. Қимати функцияи **ASC("zarif")** низ ба 122 баробар аст, чунки аломати якуми ифодаи матнӣ ҳарфи z аст.

Функция Chr\$(α). Дар ин ҷо **Chr\$** (Character – аломат) - қалимаи хидматӣ ва α - рамзи ададии аломат дар стандарти ASCII мебошад. Тартиби кори ин функция баръакси тартиби кори функцияи **ASC("α")** аст. Агар дар он ҷо аз рӯи бузургии ҳуди аломат рамзаш муайян карда шавад, дар ин ҷо, баръакс, аз рӯи рамз бузургии ҳуди аломат муайян карда мешавад. Масалан, қимати функцияи **Chr\$(122)** ба ҳарфи z баробар аст.

Функция Val(α). Дар ин ҷо **Val** (Value - қимат) - қалимаи хидматӣ аст. Функцияи мазкур матни рақамии α -ро ба адади α табдил медиҳад. Масалан, қимати функцияи **Val("25")** адади 25 мебошад.

Функция Str\$(α). Дар ин ҷо **Str** (String - сатр) – қалимаи хидматӣ ва α ифодаи арифметикий мебошад. Функцияи мазкур қимати ададии α -ро ба матни рақамии α табдил медиҳад, яъне тартиби кори ин функция баръакси тартиби кори функцияи

`Val("a")`. Масалан, функцияи `Str$(25)` адади 25-ро ба матни аз рамзҳои алоҳидай 2 ва 5 иборатбуда, табдил медиҳад.

Функцияи `InStr(/n,/α,β)`. Дар ин чо `InStr` (In String - дар сатр) - калимаи хидматӣ, `n` - ифодаи арифметикии қисми бутунаш ба порчаи [0, 32767] тааллукдошта (бидуни зикр, `n=1`) ва `α, β` - мувофиқан, ифодадои матнӣ ва зерматнӣ мебошанд. Функцияи мазкур мавқеи зерматиро дар матн муйян мекунад. Агар кимати `n` аз дарозии матн калон бошад ё дарозии матн ба нул баробар бошад ва ё зерматн ёфта нашавад, кимати функцияи `InStr` ба нул баробар ҳисобида мешавад.

Функцияи `Mid$(α, m, n)`. Дар ин чо `Mid$` (Middle - миёнаҷой) - калимаи хидматӣ, `α` - ифодаи матнӣ, `m` ва `n` - ифодадои арифметикии қисми бутунашон ба порчаи [0, 32767] мансуббуда мебошанд. Функцияи мазкур аз мавҷуд `m`-уми тарафи чапи матн `n`-то рамзро чудо мекунад. Агар `n` мавҷуд набошад, он гоҳ аз мавқеи `m`-уми тарафи чап то интиҳои матн чудо карда мешавад.

Масалан, натиҷаи иҷрои оператори

`Print Mid$("Информатика",3,5)` калимаи `форми` аст.

Функцияи `Right$(α, n)`. Дар ин чо `Right` (рост) - калимаи хидматӣ, `α` ва `n` – бузургиҳоанд ба мисли бузургиҳои функцияи болоӣ. Функцияи мазкур `n`-то рамзи ифодаи матнӣ `n`-ро аз тарафи рост чудо мекунад. Масалан, натиҷаи иҷрои оператори `Print Right$("Информатика",4)` калимаи `тика` аст.

Функцияи `Right$`-ро ҳолати хусусии функцияи `Mid$` шумурдан мумкин аст, чунки `Right$(α,n)=Mid$(α,L-n+1,n)`, ки `L` - дарозии `n`-ро ифода мекунад.

Функцияи `Left$(α, n)`. Дар ин чо `Left` (чап) - калимаи хидматӣ аст. Функцияи мазкур `n`-то рамзи аввалини ифодаи матнӣ `n`-ро аз тарафи чап чудо мекунад. Масалан, натиҷаи иҷрои оператори `Print Left$("Информатика",6)` калимаи `Информ` аст. Функцияи `Left$` низ ҳолати хусусии функцияи `Mid$` аст, яъне `Left$(α,n)=Mid$(α,1,n)` мебошад.

Функцияҳои `Ucase$(α)` ва `Lcase$(α)`. Дар ин чо `Ucase` (регистри болоӣ) ва `Lcase` (регистри поёни) - калимаҳои хидматӣ мебошанд. Функцияи `Ucase$(α)` барои рамзҳои матни `α`-ро ба рамзҳои (харфҳои) калон ва `Lcase$(α)`, баръакс, барои ба рамзҳои


хурд табдил додан, пешбинй шудаанд. Бояд қайд кард, ки ин функцияҳоро танҳо ҳангоми кор бо алифбои лотинй истифода бурдан мумкин аст.

<p>Мисоли 2: Барномаи дар матни додашуда ба ҷои як фосила гузаштани ду фосила, бе истифодаи тағиyrёбандай нави рамзӣ</p>	<p>Мисоли 3: Барномаи ёфтани суммаи рақамҳои адади бутуни мусбати N</p>
<pre> INPUT A\$, B=LEN(A\$) I=1 30: IF MID\$(A\$,I,1)==" " THEN 10 GOTO 20 10: A\$=MID\$(A\$,1,I)+MID\$(A\$,I,B-I+1) I=I+2:B=B+1 20: I=I+1 40: IF I<=B THEN 30 PRINT A\$ END Натиҷаи иҷрои барнома чунин аст: ?ОБ - МАНБАИ ҲАЁТ АСТ. ОБ - МАНБАИ ҲАЁТ АСТ. </pre>	<pre> INPUT N N\$=STR\$(N):M=LEN(N\$):S=0 FOR I=1 TO M C=VAL(MID\$(N\$,I,1)) S=S+C NEXT I PRINT "Суммаи рақамҳо";S; "аст." END Натиҷаи иҷрои барнома чунин аст: ? 298 Суммаи рақамҳо 19 аст. </pre>

Функцияи Tab(x) дар оператори Print истифода мешавад. Дар ин ҷо Tab қалимаи хидматӣ ва x ифодаи арифметикии дилҳоҳ аст. Функцияи Tab(x) барои идораи мавқеи чопкуни чӯзъҳои рӯйхати оператори Print пешбинй шудааст. Ҳангоми иҷрои оператор дар сатри чопкуни [x]-1 мавқеъ партофта мешавад ва аз мавқеи [x]-ум ($0 < |x| < 255$) сар карда, қимати чӯзъи навбатии рӯйхат ба чоп дода мешавад. Агар қимати [x] аз микдори умумии мавқеъҳои сатри экран калон бошад, он гоҳ курсор ба сатри оянда кӯчонида мешавад. Дар ҳолати акс, яъне дар мавриди хурд будани қимати [x] аз микдори умумии мавқеъҳои сатри экран, функцияи Tab(x) ягон амалро иҷро намекунад.

Аз ин функция бештар ҳангоми дар шакли ҷадвал ва графику диаграммаҳо чоп кардан натиҷаҳо истифода мебаранд. Масалан, барномаи соҳтани графики функцияи $y=x^2$ (дар порчай [-5, 5] бо қадами $h=1$) чунин аст:

```
FOR X=-5 TO 5
PRINT TAB(X*X);**
NEXT X
END
```



Ҳангоми ҳар дафъа ичро шудани оператори Print (сатри дуюм), дар мавқеи зарурии экран, ки мувофики қимати x^2 муйян карда мешавад, рамзи $*$ пайдо мегардад. Графики функцияи $y=x^2$ тавассути 11 ситорача (*) сохта шудааст.

Синтаксис

```
PRINT TAB(15);3
PRINT TAB(20);";**";TAB(30);13
X=20
PRINT TAB(X);X;TAB(X-10);X^2
```

Дар натиҷаи ичрои сатри якуми барнома дар мавқеи 15-уми сатри якуми чопкунӣ адади 3 ба чоп дода мешавад. Ҳангоми ичрои сатри дуюми барнома – дар мавқеи 20-ум аломати x ва дар мавқеъҳои 30-ум ва 31-уми сатри чопкунии оянда адади 13 ба чоп дода мешаванд. Ва ниҳоят, ҳангоми ичрои сатри чоруми барнома – қимати x дар мавқеъҳои 21-22-ум (мавқеи 20-ум барои чопкунии аломати қимати x пешбинӣ шудааст) ва адади 400 (қимати x^2) дар мавқеъҳои 24-26-уми сатри сеюми чопкунӣ ба чоп дода мешаванд. Ҳамин тариқ, натиҷаҳои ниҳоии кори барнома чопи сатрҳои зерин мебошад:

3

*

13

20

400

Функцияи Rnd(x) барои ҳосилкунии пайдарпайи ба ном ададҳои тасодуфӣ хизмат мерасонад, ки онҳо аз аргументи функция - x вобаста буда, дар фосилаи $(0, 1)$ мунтазам тақсим шудаанд. Дар ин ҷо **Rnd** (Randomize - тасодуфӣ) – қалимаи хидматӣ ва x – ифодаи арифметикиест, ки қиматаш мегавонад адади манғӣ, нул ё мусбат бошад.

Дар мавриди $x \leq 0$ будан, функцияи Rnd(x) пайдарпайи ададҳои якхела ва дар мавриди $x > 0$ бошад, баръакс, пайдарпайи ададҳои гуногунро ҳосил мекунад.

Барнома	Натиҷа	Барнома	Натиҷа
FOR I=1 TO 3	0.7133257	FOR I=1 TO 3	0.7055475
PRINT RND(-2)	0.7133257	PRINT	0.533424
NEXT I	0.7133257	RND(2)	0.5795186
END		NEXT I	
		END	

Барои ҳосилкунии ададҳои бутуне, ки қиматашон дар порчай $[a,b]$ меҳобанд, формулаи $t = int(b-a+1)*rnd(1)+a$ хизмат мерасонад. Аз ададҳои тасодуфӣ бештар дар бозихои компьютерӣ ва барномаҳои омӯзиши истифода мебаранд.

ⓘ Саволҳо:

1. Бо бузургиҳои матнӣ қадом амалиётро ичро кардан мумкин аст?
2. Функцияи Len қадом вазифаро ичро мекунад?
3. Дар қадом маврид қимати функцияи InStr ба нул баробар мешавад?
4. Бо ёрии қадом формулаҳои функцияҳои Right\$ ва Left\$-ро ба воситаи функцияи Mid\$ ифода кардан мумкин аст?

✎ Супориш:

1. Тавассути барнома миқдори ҳарфҳои "а" ва "р"-ро дар матни "Мушк он аст, ки худ бибӯяд, на он ки аттор бигӯяд" хисоб кунед.
2. Барои ёфтани миқдори қалимаҳои матни "Бухл аз осори беҳаист ва беҳаёй – ин далели нобинӣ" барнома тартиб дихед.
3. Барномаи соҳтани матни баръакси матни "12345678910"-ро тартиб дихед.

1.2.13. ВОСИТАХОИ ГРАФИКИ


Забони *QBasic* воситаҳои сохтан, рангубор кардан ва азчопбарории нуқта, хати рост, росткунча, доира, камон, эллипс ва гайраро дорад. Ҳангоми истифодаи ин забон компьютер дар ду рече - матнӣ ва графикӣ кор мекунад. Дар речаи матнӣ экран аз 25 сатр ва 80 сутун иборат аст, яъне дар як сатр имконияти то 80 рамзро гунҷонидан мавҷуд аст. Дар речаи графики бошад (воҳиди ченаки экран **нуқта** аст), экран тавассути операторҳои маҳсус идора карда мешавад ва сифати тасвираҳо аз микдори нуқтаҳои экранӣ вобаста мебошад.

Оператори Screen n. Дар ин ҷо **Screen** (экран) - қалимаи хидматӣ буда, n - алномати речаи экран ($n=0,1,2,\dots,13$) аст. Ҳангоми $n=0$ ё 1 будан, речаи кори экран матнӣ буда, дар дигар ҳолатҳо графикӣ аст. Тавре қайд кардем, дар речаи графикӣ экран аз маҷмӯи нуқтаҳое иборат аст, ки мавқеи ҳар қадомаш тавассути координатаҳояш (x,y) муайян карда мешавад. Координатаи x аз рӯи самти уфукӣ (аз чап ба рост) ва координатаи y аз рӯи самти амудӣ (аз боло ба поён) мавқеи нуқтаро муайян мекунанд. Ба сифати мисол, мавриди $n=2$, яъне оператори **Screen 2**-ро дидা мебароем. Дар расми зерин координатаҳои нуқтаҳои

кунҷии экран дода шудаанд. Оператори **Screen 2** речаи графикии экранро аз рӯи самти уфукӣ бо 640 нуқта ва аз рӯи самти амудӣ бо 200 нуқта таъмин менамояд. Тасвираҳои экранӣ бо ёрии нуқтаҳо ташаккул ёфта, мавқеашон тавассути системай координата муайян карда мешавад. Ибтидои системай координата ҳамеша дар қисми чапи болоии экран ҷойгир аст.

Оператори

View(x_1, y_1)-(x_2, y_2) барои чудо кардани қисми зарурии экран хизмат мерасонад. Дар ин ҷо **View** (намо) - қалимаи хидматӣ, x_1, y_1 - координатаҳои кунҷи




чапи болой ва x_1, y_1 – координатахои кунчи рости нөсий мебошанд. Масалан, дар натичаи ичрои операторҳои Screen 2: $\text{View}(300,100) \rightarrow (639,199)$ аз 640×200 нуқтаи экран, барои кор танҳо нуқтаҳои росткунҷаи P-ро ташкилкунанда дастрасанд, яъне дар ин маврид соҳаи фаъолияти операторҳои графики $\{300 \leq X \leq 639; 100 \leq Y \leq 199\}$ аст.

Оператори $\boxed{\text{Window}(x_a, y_a)-(x_b, y_b)}$ барои кор дар системаи координатаи декартӣ муайян шудааст, ки дар ин ҷо Window (равзана, тиреза, панҷара) – қалимаи хидматӣ, x_a, y_a ва x_b, y_b – нуқтаҳои координатӣ ба шумор мераванд. Масалан, агар графики фуниксияи $y = \sin x$ -ро $(-2\pi \leq x \leq 2\pi)$ дар системаи координатаи декартӣ, бо истифода аз имкониятҳои росткунҷаи P (мисоли болой) ва баҳисобигирии шарти $|\sin x| \leq 1$ соҳтai зарур бошад, он гоҳ бояд аз барномаи зерин истифода бурд:

Screen 2

$\text{View}(300,100) \rightarrow (639,199)$
 $\text{Window}(-6.28, +1) \rightarrow (6.28, -1)$

Дар натича, дар росткунҷаи P системаи координатаи муқаррарӣ ҳосил мешавад, ки $-6.28 \leq X \leq 6.28$ ва $-1 \leq Y \leq 1$ аст.



Операторҳои Pset ва PreSet. Ду намуди оператори Pset мавҷуд аст: $\boxed{\text{Pset}(x,y)}$ ва $\boxed{\text{Pset Step}(x,y)}$, ки Pset (Point Set – барқароркуни нуқта) ва Step (қадам) – қалимаҳои хидматӣ буда, x, y – мувофиқан координатаҳои тирҳои OX ва OY (барои оператори Pset(x,y)) ё бузургии лағжиш бо самти тирҳои OX ва OY (барои оператори Pset Step(x,y)) мебошанд. Оператори мазкур ранги нуқтаро сиёҳ ва ранги заминаашро сафед тасвир менамояд.

Оператори PreSet низ дар ду намуд - $\boxed{\text{PreSet}(x,y)}$ ва $\boxed{\text{PreSet Step}(x,y)}$ дода мешавад, ки PreSet (Point ReSet – тозакуни нуқта) – қалимаи хидматӣ буда, x, y мазмуни бузургии оператори Pset-ро доронд. Ии оператор баръакси оператори Pset кор мекунад, яъне ранги нуқтаро сафед ва ранги заминаашро сиёҳ тасвир менамояд.

Оператори Line ду намуди зериро дорост:

Line[(x₁,y₁)]-(x₂,y₂) ва **Line[Step(x₁,y₁)]-(x₂,y₂)**. Дар ин чо Line (хати рост) ва Step – калимаҳои хидматӣ, x_1, y_1 ва x_2, y_2 мувофиқан координатаҳои ибтидо ва интиҳои порчаанд.

Оператори мазкур барои кашидани порчаҳои хати рост хизмат месрасонад. Агар дар оператор координатаҳои ибтидои порча (x_1, y_1) партофта шуда бошанд, он гоҳ порча аз нуқтаи охирони бақайдигирифташуда, то нуқтаи интиҳояш додашуда (маълум), кашида мешавад. Масалан, дар натиҷаи иҷрои операторҳои

```
SCREEN 7  
FOR I=10 TO 30 STEP 10  
LINE(10,I)-(80,I),2  
NEXT I
```

порчаҳои се хати рост ҳосил мешаванд.

Мисоли 1: Барномаи соҳтани графики функсияи $y=\sin x$ -ро дар порчай $[-2\pi, 2\pi]$ тартиб медиҳем:

```
SCREEN 9  
VIEW(170,50)-(470,150)  
WINDOW(- 6.28,+1)-(6.28,-1)  
LINE(-6.28,0)-(6.28,0)  
LINE(0,-1)-(0,+1)  
FOR X=-6.28 TO 6.28 STEP 0.1  
PSET(X,SIN(X))  
NEXT X  
END
```

Бо ёрии оператори Line росткунчаҳоро низ кашидан мумкин аст. Барои кашидани росткунча кифоя аст, ки аз ин оператор ҷорӣ маротиба истифода барем. Аммо, агар ба оператори Line параметрҳои пав илова кунем, он гоҳ тавассути як оператор низ ин корро ба анҷом расонидан мумкин аст:

Line(x₁,y₁)-(x₂,y₂),n,b ё **Line(x₁,y₁)-(x₂,y₂),n,bf**. Дар ин чо x_1, y_1 – координатаҳои кунҷи болоии чапи росткунча, x_2, y_2 – координатаҳои кунҷи поёни рости росткунча, n – рамзи ранг, b – рамзи росткунҷакашӣ ва bf – рамзи кашидани росткунҷаи рангуборшударо ифода менамоянд.

Масалан, дар натиҷаи ичрои операторҳои

```
SCREEN 7  
LINE(100,10)-(180,30),3,B  
END
```

дар экран расми росткунҷае ҳосил мешавад, ки координатаҳои кунҷи чали болоияш ба (100,10) ва рости поёниаш ба (180,30) баробар аст.

Оператори Circle барои қашидани давра хизмат мерасонад. Намудҳои умумии ин оператор чунин аст: **Circle(x,y,r)** ва **CircleStep(x,y,r)**. Дар ин ҷо *Circle* (давра) ва *Step* - қалимаҳои хидматӣ, *x,y* - координатаҳои маркази давра ва *r* - радиуси давра мебошанд. Масалан, дар натиҷаи ичрои оператори **Circle(140,80),10**, даврас, ки координатаҳои марказаш (140,80) ва радиусаш *r=10* аст, қашидадаро мешавад.

Бо ёрии оператори *Circle* камони давра, эллипс ва секторро низ қашидан мумкин аст. Барои қашидани камон, эллипс ва сектор ба оператори *Circle* параметрҳои навро илова кардан лозим аст: **Circle(x,y,r,n,a,b,k)**. Дар ин ҷо мисли пештара *x,y* - координатаҳои маркази давра, *r* - радиуси давра, *n* - рамзи ранг, *a* - нуқтаи ибтидои камон (бо радиан чен карда мешавад), *b* - нуқтаи интиҳои камон ва *k* - қоэффициентест, ки ба *y/x* хиссаи радиус баробар аст.

Бояд қайд кард, ки $-6,28319 \leq a, b \leq 6,28319$ аст. Агар қимати *a* аз *b* хурд бошад, он гоҳ камони давра (эллипс) ба муқобили акрабаки соат ва дар ҳолати акс аз рӯи акрабаки соат соҳта мешавад. Агар *k=1* бошад, он гоҳ *r* радиуси давра, агар *k>1* бошад, он гоҳ *r* нимтири амудии эллипс ва дар мавриди *k<1* будан, *r* нимтири уфуқии эллипсеро муайян месозад. Инчунин қайд кардан зарур аст, ки ҳангоми дар оператори **Circle(x,y),r,n,a,b,k** партофтани баязе параметрҳо, алномати вергули ба онҳо мувоғиқро (ба истиснои вергули охирин) партофтани мумкин нест. Масалан, дар натиҷаи ичрои оператори **Circle(140,80),20,1,,5** эллипс ва пас аз ичрои оператори **Circle(40,170),40,3,0,3.14159/2** камон қашидадаро мешавад.

Истифодаи ранг. Барои қашидани расмҳои ранга Бейсик маҷмӯи рангҳоеро пешниҳод менамояд, ки онҳо дар ороии додани ҳам худи расм ва ҳам заминай он истифода бурда

мепаваңд. Барои амалй гаштани ин мақсад, кифоя аст, ки дар ингихои операторҳои расмкәпй боз як ингихоби (параметри) нав - *n* илова карда шавад:

PSET(X,Y),N
PRESET(X,Y),N
LINE (X1,Y1)-(X2,Y2),N
CIRCLE(X,Y),R,N

Дар речай *Screen 2* таңдо истифодаи ду ранг - сиёху сафед имкониазир аст. Бинобар ин, дар ин рече заруряти истифода ва 1 параметри ранг нолозим аст. Аммо дар речахои *Screen 1* ва *Screen 4* бошад, як микдор рангҳои муайянро мавриди истифода қарор додан мумкин аст, ки ба онҳо қиматҳои аз 0 то 3 мувофиқ мөсийӣ.

Оператори Paint барои ороиши рангаи расмҳо хизмат мерасонад. Намуни умумии ин оператор **Paint(x,y)|.n||.g** аст, ки ҳар ин ҷо *Paint* (ранг - краска) - қалимаи хидматӣ буда, *x* ва *y* - координатаҳои нуқтаи иҳтиёрии доҳили соҳа, *n* - рамзи ранг ва *g* - рамзи ранги сарҳади (худудҳои) соҳаи сарбастро ифода мескунанд. Агар *g* мавҷуд набошад, он гоҳ сарҳади соҳа бо ранги рамзаш *n* ороиш дода мепавад. Раванди ороишидҳӣ аз нуқтаи координатаҳояи *(x,y)* оғоз ёфта, ба ҳама самт якбора равона карда мепавад. Дар речай *Screen 1* параметри *g* қиматҳои 0-3-ро ҳабул карда метавонад.

Оператори Color дар речай матни истифода шуда, барои ағайирдиҳии ранги аломатҳо ва заминай онҳо хизмат мерасонад. Намуни умумии ин оператор **Color |a||.β||.γ|** аст, ки дар ин ҷо *Color* (ранг - цвет) - қалимаи хидматӣ буда, *a* - рамзи ранги аломат (адали бутун аз порчай $[0,15]$), *β* - рамзи ранги заминай аломат ва *γ* - рамзи ранги сарҳади экран мебошанд. Аз параметри *γ* вакъте истифода бурдан мумкин аст, ки агар оператори *Screen* аллаҳай иҷро шуда бошад.

Параметрҳои *a*, *β*, *γ* метавонанд яке аз 16 қимати зеринро соҳиб бошанд:


0	Шаффоф	4	Кабуди баланд	8	Сурхи миёна	12	Сабзи баланд
1	Сиёҳ	5	Кабуди паст	9	Сурхи паст	13	Бунафшранг
2	Сабзи миёна	6	Сурхи ҷигарӣ	10	Зарди баланд	14	Хокистарранг
3	Сабзи паст	7	Осмонранг	11	Зарди паст	15	Сафед

Хангоми бакорандозии *QBasic* ба таври иендиц дар назар аст, ки аллакай фармони Color 7,0,0 ичро шудааст.

Оператори Draw P низ барои капидани расму тасвираҳо хизмат мерасонад, ки дар ин ҷо *Draw* (расмкапӣ) - қалимаи хидматӣ буда, *P* - пайдарнайии фармонҳои графикии ин оператор аст:


Фармон	Ҷойивазкуни	Фармон	Ҷойивазкуни
U_n	ба боло	L_n	ба тарафи чап
D_n	ба поён	R_n	ба тарафи рост
E_n	аз рӯи диагонал ба боло ва рост	G_n	аз рӯи диагонал ба поён ва чап
F_n	аз рӯи диагонал ба поён ва рост	H_n	аз рӯи диагонал ба боло ва чап
$M_{x,y}$	ба нуқтаи (x,y)	C_n	муайянкунинги ранг
V	ҳаракати курсор бе расмкашӣ	$P_{n,m}$	рангубори соҳа

Дар ин фармонҳо n , m , x ва y ададҳои бутунро ифода мекунанд. Дар расми поёни ба таври возех самти иҷрои фармонҳои оператор нишон дода шудааст.




Мисоли 2: Барномаи кашидани расми хона

SCREEN 2
PSET(140,112)
DRAW"E15R80L5U5L10D5R15U15L
110R5D30R100U30"
PSET(155,122):
DRAW"D20R18U20L18"
PSET(170,132):DRAW"15"PSET(195,1
22):DRAW"R40D10L40U10R25D10U5
L25"



Мисоли 3: Барномаи кашидани секулаи росткунча

SCREEN 2
PSET(240,60)
DRAW"G54R55U54"



• **Саволҳо:**

1. Барои ба речай графикӣ гузаштан аз қадом оператор истифода мебаранд?
2. Барои ҷорӣ кардани системаи координати декартӣ қадом оператор хизмат мерасонад?
3. Пас аз иҷрои операторҳои зерин қадом фигураи геометрий ҳосил мегардад?

Screen 7

Circle(150,100),50,5,1,2,11

4. Вазифаи оператори Paint дар чист? Оператори Color чӣ?
5. Барои тасвири росткунчаи ороишдодашуда аз қадом тарзи оператори Line истифода мебаранд?
6. Оё Шумо фармонҳои графикӣ ва самтҳои ба онҳо мувофиқи оператори Draw-ро номбар карда метавонед?

☒ **Супориши:**

1. Бо истифода аз фармонҳои графикӣ фигураҳои зеринро созед:
 - а) чойник;
 - б) курсӣ;
 - в) телефон;
 - г) гул ва гулдон

1.2.14. КОМПИЛЯТОР, ИНТЕРПРЕТАТОР.

ГАЛАТХОИ БАРНОМАВИ

Трансляция. Тавре ки маълум аст, воситаҳои техникии компьютер бе истифодай барномаҳо ягон корро ичро карда наметавонанд. Вале набояд фаромӯш кард, ки компьютер танҳо барномаҳои бо тарзи махсус тартибдодашударо ичро карда метавонад. Ин гуна барномаҳоро барномаҳо дар забони мошинӣ ва ё бо рамзи дӯй навишташуда мегӯянд. Аммо барномаҳос, ки аз тарафи барномасозони компьютер пешкаши мегарданд, одатан дар ягон забони барномарезӣ навишта мешаванд. Бинобар ин, масъалаи ба таври худкор аз забони барномарезӣ ба забони мошинӣ баргардонидани барномаҳо пеш меояд, ки ин равандро **тарҷумакунӣ** ё худ **транслятсия** мегӯянд. Ду намуди транслятсияи барномаҳо мавҷуд аст: **компилятсионӣ** ва **интерпретатсионӣ**. Барнома-трансляторҳоро мувоғикан **компилятор** ва **интерпретатор** мегӯянд.

Компилятор (талифкунанда) барномаи системавӣ буда, матни барномаи дар забони барномарезӣ сохташударо аз ибтидо то интиҳо меҳонад ва барои он дар забони мошинӣ барномаи баробарқувваро месозад. Раванди шаклдигаркунии барномаро **компилятсия** мегӯянд. Ҳангоми компилятсия кор аз рӯи се марҳала сурат мегирад. Дар марҳалаи якум компьютер барномаро аз забони барномарезӣ ба забони рамзандии дӯй тарҷума мекунад. Дар марҳалаи дуюм барномаи дар забони мошинӣ ҳосилшударо ичро мекунад. Дар марҳалаи сеюм натиҷаҳо ва матни ниҳоии барномаро аз нав дар забони барномарезӣ пешкаши корбари компьютер мегарданад.

Интерпретатор (тафсиркунанда) низ барномаи системавӣ буда, назорати синтаксисии фармонҳои (операторҳои) барномаи додашударо ба ӯҳда дорад. Интерпретатор ҳар як оператори барномаро дар алоҳидагӣ тарҷума мекунад ва ҳангоми дарёфт накардани галат якбора ба иҷроқунии онҳо шурӯъ менамояд. Чунин тарзи ичрои барномаро **интерпретатсия** мегӯянд.

Бартарии интерпретатор аз компилятор дар он аст, ки бо ёрии он таҳт (дуруст) кардани барнома ва ҷустуҷӯи ғалатҳо хеле осон мебошад, вале камбудиаш - дар суръати нисбатан сусти ичрои барнома зоҳир мегардад.

Системаи барномарезии мусоир, аз ҷумла забони объекттарои Visual Basic, ҳам дар речай интерпретатсия ва ҳам компилятсия кор мекунад. Дар Visual Basic раванди дохилкуниӣ ва таҳрири барнома бо ёрии речай интерпретатсия ва ичрои

барнома бошад, дар речай компилятсия амалй гардонида мешавад.

Тасифи галатхо. Дар раванди барномарезӣ эҳтимолияти аз тарафи барномарез содир кардани галатҳо ҳамсия мавҷуд аст. Аксарияти галатҳои содиршуда асосан ҳангоми ичрои барномаҳо дар компьютер ошкор мегарданд. Агар тақрибан 40% вакти барномарез барои тартибдии барнома сарф шавад, он то 60% вактани бе чуну чаро ба таҳрири (ислоҳи) он сарф мешавад.

Ҳамаи галатҳои барномавиро шартан ба чор гурӯҳ чудо намудан мумкин аст: синтаксисӣ, ҳисобӣ, мағтиқӣ ва техникий.

• *Галатҳои синтаксисӣ* асосан ҳангоми доҳилкунии барнома ва додаҳои он содир мешаванд. Ба ин гурӯҳ галатҳое доҳил мешаванд, ки онҳо аз подуруст навиштани калимаву ифодаҳои забони барномарезӣ бармоянд. Ин гуна галатҳо аз тарафи интерпретатор зуд ошкор карда мешаванд. Масалан, ҳангоми дар барнома дучор омадани формулаи $x=(a+5-(b+d))$, интерпретатор дар экран оид ба нарасидани қавси нӯшида маълумот медиҳад.

• *Галатҳои сематикий* (ҳисобӣ) он амалҳосанд, ки аз нуктаи назари синтаксиси забон дуруст инъикос ёфта бошанд ҳам, вале ичрои онҳо аз тарафи компьютер гайриимкон аст. Ин намуд галатҳоро низ асосан худи система ошкор мекунад. Маълумот оид ба чунин галатҳо дар намунаҳои гуногуни забони Бейсик бо тарзҳои гуногун нишон дода мешаванд. Ҷар баязе намунаҳо рақами сатри галатдошта, дар дигар намунаҳо рамзи галат ва гайра нишон дода мешавад. Одатан ин намуди галатҳо ҳангоми ба назар натирифтани соҳаи муайянни функсияҳои математикий ва маҳдудиятҳои забони барномарезӣ содир мешаванд. Масалан, ҳангоми ҳисобкуни аз рӯи формулаи $T=S/T$, барои қиматҳои $T=0$ ва $S=65$, ичрои барнома қатъ мегардад. Сабаб дар он аст, ки ададро ба нул (сифр) тақсим кардан мумкин нест.

• *Галатҳои матикиро* ошкор намудан мушкилтар аст, чунки онҳо ба қатъ гардидан ичрои барнома оварда намерасонанд. Ҷар бисёр мавриҷҳо барнома ба таври расмӣ (мукаррарӣ) ичро мешавад, вале натиҷаҳои зарурӣ ҳосил намегарданд. Ин намуди галатҳоро компьютер ошкор карда наметавонад. Барои ошкор намудани онҳо бо барнома санчиш гузаронидан зарур аст, яъне ичрои барномаро ба воситай чунин додаҳос саҷидан лозим аст, ки барояшон ҷавоби дуруст пешакӣ

мәйлүм бошад. Масалан, бигузор барои ҳал намудани муюдилай квадратии $ax^2+bx+c=0$ барнома тартиб дода шудааст. Дурустии барномаро барои киматҳои $a=0.1$, $b=0.2$ ва $c=0.1$ месанҷем. Яъне, дар асл барномаро барои ҳали муюдилай квадратии $0.1x^2+0.2x+0.1=0$ омода месозем, ки натиҷаи онро монешакӣ медонем. Агар барнома низ натиҷаҳои $x_1=-1$ ва $x_2=-1$ -ро дихад, пас вай дуруст тартиб дода шудааст. Дар ҳолати акс лозим меояд, ки соҳтори мантиқии барномаро аз наъ ёдда бароем.

- *Галатҳои техники.* Ба ии гурӯҳ галатҳои дохил мешаванд, ки онҳоро бо роҳи барномавӣ ислоҳ кардан гайриимкон аст. Масалан, ҳангоми иҷрои барнома аз кор баромадани ягон таҷхизоти компьютерӣ метавонад кори барномаро қатъ гардонад.

Дар ҷадвали зерин навъҳои галатҳои имконназир оварда шудаанд:

№	Навъи галат	Сабаби содиршавии галат
1	Syntax Error	Қоидаҳои синтаксисӣ риоя намушудааст
2	Return without Gosub	Калимаи хидматии Return бе оператори Gosub омадааст
3	Out of Data	Микдори додаҳои оператори Data аз микдори ҷузъҳои оператори Read камтар аст
4	Next without For	Калимаи хидматии Next бе оператори For омадааст.
5	For without Next	Калимаи хидматии For бе оператори Next омадааст
6	Overflow	Қимати тағиyrёбандай ададӣ ё доимии сатрӣ аз ҳудуди имконназир берун аст
7	Label not defined	Муроҷиатқуиӣ ба раками сатри мавҷуднабуда
8	Subscript out of range	Индекс аз андозаи тавсифшудаи масив берун меҳобад
9	Type mismatch	Номувофиқии намуди қимат бо намуди бузургӣ

10	Function not defined	Функция навъи Fn бе тасвири пешакй мавриди истифода қарор ёфтааст
11	Array not defined	Дар барнома массив бе тавсифи пешакй истифода шудааст
12	File not found	Номи парвандаи мавчуднабуда мавриди истифода қарор ёфтааст
13	Device I/O error	Ғалати таҷхизоти доҳилкунӣ/чопкунӣ

⌚ Саволҳо:

1. Чанд тарзи тарҷумаи барномаро аз забони барномарезӣ ба забони мошинӣ медонед? Онҳо чӣ ном доранд?
2. Фарқи компилятор аз интерпретатор дар чист?
3. Қадом намуди ғалатҳои барномавиро медонед?
4. Оё ғалати техникро бо роҳи барномавӣ ислоҳ намудан мумкин аст?
5. Ғалати мантиқӣ аз ғалати синтаксисӣ чӣ фарқ дорад?
6. Оё барои қимати дилҳоҳи α қимати функцияи $tg(\alpha)$ -ро ҳисоб кардан мумкин аст? Барои чӣ?

☒ Супориш:

1. Магар дар навишти ифодаҳои зерин ғалат ҳаст? Агар ҳа, пас дар куҷо?

$$a=2*\cos(x)$$

$$b=3,6$$

$$y=((k+(r-4)+5))$$

$$c=a-b+1/\sin(0)$$

$$u=d+/p-7$$

$$s=(a+b)/c$$

2. Барои ҳар чор навъи ғалатҳо мисолҳо оред.

1.2.15. МАРХАЛАХОИ АСОСИИ ҲАЛЛИ МАСЬАЛА ТАВАССУТИ КОМПЮТЕР

Аслан бо ёрии компьютер ҳал намудани масъала маъни опро дорад, ки барномаи ҳалли масъала ба воситаи компьютер ичро карда мешавад. Вале пеш аз амалӣ гаштани ин марҳалаи мухим ва ниҳоӣ марҳалаҳои дигаре мавҷуданд, ки онҳо барои ин марҳала асос ё замина ба хисоб мераванд.

Чун қоида пеш аз ҳал кардан масъалай дилҳоҳ, бояд аввал опро гузошт. Агар масъала характеристи хисобӣ дошта бошад, он гоҳ опро бо ёрии имкониятҳои математика бояд ба намуди расмӣ (формалӣ, қатъӣ) овард ва аз рӯи зарурат аз методҳои ададии хисоббарориҳо истифода бурд. Пас аз он бояд алгоритми ҳалли масъаларо тартиб дод ва дар асоси он бо ёрии ягон забони алгоритмӣ барномаи опро соҳт. Ҳар қадоми ин марҳалаҳо метавонанд аз зермарҳалаҳо иборат бошанд ва аз тарафи як иҷроҷӣ ё гурӯҳи иҷроҷиёни касбу ихтисосҳои гуногуни амалӣ гардонида шаванд. Ин марҳалаҳоро ба таври муҳтасар чунин тасвир кардан мумкин аст:



Гузории масъала. Масъалаҳос, ки тавассути компьютер ҳал мегарданд, аз соҳаҳои гуногуни илм гирифта мешаванд. Онҳо метавонанд характеристи хисобӣ ё гайрихисобӣ дошта бошанд. Масалан, масъалаҳои математики, физики, биологӣ, химияӣ ва гайра бештар характеристи хисобӣ доранд, вале масъалаҳои лингвистикӣ ва дигар фанҳои гуманитарӣ, масъалаҳо аз соҳаи мусикӣ, варзиш ва гайра асосан характеристи гайрихисобӣ доранд. Новобаста аз характеристи масъала, бояд он пеш аз ҳалаш гузошта шавад. Гузориш, таҳлил ва қабули масъала ба зиммаи шахс гузошта мешавад, ки вай бевосита мутахассиси соҳаи мазкур аст.

Математикикционии масъала. Тасвири аниқ ва қатъии шартҳои масъала, соҳтани амсилаи (модели) математикий ва пешниҳод намудани тарзи ҳалли онро математикикционии масъала мегӯянд. Зермарҳалаҳои коркарди математикии масъалай гузошташударо расмикунонӣ (ё формализатсия) низ мегӯянд. Дар онҳо аз баробарию нобаробарии, формулаю муодилаҳои математикий истифода бурда, амсилаи масъалаи

додашударо мессозанд. Агар масъалаи додашуда аз соҳаи математика гирифта шуда бошад, он тоҳи марҳала сокит мешавад.

Интихоб ё коркарди методи ҳал. Баъзан амсилаи математикии масъала чунон соҳта мешавад, ки ёфтани ҳалли ададии он душвор ё гайриимкон аст. Аммо мақсад аз истифодабарии компьютер аз он иборат аст, ки ҳалли масъалаҳо на дар шакли формулаҳо (аналитикӣ), балки ададҳо ёфта шавад. Як соҳаи математика, ки **математикан хисоббарори** ном дорад, маҳз ба коркарди методҳо ва ёфтани ҳалли ададӣ ё тақрибии масъалаҳо малигул аст. Барои ҳар як синфи масъалаҳои математикий методҳои зиёде кор карда баромада шудаанд. Вазифаи алгоритмсоз аз он иборат аст, ки аз маҷмӯи методҳои додашуда, бояд методи беҳтаринро интихоб намояд, дар мавриди зарурӣ онро тақмил дихад ва барои ҳалли масъалаи худ дуруст истифода бараад. Агар ягон методи мавҷуда ё маълум барои ҳалли он масъала мувоғиқ наояд, он тоҳи вай бояд ба коркарди методи мувоғиктар камар бандад ва ё ба марҳалаи математикикунони аз нав баргардад. Умуман, марҳалаи мазкур характеристики илмӣ-тадқиқотӣ дорад.

Алгоритмсозӣ. Бо ин марҳала мо аллакай шиносам. Се марҳалаи болоиро ба ҳисоб гирифта, барои масъалаи додашуда алгоритм соҳтани зарур аст. Алгоритми ҳалли масъаларо дар намуни дилҳоҳ тартиб додан мумкин аст, аммо бештар аз блоксхемаҳо истифода мебаранд.

Барномарезӣ. Марҳалаи барномарезӣ низ барои хонанда нав исст. Ҷар асоси алгоритми иешниҳодшуда, барномарез бояд тавассути ягон забони барномарезӣ барои компьютер барнома тартиб дихад. Ин марҳалаи марҳалаи ҷамъбастӣ ба ҳисоб рафта, ҳамаи марҳалаҳои болоӣ маҳз барои амалӣ гаштани ҳамин марҳала иенебинӣ шудаанд. Таҳлил ва баҳодиҳии натиҷаҳои компьютериро мутахассисе ба зимма мегирад, ки ў ин масъаларо шахсан гузонитааст.

Холо якчанд масъалаҳои физикиро муонина мекунам.

Масъалаи 1: Қуввае ёфта шавад, ки зери таъсири он ҷисми массааш 25kg бо шитоби $0,25\text{m/s}^2$ ҳаракат кунад. Аз формулаи $F=ma$ истифода бурда, барнома месозем:

REM Қувва

$M=25$

$A=25$

$F=M*A$

PRINT "F=",F

Масъалаи 2: Гармигузаронии обчүшонаки барқиро вобаста аз рўи шиддати U , қувваи ҷараёни I ва вақти t муайян кунед, ки он ҳарорати оби массааш m -ро аз T , то T боло бардорад.

Барои ҳалли масъала аз формулаҳои миқдори гармӣ - $Q=cm(T_2-T_1)$, кори ҷараёни барқ - $A=IUt$ ва гармигузаронӣ - $N=Q/A$ истифода бурда, алгоритми ҳалли масъаларо бо ёрии забони алгоритмӣ, бо тарзи блок-схемавӣ ва барнома дар забони Бейсик тартиб медиҳем.

Забони алгоритмӣ	Блок-схема	Барнома
<p><u>алг</u> Гармигузаронӣ (<u>ҳақ</u> c,m,t,T_1,T_2,I,U, <u>ҳақ</u> N)</p> <p><u>арг</u> c,m,t,T_1,T_2,I,U</p> <p><u>нат N</u></p> <p><u>ибт</u> Ҳисобкунни миқдори гармие, ки барои ҷушонидани обозим аст: $Q:=cm(T_2-T_1)$ Ҳисобкунни кори ҷараёни барқ: $A:=IUt$ Ҳисобкунни гармигузаронӣ: $N:=Q/A$</p> <p><u>интиҳо</u></p> <p><u>инт</u></p>	<pre> graph TD A([Ибтидо]) --> B{Доҳшикунни c,m,t,T1,T2,I,U} B --> C[Q := cm(T2 - T1)] C --> D[A := IUT] D --> E[N := Q / A] E --> F{Чопи N} F --> G([Интиҳо]) </pre>	<pre> REM Гармигузаронӣ INPUT C,M,T,T1,T2, I,U Q=C*M*(T2-T1) A=I*U*T N=Q/A PRINT "N =";N END </pre>

МАСЬАЛАИ 3: Даври лаппиши раққосаки математикии дарозиаш 1 барои ҳолатҳои зерин ёфта шавад:

- Нуқтаи **M** беҳаракат аст.
- Нуқтаи **M** бошитоб ба боло ё ба поён ҳаракат мекунад.

Аз формулаҳои зерин истифода бурда, алгоритм ва барномаи масъаларо тартиб медиҳем:

Нуқта беҳаракат аст	Нуқта бо шитоби доимии a ба боло ҳаракат мекунад	Нуқта бо шитоби доимии a ба поён ҳаракат мекунад
$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$	$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g+a}}$	$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g-a}}$

Ба доимии π номи **PI** дода, даври лаппиши маятникро дар мавриди якум бо **T**, дуюм бо **T₁** ва сеюм бо **T₂** ишорат менамоем. Дар натиҷа барномаи масъалаи додашуда дар Бейсик метавонад намуди зериро дошта бошад:

REM Лаппиши раққосаки математикий
INPUT L,G,A
PI=3.1416
IF A=0 THEN 70
T1=2*PI*SQR(L/(G+A))
T2=2*PI*SQR(L/(G-A))
GOTO 90
70: T=2*PI*SQR(L/G)
PRINT "T=";T:GOTO 100
90: PRINT "T1=";T1,"T2=";T2
100: END

Барномаи мазкур дар асоси алгоритми зерин сохта нудааст:

Забони алгоритмий

алг Ракқосақ (**хак**)
 $l, g, a; \text{хак } T, T_1, T_2$

арг l, g, a

нат T, T_1, T_2

ибт

агар $a = 0$

$$\text{он гох } T := 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

вагарна


$$T_1 := 2\pi \sqrt{\frac{l}{g+a}}$$

$$T_2 := 2\pi \sqrt{\frac{l}{g-a}}$$

итмом

инт

Блок-схема



Саволҳо:

- Марҳалаҳои асосии ҳалли масъала кадомҳоянд?
- Ба фикри шумо марҳалае, ки бевосита бо ёрии компьютер ичро карда мешавад, кадом аст? Ичрочии дигар марҳалаҳо киҳо ё чиҳо шуда метавонанд?
- Кадом вақт гуфтан мумкин аст, ки амсилай математикии ҳалли масъала аллакай маълум аст?
- Гузориш ва таҳлили натиҷаҳо ба зиммаи кӣ супурда мешавад?

Супориши:

- Дар дегчайи алюминии массааш 800 грамма 5 литр обро то ҳарорати 100°C гарм кардан (чӯшонидан) лозим аст.

Алгоритм ва барномаи ҳисобкунни миқдори гармии обҷӯшониро созед.

2. Бо ёрии муаллим аз фанҳои физика, химия ва биология дутогӣ масъала тартиб дихед ва барои онҳо алгоритму барнома сохта, ба воситаи компьютер ҳаллашонро ёбед.

1.2.16. КОРКАРДИ НАРВАНДАХО

Бо мафҳуми парванда (файл) мо дар синфҳои поёни шинос шуда будем. Хотиррасон менамоем, ки **парванда – пайдарнайин номкори байтҳо мебонаад**. Вазифаи асосии парванда – ин нигоҳ доштани иттилоот (информатсия) аст. Вале он барои ирсоли додаҳо аз як барнома ба барномаи дигар ва аз як система ба системаи дигар низ хизмат мерасонад. Бо ифодай дигар, **парванда – маҳзани маълумоти додашудан устувор ва мутахаррик** аст. Аммо он маҳзани одии додаҳо нест, балки маҳзанест, ки соҳиби **ному ҳосиятҳо** (атрибути) аст ва **вакти эҷоду вакти оҳирин коркардашро** доимо дар хотир дорад.

Парвандаҳо **барномавӣ** ва **маълумотӣ** мешаванд. Масалан, агар мо барномаи зерини аз чор оператори забони *QBasic* иборатбӯдaro дар хотираи компютер бо ягон ном нигоҳ дорем (сабт кунем), он гоҳ опро парвандаи барномавӣ ҳисобидаи мумкин аст:

```
INPUT A,X,B  
Y=A*X+B  
PRINT "Y=";Y  
END
```

Лайиҳаи ҳамии тавр, агар ҷадвали поёниро ҳамчун “**Ҷадвали баҳоҳои хонанда**” номгузорӣ карда, дар диск сабт кунем, он гоҳ опро парвандаи маълумотӣ шумурдан мумкин аст:

1	5	4	3	2
2	4	4	3	5
3	3	3	3	3
4	5	4	5	5

Барои коркарди комили парванда, дар Бейсик мафҳуми канали дохиликунӣ-ҷоникуӣ ҷорӣ карда шудааст. Ҳангоми кунидани файлӣ дилҳоҳи Бейсик ба он як канали ҳусусӣ бо рақами муштаҳҳас мувоғиқ гузошта мешавад, ки маълумотҳо

махз тавассути он аз хотира хонда ё ба он сабт карда мешаванд. Бинобар ин ҳангоми барномарезӣ бояд панҷ ҷузъ ба хисоб гирифта шавад:

- ❖ Номи парвандаро бо канали дохилкунӣ-чопкунӣ алоқаманд кардан ва тавассути оператори **Open** онро ҳамчун парвандай кушода эълон намудан.
- ❖ Парвандаро (барои дохилкунӣ ё чопкунии маълумот) тавассути яке аз ду роҳи табодули маълумот кушода эълон кардан: **Input** – аз диск дохилкунии додаҳо ба барнома, **Output** – чопкунии натиҷаҳо аз барнома ба парвандаро.
- ❖ Эълон кардани навъи дастрасӣ ба парвандаро:
 - парвандадаҳои матнӣ имконияти хондан ва сабт кардани муттасилдошта (пайдарпайдошта Sequential),
 - парвандадаҳои соҳтории имконияти хондан ва сабт кардани мустақимдошта (бевоситадошта Random),
 - парвандадаҳои гайрисоҳтории дӯй (Binary).
- ❖ Фиристодан ва қабули маълумот тавассути операторҳои **Print** ва **Input** ё операторҳои **Put** ва **Get**.
- ❖ Пушидани канали дохилкунӣ-чопкунӣ бо ёрии оператори **Close**.

Мисоли 1: Барномае месозем, ки бо ёрии он ва тавассути калидлавҳа ному насаб ва соли таваллуди хонандагон ба хотираи компьютер дохил карда мешавад ва худи барнома ҳамчун парвандай муттасил (пайдарпайд - Sequential) дар диск нигоҳ дошта мешавад.

```
Open "Khonandagon" For Output As#1
While F$<> "*"
    Input "Ному насабро дохил кунед. Барои итмоми кор
        аломати -ро пахш кунед";f$
    If f$<> "**" Then
        Input "Соли таваллудро дохил кунед - 4 рақам" st
        Write#1,f$:Write#1,st
    End if
    WEnd
    Close#1
    Stop
```

Дар ин барнома оператори **Open** парвандаи навро бо номи «**Khonandagon**» (агар дар диск парвандае бо ҳамин ном мавҷуд бошад, он гоҳ он ҳазф карда мешавад) муаррифӣ менамояд ва онро ҳамчун парвандаи күшодай рақами канали дохилкунӣ-чопкуниаш ба **I** баробарбуда эълон мекунад. Сатрҳои дуюм ва сеюм (операторҳои **While** ва **Input**) ба таври даврӣ ному насаби хонандагонро дохил мекунанд ва ба тагиирёбандай сатрии **IS** мебахшанд. Агар ба ҷои ному насаб аломати ситорача - дохил карда шавад, он гоҳ давр ба итмом мерасад ва парванда тавассути оператори **Close** пӯшида мешавад. Дар ҳолати акс (сатрҳои чорум, панҷум), санаи соли таваллуди хонандагон дохил карда мешавад, он ба тагиирёбандай **si** баҳшида мешавад ва дар якҷоягӣ бо ному насаб, бо ёрии операторҳои **Write** (сатри шашум), дар парванда бо рақами **I** сабт мегардад.

Мисодӣ 2: Барномаэро тартиб медиҳем, ки он парвандаи пеш ҷнаро (Khonandagon-ро) ҳамчун парвандаи маълумотӣ ба ҳисоб мегирад ва ному насаби хонандагонро вобаста ба соли таваллудашон мейбад ва дар экран инъикос менамояд.

```
INPUT “Кадом соли таваллуд лозим?”;gr
PRINT “Рӯйхати хонандагон”;"Print
OPEN «Khonandagon» FOR INPUT As#1
k=0
WHILE NOT EOF(1)
INPUT #1,f$,st
IF gr=st THEN
k=k+1
PRINT k;“ ”;f$
END If
WEND
PRINT “Интиҳои маълумот”
CLOSE #1
STOP
```

Дар ин барнома оператори **Open** парвандаи «**Khonandagon**»-ро ҳамчун парвандаи маълумотӣ (барои хондан) күшода, ба он рақами **I** мебахшад (агар маълумотро дар як вақт аз якчанд парванда хондан зарур бошад, он гоҳ онҳоро бо рақамҳои гуногун күшодан лозим аст). Ҳисобкунаки **I** - рақами тартибии рӯйхат буда, дар ибтидо қимати он ба нул баробар аст.

Бо ёрии оператори `Input` аз парванда ному насаб ва соли таваллуди хонандагон дохил карда мешаванд (ёфта мешаванд, хонда мешаванд) ва ба тағиیرёбандаҳои `IS` ва `st` баҳшида мешаванд. Тавассути оператори `While`, бо ёрии функцияи `EOF` (`End of File`), шарти ба итмом расидани парвандаи маълумотӣ санҷида мешавад. Агар додаҳои маълумотии парванда ба охир расида бошанд (ё аз аввал мавҷуд набошанд), он гоҳ қимати функцияи `EOF True` аст ва сикли дохилкунии парванда ба итмом мерасад (ё сар намешавад). Бо ёрии оператори шартии `If` барнома ному насаби хонандагонеро, ки соли таваллудашон ба `st` баробар аст, барои чопкуни ӯ ба қайд мегирад ва дар ин маврид қимати хисобкунак ба як воҳид зиёд мегардад.

➊ Саволҳо:

1. Мафҳуми парвандаро чӣ тавр шарҳ додан мумкин аст?
2. Кадом навъҳои дастрасиро ба парвандаҳо медонед?

➋ Супориш:

1. Мисолҳои дар мавзӯъ овардашударо бо ёрии компьютер иҷро кунед ва онҳоро такмил диҳед.

Боби 3

САБКИ ОБЪЕКТГАРОИ БАРНОМАРЕЗӢ

1.3.1. ЗАБОНИ БАРНОМАРЕЗӢ VISUAL BASIC

Барномарезии объектгаро (БО) фалсафаи нав, шакли нави тафаккури алгоритмӣ дар саноати барномарезӣ ба ҳисоб меравад. Фаҳмиш ва тарзи фикрронии инсон, ки характеристики ассолиативӣ дорад, ҳангоми омӯзиш ва ҳалли масъалаҳои нав кӯшиш ба ҳарҷ мединад, ки концепсияи мавҷударо бо концепсияҳои пешина алоқаманд карда, байни онҳо робитаи дедуктивӣ барқарор намояд.

Фарҳанги барномарезии классикӣ, ки анъанаи бештар аз нимасра дорад, асосан ба принсиби фон Нейман бунёд ёфтааст. Забонҳои аввалини барномарезӣ, аз қабили **Ассемблер**, **Фортран**, **Алгол**, **Паскал**, **Ада**, **Си** ва гайра аз рӯи сохторашон бевосита ба соҳти компьютер алоқаманданд. Барномарезии объектгаро бошад, ба раванди барномарезӣ ҳамчун ба раванди танзимкунандай ҷузъҳои барнома муносибат карданро тақозо менамояд.

Табиист, ки забонҳои барномарезии объектгарои мусоир дар ҷои хойӣ пайдо нашудаанд. Пайдоиши онҳо пеш аз ҳама бо пайдоиши забонҳои **Simula** ва **Small Talk** алоқаманд аст, ки дар онҳо аввалин маротиба ба сифати мавод «**объект**»-ҳо истифода бурда шудаанд. Мағҳуми барномарезии объектгаро низ пас аз пайдоиши ҳамин забонҳо мавриди истифода қарор дода шудааст. Аммо соли 1980 аз тарафи кормандони ширкати **AT&T** забони нави **C++** тавлид гашт ва маълум гардид, ки инқилоби барномарезӣ ҳанӯз дар пеш аст. Дар айни ҳол, бояд қайд кард, ки инқилоби амалишуда барои инсоният ҳанӯз ягон оқибати фочиавӣ наовардааст. Ҳоло барномарезон дар баробари истифодай методҳои нави объектаро, аз методҳои устувору субиқадори барномарезии классикӣ низ ба таври васеъ истифода мебаранд.

Visual Basic (VB). Соли 1991 ширкати Microsoft барои ҳаводорони компьютер намунаи якуми забони барномарезии **VB**ро пешниҳод намуд. Соли 1992 намунаи дуюми ин забон паҳн гардид, ки вай нисбат ба намунаи якумаш имкониятҳои зиёдтар дошт. Намунаи сеюми **VB** соли 1993 тавлид гардид. Дар он афзорҳои пуриқтидортар мавриди истифода қарор доштанд. Дар

ҳакиқат VB ҳамкадами замон аст. Ҳоло намунаи ҳафтуми он – **Visual Basic .Net** мавриди истифода қарор дорад. Вале корбарон аз намунаҳои чорум, панчум ва шашуми VB низ ба таври васеъ истифода мебаранд, ки ҳар кадомашон аз ҳамдигар аз рӯи тавоной ва имканиятҳои худ фарқ мекунанд. VB воситаи пуриқтидори эҷоди муҳити (интерфейси) графикии экранни (визуалии) корбар ба ҳисоб меравад.

VB системаси нави барномарезӣ буда, бо ёрии он барномаҳои дараҷаи мураккабиашон гуногунро сохтан мумкин аст. Ба воситаи ин забон на танҳо барнома, балки замимаҳои Windows-ро низ хеле осон сохтан мумкин аст. Ва ачиботаш дар он аст, ки барои иҷрои ин гуна корҳо тайёри ва дониши маҳсус талаб карда намешавад. Вале бояд дар назар дошт, ки гарчанде асоси **Visual Basic**-ро забони алгоритмии Бейсик ташкил дидад ҳам, тарзи кори ин забонҳо аз ҳамдигар ба кулӣ фарқ доранд.

VB аз зумраи он забонҳои аввалини барномарезии сифатан нав мебошад, ки тавассути он барномаҳо дар асоси идоракунии **объектҳо** ва **ходисаҳо** сохта мешаванд. **Ходиса** гуфта амали муқаррарии (баргузини фармон, пахши тутгмаи муш дар равзана, ҷойгузини нишондиҳанди муш ва гайра) Windows-ро меноманд, ки он бояд аз тарафи корбар иҷро карда шавад. Дар ин маврид, барномарез бештар ба сохтани замимаҳои Windows шабоҳат дошта, аз маҷмӯи **объектҳои** (микробарномаҳои, протседураҳои) ба ҳам алокаманд иборат аст. Ҳангоми сохтани барнома барномарез мекӯшад, ки ҳарчи бештар аз зербарнома (протседура) ва функцияҳои тайёри дар ҳазинаи (китобхонаи) зербарномаҳо маҳфузбуда истифода барад. Операторҳои алоҳида, ки дар ин ҷо рамзи (коди) барномавӣ ном бурда мешаванд, танҳо барои пайвастани объектҳои барнома мавриди истифода қарор дода мешаванд. Бо ибораи дигар, барнома дар VB биноеро мемонад, ки он тавассути ҷузъҳои алоҳида (объектҳо, блокҳо) ва масолеҳи соҳтмонӣ бунёд карда шудааст.

Мағҳумҳои асосӣ. Фарз мекунем, ки аз барномарез тартиб додани барномаи кашидани доираи ранга талаб карда шуда бошад. Дар ин маврид тавре ки маълум аст, бояд қимати бузургии радиус, координатаҳои марказ ва ранги доира пешакӣ маълум бошад. Ва агар барои амалӣ гаштани ин мақсад мо аз имкониятҳои барномарезии муқаррарӣ истифода барем, он гоҳ мо дар барнома бояд тагйирбандахои зеринро ворид созем: **R** – радиуси доира, **X, Y** – координатаҳои маркази доира ва **Rang** – ранги доира. Пас аз он ба мо протседурае лозим меояд, ки он

тавассути интихобҳои (параметрҳои) R , X , Y , $Rang$ бояд дар экран доираро тасвир намояд. Онро метавонем, масалан, Draw номгузорӣ кунем.

Камбудии сабки барномарезии муқаррарӣ аз он иборат аст, ки дар он маълумотҳо бо ҳам алоқаманд нестанд. Масалан, бигузор талаб карда шуда бошад, ки тавассути якчанд доира расми «**Бобои барфӣ**» ҳосил карда шавад. Супориши мазкурро бо ду тарз иҷро кардан мумкин аст:

- Барои ҳар як доираи дар расм истифодашаванда маҷмӯи параметрҳои мувоғиқро муйян кардан ва протседураи Draw -ро ҳар дафъа аз нав навиштан.
- Протседураи Draw -ро як маротиба навиштан ва онро барои ҳар як доира бо қиматҳои нави параметрҳои R , X , Y , $Rang$ қиматҳои пешинаи онҳо нест мешаванд. Аз ин нуқтаи назар, ин тарзро низ мукаммал ҳисобидан мумкин нест, зеро дар хотираи компьютер танҳо қимати параметрҳои доираи охирин бокӣ мемонанду ҳалос.

Дар мавриди якум истифодаи микдори зиёди тағйирёбандахо лозим меояд, ки ин боиси ҳаҷман калон шудани барнома мегардад. Аз ин рӯ, ин тарзро роҳи хуби ҳалли масъала шумурдан нашояд. Дар мавриди дуюм бошад, ҳангоми дохил кардани қиматҳои нави параметрҳои R , X , Y , $Rang$ қиматҳои пешинаи онҳо нест мешаванд. Аз ин нуқтаи назар, ин тарзро низ мукаммал ҳисобидан мумкин нест, зеро дар хотираи компьютер танҳо қимати параметрҳои доираи охирин бокӣ мемонанду ҳалос.

Агар дар барнома танҳо бо соҳтани расми «Бобои барфӣ» маҳдуд шавем, он гоҳ камбудии тарзи дуюм эҳсос намешавад. Вале ҳангоми аз рӯи зарурат ба барнома ворид соҳтани тағйироту иловажо нотавоний ин тарзи барномарезиро ба зудӣ пай бурдан мумкин аст. Масалан, барои ба самтҳои гуногуни экран равона кардани «Бобои барфӣ» донистани координатаи мавқеи пешинаи он зарур нест. Ин масъаларо бо ёрии протседураи Move ҳал кардан мумкин аст. Ва дар ин маврид тарзи дуюми барномарезӣ пурра ҷавобгӯи гузори масъала аст. Аммо ҳангоми ҳаракати «Бобои барфӣ» барои ҳар як доираи таркибии он таъмин намудани ранги алоҳида, аз тарзи дуюми барномарезӣ истифода бурдан гайриимкон аст. Зеро, тавре ки дар боло қайд кардем, дар ин маврид қимати параметрҳои ҳамаи доираҳо, ба истиснои доираи охирин, аз хотира пок мешавад. Ҳангоми истифодаи тарзи якум бошад, ҳамаи тағйиротҳои зикршударо ҷорӣ кардан мумкин аст. Дар ин маврид бо

истифода аз протседураи, масалан, *Change Color* ранги ҳар як доиран «Бобои барфӣ»-ро дигаргун кардан мумкин аст. Ин протседура дорои ду параметр - **номи объекти** (доиран) рангаш тагийирёбанда ва **намуди ранг** мебошад. Дар ин ҷо мушкилӣ танҳо дар он аст, ки ҳар як протседураро барои ҳар як қисми «Бобои барфӣ» дар алоҳидатӣ мавиштан лозим аст.

Агар бо назардошти параметрҳои номбаркардашуда, барномаи тасвир кардани якчанд «Бобои барфӣ» талаб карда шуда бошад, он гоҳ истифодан сабки барномарезии муқаррарӣ кори барномарезро хеле мушкил мегардонад. Пеш аз ҳама ин ба афзоиши ҳачми барнома оварда мерасонад. Ҳачман калон гардидан барнома бошад, хондани онро мушкил мегардонад. Одатан дар ин гуна мавриҷҳо ба барнома ворид соҳтани ҳар гуна тагийироту иловаҳо кори боз сангинтар аст.

Ҳалли масъали овардашуда, яъне соҳтани якчанд «Бобои барфӣ»-и доираҳояшон рангай ҳаракаткунанда, аз нуқтаи назари сабки барномарезии объектгаро ягон мушкилие надорад. Дар ин сабк ба ҷои микдори зиёди тагийирёбандаҳо ҳамагӣ аз якчанд объект истифода мебаранд. Дар ин ҷо доираҳо объектҳои мустакили дорои соҳтори якхела буда, аз ҳамдигар танҳо бо қимати параметрҳояшон фарқ мекунанд. Протседураҳои *Draw*, *Move*, *Change Color* барои ҳар қадоми ин объектҳо ба таври ягона ва ба ҳуд хос истифода мегардад.

Ҳамин тарик, аз нуқтаи назари БО *объект – мағҳумест*, ки дар ҳуд маҷмӯи додаҳо ва амалҳои бо сиҳо татбиқшавандаро муттаҳид месозад. Дар мисоли мо ба сифати объектҳои доираҳои «Бобои барфӣ» баромад мекунанд, ки онҳо ба як навъ тааллук дошта, хосият ва протседураи якхелан коркард доранд, яъне ҳамаи доираҳо ҷузъҳои синфи муайянанд. *Параметрҳо* ёнишондиҳандагои ҳолати объект (радиус, координатаҳои марказ, намуди ранг ва гайра) *хосият* ва протседураву функцияҳои даъватӣ (амалҳои коркарди объект - бəҳаракаторӣ, рангкунӣ) *методҳои объект номида мешаванд*.

⊗ Саволҳо:

1. Барномарезии объектгаро чӣ гуна барномарезӣ аст? Он аз барномарезии муқаррарӣ (классикӣ) чӣ фарқ дорад?
2. Зери мағҳуми рамзи (коди) барномавӣ чӣ дар назар дошта шудааст?
3. Объект чист? Хосияти объект ва методи объект-ҷӣ?

Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиқкат хонед.
2. Камбудиҳои сабки барномарезии муқаррарӣ ва бартариҳои сабки барномарезии объектгароро номбар кунед.

1.3.2. ИНКАПСУЛЯЦИЯ, НЕРОСТУЗОРӢ ВА БОЛИМОРФИЗМ

Хосиятҳо ва методҳои объектро дар якчоягӣ [инкапсуляция](#) меғӯянд. Дар ин маврид объектро ҳамчун “капсулае” тасаввур кардан мумкин аст, ки дар он рамзи барномавӣ (метод) ва маълумотҳо (хосиятҳо) маҳфузанд. Инакапсуляция имконият фароҳам меоварад, ки фаҳмиш, таҳир ва тағиیر додани барнома осон гардонида шавад ва бе донистани дарунмояи объект, истифодаи худи объект дар барнома таъмин карда шавад.



Акнун мазмуни мафҳумҳои овардашударо дар мисоли барномарезии расми «Бобои барфӣ» аз нуқтаи назари БО баён месозем. Синфи объектҳоро (доираҳоро) [Round](#) номгузорӣ мекунем. Пас [Round](#) дорои чунин хосиятҳо:

- [R](#) - радиуси доира;
- [XY](#) - координатаҳои маркази доира;
- [Ring](#) - ранги доира

ва фарогири методҳои зерин мебошад:


- [Draw](#) - тасвиркунандаи доира, мутобики параметрҳои додашуда;
- [Move](#) - ҳаракатдиҳандай доира ба масофаи муайян, аз рӯи самти додашуда;
- [Change Color](#) - тағиирдиҳандай ранги доира.

Барои дар экран ҳосил намудани тасвири «Бобои барфӣ» ҳамагӣ се объект (доира) кифоя аст: объекти болоиро – [Head](#), мобайниро – [Body](#) ва поёниро – [Foot](#) ном меғузорем. Ҳамаи ин объектҳо мансуб ба як синф, яъне [Round](#) мебошанд. Аз ин чо,

хамаи онҳо дорои хосиятҳои якхела (**R**, **X**, **Y**, **Rang**) ва методҳои якхела (**Draw**, **Move**, **Change Color**) мебошанд.

Гарчанде дар аксари мавридҳо барои ҳалли як масъала масрафи ҳаҷми хотираи компьютер дар гунҷонидани барномаи объектгаро бо ҳаҷми барномаи муқаррарӣ баробар бошад ҳам, вале дохил намудани тағйироту иловаҳо ба барномаи объектгаро нисбат ба барномаи муқаррарӣ якчанд маротиба осонтар ва зудтар амалӣ мегардад. Барои исботи ин гуфтаҳо «Бобои барфӣ»-ро бо ҷашмони мilt-милткунанда тасвир мекунем, яъне ба барномаи объектгаро боз объектҳои нав – **ҷашмонро** илова менамоем. Бояд қайд кард, ки ҳамаи хосияту методҳои ба объект-доираҳо тааллукдощтаи синфи **Round** ба объект-ҷашмон низ тааллук доранд. Бо ибораи дигар, ҷашмони «Бобои барфӣ» бояд бо қисмҳои дигари дар экран ҳаракаткунандаи он ҳамрадиф буда, илова бар ин дорои хосияти тағйирдиҳии ранг бошад.

Барои иловайи ин тағйирот, ба барнома боз як синфи нав - **Eyes** (ҷашмон)-ро ҳамроҳ намудан лозим аст. Тавре қайд кардем, синфи **Eyes** ба гайр аз дар бар гирифтани ҳамаи хосияту методҳои синфи **Round**, бояд боз як методи дигар - **Blinc** (мilt-милткуниӣ)-ро низ дар бар гирад. Барои дар синфи **Eyes** аз нав такороран нишон надодани хосиятҳо ва методҳои ба синфи **Round** тааллукдощта, дар БО механизми махсус - **меросгузорӣ** пешбинӣ шудааст. Хосияти меросгузории объект имконият фароҳам меоварад, ки як қисми рамзи барномавии лоиҳаи он дастраси лоиҳаҳои дигар бошад. Тавассути хосияти меросгузорӣ алоқаи байни объектҳо ташаккул дода мешавад. Меросгузорӣ бо роҳи ташкил намудани сохтори зинавии (иерархии) синфҳо амалӣ гардонида мешавад.



Барои содатар ифода намудани раванди меросгузорӣ, аз мафҳумҳои “*волидайн*” ва “*насл*” (ё “*фарзиш*”) истифода мебаранд. Масалан, дар барномаи “Бобои барфӣ” аввал синфи *Round* тарҳрезӣ шудааст, ки он ифодагари решай соҳтори зинавӣ ба ҳисоб меравад. Сипас синфи *Eyes* соҳта шудааст, ки дар он ба гайр аз методи нави *Blinc*, бе ягон тағиирот ҳамаи хосиятҳо ва методҳои синфи *Round* ворид гаштаанд, яъне синфи *Eyes* хосиятҳо ва методҳои синфи *Round*-ро ба мерос гирифтааст. Азбаски дар соҳтори зинавӣ синфи *Eyes* пас аз синфи *Round* меояд, бинобар он *Round* нисбат ба *Eyes* *волидайн* ва *Eyes* нисбат ба *Round* *фарзиш* (*насл*) ба ҳисоб меравад. Ҳамин тариқ, хосияти меросгузории объектро ҳамчун ба синфи фарзандӣ дастрас будани ҳамаи хосиятҳо ва методҳои синфи волидайнӣ маънидод кардан мумкин аст.


Калимаи *полиморфизм* тавассути калимаҳои юнонӣ *pely* (бисёр) ва *morphos* (шакл) соҳта шудааст. Барои кӯшодани мазмуни мафҳуми полиморфизм, фарз мекунем, ки татбики амалҳои пештар барои соҳтани доираҳо пешбинишуда (кашидан, ҳаракат кунонидан, тағиир додани ранг ва гайра), дар соҳтани дигар фигураҳои геометрӣ (масалан, росткунчаҳо) низ талаб карда шуда бошад. Аммо бояд қайд кард, ки барои кашидани росткунча донистани координатаҳои яке аз қуллаҳои он ва бузургииҳои дарозиву бари ин фигура лозиманд. Барои амалӣ гардонидани ин мақсад, дар барнома синфи нави *Rect* (Rectangle - росткунча)-ро ҳамчун синфи фарзандии дигари *Round* созмон медиҳем ва хосиятҳои синфи *Round*-ро барои синфи *Rect* чунин татбиқ (муайян) мекунем:

- $X Y$ – координатаҳои яке аз қуллаҳои баргузидай росткунча;
- R – бузургии дарозии (ё бари) росткунча.

Тавре аз миқдори хосиятҳои росткунча бармеояд, дар ин маврид тавсифи боз як хосияти дигари он – бар (ё дарозӣ) аз мадди назар берун мондāаст. Аз ин рӯ, азбаски синфи *Round* барои тасвири фигураҳои геометрии муайян (танҳо доираҳо) пешбинӣ шудааст, бинобарин ба он зарурати баҳшидани (додани) мазмуни нав пеш меояд. Барои оммавӣ гардонидани синфи *Round*, яъне барои тасвири ҳарчи бештари намудҳои фигураҳои геометрӣ, бояд мо хосиятҳои онро дигар намоем. Дар ин маврид мо баҷо радиус ва координатаҳои маркази доира тавсифи хосиятҳои зеринро пешниҳод менамоем:

- **Top** – координатаи сарҳади болои фигура;
- **Left** – координатаи сарҳади чапи фигура;
- **Height** – баландии фигура;
- **Width** – бари фигура.

Мувофики чунин тарзи танзими хосиятҳо, барзиёдӣ ё норасони координатаҳоро барои ҳар гуна фигура муайян (хисоб) кардан мумкин аст. Масалан, барои ёфтани ҳамаи координатаҳои куллаҳои росткунча ба координатаи сарҳади чапаш бари онро илова карда, аз координатаи сарҳади болояш баландии онро тарҳ кардан лозим аст. Мисол, ҳангоми $\text{Top}=50$, $\text{Left}=20$, $\text{Height}=30$, $\text{Width}=60$ будан, координатаи сарҳади рости росткунча аз рӯи формулаи $\text{Left}+\text{Width}=20+60=80$ ва координатаи сарҳади поёниаш аз рӯи формулаи $\text{Top}-\text{Height}=50-30=20$ хисоб карда мешавад. Ва ҳамин тарик, росткунчан соҳташаванда дорон координатаҳои A(20,50), B(80,50), C(80,20), D(20,20) мебошад.



Акнун дар асоси синфи волидайни **Round**, бо тавсифи маҷмӯи хосиятҳои наъв (**Top**, **Left**, **Height**, **Width**), барои тасвири росткунчаҳо синфи фарзандии **Rect**-ро месозем. Аммо тарзи кашидани росткунчаҳо дар ин маврид бояд аз тарзи кашидани доираҳо фарқ кунад. Ба таври дигар гӯем, методи **Draw** барои синфи **Rect** бояд аз методи **Draw** барои синфи **Round** фарқ дошта бошад, вагарна ҳангоми барои объект даъват намудани протседураи **Draw**, ба ҷои росткунча дар экран хоҳу ноҳоҳ доира кашида мешуд.

Ҳамин тарик, агар барои синфи **Rect** мувофиқан методи ҳусусии **Draw** муайян карда шавад, он гоҳ барои объекти синфи

Round даъвати ҳамон як протседураи **Draw** тасвири доира ва барои объекти синфи **Rect** бошад, тасвири росткунчаро ҳосил мекунад. Ин гуна ҳосияти барномарезии объектгароро **полиморфизм** меноманд.



© Саволҳо:


1. Инкапсулатсия чист?
2. Ҳосияти меросгузории объектро кадом вақт мавриди истифода қарор медиҳанд?
3. Зарурати истифодай ҳосияти полиморфизм дар чист?
4. Оё ҳосиятҳои Top, Left, Width ва Height-ро барои тасвири фигураи геометрии дилҳоҳ татбиқ кардан мумкин аст?

✗ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиқкат хонед ва мағҳумҳои асосии барномарезии объектгароро шарҳ дихед.

13.3. MAXIMUM VISUAL BASIC 6.0

Агар дар компьютер барномаи Visual Basic 6.0 насб шуда бошад, он гоҳ онро бо тарзи зерин ба кор андохтан мумкин аст: **Оғоз ► Барномаҳо ► Microsoft Visual Studio ► Microsoft Visual Basic 6.0** (Пуск ► Программы ► Microsoft Visual Studio ► Microsoft Visual Basic 6.0). Пас аз ин дар экран равзанаи муҳити кории интегронидашудаи **VB – Integrated Development Environment (IDE VB)** пайдо мегардад:



Тавре аз расм дида мешавад, дар миёнашои равзанаи асосии муҳити эчодии интегронидашудай **VB** равзанаи **Лоиха** (*Project - Проект*) үйгир шудааст, ки он дар навбати худ фарогири равзанаи **Форма** (*Form - Форма*) мебошад.

☞ **Эзоҳ:** Лоиха маҷмӯи парвандажоест, ки онҳо ҳангоми тартиб додани барнома истифода мешаванд. Ба лоихаи нав компьютер ба таври худкор номи *Project1* (Лоиха1)-ро мегузорад.

Мұхимтарин қузъхой муҳити эчодии Visual Basic 6.0 инхоянд:

- ❖ ***Сатри меню (Menu).*** Вазифаи ин сатр ба мисли дигар сатрхой менюи равзанаҳои Windows аст. Фармонҳои дар бандҳои меню овардашуда барои сохтани барномаҳо дар муҳити VB пешбинӣ шудаанд. Дар байни онҳо ба гайр аз бандҳои стандартии равзанаҳои Windows инчунин бандҳое мавҷуданд, ки онҳо барои сохтан, ба кор андохтан ва таҳриру такмили барнома пешбинӣ шудаанд: **Лоиха** (*Project - Проект*), **Ичро** (*Run - Запуск*), **Санчиши дурустӣ** (*Debug - Отладка*)).
- ❖ ***Лавҳам қузъхой идорақуны объектҳо (Цузълавҳа - ToolBox).*** Вазифаи қузълавҳа ба форма ворид намудани ягон қузъи идорақунӣ аст. Ном ва вазифаи қузъхой алоҳидаи ин лавҳа дар ҷадвали 11 оварда шудааст. Агар дар айни ҳол лавҳаи

мазкур дар муҳити VB мавҷуд набошад, он гоҳ онро бо яке аз тарзҳои зерин наасб намудан мумкин аст:

- Бо ёрии фармони **Намо** (*View - Вид*) ► Ҷузълавҳа (*ToolBox*)
- Бо пахши тугмаи  дар лавҳай афзорҳои стандартӣ.

Чадвали 11

Ҷузъ	Ном	Вазифа
	Идоракунак (Pionter)	Интихоби ҷузъи идоракунӣ
	Лавҳай расм (PictureBox)	Содири ҷузъи графикий дар шакли форма
	Нишона (Label)	Гузоштани нишонаи навиштаҷот дар форма
	Лавҳай матн (TextBox)	Дохилкуни (гузоштани) матн дар форма
	Чорҷӯба (Frame)	Ба гурӯҳ табдил додани ҷузъҳои гуногуни идоракунӣ
	Тугмаи амрӣ (CommandButton)	Ичрои амали муайяни барнома
	Рӯйхатӣ байракчаҳо (CheckBox)	Барқарор/Қатъи амали танзим
	Калп (OptionButton)	Баргузини яке аз бандҳои имконпазир
	Рӯйхатӣ солғоҳӣ (ComboBox)	Интихоби ҷузъ аз рӯйхат
	Рӯйхатӣ чуъъҳо (ListBox)	Интихоби навъи ҷузъ
	Гасмай тобдииҳии уфуки (HscrollBar)	Варақгардонии рӯйхат аз рӯи самти уфуқӣ
	Гасмай тобдииҳии амудӣ (VscrollBar)	Варақгардонии рӯйхат аз рӯи самти амудӣ
	Вактесанҷ (Timer)	Ичрои воқеии амали барнома
	Рӯйхатӣ дискҳо (DriveListBox)	Баргузини диск дар компьютер
	Рӯйхатӣ ҷузъдонҳо (DirListBox)	Баргузини ҷузъдон дар диск

Чузъ	Ном	Вазифа
Рўйхати парвандахо (FileListBox)		Баргузини парванда дар чузъдон
Фигура (Shape)		Баргузини фигураи геометри
Хат (Line)		Тасвири хатҳои графики
Тасвир (Image)		Гузоштани чузъи графикӣ дар форма
Миштумот (Data)		Пайвасткунӣ бо хазинаи додаҳо
Ole		Истифодай имкониятҳои барномаҳои гайр

❖ **Лавҳаҳои афзор** (*ToolBars – Панели инструментов*). Дар IDE VB чор лавҳаи афзор мавҷуд аст:

- Санчиши дурустӣ (*Debug - Отладка*)
- Вироиш (*Edit - Правка*)
- Вироишгари форма (*Form Editor* – Редактор формы)
- Стандартӣ (*Standard - Стандартная*)



Пахши тугмаи мувофики лавҳаи дилҳоҳ ичрои амали мушаҳҳасро бе истифодай меню таъмин менамояд. Бидуни зикр дар экран танҳо лавҳаи **Стандарт** намоён аст. Барои пайдо ё нопадид гардонидани лавҳаҳои дигар кифоя аст, ки фармони **Намо** (*View - Вид*) ► **Лавҳаҳои афзор** (*ToolBars – Панели инструментов*) ичро қарда шавад ва дар назди номи лавҳаи зарурӣ байракча гузошта шавад.



Акнун муҳтасар вазифаи ҳар як лавҳаро дида мебароем:

1. Лавҳаи **Санчиши дурустӣ** (*Debug - Отладка*) барои назорати раванди ичрои барнома пешбинӣ шудааст. Он имконият фароҳам меоварад, ки бо истифода аз методи тест ҷараёни кори барнома таҳти назорати барномарез қарор дода шавад. Бо ёрии имкониятҳои ин лавҳа санчиши қиматҳои мобайнӣ ва ниҳоии тағиیرёбандахои барнома, ичрои қадам ба

қадами барнома, дар ягон қадами муайян мұваққатан қатынамудани ичрои барнома ва гайраро ба роҳ мондан мумкин аст.

2. Лавҳай


Вироиш (*Edit* - *Правка*) барои дохил намудани



тағирипоту иловаҳо ва ислохи камбудиҳои матни барнома пешбинӣ шудааст. Ин лавҳа қариб тамоми имкониятҳои вироишгарони (тахриргарони) матнин одитаринро соҳиб аст. Масалан, тавассути он амалҳои нусха бардоштан, буридан, чустучӯ ё ҷойгузин кардан ва иваз намудани калимаҳои матни барномаро бе ягон душворӣ ичро кардан мумкин аст.

3. Лавҳай **Вироишгари**

форма (*Form Editor* - *Редактор формы*) барои таҳрир намудани форма пешбинӣ шудааст. Бо ёрии ин лавҳа амалҳои ҷойгузини ҷузъҳои идоракуниiforma, тағиридиҳии андозаи ҷузъҳо, радифсозии онҳо нисбат ба ҳатҳои сарҳадии форма ва гайраро ичро кардан мумкин аст.



4. Лавҳай

Стандартӣ (*Standard* - *Стандартная*)



унсури асосии **IDE Visual Basic 6.0** ба ҳисоб рафта, ба воситаи он амалҳои мухталифро, ки аксарияташон бо амалҳои воқеан стандартии Windows якхелаанд, ичро кардан мумкин аст.


- ❖ **Дизайнери форма** (*Form Designer* - *Дизайнери форма*). Ҳар як формай фаъол соҳиби дизайнери хусусии худ мебошад. Равзанаи дизайнери форма одатан дар маркази **IDE** ҷойгир аст. Ин равзана барои ороиш ва такмили форма, яъне илова ё ҳазфи (соқит кардани, нест кардани) ҷузъҳои гуногуни идоракуниiforma хидмат мерасонад.
- ❖ **Равзанаи хосиятҳо** (*Properties* - *Свойства*). Ин равзана барои тағиридиҳии хосиятҳои (ном, ранг, шакли сарҳад ва гайра) объектҳои чудокардашуда, аз ҷумла ҷузъҳои идоракунӣ, истифода мешавад. Равзанаи мазкур чун қоида дар қисми рости **IDE** ҷойгир аст. Агар ин равзана мұваққатан дар

мухити Visual Basic мавҷуд набошад, он гоҳ онро бо яке аз тарзҳои зерин фаъол гардонидан мумкин аст:

- Бо ёрии фармони **Намо** (*View - Вид*) ► **Хосиятҳо** (*Properties - Свойства*)
- Бо пахши тугмаи  дар лавҳаи афзорҳои стандартӣ
- Интихоби банди **Properties** аз менюи контекстии объект.

❖ *Ravzanaи роҳбалади лоиҳа* (*Project Explorer – Проводник проекта*). Аз ин равзана одатан дар мавриди якбора бо якчанд лоиҳа ва якчанд форма кор кардан истифода мебаранд.

Дар он соҳтори зинавии (иерархии) лоиҳаҳо ва формахо таҷассум мейбад. Агар пеш аз номи ягон лоиҳа ё форма аломати  намоён бошад, он гоҳ ин маъни онро дорад, ки соҳтори зинавии лоиҳа ё формаи мазкур холо пӯшида аст. Барои кушодани соҳтор кифоя аст, ки нишондиҳандай мушро ба болои аломати  оварда тугмаи чапашро як маротиба пахш кунем ва ё бевосита сиро ба болои номи лоиҳа ё форма гузошта, тугмаи чаро ду маротиба пахш намоем. Дар ин маврид ба таври хуҷкор аломати  ба аломати  иваз шуда, соҳтори зарурӣ күн эда мешавад. Агар равзанаи мазкур дар муҳити Visual Basic мавҷуд набошад, он гоҳ онро бо яке аз тарзҳои зерин наасб кардан мумкин аст:



- Бо ёрии фармони **Намо** (*View - Вид*) ► **Роҳбалади лоиҳа** (*Project Explorer – Проводник проекта*)
- Бо пахши тугмаи  дар лавҳаи афзорҳои стандартӣ
- Интихоби банди **Properties** аз менюи контекстии объект.

❖ *Равзанаи чойгиркуни форма* (*Form Layout* – *Размещение формы*). Ин равзана имконият медиҳад, ки мавқеи чойгиршавии форма дар экран пеш аз оғози кори барнома муайян карда шавад. Барои ин нишондиҳандаи мушро ба болои нишонаи формаи ин равзана чунон меғузоранд, ки он шакли




–ро гирад. Сипас тугмаи чапи мушро пахшкунон формаро ба мавқei лозимиӣ экран лагжонидан лозим аст. Агар равзанаи мазкур дар муҳити Visual Basic мавҷуд набошад, он гоҳ

о бо яке аз тарзҳои зерин фаъол гардонидан мумкин аст:

- Бо ёрии фармони **Намо** (*View - Вид*) ► **Равзанаи чойгиркуни форма** (*Form Layout Window* – *Окно размещение формы*)
- Бо пахши тугмаи дар лавҳаи афзорҳои стандартӣ

❖ *Равзанаи таҳрири матни (рамзи) барнома* (*Code - Код*).

Равзанаи мазкур барои тартиб додан ва таҳрир кардани матни барнома, ки онро рамзи барномавӣ низ ном мебаранд, пешбинӣ шудааст. Агар ошкоро нишон додани (кушодани) матни (рамзи) барномавии объекти ихтиёри талаб карда шуда бошад, он гоҳ ин амалро тавассути пахши дукаратай ҳамон объект амалӣ гардонидан мумкин аст. Айнан ҳамин натиҷаро бо ёрии фармони **Намо** (*View - Вид*) ► **Рамз** (*Code - Код*) низ соҳиб гаштан мумкин аст.



⌚ Саволҳо:

1. Visual Basic-ро чӣ тавр ба кор омода месозанд?
2. Муҳимтарин ҷузъҳои муҳити эҷодии Visual Basic 6.0 қадомҳоянд?
3. Дар IDE VB ҷанд лавҳаи афзор мавҷуд аст? Онҳо қадомҳоянд?
4. Агар равзанаи ҳосиятҳо дар муҳити VB мавҷуд набошад, онро бо қадом роҳ наслб кардан мумкин аст? Равзанаҳои дигарро чӣ?
5. Вазифаи равзанаи таҳрири матни барнома аз чӣ иборат аст? Равзанаҳои дигар чӣ?

⌚ Супориш:

1. Ҷузъҳои асосии муҳити Visual Basic-ро баён кунед.
2. Вазифаи ҳар яке аз равзанаҳо ва лавҳаҳои афзори IDE VB-ро муҳтасар дар дафтар нависед.
3. VB-ро ба кор омода созед ва ҳар як ҷузъи онро дар экран нишон дихед.

1.3.4. БАРНОМАСОӢ ДАР VISUAL BASIC

Марҳалаҳои асосии банақшагирӣ, сохтан ва бакорандозии барнома дар Visual Basic инҳоянд:

- Сохтани намуди зоҳирӣ (муҳити корӣ, интерфейси) барнома
- Муайянкуни ҳосиятҳои ҷузъҳои барнома
- Тартибидии рамзи барномавӣ
- Бакорандозии барнома.

Асоси **интерфейси** ҳар гуна барномаро **форма** ташкил медиҳад, ки дар он ҳамаи объектҳои истифодашаванда ба қайд гирифта мешаванд. Дар форма инчунин ҷузъҳое чой дода мешаванд, ки онҳо дар ҷараёни кори барнома ноаёнанд.

Мисоли 1: Барномае месозем, ки он бояд тавассути ду тугма навиштаоти **Hello, World!** (*Салом, Дунё!*)-ро, ки ба объекти **Label** вобаста карда шудааст, идора кунад. Пахши яқумбораи тугмаи яқум бояд навиштаоти мазкурро ба чоп дихад (ба экран барорад) ва пахши дуюмборааш ин навиштаотро аз экран нест

намояд. Вазифаи тугмаи дуюм бошад, таъмин намудани амали баромадан (чоп шудан) аз барнома аст.

☞ **Эъло:** Дар сохтан ва амали гардонидани барномаи мазкур аз ҷузъҳои идоракунандай **CommandButton** (*тугма амрий*) -  ва **Label** (*нишона*) -  истифода мебарем.

Объект ё ҷузъро дар форма бо ду тарз ҷойгир намудан мумкин аст.


Тарзи якум аз ичрои пай дар пайи амалҳои зерин иборат аст:

- дар **Чузълавҳа** (*ToolBox*) ба воситаи тугмаи чапи муш баргузидани тугмаи амрии  (*CommandButton*)
- нишондиҳандай мушро ончунон ба болои нишонаи форма гузошта, ки он шакли +-ро гирад
- ба мавқеи зарурии форма лагжонидани нишондиҳандай муш ва сар додани тугмаи чапи он.

Тарзи дуюми ҷойгиркунии объект аз он иборат аст, ки нишондиҳандай муш дар ҷузълавҳа ба болои нишонаи  гузошта мешавад ва тугмаи чапи муш ду маротиба пахш карда мешавад. Дар натиҷа дар форма тугмае ҳосил мегардад, ки мавқеъ, ҳосият ва андозаи онро компьютер ба таври худкор муайян меқунад.

Барои аз нав муайян намудани андоза ё мавқеи объекти сохташуда, аввал онро баргузидан лозим аст, яъне тугмаи чапи мушро дар болои он як маротиба пахш карда сар додан зарур аст. Пайдо шудани квадратчаҳои сиёҳ дар канорҳои объекти шаҳодати ҷудо гардидани он аст. Агар нишондиҳандай мушро ба болои квадратчаи самти муайяни тағиیرдиҳии объекти мазкур гузошта, тугмаи чапи мушро пахшкунон лағжонем, он гоҳ андозаи онро тағиир додан (калон ё хурд кардан) мумкин аст. Барои тағиирдиҳии мавқеи объекти дар форма бошад, кифоя аст, ки объектро баргузинем ва онро ба мавқеи зарурӣ қӯҷонем. Дар ҷараёни ичрои ин амал то сар додани тугмаи чапи муш контури объекти ва ҳангоми сар додани он худи объекти мавқеашро тағиир медиҳад.

Ҳамин тариқ, интерфейси бо яке аз тарзҳои баёнгардида сохташуда, дар расми зерин оварда шудааст.



Нийтийн чузъхой идоракуниро бо ёрий равзанаи хосиятхо (*Properties*) муайян кардан мумкин аст. Тавассуты майдончай рүйхати чузъхой ин равзана чузъи зарурй ё объектхой дар форма чойгиршударо баргузидан мумкин аст. Майдончай номбурда, ки дар қисми болои равзанаи хосиятхо чойгир аст, дар расми тарафи рост худро бо навиштаочти **Label** муарифий намудааст, ки он гувохи баргузинии объекти **Label** аст. Қисми ассоциацийн марказий равзанаи хосиятхоро майдони корий банд намудааст, ки он ба ду хисса (чат ва рост) тақсим шудааст. Дар қисми чапи ин майдон номи хосиятхо ва дар қисми росташ қиматхой мувофики хосиятхо оварда мешаванд. Қимати хосиятго бо рохи баргузиниш ё дохилкунни бевосита аз калидлавҳа муайян кардан мумкин аст. Масалан, дар расми мазкур барои хосияти **Visible** (дидашавандагий, аёнийн) объекти **Label** (нишона) аз байни ду қимати имконпазири он - **False** ва **True** қимати баргузизда шудааст.

Қимати чории ин хосияти объекти **Label** аз он шаҳодат медиҳад, ки ин объект ҳоло дар экран намудор аст. Агар қимати хосияти **Visible** ба **False** баробар мебуд, он гоҳ объекти **Label** дар экран

намуудор намешуд, яне ноаён мемонд. Вазифаи замиматугмахи (тутмахи қабатии) равзанаи хосиятҳо бошад, аз рӯи алифбо (*Alphabetic*) ё категорияҳо (*Categorized*) ба танзим овардани рӯйхати хосиятҳо мебошад.

Тарзи муайян кардани қимати хосият дар рамзи барномавӣ чунин аст:

Номи_объект.Хосият=Кимат

Масалан, дар навишти `Lblmatn.Visible=True` номи объект `Lblmatn`, номи хосияти объект `Visible` ва қимати хосият `True` аст. Агар пас аз номи объект аломати нуқта мавҷуд бошад, он гоҳ рӯйхати хосиятҳо имконпазири объекти мазкур ба таври худкор кушода мешавад. Ҳангоми дохил кардани ҳарфи аввал, он хосиятҳое, ки номашон бо ҳамин ҳарф сар мешаванд, дар экран пайдо мегарданд. Агар мо ба воситаи тугмаҳои тирчадори калидлавҳа ё муш аз ин номгӯй хосияти мушаххасро баргузинем ва тугмаи `TAB`-ро пахш намоем, он гоҳ дар паҳлӯи номи объект хосияти мазкур ҷойгир мешавад.

Акнун мо ба мисоли 1 бармегардем ва рӯйхати хосиятҳои объектҳоеро, ки тағиیر доданием дар ҷадвали 12 гирд меоварем.

Ҷадвали 12

Объект	Хосият	Мазмун	Қимат
Form	Name	Номи форма	Form1
	Caption	Сарлавҳаи объект	Барномаи аввалин
	StartUpPosition	Мавқеи форма дар экран	2-Center Screen
Label	Name	Номи объект	lblmatn
	Caption	Матни объект	Hello, World!
Label	Visible	Дидашавандагии объект	False
	Font	Хуруф	Ms Sans Serif, ғафс, 12

CommandButton (Ok)	Name	Номи объект	cmdOk
	Caption	Матни объект	Ok
CommandButton (Exit)	Name	Номи объект	CmdExit
	Caption	Матни объект	Exit

Рамзи барномавӣ (матни барнома) бо ёрии равзанаи маҳсус дохил карда мешавад, ки онро бо яке аз тарзҳои зерин кӯшодан мумкин аст:

- бо ёрии фармони **Намо** (*View - Bud*) ► Рамз (*Code - Код*)
- тавассути пахши дукаратаи объекте, ки барояш иҷрои ягон амал талаб карда шудааст.

Дар мисоли болоӣ рамзи барномавии амали чопи навиштаоти **Hello, World!** тавассути равзанае дохил карда шудааст, ки он ҳангоми пахши дукаратаи тугмаи ба кор омода гаштааст. Дар ин равзана сарлавҳаи протседураи коркарди «**пахши тугмаи** » аллакай (пешакӣ) мавҷуд аст:

```
Private Sub cmdOk_Click()
```

```
End Sub
```


Дар байни ин ду сатр рамзи барномавие, ки шартҳои дар мисол овардашударо қаноат мекунонад, ҷой дода мешавад (нигар ба расми тарафи рост).

Айнан бо ҳамин тарз барои тугмаи рамзи барномавие навиштан мумкин аст, ки он кори барномаро ба итмом мерасонад:

```
Private Sub CmdExit_Click()
```

```
End
```

```
End Sub
```



Умуман барои коркарди ҳар гуна объект маҷмӯи амалҳои стандартӣ, яъне ҳодисаҳо пешбинӣ шудаанд, ки дар барнома онҳо бо ёрии протседураҳои мушаххас тасвир карда мешаванд. Дар мисоли мо барои истифодаи тугмаҳои ва бояд протседураҳое тартиб дода шаванд, ки онҳо ҳодисаи , яъне амали пахш кардани тугмаро бояд коркард намоянди. Агар дар ҳамин маврид барои ин объектҳо зарурати коркарди ҳодисаҳои дигари имконпазир низ пеш ояд, он гоҳ тавассути майдончай рӯйхати күшодашавандан тарафи рости равзанаи рамзи барномавӣ унсури лозимиро баргузира, сарлавҳаи протседураи мувофиқашро ба таври ҳудкор ҳосил кардан мумкин аст. Дар майдончай рӯйхати тарафи чапи расми болоӣ дар айни ҳол қалимаи ва майдончай рӯйхати рост бошад, қалимаи фаъол мебошанд.

Барномаи тартибдодашударо бо яке аз тарзҳои зерин мумкин аст:

- дар лавҳаи афзорҳои стандартӣ пахш кардани тугмаи **Оғоз**(*Start - Пуск*) - ►
- бо ёрии фармони **Иҷро** (*Run - Запуск*) ► **Оғоз** (*Start - Пуск*)
- дар қалидлавҳа пахш намудани тугмаи .



Дар натиҷаи амалий гардонидани яке аз ин роҳҳо дар экран формаи эҷодшуда дар шакли расми дар тарафи рост овардашуда ҳосил мегардад. Ва тавре пешакӣ қайд карда будем, ҳангоми пахши тугмаи дар экран навиштаҷоти пайдо мегардад. Дар мавриди маротибаи дуюм пахш кардани ин тугма бошад, навиштаҷоти мазкур аз экран нопадид мегардад. Барои умуман аз ин барнома чоҳ шудан, кифоя аст, ки тугмаи пахш карда шавад.

Барои дар хотира нигоҳ доштани барнома яке аз амалиёти зерино иҷро кардан лозим аст:

- амалӣ гардонидани фармони **Парванда** (*File - Файл*) ► Сабти лоиҳа (*Save Project - Сохранить проект*).
- дар лавҳаи афзорҳои стандартӣ пахш кардани тугмаи **Save**.

Бояд қайд кард, ки дар мавриди сабти аввали барнома нишон додани номи ҳамаи ҷузъҳои он, аз қабили номи парвандай форма, номи лоиҳа ва гайра ҳатмист.

1. Марҳалаҳои асосии барномасозӣ дар Visual Basic қадомҳоянд?
2. Интерфейси барнома дар асоси чӣ сохта мешавад?
3. Чӣ тавр объект ё ҷузъро дар форма ҷойгир мекунанд?
4. Қадом равзана барои муайянкунини хосияти ҷузъҳои идоракунӣ пешбинӣ шудааст?
5. Рамзи барномавӣ гуфта чӣ дар назар дошта мешавад?
6. Қимати хосиятро дар рамзи барномавӣ бо қадом тарз муайян кардан мумкин аст?
7. Қадом тарзҳои ба кор омода сохтани барнома ва дар хотира нигоҳ доштани онро медонед?

5. Бернишӣ

1. Хосиятҳои ҳамаи ҷузъҳои барномаро номбар кунед.
2. Бо ёрии устод масъала гузоред ва онро бо назардоши маводи мавзӯй дар Visual Basic барномарезӣ кунед.

1.3.5. Тагийирёбандӣ, дебандӣ, фатниҳӣ

Дар **Visual Basic** барои тавсифи тагийирёбанда аз оператори зерин истифода мебаранд:

Dim **As** **Taghiyirbandi** [**As** **Nomi** **taghiyirbandi**]

Дар ин ҷо **Dim** ва **As** калимаҳои хидматӣ буда, мувофиқан барои тавсиф кардани ном ва навъи тагийирёбанда пешбинӣ шудаанд.

Номи тагийирёбанда нодир буда, дар ҷараёни ичрои барнома бояд дигар нашавад. Ном ҳатман бояд бо ҳарфи лотинӣ оғоз ёбад. Дар таркиби ном истифодаи нукта, фосила ва ҳарфҳои алифбои русӣ ё тоҷикӣ манъ аст. Микдори алломатҳои ном

набояд аз 225-то зиёд бошад. Одатан барои осонфаҳм гаштани матни барнома барномарезон ба номи тағийирёбанда пешванди маҳсусро илова менамоянд, ки он мансубияти тағийирёбандаро ба навъи маълумот муайян меқунад. Масалан, дар оператори

Dim intSumma As Integer

пеш аз номи тағийирёбандай **Summa** пешванди **int** илова карда шудааст, ки он ба навъи бутун (**integer**) тааллук доштани тағийирёбандаро таъкид менамояд. Бо ёрии як оператор якчанд тағийирёбандаро, ки аз ҳамдигар бо вергул чудо карда мешаванд, тавсиф кардан мумкин аст. Масалан,

Dim intMax As Integer, intMin As Integer, dblMat as Double

Чадвали 13 оид ба навъ ва хусусиятҳои тағийирёбандахо дар **Visual Basic** маълумот медиҳад.

Чадвали 13

Навъи тағийирёбанда	Мазмун	Қиматҳои имконпазир	Ҳачми хотира	Пешванди ном
Integer	Бутун	[-32768, 32767]	1 байт	Int
Long	Бутуни дароз	[-2147483648, 2147483647]	4 байт	Lng
Single	Ҳақиқии саҳеҳиаш якчанда	7-8 рақами эътимоднок аз порчай $[-1.4 \cdot 10^{-45}, 3 \cdot 10^{38}]$	4 байт	Sng
Double	Ҳақиқии саҳеҳиаш дуччанда	15-16 рақами эътимоднок аз порчай $[-5.0 \cdot 10^{-324}, 1.7 \cdot 10^{308}]$	8 байт	Dbl
Currency	Пулий	Адади навъи пулий	8 байт	Cur
Boolean	Мантиқӣ	True ё False	2 байт	Bln
String	Сатрӣ	Сатри матнӣ	ба ҳар як	Str

Навъи тағыйир-ёбанда	Мазмун	Қиматҳои имконпазир	Ҳачми хотира	Пешванди ном
			рамз 1 байт	
Byte	Байтӣ	Ададҳои бутун аз $[0, 2^8 - 1]$	1 байт	Byt
Date	Санавӣ	[01.01.0100, 31.12.9999]	8 байт	Dtm
Object	Объектӣ	Муроҷиат ба объекти ихтиёри	4 байт	Obj
Variant	Вариантӣ	Қимати ихтиёри	16 байт	Vnt

Доимиҳо, ки қиматашон дар рафти икрои барнома тағыйир намеёбад, ба мисли тағыйирёбандаҳо тавсиф карда мешаванд:

Const Номи доимӣ [As Навъи доимӣ]=Қимати доимӣ

Ба мисли тавсифи тағыйирёбанда дар ин ҷо низ **Const** ва **As** калимаҳои хидматӣ буда, мувоғиқан барои тавсиф кардани ном ва навъи доимӣ пешбинӣ шудаанд. Масалан:

Const dblPi As Double = 3.1415 92654

Const intN1=5885, intN2=5555

Const blnRost as Boolean=True

Const strMatn As String = "Точикистон, ҷашини истиқлол мӯборак!"

Дар **Visual Basic** ба гайр аз имкониятҳои фаровони барномарезӣ инчунин имконияти истифодаи барномаҳои тайёр низ мавҷуд аст, ки онҳо дар ҳазинаи зербарномаҳои забон маҳфузанд ва ҳангоми барномасозии масъалаҳои мухталиф мавриди истифода қарор дода мешаванд. Ин гуна барномаҳоро, ки онҳо одатан барномаи коркарди ягон функция мебошанд, чун анъана *функцияҳои стандартӣ* меноманд. Номгӯй ва тарзи навишти ҷанде аз функцияҳои стандартии математикий дар ҷадвали 14 оварда шудааст. Аргументи функцияҳои тригонометрий бо радиан ҷен карда мешаванд.

Номи функсия


Синуси x
 Косинуси x
 Тангенси x
 Арктангенси x
 Решаи квадратй аз x
 Экспонента аз x
 Логарифмаи натуралий аз x
 Қимати мутлақи x
 Қисми бутуни x
 Функсияи алломат
 Партофтани қисми касрии x
 Ҳосилкуний ададҳои тасодуфӣ

Навишт дар VB

$\text{Sin}(x)$
 $\text{Cos}(x)$
 $\text{Tan}(x)$
 $\text{Atn}(x)$
 $\text{Sqr}(x)$
 $\text{Exp}(x)$
 $\text{Log}(x)$
 $\text{Abs}(x)$
 $\text{Int}(x)$
 $\text{Sgn}(x)$
 $\text{Fix}(x)$
 $\text{Rnd}(x)$

Мисон 1. Ҳисоббарори (калкулятори) содатарин сохта шавад, ки он чор амали арифметикиро ичро карда тавонад ва ҳангоми ичрои амали тақсим, ба нул тақсим нашудани ададро низ ба ҳисоб гирад.

Интерфейси барномавии масъалаи мазкурро ба намуди дар расми зерин овардашуда тартиб медиҳем. Аз расм дида мешавад, ки дар объектҳои гузошташуда - навиштаҷоти



ва ғайра мавҷуданд. Онҳоро компьютер ба таври худкор (автоматӣ) мегузорад. Барои он ки интерфейси барномавӣ ба масъалаи гузошташуда мувофиқат кунад, зарур аст, ки ҳосиятҳои объектҳо аз рӯи ҷадвали 15 муайян карда шаванд. Дар ибтидо тарзи муайянкунии ҳосиятҳои объектҳои **Form** ва **Button**-ро дида мебароем. Аввалин ҳосияте, ки дар ҷадвал барои ин объектҳо нишон дода шудааст ин ҳосияти **Text** (ном) мебошад. Азбаски дар барнома ба ин объектҳо муроҷиат карда намешавад (онҳо дар барнома ҳамчун навиштаҷот истифода мешаванд), бинобар он номи онҳо тағиیر дода нашудааст. Ҳамчунин бо

дарназардошти он ки ин объектҳо хосиятҳо умумӣ доранд, дар ҷадвал ба ҷои номҳои **Label1** ва **Label2** мухтасар **Label1,2** омадааст. Ин чунин маъно дорад, ки барои объекти **Label1** хосияти **Name** қимати **Label1** ва барои объекти **Label2** хосияти **Name** қимати **Label2**-ро доро мебошад.

Ҷадвали 15

Объект	Хосият	Қимат
Form1	Name	Form1
	Caption	Калкулятор
Frame1	Name	Frame1
	Caption	Натиҷа
Label1,2	Name	Label1,2
	Alignment	2-Center
	Caption	A, B
	Name	LblNatija
	Alignment	1-Right Justify
Label3	BackColor	Сафед
	BorderStyle	1-Fixed Single
	Caption	" "
	Name	TxtA, TxtB
Text1,2	Alignment	1-Right Justify
	Text	" "
Command 1,2,3,4	Name	cmdJ, cmdTr, cmdZ, cmdTq
	Caption	A+B, A-B, A*B, A/B



Форман натиҷавӣ

Ҳамаи хосиятҳои объектҳои боқимондаи интерфейси масъалаи мазкур низ ба мисли нишондоди болой аз рӯи ҷадвали 15 муайян карда мешаванд. Дар натиҷаи муайян гаштани қулли хосиятҳои интерфейс формае ҳосил мегардад, ки дар тарафи рост оварда шудааст.

Акунун барои тасвир кардани ҳар як тугмаи ифодагари ин ё он амали арифметикӣ мувоғиқан рамзи барномавӣ тартиб медиҳем:

```


Dim A,B As Double
Private Sub CmdJ_Click() 'Амали ҷамъ
A=Val(TxtA.Text)
B=Val(TxtB.Text)
LblNatija.Caption=A+B
End Sub

Private Sub CmdTq_Click() 'Амали тақсим
A=Val(TxtA.Text)
B=Val(TxtB.Text)
If B=0 Then
MsgBox "Ба нул тақсим кардан мумкин нест!", vbCritical,
"Нодуруст"
Else
LblNatija.Caption=A/B
End If
End Sub

Private Sub CmdTr_Click() 'Амали таргузашт
A=Val(TxtA.Text)
B=Val(TxtB.Text)
LblNatija.Caption=A-B
End Sub

Private Sub CmdZ_Click() 'Амали зарб

```



Натиҷаи ниҳоии кори барнома

```
A=Val(TxtA.Text)  
B=Val(TxtB.Text)  
LblNatija.Caption=A*B  
End Sub
```

© Саволҳо:

1. Дар Visual Basic тағирирёбандаро чӣ тавр тавсиф мекунанд? Доимиро чӣ?
2. Чанд навъи тағирирёбандарои Visual Basic-ро медонед? Онҳо чӣ ном доранд?
3. Вазифаи пешванди номи тағирирёбандаро аз чӣ иборат аст?
4. Функцияи стандартӣ чист?
5. Кадом хосияти объектҳо дар барномарезии калкулятори содатарин истифода шудаанд?

© Супориши:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Навъҳои тағирирёбандаро ва доимиро бо мисолҳо шарҳ дихед.
3. Барномаи масъалаи 1-ро таҳлил кунед.
4. Барномаи калкулятори содатаринро мукаммал гардонед. Ба он ба файл аз амалҳои арифметикий боз чор амали дигар – бадараҷабардорӣ, азрешабарорӣ, ёфтани фоизи адад ва ҳисоб кардани қимати $n!$ -ро илова кунед.

1.3.6. ОПЕРАТОРҲОИ ШАРТӢ

Қисми зиёди операторҳои Visual Basic вобаста ба ичро гардидани ягон шарт амалеро ба сомон мерасонанд. Аз ин рӯ онҳоро операторҳои шартӣ мегӯянд. Тарзи навишт ва алгоритми ичрои операторҳои шартии **VB** бо операторҳои ҳамномашон дар забони барномарезии **QBasic** хеле шабоҳат доранд. Масалан, намуудҳои оператори шартии нопурра чунин аст:

If Ифодан мантиқӣ Then Операторҳо

If Ифодаи мантиқӣ Then
Операторҳо
End If

Дар ин ҷо низ аввал қимати **Ифодаи мантиқӣ** (шарт) ҳисоб карда мешавад. **Операторҳон** пас аз қалимаи қалидии **Then**-омада (операторҳои таркиби оператори **II**) танҳо дар мавриди **True** будани қимати **Ифодаи мантиқӣ** иҷро мешаванд. Агар қимати ифода **False** бошад, он гоҳ якбора оператори навбатии барнома иҷро мегардад.

Намуд ва тарзи иҷрои оператори шартии пурраи **VB** қариб аз оператори шартии пурраи **QBasic** ягон фарқи ҷиддие надорад, яъне ҳангоми **True** будани қимати ифодаи мантиқӣ **Гурӯҳи якуми операторҳо** ва ҳангоми **False** будан **Гурӯҳи дуюми операторҳо** иҷро мегарданд:

If Ифодаи мантиқӣ Then
Гурӯҳи якуми операторҳо
Else
Гурӯҳи дуюми операторҳо
End If

Агар микдори шартҳои санчиш (ифодаҳои мантиқӣ) якчандто (аз дуто зиёд) бошад, он гоҳ аз тарзи навишти оператори шартии мураккаб истифода мебаранд:


If Шарти якум Then
Гурӯҳи якуми операторҳо
ElseIf Шарти дуюм Then
Гурӯҳи дуюми операторҳо
.....

Else
Гурӯҳи и-уми операторҳо
End If

Тарзи иҷрои ин оператор чунин аст. Аввал **Шарти якум** санчида мешавад. Ҳангоми **True** будани қимати он **Гурӯҳи якуми операторҳо** иҷро мегарданд ва бо ҳамин оператори шартӣ ба кори худ ҳусни анҷом бахшида, идоракуниро ба оператори навбатии барнома медихад. Дар мавриди **False** будани қимати

шарти якум **Шарти дуюм** санчида мешавад ва айнан ба мисли пештара дар мавриди **True** будани қимати он **Гурӯхи дуюми операторҳо** ичро мегарданд, вагарна **Шарти сеюм** санчида мешавад. Ва бо ҳамин тарз қадам ба қадам метавонанд дигар шартҳо низ санчида шаванд. Агар дар дилҳоҳ қадам шарте ичро гардад, яъне қимати он **True** бошад, он гоҳ гурӯхи операторҳои ба он мувофиқ ичро мегарданд. Агар ягон шарти оператори **If** ичро нагардад, он гоҳ идоракунӣ аз рӯн навбат ба оператори ояндаи барнома дода мешавад.

Масалан 1. Дар соҳаи маорифи Тоҷикистон низоми баҳогузории панҷхола ҷорӣ аст. Барномае тартиб дода шавад, ки қимати аддии баҳои дохилшударо бо матиӣ иваз кунад. Масалан, 5-ро бо «панҷ», 4-ро бо «ҷорӣ» ва гайра. Дар мавриди дохил кардани ададҳое, ки қиматашон баҳо нест, яъне аз 1 хурду аз 5 калонанд, барнома навиштаҷоти «**Ин гуна баҳо нест!**»-ро аз чоп барорад. Намуди умумии формаи **Баҳогузорӣ** дар расми зерин оварда шудааст.



Хосиятҳои он объектҳоеро, ки дар барнома мавриди истифода ва тағйирдиҳӣ қарор доданием, дар ҷадвали 16 оварда шудаанд.

Объект	Хосият	Кимат
Form	Name	Form1
	Caption	Баҳогузорӣ
TextBox	Name	TxtAdad
	Text	" "
Label1	Name	lblNatija
	BackColor	&H0FFFFFF&
	BorderStyle	(сафед)
	Caption	1-Fixed Single
Label2	Name	lblA
	Caption	Ададро дохил кунед:
Label3	Name	lblB
	Caption	Натиҷа:
CommandButton1	Name	Command1
	Caption	Ok
CommandButton2	Name	Command2
	Caption	Баромад

Рамзи барномавии зерин ҳангоми дар форман **Баҳогузорӣ** пахш намудани тугмаи **Ok** ба кор оғоз менамояд:

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
Dim intA As Integer
Dim strNatija As String
intA=TxtAdad.Text
If intA=5 Then
    strNatija="Панҷ"
ElseIf intA=4 Then
    strNatija="Чор"
ElseIf intA=3 Then
    strNatija="Се"
ElseIf intA=2 Then
    strNatija="Ду"
ElseIf intA=1 Then
    strNatija = "Як"
Else
```

```

strNatija="Ин гуна баҳо нест!"
End If
lblNatija.Caption=strNatija
End Sub

```


Барон кори барномаро қатъ гардонидан (ба охир расонидан) кифоя аст, ки дар форма тугман **Баромад** пахш карда шавад. Ба амали пахши ин тугма рамзи барномавии зерин вобаста карда шудааст:

```


Private Sub Command2_Click( )
End
End Sub

```

Ҳамин тариқ, агар корбар дар майдончай **Ададро дохил** **кунед**:¹ и форма ягон адади ихтиёрии бутунро дохил намояд ва тугман **Ok**-ро пахш кунад, он гоҳ мувофиқи иҷрои рамзи барномавии дар боло овардашуда, дар майдончай **Натича**-и форма ин ё он навиштачоте пайдо мешавад. Масалан, ҳангоми ба форма дохил кардани ададҳои 5 ва 10 дар майдончай **Натича**-и он мувофиқан навиштачоти “**Паш**” ва “**Ин гуна баҳо нест!**” пайдо хоҳанд шуд (нигар ба расмҳои поёнӣ):



Масъалаи 2. Барномаи ёфтани ҳалли муодилаи квадратии $ax^2+bx+c=0$, ки $a \neq 0$, b , c - ададҳои ҳақиқии ихтиёрианд, соҳта шавад. Интерфейси барномавии масъалаи мазкур дар расми поён оварда шудааст.



Он хосиятъои объектъо, ки дар барнома мавриди истифода ва тағийирдихъ қарор мегиранд, дар ҷадвали 17 оварда шудаанд.

Ҷадвали 17



Объект	Хосият	Қимат
Form	Name	Form1
	Caption	Муодилаи квадратӣ
Frame1	Name	Frame1
	Caption	Коэффициент
Frame2	Name	Frame2
	Caption	Натиҷа
PictureBox	Name	Picture1
	Picture	Bitmap
Label1,2,3	Name	Label1,2,3
	Caption	a=, b=, c=
	Alignment	1-Right Justify
Label4,5,6	Name	Label4,5,6
	Caption	X=, X1=, X2=
	Alignment	1-Right Justify
Label7,8,9	Name	LblX, LblX1, LblX2
	Caption	“ ”
	BackColor	Ранги сафед
Text1,2,3	Name	Txta, Txtb, Ttxtc
	Text	“ ”

Command1	Name Caption	CmdOk Ok
Command2	Name Caption	CmdEx Exit

Пас аз муайян намудани қимати хосиятҳо намуди интерфейс шакли дар расми тарафи рост овардашударо мегирад.

Акнун барои ёфтани ҳалли муодила ба тугмаи **Ok** рамзи барномавии мувофиқро вобаста менамоем, ки ҳангоми пахши он барномаи мазкур ба кори худ хусни оғоз мебахшад. Дар рамзи барномавӣ, пас аз тавсифи тагириёбандахо, хосияти **Visible**-и ҷузъҳои идоракунандан **label4-9** тағиیر дода шудааст, яъне барои ноаён гардонидани ин объектҳо ба хосияти **Visible** қимати **False** бахшида шудааст. Дар қадамҳои навбатии кори барнома, вобаста ба қимати дискриминант, хосияти **Visible** метавонад қимати **True**-ро қабул намояд, ки он маънои аз чоп баровардани натиҷаҳоро дорад.

```
Private Sub CmdOk_Click()
Dim a,b,c As Integer
Dim d,x,x1,x2 As Double
Label4.Visible=False
Label5.Visible=False
Label6.Visible=False
LblX.Visible=False
LblX1.Visible=False
LblX2.Visible=False
a=Val(Txta.Text)
b=Val(Txtb.Text)
c=Val(Txtc.Text)
d=b^2-4*a*c
If d>0 Then
    LblX1.Visible=True
    Label5.Visible=True
```



Натиҷаи шҳои
кори барнома

```

LblX2.Visible=True
Label6.Visible=True
LblX1.Caption=(-b+Sqr(d))/(2*a)
LblX2.Caption=(-b-Sqr(d))/(2*a)
ElseIf d=0 Then
    LblX.Visible=True
    Label4.Visible=True
    LblX.Caption=-b/(2*a)
Else
    MsgBox "Муодила ҳал надорад", vbOKOnly, "Муодилаи
квадратӣ"
End If
End Sub

```

Бо ёрии оператори `End` ба тугман `Exit` рамзи барномавии анҷоми кори барномаро вобаста менамоем:

```


Private Sub CmdEx_Click()
End
End Sub

```

Натиҷаи инҳони кори барнома дар расми болоӣ оварда шудааст.

□МАСъАЛАИ 3. Барномаэро тартиб дихед, ки он вобаста ба қиматҳои тарафҳон секунҷа масоҳат ва периметри онро хисоб намояд. Дар барнома шарти мавҷудияти секунҷа ба эътибор гирифта шавад.

Барои тартиб додани барномаи зарурӣ аввал интерфейси онро созмон медиҳем, ки намуди умумии он дар расми тарафи рост оварда шудааст. Сипас тавассути равзанаи хосиятҳо барои ҳар як объекти дар барнома истифодашаванда хосиятҳои лозимиро муайян менамоем (ҷадвали 18).



Объект	Хосият	Кимат
Form1	Name Caption	Form1 Масоҳат ва периметри секунча
Frame1	Name Caption	Frame1 Тарафҳо
PictureBox	Name BackColor Name Text	Picture1 Ранги сафед Txta,Txtb,Txtc “ ”
Text1,2,3	ToolTipTex	Кимати тарафи а(б,с)-ро доҳил кунед
Label1,2,3	Name Caption Font Alignment	Label1,2,3 а=, б=, с= MS Sans Serif, ғафс, 12 1-Right Justify
Label4,5,6,11	Name Caption Font Autosize	Label4,5,6 а,б,с,С MS Sans Serif, ғафс, 12 True
Label7	Name Caption Font	Label7 Масоҳати секунча S: MS Sans Serif, ғафс, 9
Label8	Name Caption Font	Label8 Периметри секунча P: MS Sans Serif, ғафс, 9
Label9,10	Name Caption Alignment BackColor BorderStyle	Lbls,Lblp “ ” 1-Right Justify Ранги сафед 1-FixedSingle
Command1	Name Caption	cmdOk OK

Объект	Хосият	Қимат
Command2	Name Caption	cmdEr Erase
Command3	Name Caption	cmdEx Exit

Барои он ки тавассути **Лавҳаи расм** (*PictureBox*) секунчаро дар шакли форма тасвир намоем, аз объектҳои лавҳаи ҷузъҳои идоракунӣ истифода мебарем. Яке аз ҷунин объектҳои ин лавҳа объекти **Хат** (*Line*) ба шумор меравад, ки он барои тасвири ҳатҳои рост хизмат мерасонад. Ба воситай ин объект мо бо навбат ҳар як тарафи секунчаро месозем (тасвир менамоем). Аслан тасвир намудани ҳати рост низ ба мисли дар форма гузоштани объектҳои дигари муҳити кории интегронаидашудаи **VB** амалий гардонида мешавад, яъне кифоя аст, ки нишондиҳандай мушро ба болон объекти **Line** гузорем ва тугмаи чапи онро як маротиба пахш намоем. Пас аз он нишондиҳандай мушро ба он мавқен экран, ки ифодагари яке аз қуллаҳо ва ибтидои тарафи ба он мувофики секунча аст, мегузорем. Байд тугмаи чапи мушро пахшкуни нишондиҳандаро ба самти зарурӣ то мавқен нав, ки ифодагари интиҳои тарафи секунча аст, мелажонем ва тугмаи мушро сар медиҳем. Дар натиҷа тарафи зарурни секунча ҳосил мегардад. Айнан ҳамин тавр дигар тарафҳои секунча низ сохта мешаванд.

Акиун ба ҳисобкуни масоҳат ва периметри секунча шурӯъ менамоем. Асоси алгоритми ҳисобкуни масоҳати секунчаро формулан Герои ташкил медиҳад, яъне

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ ки дар ин ҷо } p = \frac{a+b+c}{2}$$

нимпериметри секунча ва *a*, *b*, *c* тарафҳои секунчаро ифода менамоянд.

Пеш аз он ки компьютер масоҳати секунчаро ҳисоб кунад, аввал он шарти мавҷудияти секунчаро месанҷад, ки мувофики он шарт суммаи ду тарафи дилҳоҳи секунча бояд аз тарафи сеюми он калон бошад.

Тамоми ҳисоббарориҳои барнома бо амали пахши тугмаи **OK**-и форма вобаста карда шудаанд, ки рамзи барномавии он ҷунин аст:

```

Private Sub CmdOk_Click( )
Dim inta, intb, intc, intPer As Integer
Dim dblP, dblS As Double
inta=Val(txta.Text)
intb=Val(txtb.Text)
intc=Val(txtc.Text)
If (inta+intb>intc) And (inta+intc>intb) And (intb+intc>inta)
Then
intPer=inta+intb+intc
dblP=intPer/2
dblS=Sqr(dblP*(dblP-inta)*(dblP-intb)*(dblP-intc))
Lb1s.Caption=dblS
Lb1p.Caption=intPer
Else
MsgBox "Хато кардел!"&Chr(13)&"Аз рӯи ин тарафҳо
секунчаро сохтаи мумкин нест."&Chr(10)&"Сумман ду
тарафи дилҳоҳи секунча бояд аз тарафи сеоми он
калон бошад.",vbCritical+vbOKOnly,"Нодуруст!"
Call Tozakuni
End If
End Sub

```

Барои аз киматҳои ададии номақбули тарафҳои секунча тоза намудани майдончаҳои форма, протседурае тартиб медиҳем, ки он дар барнома дар ду мавриди амалий мегардад:

- ҳангоми иҷро нагаштани шарти мавҷудияти секунча, яъне дар вакти сумман ду адад аз адади сеом хурд будан,
- ҳангоми пахш намудани тугмаи тозакунӣ - **[ERASE]**.

Тарзи навишти протседураи мазкур дар мавриди аввал чунин аст:

```

Private Sub Tozakuni( )
txta.Text=""
txtb.Text=""
txtc.Text=""
Lb1s.Caption=""
Lb1p.Caption=""
End Sub

```


Дар мавриди дуюм, яъне ҳангоми пахши тугмаи **[ERASE]** бошад, тарзи даъвати ин протседура чунин аст:

```
Private Sub CmdEr_Click( )  
Call Tozakuni  
End Sub
```

Барои аз барнома берун шудан, пахши тутман **EXIT**-ро истифода мебарем, ки он ба ичрои рамзи барномавии зерин меорад:

```
Private Sub CmdEx_Click( )  
End  
End Sub
```

Дар расмҳои поёйӣ ду намунаи натиҷаи кори барнома пешкаш шудааст. Дар расми якум ҳолате ба қайд гирифта шудааст, ки қимати тарафҳои секуниҷа шарти мавҷудияти онро қаноат мекунонанд, вале дар расми дуюм на.



Дар **Visual Basic** ба гайр аз сохтори анъаҷавии операторҳои шартий, яъне **If...Then...Else**, инчунин сохтори маҳсуси оператори **If** мавҷуд аст, ки онро оператор-функцияи **If** мегӯянд:

If(Ифодан мантиқӣ, Қимати якум, Қимати дуюм)

Тарзи ичрои ин оператор-функция чунин аст. Агар қимати **Ифодан мантиқӣ** ҳак (*True*) бошад, он гоҳ функция соҳиби **Қимати якум**, вагарна **Қимати дуюм** мешавад.

□**Мисол:**

```
Dim intA, intB As Integer  
Dim strV As String  
intA=10  
intB=2  
strV=If(intA Mod intB<>0,“ток”,“чүфт”)
```

⊗ **Саволҳо:**

1. Оё тарзи навишт ва алгоритми ичрои операторҳои шартии **VB** аз ҳамин гуна операторҳои **QBasic** ягон фарқи ҷиддие доранд? Агар ҳа, пас чӣ?
2. Кадом намудҳои операторҳои шартии VB-ро медонед?
3. Дар кадом мавридҳо аз оператори шартии мураккаб истифода мебаранд?
4. Сохтори анъанавии операторҳои шартӣ кадом аст? Он аз сохтори оператор-функцияи **If** чӣ фарқ дорад?

☒ **Супориш:**

1. Тарзи ичрои оператори шартии мураккабро фаҳмонед.
2. Барномаҳои дар мавзӯъ овардашударо таҳлил кунед ва онҳоро дар компьютер ичро намоед.
3. Барномаи ба масъалаи 2 тааллукдоштаро чунон такмил дихед, ки дар формай он чоп намудани қимати дискриминант низ ба ҳисоб гирифта шавад.
4. Барои соҳтани ягон формай нав масъала гузоред ва барномаи онро тартиб дихед.

1.3.7. ОПЕРАТОРИ SELECT CASE. СОХТОРҲОИ ДАВҶӢ

Оператори Select Case. Агар ҳангоми барномарезии масъалаҳои алгоритмашон шоҳанок аз операторҳои шартии навъи **If...Then...Else** истифода барем, он гоҳ лозим меояд, ки барои ҳар як шоҳан (самти) алгоритми он санҷидани шарти алоҳидаро ба ҳисоб гирем. Дар мавриди истифодаи оператори **Select Case...End Select** бошад, вобаста ба қимати як **Ифодан**

тахлил идоракуниро ба яке аз якчанд **Гурӯхи операторҳон** ичроишон имконпазир додан мумкин аст. Аз ин оператор махсусан вакте истифода бурдан муфид аст, ки агар миқдори шоҳаҳо зиёд бошад. Намуди умумӣ ва тарзи навишти оператори **Select Case** чунин аст:

```
Select Case Ифодаи таҳлил  
Case Қимати_1  
    Гурӯхи якуми операторҳо  
Case Қимати_2  
    Гурӯхи дуюми операторҳо  
.....  
.....  
[Case Else  
    Гурӯхи п-уми операторҳо]  
End Select
```

Агар қимати **Ифодаи таҳлил** ба **Қимати_1** баробар бошад, он гоҳ идоракунӣ ба **Гурӯхи якуми операторҳо** дода мешавад. Дар мавриди ба **Қимати_2** баробар будани қимати **Ифодаи таҳлил** идоракунӣ ба **Гурӯхи дуюми операторҳо** дода мешавад. Ва ҳамин тарик, ҳар як гурӯхи операторҳои дар таркиби оператори **Select Case** шомилбуда, вобаста ба қимати ифодаи таҳлил имконияти ичро шудан ё нашуданро дорад. Агар қимати ифодаи таҳлил ба ҳеч қадом аз қиматҳои ба гурӯҳҳои операторҳо вобасташуда баробар набошад, он гоҳ идоракунӣ ба **Гурӯхи п-уми операторҳо** дода мешавад, ки он пас аз калимаи хидматии **Case Else** омадааст.


Агар зарурати ичрои яке аз гурӯхи операторҳо барои якчанд қимати **Ифодаи таҳлил** мавҷуд бошад, он гоҳ рӯйхати тавассути вергул чудо кардашудаи ин қиматҳоро пас аз калимаи хидматии **Case** овардан лозим аст.

МАСЪАЛАИ 1. Барномаи Низоми баҳогузорӣ (масъалаи 1-и мавзӯи гузашта) бо истифода аз оператори **Select Case** мавриди таҷдиди назар ва такмил қарор дода шавад.

Барои ҳалли масъалаи мазкур дар формае, ки пештар сохта будем, ҳамаи объектҳо ва хосиятҳояшонро бетагиир монда, танҳо як тугмаи навро бо номи **Select Case** илова менамоем ва номи тугмаи **Ok**-ро ба **IF Then** иваз мекунем. Ҳангоми пахши тугмаи **IF Then** айнан он рамзи барномавие ичро мешавад, ки он дар вақти пахши тугмаи **Ok** ичро мешуд. Ба амали пахши тугмаи **Select Case** бошад, рамзи барномавии зеринро вобаста менамоем:

```
Private Sub Command3_Click()
Dim intA As Integer
Dim strNatija As String
intA=TxtAdad.Text
Select Case intA
Case 5
strNatija="Панҷ"
Case 4
strNatija="Чор"
Case 3
strNatija="Се"
Case 2
strNatija="Ду"
Case 1
strNatija="Як"
Case Else
strNatija="Ин гуна баҳо нест"
End Select
lblNatija.Caption=strNatija
End Sub
```

Масалан, ҳангоми ба майдончаи **Ададро доҳил кунед**-и форма бо ёрии **калидлавҳа** доҳил кардани адади 4 ва пахши намудани тугмаи **Select Case** дар майдончаи **Натиҷа**-и он навиштаоти **Чор** пайдо мешавад, ки айнан ҳамини натиҷаро ҳангоми пахши тугмаи **IF Then** низ ҳосил кардан мумкин аст.



Соҳторҳои даврӣ. Дар забони барномарезии объектгарои Visual Basic аз се соҳтори даврӣ (операторони сиклӣ) истифода мебаранд. Соҳтори якум **For...Next** ном дорад ва тавсифи умумии он чунин аст:

For Хисобкунак=Кимати_аввала To Кимати_охирон [Step (Қадами_сикл)]
Гурӯҳи якуми операторҳо [Exit For]
Гурӯҳи дуюми операторҳо Next[Хисобкунак]

Аз соҳтори даврии **For...Next** бештар вакте истифода мебаранд, ки агар қаблан миндори такроршавии сикл маълум бошад. **Гурӯҳи операторҳоро** (якҷоя ҳам якум ва ҳам дуюмро) чун дар QBasic тани сикл, сатри **For**-ро сарлавҳаи сикл ва сатри **Next**-ро интиҳои сикл мегӯянд. Тарзи ичрои ин соҳтори даврӣ низ аз соҳтори даврии **For...Next**-и QBasic ягон фарқе надорад, яъне аввал ба **Хисобкунак** (тағйирёбандай сикл) **Кимати_аввала** баҳшида шуда, дарҳол шарти **Хисобкунак≥Кимати_охирон** санҷида мешавад. Дар мавриди **True** будани қимати ифодай мантиқии мазкур операторҳои дар тани сиклбуда ичро мешаванд, вагарна (яъне **False** будан) соҳтори даврӣ ба кори худ хотима мебахшад ва идоракуниро ба операторе медиҳад, ки он бевосита пас аз сатри **Next** омадааст.


Пас аз ичрои тани сикл ба қимати мавчудаи **Хисобкунақ** қимати **Қадами сикл** илова карда мешавад ва аз нав шарти **Хисобкунақ≥Кимати_охирон** санчида мешавад ва амалиёти болой тақрор ба тақрор ичро мешавад.

Айнан ба мисли QBasic, агар қадами сикл ба **1** баробар бошад, он тоҳ парметри **Step 1**-ро наменависанд. Оператори **Exit For** бошад, вакте ичро мегардад, ки агар аз сикл пеш аз мӯхлат (пеш аз итноми муқаррарӣ) баромадан лозим бошад.

Чадвали 19

Мисъалӣ 2. Барномае созед, ки он қимати n -факториалро ($n!=1\cdot 2\cdot 3\cdots (n-1)\cdot n$) хисоб намояд.

Пеш аз соҳтани барнома интерфейси зериро тартиб медиҳем:



Хосиятҳои объектҳои дар барнома истифодашаванд дар чадвали 19 оварда шудаанд.

Объект	Хосият	Қимат
Form1	Name	Form1
	Caption	Факториал
Text1	Name	txtAdad
	Text	“ ”
Label1	Name	Label1
	Caption	N-ро дохил
Label2	AutoSize	True
	Name	Label2
	Caption	N!=
Label3	AutoSize	True
	Name	LblNatija
	Caption	“ ”
Command1	AutoSize	True
	Name	cmdOk
	Caption	OK
Command2	Name	cmdExit
	Caption	Баромад

Барои хисоб кардани қимати факториал ба амали пахши тутмаи **Ok** (**Command1**) рамзи барномавии зериро вобаста менамоем:

```
Private Sub cmdOk_Click()
Dim intI, intA As Integer
Dim dblN As Double
dblN =
```

```

intA=txtAdad.Text
For intI = 1 To intA
dblN=dblN*intI
Next intI
LblNatija.Caption=dblN
End Sub

```


Барои аз барнома берун шудан, ба амали пахши тугман **Баромад** (Command2) рамзи барномавии зерниро вобаста мекунем:

```

Private Sub cmdExit_Click()
End
End Sub

```

Масалан, агар дар майдончан **N-ро дохил кунед**-и форма адади 15-ро дохил карда, тугмаи **Ok**-ро пахш кунем, он гоҳ натиҷа ҳосил мешавад (нигар ба расми тарафи рост).



Сохторхон даврии шартӣ. Сохторхон дуюм ва сеюми даврии Visual Basic сохторхон даврии шартӣ буда, мувофиқан **Do...Loop** ва **While...Wend** ном доранд. Аз сохторхон даврии шартӣ одатан вакте истифода мебаранд, ки агар микдори такроршавии сикл пешакӣ маълум набошад. Ном ва тарзи кори онҳо бо ҳамин гуна сохторхон даврии забони барномарезни QBasic хеле шабоҳат доранд. Аз ин рӯ мо дар ин ҷо ба тавсифи ин сохторҳо машғул намешавем. Тарзи кори ин сохторҳоро бо ёрни барномарезни баъзе масъалаҳо мефаҳмонем.

Чадвали 20

Масъалаи 3. Маълум, ки

$$\lim_{T \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{T}} = 1$$


аст. Чунин адади натуралии T ёфта шавад, ки аз он сар карда нобаробарии

$$2^{\frac{1}{T}} - 1 \leq 0,001$$

иҷро гардад.

Объект	Хосият	Қимат
Form1	Name	FrmDL
	Caption	Истифодай Do...Loop
Frame1	Name	Frame1
	Caption	Натиҷа

Интерфейсро дар шакли зерин тартиб медиҳем:



Picture1	Name Picture	Picture1 Bitmap
Label1	Name Caption	Label1 2-Center T =
Label2	Name BackColor BorderStyle	Label2 Сафед 1-Fixed Single
Command1	Caption Name Caption	CmdOk Ok
Command2	Name Caption	CmdExit Exit

Хосиятҳои объектҳо мувофиқи ҷадвали 20 муайян карда мешаванд. Барои дар **Лавҳан рӯзӣ** (*PictureBox*) ҷойгир кардани


формулаи $\lim_{T \rightarrow \infty} 2^T = 1$ аввал бо ёрин моҳири формуласози Word

Microsoft Equation 3.0 ё дигар вироншгари формулаҳо формулаи мазкур ў месозем. Баъд формуларо нусхагирий карда, ба майдони кории вироишгари графикии **Paint** мегузорем. Сипас андозаи майдони кории **Paint**-ро то қадри ҳосил шудани андозаи зарурӣ формула хурд менамоем. Пас аз он формуларо ҳамчун парвандан расмӣ дар ягон ҷузъдон (масалан, мизи корӣ) бо ягон ном (масълан, мисоли **lim**) лигоҳ медорем.

Дар қадами оянда тутмаи **...-и** хосияти **Picture**-ро пахш мекунем, ки дар натиҷа равзанаи

кушода мешавад.

Тавассути ин равзана файлӣ расми сохтаамонро баргузida, тутмаи **...-ро** пахш



мекунем. Формула дар **Лавхан расм** (*PictureBox*) пайдо мешавад. Пас аз тағири додани хосиятҳои объектҳо интерфейси барнома намуди дар расми тарафи рост овардашударо мегирад.

Акнун бо истифода аз соҳтори сиклии **Do...Loop** ба амали шаҳши тутгман **Ok** яке аз чор рамзи барномавии зеринро ҷобаста мекунем:


```
Private Sub CmdOk_Click()
    Dim T As Integer
    Dim Y As Double
    T=1
    Y=2^(1/T)-1.001
    Do While Y>=0
        T=T+1
        Y=2^(1/T)-1.001
    Loop
    LblNatija.Caption=T
End Sub
```

```
Private Sub CmdOk_Click()
    Dim T As Integer
    Dim Y As Double
    T=1
    Y=2^(1/T)-1.001
    Do
        T=T+1
        Y=2^(1/T)-1.001
    Loop While Y>=0
    LblNatija.Caption=T
End Sub
```

```
Private Sub CmdOk_Click()
    Dim T As Integer
    Dim Y As Double
    T=1
    Y=2^(1/T)-1.001
    Do Until Y<=0
        T=T+1
        Y=2^(1/T)-1.001
    Loop
    LblNatija.Caption=T
End Sub
```

```
Private Sub CmdOk_Click()
    Dim T As Integer
    Dim Y As Double
    T=1
    Y=2^(1/T)-1.001
    Do
        T=T+1
        Y=2^(1/T)-1.001
    Loop Until Y<=0
    LblNatija.Caption=T
End Sub
```

Дар дилҳоҳ ҳолат натиҷаи кори барнома чунин мешавад:



⌚ Саволҳо:

- Дар оператори Select Case ифодаи таҳлилӣ кадом қиматҳоро қабул карда метавонад?
- Агар қимати ифодаи таҳлилӣ ба ҳеч кадом қиматҳои нишондодашуда баробар набошад, пас чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?
- Чанд соҳтори сиклӣ мавҷуд аст? Онҳо кадомҳоянд?
- Соҳтори For...Next дар Visual Basic чӣ хел ичро мешавад?
- Соҳторҳои сиклии шартиро кадом вақт истифода мебаранд?
- Барои ҳисоб кардани суммаи $S=101+99+97+\dots+1$ истифодаи кадом соҳтори сиклӣ беҳтар аст?

⌚ Супориш:

- Барномаҳои дар мавзӯъ овардашударо тавассути компьютер ичро кунед.
- Барномае тартиб диҳед, ки он дар форма müвофиқи рақами тартибии рӯзи ҳафта номи рӯзро аз чоп барорад.
- Лоиҳае созед, ки он ҳамаи аъзоҳои мусбати прогрессияи арифметикии аъзои аввалинаш ба 18 ва фарқаш ба -3 баробарбударо дар форма чоп кунад.

1.3.8. Протседура. Функция

Протседура. Мафхуми протседураи *Visual Basic* бо мафхуми зербарномаи *QBASIC* баробаркувва аст. Одатан аз протседураҳо ҳангоми соҳтани барномаҳои ҳаҷман калон ё мураккаб истифода мебаранд. Тарзи даъват ва ичрои протседура низ ба мисли зербарнома аст. Агар протседура аз барномаи асосӣ даъват шуда бошад, онро *протседураи умумӣ* мегӯянд. Пас аз ичрои протседура идоракунӣ аз нав ба таври худкор ба мавқеи даъватии барнома бозмегардад. Ҳар гуна протседураи умумӣ номи нодир дошта, тавассути рӯйхати параметрҳои (интихобҳои *поимонӣ*) ва *содиротӣ* муайян карда мешавад. Параметри содиротии протседура тагийрёбандает, ки қиматаш дар натиҷаи кори протседура муайян мегардад. Тавсифи протседураи умумӣ чунин аст:

```
Sub Номи протседура(Рӯйхати  
параметрҳо)  
    Рамз барномавӣ  
End Sub
```

Протседураи умумӣ инчунин метавонад дар таркиби модули барномавӣ (парвандай навъи *Sub*) ё универсалӣ (парвандай навъи *Function*) мавҷуд бошад. Даъвати протседура бо ёрии *оператори даъват (Call)* амалӣ мешавад, ки он метавонад дар ду намуд мавриди истифода қарор гирад:

```
Call Номи протседура((Рӯйхати  
параметрҳои даъвиятӣ))  
    ё  
Номи протседура((Рӯйхати  
параметрҳои даъвиятӣ))
```

Рӯйхати параметрҳои даъвиятӣ метавонад аз тагийрёбандаҳо, ифодаҳо ё қимати онҳо, ки аз ҳамдигар тавассути вергул ҷудо карда мешаванд, иборат бошад. Дар байнин онҳо метавонанд параметрҳои воридотӣ ва содиротӣ бошанд. Миқдор ва навъи параметрҳои даъватии оператори даъват бояд бо миқдор ва навъи параметрҳои протседура (оператори *With*)

мувофиқ бошанд. Агар ба сифати параметри воридотй тағыйрёбанда ё ифода дар рўйхат иштирок кунад, он гоҳ дар лаҳзай даъват он бояд сохиби қимат бошад. Параметри содиротй бошад, дар натиҷаи кори протседура сохиби қимат мегардад.

Протседураҳои умумӣ ба протседураҳои маҳаллӣ (локалӣ) ва саросарӣ (глобалӣ) тақсим мешаванд. Протседураи маҳаллӣ танҳо дар доираи модули барномавии мушаххас дастрас буда, имконияти онро аз дигар модулҳо даъват кардан вучуд надорад. Он чунин муайян карда мешавад:

```
Private Sub номи протседура
    Рамзи барномавӣ
End Sub
```

Протседураи саросариро бошад, аз дилҳоҳ модули барномавӣ даъват кардан мумкин аст. Он чунин муайян карда мешавад:

```
Public Sub номи протседура
    Рамзи барномавӣ
End Sub
```

Функция. Дар забони барномарезии Visual Basic тарзи навишти чунин аст:

```
[Private/Public][Static]Function Номи функция ([Рӯйхати
параметрҳо]) As Type [Операторҳо]
    Номи функция=Ифода
    [Операторҳо]
    [Exit Sub]
    [Операторҳо]
End Function
```

Функцияи намуди Private-ро (хусусиро) танҳо аз он модул ё формаи мушаххасе даъват кардан мумкин аст, ки ин функция дар он ҷо тасвир ёфта бошад. Функцияи намуди Public-ро (оммавиро) аз ҳар гуна модул ё формаи лоиҳаи додашуда даъват намудан мумкин аст. Функцияи намуди Static (статикӣ, ором) аз он шаҳодат медиҳад, ки тағыйрёбандаҳои дар доҳили он эълоншуда тағыйрёбандаҳои маҳаллӣ мебошанд.


Номи функция ба мисли номи тағыйрёбанда муайян карда мешавад. Дар Рӯйхати параметрҳои функция аргументҳои

функция (тагийрёбанда бо навъашон) нишон дода мешаванд. **Type** калима калидй буда, навъи бузургиеро муайян месозад, ки он натичаи ичрои функция аст. Оператори **Exit Sub** барои пеш аз мӯҳлат қатъ гардонидани кори функция хидмат мерасонад.

Функция низ ба монанди протседура метавонад дар таркиби модули барномавӣ (парвандаи навъи **.frm**) ё универсалӣ (парвандаи навъи **.bas**) мавҷуд бошад. Вале даъвати функция аз даъвати протседура фарқ дорад. Азбаски функция тавассути ном ва параметрҳояш даъват карда мешавад, аз ин рӯ қифоя аст, ки номи он ва рӯйхати параметрҳояш дар қисми рости ягон оператори бахшиш нишон дода шавад. Ҳамчунин азбаски функция ҳангоми муроҷиат танҳо соҳиби як қимат шуда метавонад, бинобар он тасвир намудани ном ва навъи он ҳатмӣ мебошад, чунки натичаи кори функция ба номаш (тагийрёбанда) бахшида мешавад.

Масъалаи 1. Барномаи аз рӯи тарафҳо ва ду диагонали панҷкунчаи барҷаста ҳисоб намудани периметр ва масоҳати панҷкунча соҳта шавад.

Ҳалли масъалаи мазкурро аз тартиб додани интерфейс шурӯъ мекунем. Барои дар форма доҳил кардани қиматҳои панҷ тараф ва ду диагоналаш аз ҷузъи идоракунандай **TextBox** (**Text1**-**Text7**) истифода мебарем. Барои ишорат намудани тарафҳо ва диагоналҳо бошад, аз ҷузъи идоракунандай **Label** (**Label1**-**Label14**) истифода мебарем. Сипас ба воситаи **Frame** (**Frame1**, **Frame2**) онҳоро гурӯҳандӣ мекунем. Бо ёрии хатҳои графикии **Line** -



панҷкунҷаро дар объекти **Лавҳаи расм** (**PictureBox**) тасвир менамоем. Барои ҳисоб кардани масоҳату периметри панҷкунча ва чоп шудан аз барнома ҷузъҳои идоракунандай **CommandButton** (**Command1**, **Command2**)-ро истифода мебарем.

Натицаҳои ҳосилшуда тавассути объектҳои **Label18** ва **Label19** аз чоп бароварда мешаванд. Пас аз ин бояд интерфейс намуди расми болоиро гирад. Он ҳосиятҳои объектҳоеро, ки тағиیر доданием, дар ҷадвали 21 оварда шудаанд.

Ҷадвали 21

Объект	Ҳосият	Қимат
Form1	Name	Form1
	Caption	Масоҳат ва периметри бисёркунча
Frame1,2	Name	Frame1,2
	Caption	Тарафҳо, Диагоналҳо
Label1,2,3,4,5 Label6,7	Name	Ibla, Ilbl, Iblc, Ible, Iblf, Ibld1, Ibld2
	Caption Alignment	a=, b=, c=, e=, f=, d1=, d2= 2-Center
Label8,9,10,11 Label12,13,14	Name	label8,9,10,11,12,13,14
	Caption	a, b, c, e, f, d1, d2
Label15	Name	Label15
	Caption	Натиҷа:
	Alignment	2-Center
Label16	Name	Label16
	Caption	Масоҳати панҷкунча S =
Label17	Name	Label17
	Caption	Периметри панҷкунча P=
Label18,19	Name	IblS, IblP
	Caption	“ ”
	BorderStyle	1-Fixed Single
Text1,2,3,4,5 Text6,7	Name	txta, txtb, txtc, txte, txtf, txtd1, txtd2
	Text	“ ”
Command1,2	Name	CmdOk, CmdEx
	Caption	Ok, Exit

Тавре аз расм аён аст, баъзе навиштачот як қисми тарафҳо ё диагоналҳои панҷкунҷаро нопадид гардонидаанд. Барои падидор намудани онҳо аз афзорҳои лавҳаи **Вироншари форма** (*Form Editor - Редактор формы*) бояд истифода бурд, ки ин амал бо ду тарз пиёда гардонида мешавад:

- Баргузини кулли навиштачот ва пахши тугмаи **Send To Back**-и лавҳа
- Баргузини кулли хатҳо ва пахши тугмаи **Bring To Front**-и лавҳа.

Барои баргузини кулли ҷузъҳо зарур аст, ки бо як даст тугмаи **Shift**-и калидлавҳаро пахш карда истем ва бо дasti дигар нишондиҳандай мушро ба болои ҳар як ҷузъ бурда, тугмаи чашашро як маротиба пахш кунем.

Агар зарурати ҳалли масъалаи мазкур бе истифодай протседура ё функция пеш ояд, он гоҳ мо метавонем он қисми барномаэро истифода барем, ки он дар мавзӯъҳои қаблӣ барои ҳисоб кардани масоҳати секунҷа пешбинӣ шуда буд. Дар ин маврид лозим меомад, ки онро тақороран се маротиба нависем, яъне панҷкунҷаро ҳамчун суммаи 3 секунҷа тасвир намоем. Дар натиҷа бе чуну ҷаро ҳамчии барнома меафзуд, ки он ҳатман суръати иҷрои барномаро низ суст мегардонид.

Дар мавриди ҳалли ин масъала бо истифодай функция бошад, кифоя аст, ки зербарномаи ҳисобкуни масоҳати секунҷа як маротиба тавсиф карда (навишта) шавад ва баъд аз барномаи асосӣ ба он бо параметрҳои гуногун се маротиба муроҷиат карда шавад. Пас аз ҳамаи муроҷиатҳо суммаи масоҳати ин секунҷаҳо ба сифати масоҳати умумии панҷкунҷа қабул карда мешавад.

Дар ҳар ду маврид ҳам пеш аз ҳисоб намудани масоҳати секунҷа дар барнома аввал мавҷудияти он, яъне иҷрои шарти қалон будани суммаи ду тарафи дилҳоҳи секунҷа аз тарафи сеюмаш, санҷида мешавад. Ҳангоми иҷрои шарт масоҳат ҳисоб карда мешавад. Дар ҳолати акс бошад, равзанаи муколамавие пайдо мешавад, ки он дар ҳусуси иштибоҳи раванди кор маълумот медиҳад. Ин равзанаи муколамавиро ба воситаи лавҳаи **Alt+Shift** сохтани мумкин аст. Дар ин гуна ҳолатҳо бо ёрии протседураи **Tozukonj**-и барнома ададҳои дохилкардашуда ҳазф мегарданд, то ки ба ҷояшон ададҳои нав пешкаш карда шаванд.

Рамзи барномавии гуфтаҳои боло чунин аст:

```
Private Sub cmdOk_Click()
Dim a,b,c,x,f As Double
Dim d1,d2 As Double
Dim s1,s2,s3 As Double
a=Val(Txta.Text)
b=Val(Txtb.Text)
c=Val(Txtc.Text)
e=Val(Txtc.Text)
f=Val(Txtf.Text)
d1=Val(Txtd1.Text)
d2=Val(Txtd2.Text)
If (a+f>d1) And (a+d1>f) And (f+d1>a) And (b+c>d2) And
(b+d2>c) And (c+d2>b) And (d1+d2>c) And (d1+f>d2) And
(d2+f>d1)Then
    s1=masohat(a,d1,f) 'Даъвати функсия
    s2=masohat(b,c,d2)
    s3=masohat(e,d1,d2)
    'Яклюхткунӣ бо саҳеҳии 0,001
    LblS.Caption=Round(s1+s2+s3,3)
    LblP.Caption=a+b+c+e+f
Else
    MsgBox "Бо тарафҳои додашуда бисёркунҷаро соҳтан
мумкин нест", vbCritical + vbOKOnly, "Нодуруст"
    Call Tozakuni      'Даъвати протседура
End If
End Sub
'Tасифи функсия
Function masohat(a!,b!,c! As Double) As Double
Dim p As Double
p=(a!+b!+c!)/2
masohat=Sqr(p*(p-a!)*(p-b!)*(p-c!))
End Function
'Протседураи тозакунии қиматҳои номатлуб
Private Sub Tozakuni()
Txta.Text=""
Txtb.Text=""
Txtc.Text=""
Txtc.Text=""
Txtf.Text=""
Txtd1.Text=""
Txtd2.Text=""

```

```

TxtId2.Text=""
LbIS.Caption=""
LbIP.Caption=""
End Sub

```


Ба тугмаи **Exit** рамзи барномавии зерин вобаста карда мешавад, ки пахши он ба кори барнома ҳусни анҷом мебахшад:

```

Private Sub cmdEx_Click( )
End
End Sub

```

Натиҷаи умумии кори барнома чунин аст:



@@ Саволҳо:

1. Мафҳуми протседура дар VB бо қадом мафҳуми QBasic баробарқувва аст?
2. Дар қадом мавридҳо аз протседура истифода бурдан муфид аст?
3. Протседураи умумӣ чист? Параметри содиротии протседура чӣ?
4. Операторҳои даъвати протседура қадомҳоянд?
5. Қадом бузургиҳо метавонанд ҷузъи рӯйхати параметрҳои даъватии протседура бошанд?
6. Протседураҳои умумиро ба چанд гурӯҳ тақсим мекунанд? Онҳо қадомҳоянд?
7. Протседураи маҳаллӣ аз саросарӣ чӣ фарқ дорад?

- Чанд намуди функцияҳои забони барномарезии VB-ро медонед? Онҳо чӣ ном доранд?
- Функцияни намуди Private аз Public чӣ фарқ дорад? Аз Static-ҷӣ?
- Натиҷаи ичрои функция дар кучо нигоҳ дошта мешавад?

Супориш:

- Тарзи тавсиф ва ичрои протседура ва функцияҳоро баён кунед.
- Масъалаи 1-ро таҳлил кунед.
- Бо истифода аз протседура ва функцияҳои барномаҳои мавзӯъҳои гузаштаро таҷди迪 назар кунед.

1.3.9. МАССИВҲО

Дар **Visual Basic** низ ба мисли **QBasic** аз массивҳо ба таври васеъ истифода мебаранд. Массивҳои VB-ро ба ду гурӯҳ - **статикий** ва **динамикий** ҷудо мекунанд.

Массив статикий номида мешавад, агар қимати ҳудудҳои поёни ба болоии он доимӣ бошад, яъне онҳо ҳангоми ичрои барнома тағиیر наёбанд. Номи ин гуна массивҳо ба мисли тағиирёбандҳо бо ёрии яке аз калимаҳои хидматии **Dim**, **Private**, **Public** ё **Static** ва бо нишон додани навъашон (пас аз калимаи хидматии **As**) тавсиф карда мешаванд. Дар ин гуна мавридҳо пас аз номи массив танҳо сарҳади болоӣ ё ҳам сарҳади поёнию ҳам болоиро нишон додан мумкин аст.

Масалан, дар тавсифи **Dim arrayA(10) As Integer** номи массив **arrayA** буда, он аз 11 ҷузъ иборат аст ва ба навъи бутун (**Integer**) тааллук дорад. Ҷузъҳои ин массив аз нул сар карда рақамгузорӣ карда шудааст, яъне **arrayA(0)**, **arrayA(1)**, ..., **arrayA(10)**. Дар навиши **Dim arrayB(1 To 10) As Integer** бошад, массиви **arrayB** тавсиф карда шудааст, ки он аз 10 ҷузъ иборат аст ва рақамгузории ҷузъҳояш ба таври возех ва дақиқ аз як сар шудааст: **arrayB(1)**, **arrayB(2)**, ..., **arrayB(10)**.

Массивҳои бисёрченака низ айнан ҳамин тавр тавсиф карда мешаванд. Ҳудудҳои онҳо аз ҳамдигар бо ёрии вергул ҷудо карда мешаванд.

Массивҳои динамикий. Ҳангоми барномарезӣ ҳолатҳое рӯҳ медиҳанд, ки микдори ҷузъҳои массивро (андозаи массивро) пешакӣ муайян кардан хеле мушкил аст ва ё умуман имкон

надорад. Андозаи онҳо дар ҷараёни иҷрои барнома мушаххас гардонида мешаванд. Массивҳои дорои ин гуна хосиятҳоро массивҳои **динамикӣ** мегӯянд. Тавсифи онҳо дар ду зина амалӣ гардонида мешавад:

- тавсифкунӣ бе нишон додани андозаи массив, яъне тавсифи массиви холӣ;
- ҳангоми дар мавқеи зарурии барнома аниқ шудани андозаи массив, бо ёрии оператори **ReDim** аз нав тавсиф кардани он.


Масалан, дар тавсифҳои **Dim arrayA() As Integer** ва **ReDim arrayA(10)** баёноти болой хеле хуб амалӣ гардонида шудааст. Таҳо пас аз тавсифи дуюм ба ҷузъҳои массиви аз нав муайянғашта қимат баҳшидан мумкин аст. Ва айнан ҳамин тавр дар қадамҳои навбатӣ низ миқдори ҷузъҳои массивро боз аз нав тағиیر додан мумкин аст. Масалан, пас аз иҷрои оператори **ReDim arrayA(8)** ҳамаи қиматҳои пешинаи массиви **arrayA(10)** барбод ҳоҳанд рафт. Барои нигоҳ доштани онҳо лозим буд, ки ба оператори аз нав тавсифкуни массив қалимаи хидматии **Preserve** илова карда шавад, яъне **ReDim Preserve arrayA(8)**. Аммо бояд дар хотир дошт, ки ҳангоми аз миқдори кунунӣ кам нишон додани андозаи массив қимати ҷузъҳои зиёдатиаш зуд маҳв мешаванд.

Чадвали 22

Масалан 1. Барномае тартиб дихед, ки он миёнаи арифметикий ва геометрии ҷузъҳои массиви **A[1:n]**ро ҳисоб намояд.

Интерфейси барномавии масъалаи мазкурро дар шакли дар расми зерин овардашуда месозем:

Объект	Хосият	Қимат
Form1	Name	Form1
	Caption	Кор бо массив
	StartUpPosition	2-Center Screen
Frame1	Name	Frame1
	Caption	Амалҳо
Label1	Name	Label1
	Caption	Ҷузъҳои доҳилкард ашуда:
Text1	Visible	False
	Name	Txts



Хосиятҳои объектҳои дар форма ҷойдодашударо мувофиқи ҷадвали 22 муайян мекунем.

	Text	“ ”
	Visible	False
	ScrollBars	3 – Both
Command1	Name	cmdA
	Caption	Аз нав
	TabIndex	1
Command2	Name	cmdBar
	Caption	Баромад
Command3	Name	cmdMA
	Caption	Миёнаи арифметикӣ
Command4	Name	cmdMG
	Caption	Миёнаи геометрӣ

Пас аз муайян намудани ин хосиятҳо интерфейси барномавии пешина шакли тарафи ростро мегирад. Пеш аз он ки қиматҳои миёнаи арифметикий ва геометрии ҷузъҳои массив ҳисоб карда шаванд, аввал онҳоро дохил кардан лозим аст. Вале мувофиқи шарти масъала миқдори ҷузъҳои массив номуайян аст (қимати аниқ нест). Бинобар ин ҳангоми барномарезии ин масъала аз массивҳои динамикий бояд истифода бурд.

Мушкилоти дигаре, ки ҳангоми иҷрои барнома пеш меояд, ин дохилкунии қимати ҷузъҳои массив ба ҳисоб меравад. Масалан, дар мавриди ё аз ин ҳам зиёд буданаш ва барои ҳар як ҷузъ истифода бурдани якторӣ (*TextBox*) ҳаҷми форма аз ҳад қалон мегардад. Ва аз ҳама мушкилоти асосӣ дар он аст, ки ин миқдор тагириёбанд аст. Барои ҳамин ҳам дар ин маврид истифодай ин тарзи ҳалли масъала гайри имкон мегардад.

Лекин дар Visual Basic воситаҳои пуриқтидори ва мавҷуданд, ки истифодай онҳо ҳалли ин ва дигар масъалаҳоро хеле сода ва қулагӣ мегардонанд. Лавҳаҳои



ва `MsgBox`-ро мувофиқан барои дохилкунӣ ва азчопбарории маълумотҳо истифода мебаранд.

Киматҳои миёнаи арифметикий ва геометрии ҷузъҳои массив бо ёрии протседураи `Aznav()` ҳисоб карда мешаванд. Дар ин протседура аввал бо воситаи `InputBox` микдори ҷузъҳои массив муайян карда мешавад. Баъд протседураи дигар, ки номаш `inp()` буда, барои дохилкунии ҷузъҳои массив пешбинӣ шудааст, даъват карда мешавад. Тавассути лавҳаи `InputBox`, ки дар ин протседура дар сикл гирифта шудааст, қимати ҷузъҳои массив дохил карда мешаванд. Баъд онҳо бо ёрии оператори `s=s+Str(sr)+";"` дар шакли сатр ҷамъоварӣ шуда, дар `Лавҳаи Ҳатти (TextBox)` аз чоп бароварда мешаванд. Аз ҳамин сабаб ҳам дар мавриди ҳар дафъа пахш намудани тугмаи `Аз сари наӯ` протседураи аввала аз нау даъват карда мешавад ва ҳамаи ин амалҳо такроран иҷро мегарданд.

Ҳамин тарик, рамзи барномавии ҳалли ин масъала намуди зеринро мегирад:

```
Private A() As Integer
Dim mAriif,mGeom,n,g As Double
Dim i As Integer
Option Explicit
Private Sub CmdA_Click()
Call Aznav
Label1.Visible=True
txts.Visible=True
End Sub
Private Sub Aznav()
N=InputBox("Микдори ҷузъҳои массивро дохил
кунед!","Кор бо массивҳо")
ReDim A(1 To n)
Call inp
mAriif=0; mGeom=1
For i=1 To n
mAriif=mArif+A(i)
mGeom=mGeom*A(i)
Next
mAriif=mArif/n
mGeom=mGeom^(1/n)
End Sub
```

```

Sub inp( )
Dim sr
Dim s As String
s=""
For i=1 To n
sr=InputBox(Chr(10)+Chr(10)+Chr(10)+Chr(10)+Chr(10)+"A("&i&")=""  

,"Дохилкуний чузъхой массив")
A(i)=CDbl(sr)
s=s+Str(sr)+";"
Next
txts.Text=Left(s,Len(s)-1)
End Sub

```

Акнун рамзи барномавии тугмаи Миёнаи арифметики-ро тартиб медиҳем:

```

Private Sub CmdMA_Click()
MsgBox mArif, vbOKOnly,"Миёнаи арифметикӣ"
End Sub

```

Хатман ба он эътибор дихед, ки чӣ тавр қимати миёнаи арифметикии чузъҳои массиви бо ёрии лавҳаи MsgBox хисобкардашуда ва ба тағйирёбанди mArif бахшидашуда, дар протседура аз чоп бароварда мешавад.

Рамзи барномавии тугмаи Миёнаи геометри-и форма чунин аст:

```

Private Sub CmdMG_Click()
MsgBox mGeom,vbOKOnly,"Миёнаи геометри"
End Sub

```

Барои тугмаи Баромад-и форма бошад, рамзи барномавӣ дар шакли зерин пешниҳод карда мешавад, ки пахши он кори барномаро ба охир мерасонад:

```


Private Sub CmdBar_Click()
End
End Sub

```


Баъди бакорандозии барнома формаи натичавӣ дар шакли расми поёни дар тарафи чап овардашуда пешкаш мегардад. Агар дар ин равзана тугмаи **As new** пахш карда шавад, он гоҳ равзанаи дигар кушода мешавад, ки он барои дохилкунии микдори чузъҳои массив пешбинӣ шудааст. Шакли равзанаи ин форма дар расми тарафи рост оварда шудааст.



Пас аз дохил кардани микдори чузъҳо ва пахш намудани тугмаи **OK** дар экран равзанаҳои навбатӣ пайдо мешаванд, ки ҳар қадоми он барои ба ягон ҷузъи массив баҳшидани ягон қимат пешбинӣ шудааст. Пас аз дохилкунии қимати ҷузъи мушаххаси массив тугмаи **OK**-и равзанаро ғаҳш кардан лозим аст.



Дар натица ҳамаи қиматҳои ҷузъҳои массив дар **Лавҳаи мати** (*TextBox*) дар шакли пайдарпайи сабт мешаванд:



Агар дар форма тугмаи **Миёнаи арифметики** пахш карда шавад, он гоҳ барнома ба ҳисобкунии миёнаи арифметикии қимати ҷузъҳои массив шурӯъ карда, натиҷаро тавассути лавҳаи **MsgBox** дар шакли расми поёни тарафи чап пешкан менамояд. Дар мавриди пахши тугмаи **Миёнаи геометрий** бошад, натиҷа мувофиқан дар шакли расми тарафи рост пешкан мегардал.



Саволҳо:

1. Массивҳои VB-ро ба чанд гурӯҳ тақсим мекунанд? Онҳо чӣ ном доранд?
2. Ҷаро массивро статикӣ мегӯянд?
3. Массивҳои статикиро чӣ тавр тавсиф мекунанд?
4. Массиви динамикӣ гуфта чиро мефаҳмад?

- Массивҳои динамикӣ дар чанд зина тавсиф мешаванд? Онҳо кадомҳоянд?
- Вазифаи лавҳаҳои InputBox ва MsgBox аз чӣ иборат аст?
- Оператори Preserve чӣ вазифа дорад?
- Массиви arrayM(1 То 100) аз чанд ҷузъ иборат аст? Массиви arrayM(100) чӣ?

Супориш:

- Масъалаи дар мавзӯъ овардашударо таҳлил кунед.
- Барномае тартиб дидед, ки он суммаи ҷузъҳои мусбат ва манфии массиви якченакаи A[1:n]-ро дар алоҳидагӣ ҳисоб кунад.

1.3.10. КОР ВО ТАГИЙРЁБАНДАҲОИ САТРИ

Дар Visual Basic низ ба мисли дигар забонҳои барномарезӣ мағҳуми тагийирёбандан сатрӣ хеле маъмул аст. Тарзи тавсифи ин гуна тагийирёбандаҳо **Dim strA As String** мебошад, ки дар ин ҷо пешванди **str** 'ба тагийирёбандан сатрӣ мансуб будани **A**-ро ифода мекунад.

Чадвали 23

Масъала. Бо истифода аз функцияҳои коркарди матнии Concatenation (конкатенатсия), Mid, Len ва **ASC** калкулятори матнии содатарин сохта шавад.

Талаб карда мешавад, ки интерфейси барномавии ин масъала бояд намуди зеринро дошта бошад:

Объект	Хосият	Қимат
Form1	Name	Form1
Frame1	Caption	Функцияҳои коркарди матни
Frame2	Name	Frame1
Frame2	Caption	Натиҷа
Label1,2	Name	Frame2
Label1,2	Caption	Функция
Label1,2	Font	Label1, Label2
Label3,4	Name	Сатр:
Label3,4	Caption	MS Sans Serif, гафс, 10
Label3,4	Font	Label3, Label4
Text1,2,5	Name	M=, N=
Text1,2,5		MS Sans Serif, гафс, 10
Text1,2,5	Name	Txt1, Txt2, Txt3



	Font	MS Sans Serif, Гафс, 10
	Text	" "
Text3,4	Name	TxtM1, TxtM2
	Font	MS Sans Serif, Гафс, 10
	Text	" "
Command 1,2,3,4,5	Name	CmdCon,CmdMi d,CmdLen, CmdAsc,CmdExi t
	Caption	Concatenation,M ID,LEN, ASC,Exit

Хосиятҳои объектҳои дар форма истифодашударо мувофики ҷадвали 23 муайян мекунем. Пас аз муайян намудани ҳамаи хосиятҳо акинӣ форма намуди зеринро мегирад:



Ба амали пахши тугмаи **Concatenation** рамзи барномавии зеринро вобаста мекунем:

```
Private Sub CmdCon_Click()
txt3.Text=txt1.Text+txt2.Text
End Sub
```

Барои тугмаи **MID** бошад, рамзи барномавӣ ин тавр муайян карда мешавад:

```
Private Sub CmdMid_Click()
If TxtM1.Text=""And TxtM2.Text=""Then
    MsgBox "Дар мавриди истифодаи функцияи
    MID"+Chr(13)+"М ва N-ро дохил кардан лозим
    аст!",vbCritical+vbOKOnly,"Дар хотир дошта бошед!"
Else
    Txt3.Text=Mid(txt1.Text,Val(TxtM1.Text),Val(TxtM2.Text))
End If
End Sub
```

Айнан ҳамин тавр барои амали пахши тугмаҳои дигари форма низ рамзҳои барномавӣ вобаста карда мешаванд.

Масалан:

- Барои тугмаи **LEN**:

```
Private Sub CmdLen_Click()
    Txt3.Text=Len(txt1.Text)
End Sub
```


- Барои тугмаи **ASC**:

```
Private Sub CmdAsc_Click()
    Txt3.Text=Asc(txt1.Text)
End Sub
```

- Барои тугмаи **Exit**:

```
Private Sub CmdExit_Click()
End
End Sub
```

Натиҷаи охирини кори барнома формои зерин аст:



⊗ Саволҳо:

1. Тағириёбандай сатрӣ чӣ тавр тавсиф карда мешавад?
2. Барои коркарди тағириёбандажои сатрӣ кадом функцияҳо хизмат мерасонанд?
3. Кадоме аз операторҳои зерин дуруст навишта шудаанд?
 - a) strSatr="Tojikiston"; b) strSatr=Темурмалик; c) M="Спитамен";
 - d) strF="88"&"21"; e) strF=7386949; f) strG="Инфор"+“матика”.

☒ Супориш:

1. Масъалаи мавзӯро бо ёрии устод таҳлил кунед.
2. Ба шарти масъалаи 1 функцияҳои Right ва Left-ро илова кунед.

1.3.11. ИМКОНИЯТҲОИ ГРАФИКӢ VISUAL BASIC

Бо ёрии формаҳо (**Form**) ва равзанаҳои графикии (**PictureBox**) Visual Basic имконияти васеи қашидани нуқта, ҳати рост, росткунча, давра, эллипс, камон, сектор ва гайра мавҷуд аст. Ҳамаи ин фигураҳои геометриро бо ёрии методҳои гуногун тасвир кардан мумкин аст.



- ◆ **Методи Scale** барои муайян кардани системаи координат хизмат мерасонад. Тарзи тавсифи ин метод чунин аст:

**[Номи объект.] Scale
(X1,Y1)-(X2,Y2)**

Дар ин чо **(X1,Y1)** – координатаҳои нави кунҷи чапи болоии объект ва **(X2,Y2)** - координатаҳои нави кунҷи рости поёнии объекто ифода менамоянд. Агар дар тавсиф **Номи объект** зикр наёфта бошад, он гоҳ методи **Scale** аз рӯи пешфарз ба форма ворид мегардад. Бо истифодани ин метод координатаҳои кӯҳнаи объект фавран бо координатаҳои нав иваз карда мешаванд.

Дар Visual Basic системай координат аз рӯи пешфарз шакли дар расми тарафи рост тасвирифтаро дорад. Вале ҳангоми сохтани графики функцияҳо ё кашиданӣ фигураҳои геометрий системай координати муқаррариро ҷорӣ кардан муғид аст.

Масалан, ҳангоми истифодани оператори **Picture1.Scale(-50,50)-(50,-50)** дар равзании графикии **Picture1** системай координатии нав ҷорӣ карда мешавад, ки кунҷи чапи болоии он дорои координатаҳои буда, кунҷи рости поёнии он дорои координатаҳои мебошад:



- ◆ **Методи Pset** барои дар объект кашиданӣ нукта хизмат мерасонад. Тарзи тавсифи ин метод чунин аст:

**[Номи объект.]
Pset (X,Y),
Ранг]**

Дар ин чо **(X,Y)** - координатаҳои нуктае мебошанд, ки он бояд дар объект тасвир ёбад. **Ранг** – рамзи (коди) ранги нукта буда, бо адади навъи **Long** тасвир карда мешавад. Ранги пешфарз ранги

сиёх аст. Дар мавриди зикр наёфтани **Номи объект** методи **Pset** чун пешфарз ба форма ворид мегардад.

Андозай ҳар гуна нүкта ва умуман объекти дилхөхро тавассути хосияти **DrawWidth**-и равзанаи **Хосиятҳо** (*Properties*) муайян кардан ва тағийир додад мумкин аст. Масалан, оператори **Picture1.DrawWidth=7** андозай нүктаро 7 (твип) муайян мекунад.

Масалан 1. Барномае тартиб дихед, ки тавассути он дар **Лавҳаи расм** (*PictureBox*) системаи координатии нав чорӣ гардад ва андозай нүкта ба 7 твип баробар бошад.



Интерфейси барномавии дар расми тарафи рост тасвирёфттаро истифода бурда, ба тугмаи **Pset**-и формай он рамзи барномавии зеринро вобаста мекунем:

```
Private Sub Command1_Click()
Picture1.Scale (0,0)-(500,500)
Picture1.DrawWidth=7
Picture1.PSet (250,250)
End Sub
```

- ◆ **Методи Line** барои дар объект кашидани порчаҳои хати рост ва росткунчаҳои хатҳои сарҳадияшон якранг ё ранга хизмат мерасонад. Тарзи тавсифи ин метод чунин аст:

[Номи объект.] **Line**(**X1,Y1**)-
 (**X2,Y2** [,Ранг] [,В|F])


Дар ин чо **(X1, Y1)** ва **(X2, Y2)** мувофиқан координатаҳои кунци болоии чап ва кунци поёни рости росткунчаро ифода мекунанд, агар параметрҳои **B|F** фаъол бошанд. Дар мавриди гайрифаъол будани ин параметрҳо бузургихои номбурда координатаҳои ибтидо ва интиҳои горҷаи хати ростро ифода мекунанд. Ҳамчунин параметри **Ранг** – рамзи ранг, **В** – ишораи кашидани росткунча ва **F** – ишораи ранга будани росткунчаро ифода мекунанд. Барои тағийир додани гафсии хатҳои сарҳадии

росткунча қимати хосияти **DrawWidth**-ро тағыйр додан лозим аст. Дар ин чо низ ҳангоми зикр наёфтани **Номи объект** методи **Line** чун пешфарз ба форма ворид карда мешавад.

Масъала 2. Барномае сохта шавад, ки он дар асоси шарти таңдири назар кардашудай масъалаи 1 дар форма тасвири росткунча ва хати ростро хосил намояд.

Барои халли ин масъала ба формай мавҷуда боз як тугмаи навро бо номи **Line** илова менамоем ва ба амали пахши он рамзи барномавии зеринро вобаста мекунем:

```
Private Sub Command2_Click()
Picture1.Scale(0,0)-(500,500)
Picture1.Line(100,100)-
(400,400),&HFF0000,B
Picture1.Line(150,150)-
(350,350),&HFF&,BF
Picture1.Line(100,100
(400,400),&HC000&
Picture1.Line(400,100)-(100,400)
End Sub
```



Барои нүктаро бо ранги зард тасвир кардан кифоя аст, ки дар рамзи барномавӣ оператори **Picture1.PSet(250,250).vbYellow** илова карда шавад. Натиҷа дар тарафи рост оварда шудааст.

- ◆ **Методи Circle** бошад, барои дар объект кашидани давра эллипс, камон ва сектор истифода бурда мешавад. Тарзи тавсифи ин метод чунин аст:

[Номи объект.] Circle(X,Y),Радиус,[Ранг],Кунчи 1],[Кунчи 2],[КФ]

.Ба монанди методҳои дигар дар ин чо низ ҳангоми зикр наёфтани **Номи объект** методи **Circle** чун пешфарз ба форма ворид карда мешавад. Параметрҳои **Радиус** – радиуси давра, **Ранг** – ранги давра (агар параметри **Ранг** мавҷуд набошад, он гоҳ аз рӯи пешфарз расм бо ранги сиёҳ кашида мешавад), **Кунчи 1** ва **Кунчи 2** (дар интервали $(0, 2\pi)$ бо радиан чен карда мешаванд) мувоғикан кунҷҳои ибтидой ва интиҳои камон ё секторро

ифода менамоянд. **КФ** - коэффициенты фильтрации ном дошта, адади мусбат аст. Агар **КФ>1** бошад, он гоҳ эллипс бо самти амудай, **КФ<1** бошад, эллипс бо самти уфукъи ва **КФ** умуман мавҷуд набошад, он гоҳ давар кашидат мешавад.

☞ **Эзоҳ:** Параметрҳои дар қавси квадратӣ омадаро партофтан мумкин аст, аммо вергулҳои ба онҳо мувофиқро (ба истиснои вергули охирон) на!

Намуди рангро бо яке аз тарзҳои зерин муайян кардан мумкин аст:


- Мувофиқи рӯйхати яке аз ҳашт доимии маҳсус ё қимати аддии ба онҳо мувофиқ. Масалан, 0 ё **vbBlack** - сиёҳ, 255 ё **vbRed** - сурҳ, 1666215 ё **vbWhite** - сафед ва гайра.
- Бо ёрии функцияи **RGB**. Маълум аст, ки ҳар гуна ранг бо омехта кардани таносуби муайяни рангҳои сурҳ (**Red**), сабз (**Green**) ва кабуд (**Blue**) ҳосил карда мешавад. Номи функцияи **RGB** ҳам аз ҳарфҳои аввали ин рангҳо гирифта шуда, он дорои се аргументе ҳаст, ки онҳо аз порчай [0, 255] қимат қабул мекунанд. Масалан, **RGB(0,0,0)** – ранги сиёҳ, **RGB(255,255,0)** – ранги сафед, **RGB(229,250,200)** – ранги шаффофф. Умуман миқдори қиматҳои имконпазири ин функция ба $256^3 - 1 = 16777215$ баробар аст. Ин маъни онро дорад, ки ҳамин миқдор тобишҳои гуногурангро дар **Visual Basic** ҳосил кардан мумкин аст. Аслан ҳар гуна ранг бо ёрии формулаи **bytRed+256bytGreen+256^2bytBlue** муайян карда мешавад.
- Бо ёрии функцияи **QBColor**. Ин функция дорои як аргумент аст, ки он аз порчай [0; 15] қимат қабул мекунад. Ҳар яке аз ин 16 қимат рамзи ягон рангро ифода менамояд.

Фигураҳои тавассути методҳои **Line** ва **Circle** соҳташавандаро бо рангҳои гуногун ороиш додан мумкин аст. Барои иҷрои амали ороишҳои қиматҳои имконпазири ҳосияти **FillStyle** хизмат мерасонанд. Дар расмҳои поёни имкониятҳои рангубори объект вобаста ба



киматҳои гуногуни хосияти FillStyle(0-7) нишон дода шудааст.

Ранги дарунмояи катахъ киматҳои хосияти FillColor-и обьектро ифода менамояд. Агар қимати хосияти FillStyle-и равзанаи графикӣ ба нул (*solid*) баробар бошад, он гоҳ фигура бо ранге ороиш дода мешавад, ки он мувофики қимати хосияти FillColor муайян карда шудааст.




Масъалаи 3. Барномаи масъалаи 2 чунон такмил дода шавад, ки он барои кашидан давра низ мутобиқ бошад.


Барои ҳалли ин масъала дар формай мавҷуда тугмаи нави Circle-ро илова менамоем ва ба он рамзи барномавии зеринро вобаста мекунем:

```
Private Sub Command4_Click()
Picture1.Scale (0,0)-(500,500)
Picture1.Circle (250,250),220,&H8000&
End Sub
```

Натиҷаи кори барнома дар расмҳои поёни намоиш дода шудааст. Пас аз пахши тугмаи Circle расми тарафи чап ва пас аз пахши тугмаҳои дигари форма расми тарафи рост ҳосил мешавад.



Масъалат 4. Бо истифода аз интерфеиси барномавии зерин графики сеъзогии квадратии $y=ax^2+bx+c$ -ро дар порчаи $[x_0, x_1]$ бо қадами таксимотии h созед.



Хосиятҳои объектҳои формаро аз рӯи чадвали 24 муайян мекунем.

Объект	Хосият	Қимат
Form1	Name	Form1
	Caption	Графики функция
Frame1	Name	Frame1
	Caption	Порча
Frame2	Name	Frame2
	Caption	Коэффицисе нтҳо
Frame3	Name	Frame3
	Caption	Қадам
Picture1	Name	Picture1
Label1,2	Name	Label1,2
	Caption	аz, то
Label3,4,5	Name	Label3,4,5
	Caption	a=, b=, c=
Text1,2,3,4,5,6	Name	Text1,2,3,4,5, 6
	Text	" "
Command1,2	Name	Command1,2
	Caption	Ok, Exit

Пас аз муайян намудани хосиятҳо интерфеис намуди дар тарафи рост нишондодашударо мегирад. Акнун ба тугмай **Ok** рамзи барномавии зеринро вобаста менамоем:

```
Private Sub
Command1_Click()
    Dim X,Y,X0,X1,H
    As Double
    Dim A,B,C As
    Integer
    H=Val(Text6.Text)
    X0=Val(Text1.Text)
    X1=Val(Text2.Text)
```



```

A=Val(Text3.Text)
B=Val(Text4.Text)
C=Val(Text5.Text)
Picture1.Cls      'Тозакунай
Picture1.Scale (-30,30)-(30,-30)
Picture1.Line (0,30)-(0,-30),QBColor(15)
Picture1.Line (-30,0)-(30,0),QBColor(15)
For X=X0 To X1 Step H
Y=A*X^2+B*X+C
Picture1.PSet (X,Y),2
Picture1.DrawWidth=1
Next
End Sub

```


Рамзи барномавии зерин, ки ба пахши тугмаи **Exit** вобаста карда шудааст, итмомбахшандай кори барнома аст:

```

Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

```

Пас аз ба кор андохтани барнома дар экран чунин натиҷа хосил мегардад:



☺ Саволҳо:

- Равзанаҳо ва лавҳаҳои графикии Visual Basic барои ичрои қадом вазифаҳо пешбинӣ шудаанд?
- Қадом методҳои тасвиркунии фигураҳои геометриро медонед?

3. Барои муайян кардани системаи координат аз кадом метод истифода мебаранд?
4. Вазифаи методи Pset аз чӣ иборат аст?
5. Андозаи нуқта ё объектро бо ёрии кадом хосият тағйир додан мумкин аст?
6. Порчай хати ростро бо ёрии кадом метод кашидан мумкин аст?
7. Оё тарзи кашидани росткунҷаро медонед?
8. Аз методи Circle кадом вақт истифода мебаранд?
9. Тарзи кашидани давра аз эллипс чӣ фарқ дорад?

☒ Супориш:

1. Имкониятҳои графикии Visual Basic-ро баён кунед.
2. Методҳои графикиро шарҳ дихед.
3. Масъалаҳои 1-3-ро таҳдил кунед.
4. Барномаи тарзи кори «Чароғаки раҳнамо»-ро тартиб дихед, ки бо пахши тугма ранги мувофиқаш фурӯзон гардад.
5. Барномаи соҳтани графики функсияи $y=\sin x$ -ро тартиб дихед.

ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАЦИОНИЙ
ВА КОММУНИКАЦИОНИЙ

ЗАБОНИ БАРНОМАРЕЗИИ С++

2.1. ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ЗАБОНИ С++

С (Си хонда мешавад) – забони оммавии барномарезӣ ба ҳисоб меравад. Таърихи пайдоиш ва рушди забони **С** бо таърихи системаи оператсионии UNIX саҳт алоқаманд аст. Бо боварии том гуфтан мумкин аст, ки системаи оператсионии UNIX пурра тавассути **С** навишта шудааст. Забони мазкур соли 1972 аз тарафи Деннис Ритчи барои компьютери PDP-11 кор карда баромада шудааст. Дар забони **С** аз Ассемблер воситаҳои самараноктарини кор бо хотираи компьютер ба мерос гирифта шудааст ва аз ин рӯ имрӯз амалан зарурати истифодаи Ассемблер аз байн рафтааст.

Номи забони барномарезии **С** аз номи ҳарфи сеюми алифбои лотинӣ – **C** (Си) гирифта шудааст. Аслан чунин номгузорӣ дар солҳои 70-уми асри XX хеле маъмул буд. Масалан, яке аз забонҳои барномарезии дар аввали солҳои 70-ум пайдошууда **A** (Эй) ном дошт. Баъдтар, дар раванди коркарди системаи оператсионии UNIX барои компьютери PDD-7 Томпсон забони барномарезии **B** (Би)-ро эҷод намуд. Ва ҳамин тариқ, забони навбатӣ **C** (Си) номгузорӣ шуд.

Забони **С** дар натиҷаи кӯшишҳои инқилобӣ дар эҷоди барномарезии соҳторӣ, ки солҳои 60-уми асри XX шурӯъ шуда буд, пайдо гардидааст. То пайдоиши забонҳои барномарезии соҳторӣ, забонҳои барномарезии ба ном мантиқӣ мавриди истифода қарор доштанд. Ҳангоми бо ёрии ин забонҳо навиштани барномаҳои ҳаҷман калон, ногузир аз маҷмӯи зиёди гузаришҳои байни операторӣ истифода бурдан лозим меомад, ки дар натиҷа хондану фаҳмидани барнома ва таҳти назорат гирифтани пайдарпайии амалҳои алгоритмӣ хеле мушкил

мегардид. Ҳангоми истифодаи забонҳои барномарезии соҳторӣ бошад, ин мушкиниҳо тавассути воситаҳои хуби идоракунии ин забонҳо (маҳсусан зербарномаҳо ва тағиیرёбандаҳои маҳаллӣ) ҳал карда мешавад. Дар воқеъ, пайдоиши ин навъи забонҳо имконияти навиштани барномаҳои ҳаҷман калонро хеле осон гардонид. Ва дар байни забонҳои барномарезии соҳторӣ (масалан, дар қатори забони [Паскал](#)) забони [С](#) (соли 1980) ба ҳайси яке аз забонҳои беҳтарин шинохта шуд.

Бо вучуди он ки бо ёрии забонҳои барномарезии соҳторӣ масъалаҳои дараҷаи мураккабиашон гуногун бе ягон мушкилот тарҳрезӣ ҳарда шаванд ҳам, vale истифодаи танҳо методҳои ин шакли барномарезии охири солҳои 70-уми асри XX, ба аксар проблемаҳои наву рӯзағзуни самти барномарезӣ ҳанӯз дар ҳамон солҳо ҷавобгӯ набуд. Барои ҳалли ин гуна проблемаҳо зарурати зҷоди технологияҳои нави барномарезӣ пеш омад. Яке аз чунин технологияҳои барномарезии объектгаро (БО) ном гирифт. Азбаски забони [С](#) аз методҳои ва ҳусусиятҳои барномарезии нави объектгаро барҳӯрдор набуд, бинобар он зарурати такмили минбаъдаи ин забон пеш омад, ки дар натиҷа ба пайдоиши забони барномарезии [С++](#) оварда расонид.

Ҳамин тарик, забони барномарезии [С++](#) соли 1979 аз тарафи Бярн Страуструп дар лабораторияи илмӣ-тадқиқотии ширкати [Bell Telephone Laboratories](#), ки дар шаҳри Мэрри-Хилли иёлоти Ню Ҷерсии ИМА воқеъ аст, эҷод шудааст. Дар асл [С++](#) намунаи объектгарои забони [С](#) буда, тамоми ҳосиятҳо ва воситаҳои хуби ин забонро ба мерос гирифтааст. Барои забони [С++](#) ҳатто принсипи асосии забони [С](#), ки мувоғиқи он ба натиҷаи ниҳоии кори барнома на танҳо забон, балки барномарез низ масъул аст, пурра ҳос аст. Воситаҳои объектгарои [С++](#) имрӯзҳо дар ҳалли ҳама гуна масъалаҳои барномарезӣ босамар истифода бурда мешаванд. Ин забон барои соҳтани компилияторҳо, вироишгарон, бозиҳои компьютерӣ ва барномаҳои хидмати шабакавӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад.

Ҳоло забони [С++](#) ҳамчун стандарт дар коркарди системаҳои барномавии ҳудкори саноатӣ мавриди истифода қарср дорад. [С/С++](#) дар барномарезии системавӣ низ ба таври васеъ кор фармуда мешавад. Аксарияти бастаҳои математикии мусоир дорои компилияторҳои [С/С++](#) мебошанд.

Забони [С++](#) ҳоло низ дар рушд ва инкишоф аст. Дар рӯзгори мо намунаи соли 1998-уми он бо номи [Standard C++](#)

мавриди истифода қарор дорад. Ин намунаро компиляторҳои Microsoft Visual C++ ва C++ Builder Borland дастгирӣ мекунанд.

⊗ Саволҳо:

1. Забони барномарезии C кай, дар кучо ва чӣ тавр эҷод шудааст?
2. Хусусиятҳои асосии фарқунандай забони барномарезии C++ нисбат ба забони C ва дигар забонҳои барномарезии мантиқӣ ва сохторӣ дар чӣ зоҳир мегардад?
3. Имрӯз қадом намунаи C++ мавриди истифода қарор дорад? Ин намунаро дар ҳалли қадом масъалаҳо истифода бурдан мумкин аст?


☒ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
2. Дар дафтаратон бартарӣ ва камбузиҳои забони барномарезии C++-ро нисбат ба дигар забонҳои барномарезӣ қайд намоед.

2.2. БА КОР ОМОДАСОЗИИ C++

Барои ба кор омода соҳтани барномаи Microsoft Visual C++ пеш аз ҳама онро дар компьютер наслб намудан лозим аст. Пас аз он, агар системаи оператсионии Microsoft Windows омодаи кор бошад, он гоҳ ин барномаро, масалан, бо тарзи зерин ба экран баровардан мумкин аст:

Оғоз ► Барномаҳо ►
Microsoft Visual Studio ► Microsoft Visual Studio C++
(Пуск ► Программы ► Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio C++ - Start ► Programs ► Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio C++)





Дар ин маврид дар экран равзанаи дар расм овардашуда кушода мешавад. Тавре аз расм дида мешавад, дар болои равзанаи барномаи Microsoft Visual C++ равзанаи дигар - Tip of

the Day пайдо шудааст. Агар дар равзанаи **Tip of the Day** тугмаи **Close** пахш карда шавад, он гоҳ ин равзана аз экран нопадид гашта, имконияти бо равзанаи **Microsoft Visual C++** аз нав давом додани кор фароҳам меояд. Гарчанде бо ёрии равзанаи **C++** имконияти ҳал намудани масъалаҳои мухталифи соҳаи барномарезӣ мавҷуд бошад ҳам, vale ба мо дастрасии танҳо муҳити консолии он кифоя аст. Ин муҳитро тавассути ду қадам ҳосил кардан мумкин аст:

1. Аз менюи **Парвандা** (*Файл – File*) банди **Соҳтан** (*Создать – New*)-ро интихоб мекунем. Баъд аз рӯйхати замимаҳои **Лоиҳаҳо** (*Проекты – Projects*)-ро равзанаи ҳосилшг да (расми тарафи ўст) банди **Win32 Console Application**-ро интихоб менамоем.


Сонӣ лар майдончаи **Project name**-и тарафи рости равзана номи лоиҳа (масалан, «Математика»)-ро дохил мекунем. Пас аз он тугмаи **Ok**-ро пахш мекунем, ки дар натиҳа равзанаи зерин (расми поёни) пайдо мешавад:




Тавре аз ин расм айён аст, равзана тавассути 4 калид (чузъ) идора карда мешавад. Калиди якум **Лоиҳаи холӣ** (*An empty project*) ном дошта, он ба таври пешдид доимо фаъол аст. Агар дар ҳамин лаҳза тугмаи **Finish**-и ин равзана пахш карда шуда, дар равзанаи минбаъда тугмаи **Ok**

пахш карда шавад, он гоҳ бо ҳамин раванди лоиҳасозӣ ва ҳамзамон қадами якуми ҳосилкунии муҳити консолии равзанаи забони барномарезии C++ ба итмом мерасад.

2. Боз аз менюй **Парвандай** (*Файл – File*) равзанаи C++ банди **Соҳтан** (*Создать – New*)-ро интихоб мекунем. Аз рӯйхати замимаҳои менюй **Парвандай** (*Files*) равзанаи пайдошуда (расми тарафи рост) банди **C++ Source File**-ро баргузида, дар майдончай **File name**-и тарафи рости равзана номи парвандаро (масалан, КТУ) дохил




мекунем ва тугмаи **Ok**-ро пахш менамоем. Бо ҳамин муҳити консолии C++ пурра омодаи кор мегардад (равзана дар шакли расми поёнӣ).



Тавре аз намуди зоҳирӣ равзанаи лоиҳасози **Microsoft Visual C++** дида мешавад, он аз якчанд зерравзанаҳо иборат аст. Зерравзанаи “Вироишгар”-и равзана барои дохил ва таҳрир кардани матни барномаи лоиҳа хизмат мерасонад. Барномаи мураттабшударо бо тарзи зерин омодаи кор соҳтан мумкин аст:

- Барои компилятсияи барнома, тугмаи **Compile (Ctrl+F7)**, ки намуди  -ро дорад, аз лавҳаи афзорҳои Build ё бевосита дар менюи он пахш мекунем.
- Барои иҷрои барнома, дар ҳамон лавҳа тугмаи **Build (F7)**, ки намуди  -ро дорад, пахш мекунем.
- Барои ба экран баровардани натиҷаи кори барнома, дар ҳамон лавҳа тугмаи **Execute program (Ctrl+F5)**, ки намуди  -ро дорад, пахш мекунем.
- Барои аз майдони натиҷа баромадан, тугмаи ихтиёрии калидлавҳаро пахш мекунем.

Масалан, ҳангоми ин пайдарпайии амалхоро бо барномаи дар расми болой овардашуда иҷро кардан, дар экран чунин натиҷаҳо пайдо мешаванд (нигар ба расми тарафи рост).



The screenshot shows a terminal window from Microsoft Visual Studio. The title bar reads "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects". The window displays the following text:
cd "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects"
2 adad darored:
1025
525
XY=25
Press any key to continue...

Зерравзанаи **Содирот (Output)** барои нишон додани микдор ва намуди ғалатҳои дар матни барнома роҳдодашуда, хизмат мерасонад. Аз рӯи маълумоти ин майдон метавонем мавқеи зуҳури ғалатро муайян намуда, онро ислоҳ кунем.

Барномаи аввалини. Чун одат барномаи аввалине, ки қариб дар ҳамаи забонҳои барномарезӣ тартиб дода мешавад, аз чопи ибораи **Hello,World!** иборат аст.

Ин барнома дар забони C++ чунин намуд дорад:

```
/* Барномаи аввалин */           // 1
#include <iostream.h>               // 2
int main( ) {                      // 3
{
    cout<<"Hello, World! \n";       // 5
    return 0;                       // 6
}                                   // 7
```

Сатри якуми барнома вазифаи тавзехотии (шархдихии) мазмуни барномаро ичро мекунад. *Тавзех – пайдарпайши ҳар гуна аломатҳосст, ки дар байни аломатҳои /* ва */ чойгир аст ва ё бо аломатҳои // сар мешавад.* Компилятор тавзехотро (шарху эзоҳро) ба эътибор намегирад, чунки онҳо ба раванди ичрои барнома таъсир расонида наметавонанд ва ин рӯ сатрҳои тавзехотӣ ҳатмӣ нестанд.

Коркарди барнома дар C++ дар ду зина амалӣ гардонида мешавад. Дар аввал барнома бо препротссор (барномаи маҳсус), ки ичрои дастурҳои (директиваҳои) муайянеро таъмин мекунад, мувофиқа карда шуда, баъд аз он компилиятсия карда мешавад. Барои ҳамин ҳам, сатри дуюми барномаро, ки бо аломати # оғоз гардидааст, *директиваи препротссор* мегӯянд.

Директиваи `#include` имконият фароҳам меоварад, ки маҳз аз ҳамин сатри барнома сар карда, матни парвандаи номаш бақайдгирифташуда (дар мисоли мо - `iostream.h`) миёнагузорӣ карда шавад. Дар қавси кунҷӣ гирифта шудани номи парванда (`<iostream.h>`) гувоҳи он аст, ки чустучӯи он дар ҳазинаи (китобхонаи) системавии C++ гузаронида мешавад.

Парвандакоеро, ки кисми иловагии номашон .h аст, *парванда-сарланҷаю* мегӯянд. Ин гуна парвандако одатан тавсифкунандай тагириёбанд, функсия, навъ ва намудҳое мебошанд, ки онҳоро аксарият барномаҳо истифода мебаранд. Дар мисоли мо парвандай `iostream.h` ба функсияҳои стандартии китобхонавии C++, ки барояшон амалҳои дохилкуниӣ ва чопкуниӣ дастрасанд, муроҷиат менамояд. Номи парвандай мазкур аз ихтизори калимаҳои *Standard Input/Output* гирифта шудааст. Номи ин парванде бояд дар аввали тамоми барномаҳое, ки аз амалҳои дохилкуниӣ ва азчопбарорӣ бархӯдоранд, мавҷуд бошад.

Дар сатри сеюми барнома функсияи асосӣ – `main()` оварда шудааст. Овардани ин функсия дар ҳар як барномаи C++ ҳатмӣ

буда, ичрои барнома низ маҳз аз ҳисобкуни қимати ҳамин функция оғоз меёбад. Пас аз номи функция `main` овардани қавсҳои доиравии `{}` низ ҳатмӣ мебошад, чунки ин нишонаи функция будани он аст. Бо вуҷуди параметр (аргумент) надоштани функцияи `main` гузоштани қавсҳои доиравӣ ҳатман зарур аст. Калимаи хидматии `int`, ки пеш аз номи функцияи `main()` омадааст, баргарданда будани қимати ин функцияро ифода мекунад. Бозгардони қимати он тавассути оператори `return 0;` амалӣ карда мешавад.

Тани функция дар қавсҳои фигуравӣ || гирифта мешавад. Дар баъзе забонҳои барномарезӣ ба ҷои ин қавсҳо қавсҳои оператории `Begin` ва `End` истифода мешаванд. Дар мисоли мотани функция танҳо аз як оператори `cout << "HELLO, WORLD! \n";` иборат аст.

Оператори `cout` (тавассути калимаҳои `console output` соҳта шудааст) ифодагари азчопбарории маълумотҳо дар экран мебошад. Дар мисоли мо, ин оператор ба экран ибораи «`Hello, World!`»-ро бароварда, мувофиқи пайдарпайии алломатҳои идоракунандай `\n`, курсорро ба сатри наవбатӣ мегузаронад. Маҳз бо мақсади истифодаи ҳамин оператор (`cout`), ба барнома парвандай сарлавҳавии `iostream.h` ҳамроҳ карда шудааст.

Акнун барномаи аввалинамонро бо тарзи дигар месозем:

```
#include<iostream.h>
void main( )
{
    cout<<"Hello, ";
    cout<<"World!";
    cout<<"\n";
}
```

⊗ Саволҳо:

1. Барномаи C++-ро чӣ тавр ба кор омода месозанд?
2. Муҳити консолии C++ аз қадом қисмҳо иборат аст?
3. Барномаи бо ёрии C++ мураттабшударо чӣ тавр ба кор меандозанд?
4. Коркарди барномаҳо дар C++ аз ҷониб зина иборат аст?
5. Дириктиваи `#include` чиро ифода мекунад?

Супориш:

1. Тарзи барномарезиро дар C++ баён кунед.
2. Ду тарзи барномаи аввалини дар мавзӯъ овардашударо таҳлил кунед ва тарзи сеюми соҳтани онро пешниҳод намоед.

2.3. ИДЕНТИФИКАТОР, ТАГИЙРЁБАНДА, ДОИМӢ

Идентификатор гуфта номи объекти барномавиро (*тагийрёбанда, доимӣ ё зербарномаро*) меноманд.

Идентификатор тавассути ҳарфҳои лотинӣ, рақамҳои арабӣ ва аломати «_» соҳта мешавад. Дар идентификатор ҳарфҳои калон ва хурди лотинӣ аломатҳои гуногун ба хисоб мераванд. Масалан, **int kty; int Kty; int KTY;** се идентификатори гуногун мебошанд. Ба сифати аломати аввали идентификатор рақамро истифода бурдан мумкин нест. Дар таркиби идентификатор истифодаи фосила (пробел), калимаҳои хидматӣ ва номи объектҳои стандартии забон манъ аст.

Дар C++ тагийрёбанда гуфҷа соҳаи хотираеро меноманд, ки дар он мэълумоти намуди муайян нигоҳ дошта шудааст. Тагийрёбанда тавассути ном (идентификатор) ва қимат муайян карда мешавад. Маҳз бо ёрии номи худ тагийрёбанда ба соҳаи хотира, ки дар он ҷо қимати он маҳфуз аст, муроҷиат менамояд. Тагийрёбанда пеш аз истифода бояд тавсиф карда шавад. Тарзи тавсифи он чунин аст:

[*сипти хотира*][const]навъи тагийрёбанда ва идентификатори оғизиснализатор];

Дар ин ҷо, ба сифтати *сипти хотира* яке аз қиматҳои *auto, extern, static* ё *register*-ро истифода бурдан мумкин аст, ки дар бораи онҳо байдтар сухан ҳоҳад рафт. *Const* нишонаи доимӣ будани қимати тагийрёбанда аст. *Инициализатор* воситаест, ки қимати аввали тагийрёбандаро муайян мекунад. Тавассути *навъи тагийрёбанда* бошад, ҳаҷми муайяни хотираи компьютер чудо карда мешавад, ки он барои гунҷонидани қимати тагийрёбанда кифоя аст. Номгӯи навъҳои тагийрёбандаҳо дар C++ дар ҷадвали 25 оварда шудааст.

Тагийрёбандахоро
дар **C++** ба
тагийрёбандахои **локалӣ**
(маҳаллӣ) ва **глобалӣ**
(умумӣ) тақсим
мекунанд. Агар
тагийрёбандадар
доҳили блоки муайяни
барнома тавсиф шуда
бошад, он гоҳ онро
тагийрёбандай **локалӣ**
мегӯянд. Соҳаи
амалиёти ин гуна
тагийрёбандадар худуди
байни нуқтаи тавсиф ва
интиҳои блоки
додашуда ба хисоб
меравад, яъне он
ҳангоми ба блок ворид
шудан дар хотираи
компьютер соҳта
мешавад ва ҳангоми аз
блок берун баромадан
гайб мезанад. Бо ибораи
дигар, тагийрёбандай
локалӣ моли ҳусусии
блокест, ки дар он
тавсиф ёфтааст.

Навъи тагийрёбандада	Қиматҳои имконпазир	Ҳачми хотира (бит)
char	[-128; 127]	8
unsigned char	[0; 255]	8
signed char	[-128; 127]	8
int	[-2147483648; 2147483648]	32
unsigned int	[0; 4294967295]	32
signed int	[-2147483648; 2147483648]	32
short int	[-32768; 32767]	16
unsigned short int	[0; 65535]	16
signed short int	[-32768; 32767]	16
long int	[-2147483648; 2147483648]	32
unsigned long int	[0; 4294967295]	32
signed long int	[-2147483648; 2147483648]	32
float	[1.8E-38; 3.4E38]	32
double	[2.2E-308; 1.8E308]	64
long double	[2.2E-308; 1.8E308]	64
bool	true ё false	-
w_char_t	[0; 65535]	16

Агар тағирирёбанда берун аз блоки додашуда тавсиф шуда бошад, он гоҳ онро нисбат ба блоки мазкур тағирирёбандаа глобалӣ мегӯянд. Соҳаи амалиёти ин гуна тағирирёбандаҳо одатан гурӯҳи блокҳо ё тамоми барнома шуда метавонад. Бо ибораи дигар, тағирирёбандаҳои глобалӣ барои кулли барнома ё баъзе блокҳои он тағирирёбандаҳои умумӣ ба шумор мераванд.

Доимихо дар C++ чор хел мешаванд: **бутун, ҳақиқӣ, рамзӣ** ва **сатрӣ**. Доимихои бутун, дар навбати худ, ба бутуни **даҳӣ**, **ҳаштӣ** ва **шонздаҳӣ** тақсим мешаванд. Доимихои бутуни даҳӣ тавассути рақамҳои арабӣ сохта шуда, бо нул оғоз намешаванд (дар мавриҷое, ки агар ҳуди адад ба нул баробар набошад). Доимихои бутуни ҳаштӣ тавассути рақамҳои ҳаштӣ сохта шуда, бо нул оғоз мешаванд. Доимихои бутуни шонздаҳӣ тавассути рақамҳои шонздаҳӣ сохта шуда, бо **ox ё ox** оғоз мешаванд.

Доимихои ҳақиқӣ ба доимихои ҳақиқии **даҳӣ** ва **экспонентӣ** тақсим мешаванд. Тарзи навишиги доимии ҳақиқии даҳӣ **[рақамҳо]{[рақамҳо]}** ва доимии ҳақиқии экспонентӣ бошад, **[рақамҳо]{[рақамҳо]{E/e}{+/-}[рақамҳо]}** аст. Агар қисми бутун ё касрии адад ба нул баробар бошад, он гоҳ онро партофтани мумкин аст. Ҳангоми мавҷуд будани қисми касрӣ, гузоштани аломати нукта ҳатмист. Пас аз ҳарфи **E** (ё **e**) гузоштани аломати + шарт нест.

Доимии рамзӣ аз маҷмӯи як ё ду аломати (рамзи) дар апостроф (нохунаки якчанд) гирифташуда иборат аст. Доимии сатрӣ бошад, аз пайдарпайии аломатҳои дар нохунак гирифташуда иборат аст. Масалан, доимии сатрии **"A"** ва доимии рамзии **A** доимихои гӯногунанд.

Чадвали 26

Агар доимии сатрӣ дар як сатр нағунҷад, он гоҳ онро дар якчанд сатр ҷойгир кардан мумкин аст. Дар ин мавриҷ, ба сифати аломати гузариш ба сатри дигар, аз ҳати моили ҷаппа истифода мебаранд. Масалан, доимии сатрии **"Barnomarezi dar C++ in mahorat ast"** ба сатрҳои зерин баробаркувва аст:

Тасвир	Натиҷаи амал
\a	Сигнали овозӣ
\b	Як қадам ба гаро
\f	Гузариш ба сафҳаи дигар
\n	Гузариш ба сатри дигар

“Barnomarezi dar C++ \
in mahorat ast”

Пайдарпайи аломатҳои бо
хати моили чаппа ()
оғозёфттаро escape-пайдарпайи
мегӯянд (чадвали 26).

\r	Бозгашти навард
\t	Табулиронии уфуқӣ
\v	Табулиронии амудӣ
\w	Хати моили чаппа
\'	Апостроф
\?	Аломати савол
\"	Ноҳунак
\oddd	Рамзи ҳаштии аломат
\oxddd	Рамзи шонздаҳии аломат

Саволҳо:

- Идентификатор чист?
- Оё тағиирёбанда дар C++ аз тағиирёбанда дар Бейсик ё Visual Basic ягон фарқи ҷиддие дорад ё на?
- Тағиирёбандай локалӣ аз глобали чӣ фарқ дорад?
- Дар C++ қадом намуди доимиҳоро медонед?
- Escape-пайдарпайи чист?

Супориш:

- Матни мавзӯро бодиққат хонед ва онро нақл кунед.
- Доир ба ҳамаи навъҳои тағиирёбандаҳо ва доимиҳои C++ мисолҳо биёред.

2.4. АМАЛХО ВА ФУНКСИЯДЫ МАТЕМАТИКИ

Чадвали 27

Ном ва ишорати амалҳои арифметикии забони C++ дар ҷадвали 27 оварда шудааст. Амали инкори арифметикӣ унарӣ (якоперанда) буда, амалҳои бокимонда бинарӣ (дуоперанда) мебошанд. Амали инкори арифметикӣ аломати операнди навъаш бутун ё ҳақиқӣ бударо ба аломати ба он муқобил тағиیر медиҳад. Амалҳои бокимонда бошанд, ба таври мукаррарӣ иҷро мегарданд.

Номи амал	Ишорати амал
Инкори арифметикӣ	-
Ҷамъ	+
Тарҳ	-
Зарб	*
Тақсим	/
Бақия , аз тақсим	%

Агар ҳангоми тақсимкунӣ навъи ҳарду операнд низ бутун бошад, он гоҳ натиҷаи амали тақсим то адади бутун яклухт карда мешавад, вагарна навъи натиҷа аз рӯи қоидои табдилдиҳӣ муайян карда мешавад. Амали бақия аз тақсим танҳо бо операндҳои навъи бутун гузаронида мешавад.

Оператори бахшиши арифметикӣ дар ин ҷо низ асосан ба мисли дигар забонҳои барномарезӣ иҷро мегардад, яъне ифодай арифметикии тарафи рости аломати бахшиш “=” ҳисоб карда шуда, ба тағиирёбандай тарафи чали он бахшида мешавад: **тағиирёбанд=ифода;** Вале дар ин ҷо, тавассути як оператори бахшиш имконияти якбора ба якчанд тағиирёбанда бахшидани кимати як ифода мавҷуд аст, ки ин хосият на ба ҳамаи забонҳои барномарезӣ ҳос аст. Масалан, $x=y=z=1;$

Мисоли 1

```
# include <iostream.h>
void main( )
{ int x=11, y=4;
```

```

float z=4;
cout<< "\n "<< Natijai taqsim: "<<x/y<<" \t
    "<<x/z<< "\n ";
cout<< " Baqia: "<<x%y;
}

```

Натича: *Natijai taqsim: 2 2.75*
Baqia: 3

Ба гайр аз амалҳои арифметикӣ дар забони **C++** инчунин амалҳои мантиқии **инкор** - !, **конъюнксия** - && ва **дизъюнксия** - || мавриди истифода қарор доранд.

Тарзи ичрои амали конъюнксия чунин аст: аввал қимати операнди якум ҳисоб карда мешавад. Агар он ба 0 (ноҳақ, дурӯг) баробар бошад, он гоҳ қимати тамоми ифода низ ба 0 баробар мешавад ва дар ин маврид қимати операнди дуюм ҳисоб карда намешавад. Агар қимати операнди якум ба 1 (ҳақ, дуруст) баробар бошад, он гоҳ қимати операнди дуюм ҳисоб карда мешавад ва қимати ифода маҳз мувофиқи қимати он муайян карда мешавад, яъне ба он баробар ҳисоб карда мешавад.

Амали дизъюнксия низ айнан аз рӯи ҳамин алгоритм ичро мегардад: аввал қимати операнди якум ҳисоб карда мешавад. Агар он ба 1 баробар бошад, он гоҳ қимати ифода низ ба 1 баробар мешавад. Агар қимати операнди якум ба 0 баробар бошад, он гоҳ қимати операнди дуюм ҳисоб карда мешавад ва қимати ифода мувофиқи қимати он муайян карда мешавад.

Чадвали 28

Дар забони **C++** ба гайр аз амалҳои арифметикӣ ва мантиқӣ, инчунин амалҳои нисбӣ (ё муқоисавӣ) мавҷуданд, ки ном ва ишорати алломатии онҳо дар ҷадвали 28 оварда шудааст. Дар ин забон ҳамчунин ду амали маҳсус мавриди истифода қарор доранд, ки онҳоро **инкремент** ва **декремент** ном мебаранд.

Амалҳои инкремент ва декремент мувофиқан барои ба як воҳид афзун (+) ва кам (-) кардан қимати операнд хизмат мерасонанд. Ин амалҳо ду мавриди истифода доранд: **префиксӣ** -

Номи амал	Ишорати амал
Хурд	<
Хурд ё баробар	==
Калон	>
Калон ё баробар	>=
Баробар	==
Нобаробар	!=

агар амал пеш аз операнд навишта шуда бошад ва постфиксей - агар амал пас аз операнд навишта шуда бошад. Дар мавриди якум (тарзи префиксей), аввал қимати операнд тағыйир дода шуда, баъд дар ифода истифода бурда мешавад. Дар мавриди дуюм (тарзи постфиксей) бошад, аввал қимати операнд дар ифода истифода шуда, сипас тағыйир дода мешавад.

Чадвали 29

Ба гайр аз амалҳои инкремент ва декремент дар забони C++ боз амалҳои маҳсус ва ачоиби дигар низ мавҷуданд, ки онҳо дар ҷадвали 29 оварда шудаанд.

Мисоли 2: Оператори бахшиши маҳсуси $s+=i++$ ба иҷрои пайдарпайӣ ду оператори бахшиши муқаррарии $s=s+i$ ва $i=i+1$ баробарқувва аст.

Оператор	Натиҷа
$x++$	$x=x+1$
$x--$	$x=x-1$
$x+=y$	$x=x+y$
$x-=y$	$x=x-y$
$x*=y$	$x=x*y$
$x\%y$	$x=x \% y$

Номгӯй ва тарзи навишти чанде аз *функцияҳои стандартии математикии C++* дар ҷадвали 30 оварда шудааст. Ба сифати аргументи онҳо ифодай арифметикии дилҳоҳро истифода бурдан мумкин аст. Аргументи функцияҳои тригонометрий бо радиан чен карда мешавад.

Чадвали 30

Номи функция	Ишорат	Номи функция	Ишорат
Синуси x	$\sin(x)$	Қимати мутлақи x (x -бутун)	$\text{abs}(x)$
Арксинуси x	$\text{asin}(x)$	Қимати мутлақи x (x -ҳақиқӣ)	$\text{fabs}(x)$
Косинуси x	$\cos(x)$	Логарифми натуралий аз x	$\log(x)$
Арккосинуси x	$\text{acos}(x)$	Логарифмаи даҳӣ аз x	$\text{log10}(x)$
Тангенси x	$\tan(x)$	Решай квадратӣ аз x	$\text{sqrt}(x)$
Арктангенси x	$\text{atan}(x)$	x дар дараҷаи y	$\text{pow}(x,y)$

Арктангенсі x/y	$\text{atan}(x, y)$	Адади бутуни аз x хурди ба он наздиктарин	$\text{floor}(x)$
Экспонента аz x	$\text{exp}(x)$	Адади бутуни аз x калони ба он наздиктарин	$\text{ceil}(x)$

Агар дар барнома ҳисоб карданы қимати функцияе талаб карда шуда бошад, ки он дар рүйхати функцияҳои дар ҷадвали 30 овардашуда мавҷуд набошад, он гоҳ аз айниятҳои мувоғиқ истифода бурда, онро ба яке аз функцияҳои ҷадвалий табдил додан лозим аст. Инчунин бояд қайд кард, ки барои истифодай функцияҳои математикий, дар барнома бояд номи парвандай сарлавҳавии <math.h> ҳамроҳ карда шавад.

⌚ Саволҳо:

1. Қадом амалҳо дар C++ мавҷуданд?
2. Агар дар тақсим ҳар ду операнд намуди бутунро дошта бошад, он гоҳ натиҷаи он бо қадом намуд ҳосил мегардад?
3. Агар A=1 (True) ва B=0 (False) бошад, пас натиҷаи амали $(!(A!=B)==(A==B))$ чист?
4. Амали == аз = чӣ фарқ дорад?
5. Ҳангоми истифодай функцияҳои математикий дар барнома бояд номи қадом парвандай сарлавҳавӣ ҷойгир карда шавад?
6. Ифодай 2^{200} бо ёрии қадом функция ҳисоб карда мешавад?

☒ Супориш:

1. Мазмуни инкремент ва декрементро фаҳмонед.
2. Фарқи байни ишоратҳои $\log(x)$ ва $\log_{10}(x)$ -ро фаҳмонед.
3. Амалҳо ва функцияҳои ҷадвалии мавзӯро дар дафтаратон ба қайд гиред ва доир ба ҳар қадомашон яктоғӣ мисол оред.

2.5. ОПЕРАТОРХОИ ШОХАВӢ

Оператори if. Барои сохтани барномаҳои шохавӣ аз оператори шартии таркибии *if* истифода мебаранд, ки намуди умумии он чунин аст:

```
if (ифода)
    оператори 1;
[else]
    оператори 2;
```

Ба сифати *ифода* - ифодай мантиқӣ ё нисбиро истифода мебаранд. Агар ба ҷои *оператор* гурӯҳи операторҳо истифода шаванд, он гоҳ оператори *if* намуди зеринро мегирад:

```
if (ифода)
{
    пайдарпайии операторҳои 1
}
else
{
    пайдарпайии операторҳои 2
}
```

Дар оператори *if* аввал қимати *ифода* ҳисоб карда мешавад. Агар қимати он *хак* (*true*) бошад, он гоҳ идоракунӣ ба *оператори 1* (пайдарпайии операторҳои 1), вагарна ба *оператори 2* (пайдарпайии операторҳои 2) дода мешавад.

Мисоли 1: Барномаи ҳисобкунии қимати функцияи *y* вобаста ба қимати *x* сохта шавад:

$$y = \begin{cases} x^2, & \text{агар } x \leq 1 \text{ бошад;} \\ 3x + 4, & \text{агар } x > 1 \text{ бошад.} \end{cases}$$

```
#include<iostream.h>
int main()
{
    float x,y;
    cout<<'\n'<<"x=";
    cin>>x;
    if(x<=1)
        y=x*x;
    else y=3*x+4;
    cout<<'\n'<<"y="<<y;
    return 0;
}
```

Қайд кардан зарур аст, ки **if** дар оператори таркибии **if** танхो бо амалхой нисбй ё мантиқи намуди **bool (true, false)** маҳдуд кардан лозим нест. Мұхимаш он аст, ки натичаи қимати **if** бояд **хак** (**true**) ё **дүрүг** (**false**) бошад. Аз ҳамин сабаб ҳам дар **C++** қимати хар гуна адади тайринулай ба **хак** ва нулай ба **дүрүг** баробарқувва қабул шудааст.

Мисоли 2: Бо истифода аз оператори **if** барномаи аз калидлавҳа дохиликуний ду адади **a** ва **b** (яъне бо истифодай оператори **cin>>**) ва ёфтани ҳосили тақсими онхоро (**a/b**) месозем.

```
# include<iostream.h>
int main( )
{
    double a,b;
    cout<<"a="; cin>>a; cout<<'\n';
    cout<<"b="; cin>>b; cout<<'\n';
    if(b)
        cout<<"a/b="<<a/b<<'\n';
    else
        cout<<"Taqsim ma'no nadorad \n";
    return 0;
}
```

Дар барнома ба оператори **if(b)** эътибор медиҳед: ҳангоми тавассути калидлавҳа дохил кардани қимати тайринулии **b** натичаи тақсим ба чоп дода мешавад, вагарна маълумоти **"Taqsim ma'no nadorad"** дар экран пайдо мешавад.

Дар мисоли мазкур тарзи дигари муқоисакуниро низ истифода бурдан мумкин буд. Масалан, оператори **if(b!=0)** низ ҳаққонияти шарти **b≠0**-ро месандад ва агар натичаи санчиш **хак** бошад, он тоғ амали тақсим ичро мегардад, вагарна на.

Оператори шартни таркибии **if**, дар навбати худ, метавонад дар дохили дигар оператори **if** чойгир шуда бошад. Ин ҳолатро бо ёрии мисол шарҳ медиҳем.

Мисоли 3: Барномаи аз се адади натураллии **a,b,c** ёфтани адади қалонтарин намуди зеринро дорад:

```
# include<iostream.h>
int main( )
{
```

```

int a,b,c;
int max;
cin>>a;cin>>b;cin>>c;
if(a>b)
{ if(a>c)
    max=a;
    else max=c;
}
else
{ if(b>c)
    max=b;
    else max=c;
}
cout<<"\n"<< "Maximum:"<<max<<"\n";
return 0;
}

```

Дар ин маврид, калимаи хидматии `else` бо калимаи хидматии пеш аз он چойгиршудаи наздиктарини `if`, ки дар айни ҳол бо ягон `else` алоқаманд нест, вобаста карда мешавад. Одатан, ҳангоми барномарезӣ операторҳои шартии дар дохили ҳамдигар چойгиршударо дар шакли навишти зинавӣ тасвир менамоянд.

Мисоли 4: Барномаи ҳисобкунии қимати функцияи y мувофики қимати аргументаш x :

$$y = \begin{cases} 5, & \text{агар } x < -10, \text{ бошад;} \\ 15x, & \text{агар } -10 \leq x < 0, \text{ бошад;} \\ -3x^2 + 8, & \text{агар } 0 < x \leq 10, \text{ бошад;} \\ x^2 + 3x + 9, & \text{агар } x > 10, \text{ бошад.} \end{cases}$$

```

#include<iostream.h>
int main( )
{
    int x;
    float y;
    cout<<"\n"<<"x=";
    cin>>x;
    if(x<-10) y=5;
    else if(x<0) y=15*x;
    else if(x<=10)
        y=-3*x*x+8;
    else y=x*x+3*x+9;
    cout<<"\n"<<"y="<<y;
    return 0;
}

```

□Мисоли 5: Барномаи халли муодилан квадратни $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$, b, c - агадҳои ихтиёри).

```
#include <iostream.h>
# include <math.h>
int main( )
{
    int a,b,c;
    float x,x1,x2,d;
    cout<<"a="; cin>>a; cout<<"\n";
    cout<<"b="; cin>>b; cout<<"\n";
    cout<<"c="; cin>>c; cout<<"\n";
    d=b*b-4*a*c;
    if(d>0)
    {
        x1=(-b+sqrt(d))/(2*a);
        x2=(-b-sqrt(d))/(2*a);
        cout<<"x1=" <<x1>>"\n";
        cout<<"x2=" <<x2>>"\n";
        return 0;
    }
    else
    {
        cout<<"Myodila hal nadorad"<<"\n";
        return 0;
    }
    return 0;
}
```

Оператори switch (калид), ки барои ба якчанд самт ҷудо кардани раванди ҳисоббарорӣ хизмат мерасонад, намуди зеринро дорад:

```

switch(ифода) {
    case доимии 1: оператори 1; break;
    case доимии 2: оператори 2; break;
    .....
    case доимии n: оператори n; break;
    [default: оператор;]
}

```

Ичрои оператори мазкур низ ба мисли оператори **if** аз ҳисоб кардани қимати **ифода** оғоз меёбад (он бояд адади бутун ё ягон рамз бошад). Баъд, қимати ифода бо қимати ҳамаи доимиҳои рӯйхат (**case**) муқоиса карда мешавад ва идоракунӣ ба он шохае дода мешавад, ки қимати **доимии** он бо қимати **ифода** якхела (баробар) бошад. Дар ин маврид, беруной аз калид одатан бо ёрии оператори **break** ё **return** амалӣ мегардад. Агар ҳамҷояшавии қимати ифода бо қимати ягон доимии шохаҳо ба вуқӯй напайвандад, он гоҳ оператори пас аз қалимаи **default** навишташуда ичро мешавад. Дар мавриди мавҷуд набудани чунин оператор, бевосита оператори навбатии пас аз оператори **switch**-омада ичро мегардад. Доимиҳои ҳамаи шохаҳо бояд қиматҳои гуногун дошта бошанд.

Мисол 6: Барномаэро тартиб медиҳем, ки ҳангоми тавассути калидлавҳа дохил кардани рақами рӯзи ҳафта, номи рӯз ба чоп дода мешавад.

```

#include <iostream.h>
void main()
{
    int x;
    cout<<"Az bayni raqamhoi 1 va 7 yagontoashro dokhil
kuned:";
    cin>>x;
    switch(x){
        case 1: cout<<"Yakshanbe"; break;
        case 2: cout<<"Dushanbe"; break;
        case 3: cout<<"Seshanbe"; break;
        case 4: cout<<"Chorshanbe"; break;
        case 5: cout<<"Panjshanbe"; break;
        case 6: cout<<"Jum'a"; break;
    }
}

```

```

    case 7: cout<<"Shanbe"; break;
default : cout<<"Shumo raqamro boyad az bayni 1 to 7
intikhob kuned!";
}
}

```

⊗ Саволҳо:

1. Чанд тарзи навишти оператори `if`-ро медонед?
2. Оё оператори `if(x!=0)` бо оператори `if` баробарқувва аст?
3. Кадом вақт аз оператори `switch` истифода бурдан қулай аст?

☒ Супориш:

1. Барномаи ҳалли муодилаи $ax+b=0$ (a, b - ададҳои ихтиёрий)-ро нависед.
2. Барои қимати ихтиёрии x , барномаи ёфтани қимати функсияи y -ро созед:

$$y = \begin{cases} 25, & \text{агар } x \leq -4 \text{ бошад;} \\ 2x + 5, & \text{агар } -4 < x < 4 \text{ бошад;} \\ 3x^2 + 4x + 5, & \text{агар } x > 4 \text{ бошад.} \end{cases}$$

2.6. ОПЕРАТОРҲОИ ДАВРИЙ

Дар барномаҳои даврии забони барномарезии C++ се намуд оператори даврий(такроршавӣ, сиклӣ) истифода бурда мешаванд:

- оператори сиклии `for`
- оператори сиклии `while`
- оператори сиклии `do-while`

Операторҳои сиклии намудҳои `while` ва `do-while` одатан ҳангоми пешакӣ муайян набудани микдори такроршавии сикл истифода мешаванд.

Оператори `for`. Намуди умумии оператори сиклии `for` чунин аст:

for(инициаликунөй; ифода; инкремент) оператор;

Дар ин оператор бо ёрии амали **инициаликунөй** ба тағыйрёбандаҳои дар сикл истифодашаванда қиматҳои ибтидоияшон бахшида мешавад. Тавассути **ифода** шарти ичро шудан ё нашудани сикл санҷида мешавад: агар қимати ифода ҳақ бошад, он гоҳ сикл ичро мегардад, вагарна идоракунӣ ба оператори баъд аз сикл дода мешавад. Амали **инкремент** пас аз ҳар як қадами сикл ичро шуда, барои ба як воҳид зиёд намудани параметрҳои сикл хидмат мекунад. **Оператор**, ки метавонад як ё якчанд оператори дигарро дар баргирад, ифодагари тани сикл аст. Агар тани сикл аз гурӯҳи операторҳо иборат бошад, он гоҳ онро ҳамчун блок тасвир кардан лозим аст, яъне онро дар қавси {} гирифтсан лозим аст.

Мисоли 1: Барномаи ҳисобкуни суммаи 100 адади натуралии аввалинро тартиб медиҳем.

```
# include<iostream.h>
int main()
{
    int i;
    int s=0;
    for(i=1; i<=100; i++)
        s+=i;
    cout<<"s="<
```

Дар барнома тағыйрёбандаҳои бутуни *i* ва *s* тавсиф карда шудаанд. Дар оператори сикл *for* параметри *i* инициализатсия карда шудааст, яъне ба он қимати аввалии 1 бахшида шудааст. Пас аз он тани сикл, яъне оператори *s+=i* ичро мегардад ва дар ҳар як қадами сикл шарти *i≤100* санҷида мешавад. Ҳангоми **ҳақ будани натиҷаи шарт** амали инкремент, яъне *i++* ичро мегардад ва дар мавриди дурӯғ будани он (*i>100*) кори сикл ба охир мерасад. Тани сикл - оператори *s+=i* аз рӯи ичроиш бо оператори бахшиши *s=s+i* баробаркувва аст.

Дар оператори **for(инициаликунөй; ифода; инкремент)** қисми алоҳида ё ҳамаи қисмҳои онро, яъне **инициаликунөй** ё **ифода** ва ё **инкремент**ро партофтсан (нанавиштан) мумкин аст,

вале дар мавқеи қисмҳои партофташуда гузоштани аломати **хатмишт**. Инчунин, ҳар як қисми оператори **for** метавонад аз якчанд операторҳои тавассути вергул ҷудокардашуда иборат бошад. Масалан, `for(int x=1, int y=10; x>y; x++,y--)`.

Мисоли 2: Барномаи мисоли 1-ро ба таври зерин ҳам тартиб додан мумкин аст:

```
# include<iostream.h>
int main( )
{
    int i=1 ;
    int s=0 ;
    for(; i<=100;)
    { s+=i;
        i++; }
    cout<<"s="<<<<s;
    return 0;
}
```

Дар мисоли зерин бошад, ягон қисми оператори **for**, аз он ҷумла қисми **иғодан** он, вуҷуд надорад::

```
for( ; ; )
{
    // оператор
}
```

Ин сикл беохир маротиба икро мешавад. Аз чунин сиклҳо ҳангоми ҳалли масъалаҳои маҳсуси барномарезӣ истифода мебаранд. Барои қатъ намудани икрои онҳо аз оператори **break** истифода мебаранд.

Мисоли 3: Акиун барномаи мисоли 1-ро бо тарзи зерин тартиб медиҳем:

```
# include<iostream.h>
int main( )
{
    int i ;
```

```

int s=0 ;
for(i=1; i<=100; s+=i++);
cout<< "s="<<s;
return 0;
}

```

Азбаски раванди суммаронй дар қисми **инкременти** оператори **for**, яне **s+=i++** пурра ичро мегардад, бинобар он дар барнома зарурати истифодай тани сикл мавчуд нест.

Иллюстрация 4: Барномаи ҳисобкунии суммаи дукаратай зеринро месозем:

$$S = \sum_{n=1}^{20} \sum_{m=1}^{10} (nm^2 + n + 1)$$

```

#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main( )
{
    int n,m;
    float s=0;
    for(n=1;n<=20;n++)
    {
        for(m=1;m<=10;m++)
            s+=n*pow(m,2)+n+1;
    }
    cout<<"s="<<s;
    return 0;
}

```

Натижаси = 83150

Оператори While. Намуди умумии оператори сиклии **while** чунин аст:

**while(ифода)
{ оператор; }**

Дар ин ҷо **ифода** - ифодаи мантиқӣ ё нисбӣ буда, шартни бантмомрасии сиклро муайян мекунад ва **оператор** -- оператори

алоҳида ё гурӯхи операторҳо мебошад. Дар оператори `while` аввал қимати `ифода` санчида мешавад. Агар он ҳақ бошад, он гоҳ операторҳои тани сикл ичро мегарданд, вагарна идоракунӣ ба оператори пас аз блокомада дода мешавад. Агар дар санчиши аввал қимати `ифода` дурӯг бошад, он гоҳ операторҳои тани сикл ягон маротиба ҳам ичро наҳоҳанд гашт.

Мисоли 5: Мисоли 1-ро бо истифода аз оператори `while` тартиб медиҳем:

```
#include <iostream.h>
int main( )
{
    int n=100,s=0,i=1;
    while(n>=i)
    { s+=i;
        i++;
        cout<<"s="<
```

Оператори Do-While. Намуди умумии оператори сиклии `do-while` чунин аст:

```
do {
    оператор;
} while(ифода);
```

Дар оператори `do-while` низ `ифода` ва `оператор` маънии ҳамон гуна қисмҳои оператори `while`-ро доранд. Гарчанде дар ин ҷо ҳангоми аз як оператор иборат будани `оператор` зарурат ба истифодай қавси фигуравӣ набошад ҳам, лекин онро одатан барои хонотар шудани барнома мегузоранд.

Фарки оператори `do-while` аз оператори `while` дар он аст, ки дар ин ҷо аввал тани сикл, яъне `оператор`, як маротиба ичро мегардад ва баъд қимати `ифода` санчида мешавад. Агар он ҳақ бошад, он гоҳ аз нав тани сикл ичро мегардад, вагарна сикл ба иттому расида, идоракунӣ ба оператори пас аз `ифода`-омада дода мешавад. Агар дар сикл қимати `ифода` донмо ҳақ мондан гирад, он гоҳ сикл беохир маротиба ичро мешавад. Азбаски ифодай

мантиқің пас аз ичрои операторхой тани сикл санцида мешавад, он гоҳ дар ҳама маврид тани сикл ақаллан як маротиба ичро мегардад.

Мисоли 6: Мисоли 1-ро бо истифода аз оператори `do-while` тартиб медиҳем:

```
#include <iostream.h>
int main( )
{
    int n=100,s=0,i=1;
    do {
        s+=i;
        i++;
    } while(n>=i);
    cout<<"s="<
```

Оператори гайривиартии `goto` гузаришро ба дигар мавқеи (оператори нишонадори) барнома бе санчиши ягон шарт таъмин мекунад. **Нишона** идентификаторест, ки пас аз он аломати : омадааст. Намуди умумии ин оператор чунин аст:

`goto` нишона;

Мисоли 7: Барномаи ёфтани калонтарин тақсимкунандай умумии ду адади натуралии `a` ва `b`-ро тартиб медиҳем:

```
#include <iostream.h>
int main( )
{
    int a,b;
    cout<<"2 adadro dohil kuned \n";
    cin>>a;
    cin>>b;
    nishona_1:
```

```

if(a==b) { cout<<"KTY=<<a<<'\n'; return 0; }
{
    if(a>b)
    { a=a-b;
        goto nishona_1;}
    else
    { b=b-a;
        goto nishona_1;}
}
return 0;
}

```

Дар ин мисол калонтарин тақсимкундандаи умумии ду адади тавассути калидлавҳа дохилкардашаванда ёфта мешавад. Дар барномаи овардашуда оператори гузариши бешарт ду маротиба истифода шудааст, ки дар ҳар ду маврид ҳам онҳо идоракуниро ба як нишона (`nishona_1`) равона кардаанд.

⊗ Саволҳо:

1. Дар `C++` чанд намуди оператори сиклӣ мавҷуд аст? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
2. Оё қисмҳои алоҳидайи оператори сиклии `for`-ро партофтани мумкин аст?
3. Оё дар мавриди аз як оператор иборат будани тани сикл, онро дар қавси фигуравӣ гирифтани ҳатмист?
4. Дар қадом мавридҳо аз оператори гузаришии гайришартии `goto` истифода бурдан қулай аст?
5. Нишона чист?

☒ Супориш:

1. Мисолҳои дар мавзӯй овардашударо таҳлил кунед.
2. Барномаи ҳисобкунии `nl`-ро бо истифода аз операторҳои сиклӣ бо тарзҳои гуногун тартиб дихед.
3. Бо ёрии оператори сиклии `do-while` прогрессияи геометрии 3, 6, 12, 24, 48...-ро ҳосил кунед.
4. Барномаи ҳосилкунии прогрессияи геометрии болоиро бо истифода аз операторҳои сиклии `for` ва `while` низ тартиб дихед.

2.7. ФУНКСИЯХО

Дар забони барномарезии C++ низ, ба мисли дигар забонхо, аз зербарномаву функсияҳо ба таври васеъ истифода мебаранд. Тавре маълум аст, зербарнома ҳамчун модули барномавии алоҳида, аз маҷмӯи амалиёти муайян иборат аст ва метавонад дар мавкеъҳои гуногуни барнома мавриди истифода қарор дода шавад. Дар C++ функсияҳо низ ҳамчун як навъ зербарнома дида баромада мешаванд. Онҳо аз рӯи ичрои амалиёт ҳам ба зербарномаҳо хеле монанданд.

Ҳамаи барномаҳои дар мавзӯйҳои гузашта дида баромадаамон танҳо як функсияро (функсияи main()-ро) дар бар мегирифтанд. Вале бояд гуфт, ки чун қоида барнома дар C++ аз маҷмӯи функсияҳо иборат аст. Он операторҳое, ки дар қавсҳои фигуравӣ гирифта шудаанд, тани функсия номгузорӣ мешаванд ва қисми ичрошаванди алгоритми ҳалли масъаларо ташкил медиҳанд. Фаъолияти функсия ҳангоми дар барнома воҳӯрдани оператори return ё қавси фигуравии пӯшида ба итмол мерасад. Ба функсия, ҳамчун ба зербарнома, якчанда маротиба (аз рӯи зарурат) аз қисмҳои гуногуни барнома муроҷиат кардан мумкин аст. Истифодаи функсия назорат, хондан ва дохиљкунии тагииротро ба барнома осон мегардонад. Тарзи навишт ва намуди умумии функсияҳо чунин аст:

```
Намуди_қимати_баргарданда Ном(Рӯйхати параметрҳо)
{
    .....
    .... //Тани функсия
    ....
}
```

Дар ин ҷо Намуди_қимати_баргарданда – навъҳои маълумоти имконпазири C++ (агар функсия ягон қиматро бознагардонад, он гоҳ онро ҳамчун навъи void тавсиф кардан лозим аст), Ном – идентификатори ҳанӯз дар барнома истифоданашуда, Рӯйхати параметрҳо – пайдарпайии ҷуфтҳои навъ ва номи маълумот, ки тавассути вергул ҷудо карда шудаанд.

Мисоли 1: Барномаи ҳисобкуни суммаи ду адади бутуни a ва b :

```
# include<iostream.h>
int main( )           //функцияи main()
{
    int summa(int a, int b); //масифи функция бо параметрҳои
    //зоҳирӣ (форматӣ, расмӣ)
    int a1,b1;
    cin>>a1; cin>>b1;
    cout<<summa(a1,b1);      //муроҷиат ба функция бо
    //параметрҳои асли
    cout<<'\n';
    return 0; }
int summa(int a,int b) //ҳисобкуни сумма бо ёрии
//функцияи summa()
{ return a+b; }
```

Сатри `{ return a+b; }`-и ин барномаро дар намуди зерин ҳам навиштан мумкин аст:

```
int c=a+b;
return c;
```

Як функция метавонад як ё якчанд қиматро бозгардонад. Қимати бозгардандан функцияро **аргумент** мегӯянд. Ҳангоми истифодан функцияҳои аргументдор, тағйирёбандахои қимати ин аргументҳоро қабулкунанда низ бояд тавсиф карда шаванд. Ин гуна тағйирёбандахоро **нишҳебҳон** (параметрҳои) функция мегӯянд.

Ҳангоми ба функция муроҷиат кардан, параметрҳои аслии он дар қавс нишон дода мешаванд. Микдори параметрҳои аслии функция бояд бо микдори параметрҳои зоҳирӣ он баробар бошад. Дар вакти иҷрои функция барои параметрҳои зоҳирӣ он низ ба таври иловагӣ хотира ҷудо карда шуда, ҳар як параметри зоҳирӣ бо параметри аслии ба он мувофиқ инисиаликунонӣ карда мешавад. Ҳангоми инисиаликунонӣ мувофиқати навъи параметрҳои зоҳирӣ ва аслӣ санҷида мешавад ва дар мавриди зарурӣ амалҳои стандартии табдилдиҳии навъҳо иҷро мегарданд.

Мисоли 2. Барномаи муайянкуни функсияи `square()`-ро тартиб медиҳем, ки он масоҳати росткунҷаро мувофиқи қимати тарафҳои дода шудааш ҳисоб менамояд.

```

#include<iostream.h>
void square(int darozi, int bar);
int main ( )
{
    square(10,15);
    square(25,25);
    square(12,63);
    return 0;
}
void square(int darozi, int bar)
{ cout<<"S="<

```

Хангоми хар як муроциаткунй ба функцияи `square()` масоҳати росткунча, бо роҳи зарб кардани қиматҳои дарозӣ (`darozi`) ва бари (`bar`) он, ҳисоб карда мешавад. Барои ҳамин ҳам, дар муроциаткуниҳо ба ин функция ду параметр нишон дода шудааст. Масалан, навишти `square(10,15)` далели он аст, ки мувофиқан адади 10 ба параметри `darozi` ва адади 15 ба параметри `bar` бахшида мешаванд. Натиҷаи ниҳоии кори барнома чунин аст:

```

S=150
S=625
S=756

```

Оператори `return`. Ичрои хар гуна барномаи C++ аз ичрои функцияи `main()` оғоз меёбад. Аслан на танҳо функцияи `main()`, балки функцияи дилҳоҳ низ бояд дар барнома дар ягон шакл тавсиф карда шавад. Агар функция ҳамчун навъи `void` тавсиф шуда бошад, он гоҳ он ягон қиматро бознамегардонад. Барои тарки ин гуна функцияҳо аз оператори `return;` истифода мебаранд. Ҳангоми ичрои оператори `return` идоракунй фавран ба он қисми барнома дода мешавад, ки маҳз аз он ҷо ба функция муроциат шуда бошад. Аз ин лиҳоз дар барнома ҳамеша эҳтимолияти умуман ичро нагардидани он операторҳое мавҷуд аст, ки онҳо пас аз оператори `return` омадаанд. Тарзи истифодаи оператори `return`-ро тавассути барномаҳои зерин дида мебароем.

□Мисоли 3.

```
# include<iostream.h>
void main( )
{
    cout<<"In satr chop karda meshavad \n";
    return ;
    cout<<" In satr chop karda nameshavad \n";
}
```

□Мисоли 4. Барномаи муайян будан ё набудани функсияи $y = \sqrt{2x + 1}$ -ро вобаста аз қиматҳои аргументаш тартиб медиҳем. Маълум аст, ки функсияи мазкур дар мавриди $2x + 1 \geq 0$ будан муайян ва дар дигар ҳолатҳо номуайян аст.

```
# include<iostream.h>
void smf(int x1);
int main( )
{
    int x;
    cout<< "x="; cin>>x;
    smf(x);
    return 0;
}
void smf(int x1)
{ if(2*x1+1)
    cout<<"Funcsia muayan ast \n";
    else
    cout << "Funcsia nomuayan ast\n";
    return;
}
```

Тавре аллакай маълум шуд, агар функсия бидуни навъи **void** тавсиф шуда бошад, он гоҳ он бояд ҳатман ягон қиматро бозгардонад. Дар ин маврид, барон тарки ин гуна функсияҳо, аз тарзи зерини навишти оператори **return** истифода мебаранд:

return қимат;

Навъи кимати бозгардаидай функция бояд бо навъи маълумоти дар оператори `return` истифодашуда мувофиқ бошад, вагарна ҳангоми компилятсияи барнома ин номувофиқатй ҳамчун галат ба қайд гирифта мешавад. Инчунин, агар функция ҳамчун навъи `int` тавсиф шуда бошад, он гоҳ қимати дар оператори `return` нишондодашуда ба `0` баробар хисоб карда мешавад.

 **Мисоли 5.** Барномаи хисобкунни ҳачми параллелопипедро вобаста ба дарозӣ (`length`), бар (`width`) ва баландии (`height`) он, бо истифода аз таърифи функция, тартиб медиҳем.

```
# include <iostream.h>
int v(int, int, int);
int main( )
{
    cout<<"V="<<v(5, 10, 15)<<'\n';
    cout<<"V="<<v(10, 15, 20)<<'\n';
    return 0;
}
int v(int length, int width, int height)
{ return length*width*height; }
```

Натиҷаи ичрои барнома сатрҳои зерин аст:

```
V=750
V=3000
```

Дар барномаи мазкур тавассути оператори `return` кимати ифодан `length*width*height` бозгардонида мешавад. Ин маънои онро дорад, ки кимати бозгардонидаи оператори `return` ин кимати функцияи муроҷиатӣ, яъне `V` аст.

Инчунин, иловатан бояд қайд кард, ки агар функция дар барнома бидуни навъи `void` тавсиф шуда, оператори `return`-ро дар бар нагирифта бошад, он гоҳ ҳангоми муроҷиат ба ин функция кимати номуайян бозгардонида мешавад.

Мағлұмұм рекурсия. Функцияро рекурсиві мегүянд, агар он ба худаш муроциат кунад. Мисоли хуби функцияни рекурсиві алгоритми ҳисобкунин факториали адади n шуда метавонад: $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$ (н-факториал) ин ҳосили зарби n адади натураллии аввалин мебошад. Масалан, $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$ аст.

Мисоли 6. Барномаи ҳисобкунин қимати факториали адади натураллии n -ро бо ду тарз – бо истифода аз функцияни рекурсиві ва тарзи итеративі (қадам ба қадам) меорем:

Тарзи рекурсиві	Тарзи итеративі
<pre>#include<iostream.h> int factr(int n); int main() { cout<<"5! ="<<factr(5); cout<<'\n'; return 0; } int factr(int n) { int answer; if(n==1) return (1); answer=factr(n-1)*n; return (answer); }</pre>	<pre>#include <iostream.h> int factr(int n); int main() { cout<<"5! ="<<factr(5); cout<<'\n'; return 0; } int factr(int n) { int t, answer ; answer=1; for(t=1;t<=n;t++) answer=answer*(t); return (answer); }</pre>

Дар мавриди ба функцияни рекурсивии `factr()`, ки аргументаш n аст, муроциат кардан, қимати ба n баробар ҳосил мегардад. Дар дигар ҳолатқо, он ба ҳосили зарби `factr(n-1)*n` баробар аст. Вале пеш аз ҳисобкунин ин ифода ба функцияни `factr()`, ки аргументаш $n-1$ аст, муроциат карда мешавад. Ин раванд то вакти ба n баробар шудани қимати аргумент такрор мегардад.

Ҳар дафъа оператори `return(answer)` қимати функцияи муроциатӣ, яъне `factr()`-ро бозмегардонад.

⌚ Саволҳо:

1. Зербарнома чист?
2. Функция аз зербарнома чӣ фарқ дорад?
3. Функцияро чӣ тавр тавсиф меқунанд?
4. Аргумент аз параметр чӣ фарқ дорад?
5. Вазифаи оператори `return` аз чӣ иборат аст?
6. Рекурсия чист?

☒ Супориш:

1. Барномаи ҳисобкуни $m!+n!-p!$ -ро бо ёрии функция тартиб дихед.

2.8. МАССИВҲО

Дар забони барномарезии `C++` ҳам, ба мисли дигар забонҳо, ҳангоми ҳалли масъалаҳои гуногун аз массивҳо ба таври васеъ истифода мебаранд. Массивҳо якченака ва бисёрченака мешаванд.

Массиви якченака дар ин ҷо низ ҳамчун маҷмӯи ҷузъҳои микдорашон мушахҳас ва навъашон яххелае таъриф дода мешавад, ки онҳо дорои номи умумӣ мебошанд. Ҳар як ҷузъи массив рақами мушахҳаси худро дорад. Ҷузъҳои массив аз нул сар карда рақамгузорӣ мешаванд. Массивҳои якченака чунин тавсиф карда мешаванд:

```
Навъи массив  
Номи массив  
[Андозан_массив];
```

Масалан, дар навишти `int a[4];` массиви ададҳои бутун тавсиф карда шудааст, ки он дорои номи `a` буда, аз ҷузъҳои зерин иборат аст: `a[0], a[1], a[2], a[3], a[4]`.

Андозаи массивро танҳо андозаи хотираи фаврии компьютер метавонад маҳдуд гардонад. Аз ин рӯ, дар барнома андозаи массив аз тарафи корбар муайян карда мешавад. Барои ба ҷузъи массив муроциат кардан, аввал номи массив ва баъд дар қавси квадратӣ индекси (рақами) ҷузъро нишон додан зарур аст. Масалан, навишти `a[4]` – ин муроциаткунӣ ба ҷузъи панҷуми

массиви *a* мебошад. Ба сифати индекси массив ҳар гуна ифодай навъи бутуни аз тағиیرёбандада ва доимиҳои бутун ташаккулёттаро истифода бурдан мумкин аст. Барои инисиаликунонии массив бошад, рӯйхати қиматҳои онро нишон додан лозим аст. Масалан, `int a[3]={1,3,0,6};`

Агар массив будуни андоза тавсиф шуда, вале тавассути рӯйхат инисиаликунонӣ шуда бошад, он гоҳ андозаи он аз рӯи миқдори ҷузъҳои ин рӯйхат муайян карда мешавад. Агар андозаи массив ошкоро тавсиф шуда бошад, он гоҳ миқдори ҷузъҳои рӯйхат набояд аз андозаи массив зиёд нишон дода шавад. Аммо дар мавриди нисбат ба андозаи массив камтар нишон додани миқдори ҷузъҳои рӯйхат, мавқеи ҷузъҳои бекімат бо нул пур карда мешаванд. Масалан, тавсифҳои `int k[5]={2,6,5};` ва `int k[5]={2,6,5,0,0};` бо ҳамдигар баробаркувваанд.

□Мисоли 1. Барномаэро тартиб медиҳем, ки он аз парвандаи сарлавҳавии `iostream.h` массиви навъаш ҳақиқии *b*-ро дохил менамояд ва миёнаи арифметикии ҷузъҳои онро ҳисоб мекунад.

Барнома дар C++

```
# include <iostream.h>
int main( )
{ int i;
double S=0,b[11],n=10;
for(i=1;i<=n;i++)
{ cout<<"b["<<i<<"]=";
cin>>b[i]; } //  
Доҳилкунни массив
for(i=1;i<=n;i++)
S=S+b[i];
double MiyonaiArif=S/n;
cout<<
"Miyonai Arifmetikii
massiv=<<MiyonaiArif<<"\n";
return 0;
}
```

Натиҷаи кори барнома

Массиви бисёрченакаи содатарин массиви дученака мебошад. Дар C++ массиви дученака ҳамчун массиви якченакае

дида баромада мешавад, ки ҳар چузъи он, дар навбати худ, боз массиви якченака аст. Тавсифи массиви дученака чунин аст:

**Навъи массив Номи массив
[Миқдори_сатр][Миқдори_сутун];**

Рақамгузории сатр ва сутунҳои массив аз нул оғоз мёбад. Масалан, навишти `int b[3][4];` - тавсифи массиви навъи бутуни номаи `b` аст, ки он 4 сатру 5 сутун дорад. Барои муроҷиат кардан ба چузъи алоҳидай массиви дученака аввал номи массив ва сипас дар ду қавсҳои квадратии алоҳидга мувофиқан рақамҳои он сатр ва сутунҳои нишон дода мешаванд, ки дар буриши онҳо چузъи мазкур ҷойгир шудааст. Масалан, `b[2][3]` он چузъи массиви `b`-ро ифода мекунад, ки дар буриши сатри сеюм ва сутуни чорум ҷойгир аст. Агар массиви дученакаро ҳамчун матриса тасаввур кунем, он гоҳ индекси якум – рақами сатр ва индекси дуюм – рақами сутунро ифода мекунад. Ҳусусияти ҷойгиршавии چузъҳои массив дар хотираи компьютер имкон медиҳад, ки индекси дуюми массив нисбат ба якумаш тезтар тағйир ёбад. Ҳачми хотираи барои нигоҳдории массив ҷудокарданҷуда, то дар барнома мавҷуд будани он мавриди истифода қарор дода мешавад. Барои ҳисобкунии миқдори он байтҳои хотира, ки онҳо барои нигоҳдории массиви дученака муайян шудаанд, аз формулаи зерин истифода мебаранд:

миқдори байтҳо=миқдори сутун*миқдори сатр*андози навъ

Масалан, барои нигоҳдории массиви `int b[3][4]` 80 байт ($4 \times 5 \times 4$) хотира лозим аст, чунки ин массив аз 4 сатр ва 5 сутун иборат буда, барои нигоҳдории ҳар як چузъи он (массиви навъи бутун) 4 байт хотира пешбинӣ карда мешавад.

Ақиун фрагменти барномаэро месорем, ки дар он массиви навъи бутуни `b[3][4]` тавассути наравандай сарлавҳавии `iostream.h` дохил карда шуда, баъд ба чоп дода мешавад.

```
#include <iostream.h>
int main()
{ int i,j;
  for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<4;j++) // дохилкунни массив
    { cout<<"b["<<i<<""]["<<j<<"]=";
      cin>>b[i][j];
    }
```

```

for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<4;j++)
    {
        cout<<"b["<<i<<"]["<<j<<"]="<<
        b[i][j];
    }
}

return 0;
}

```

Мисоли 2. Барномаи ҳисобкуни суммаи ду матрисай ва G:


$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad G = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

```

#include <iostream.h>
int main( )
{
    double T[3][3]={{1,1,0},{1,1,1},{1,2,3}};
    double G[3][3]={{2,3,0},{1,5,1},{2,3,1}};
    double K[3][3];
    for(int i=0;i<3;i++)
    {
        for(int j=0;j<3;j++)
            K[i][j]=T[i][j]+G[i][j];
    }
    {
        for(int i=0;i<3;i++)
        {
            for(int j=0;j<3;j++)
                cout<<K[i][j];
            cout<<'\n';
        }
    }
    return 0;
}

```

Натиҷаи кори барнома:



Мисоли 3. Барномаи ҳисобкуни хосили зарби ду матрисае, ки чузъхояшон аз калидлавҳа дохил карда мешаванд.

```
# include <iostream.h>
# include <conio.h>
int main( )
{
    int i,j,k;
    int a[3][3];
    int b[3][3];
    int c[3][3];
    cout<<"Elementhoi massivi A-ro darored: \n";
    for(i=0;i<3;i++)
    { for(j=0;j<3;j++)
        {cout<<"a["<<i<<""]["<<j<<"]="; cin>>a[i][j];}
    }
    cout<<"Elementhoi massivi B-ro darored: \n";
    for(i=0;i<3;i++)
    { for(j=0;j<3;j++)
        {cout<<"b["<<i<<""]["<<j<<"]="; cin>>b[i][j];}
    }
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=0;j<3;j++)
    { c[i][j]=0;
        for(k=0;k<3;k++)
            {c[i][j]+= a[i][k]*b[k][j];}
    }
    cout<<"Massivi A: \n";
    for(i=0;i<3;i++)
    { for(j=0;j<3;j++)
        {cout<< a[i][j]<<' '}
        cout<<'\n';
    }
    cout<<'\n';
```

```

cout<<"Massivi B: \n";
for(i=0;i<3;i++)
{
    for(j=0;j<3;j++)
        {cout<< a[i][j]<<' ';}
    cout<<'\n';
}
cout<<'\n';
cout<<"Massivi C=A*B: \n";
for(i=0;i<3;i++)
{
    for(j=0;j<3;j++)
        {cout<<c[i][j]<<' ';}
    cout<<'\n'; }
getch();
return 0;
}

```

⊗ Саволҳо:

1. Массивҳоро чӣ тавр тавсиф мекунанд?
2. Оё ҳангоми инисиаликунонии массив нишон додани андозаи он шарт аст?
3. Массиви бисёрченака аз якченака чӣ фарқ дорад?
4. Массивҳои дученакаро чӣ тавр тавсиф мекунанд?
5. Миқдори байтҳои хотира, ки барои нигоҳдории массиви **double a[5][6]** чудо карда шудааст, ба чанд баробар аст?

⊗ Супориш:

1. Барномаи ҳисобкунини суммаи ҷузъҳои мусбат ва манғии массиви якченакаи A[0:n]-ро созед.
2. Бо роҳи барномарезӣ ҷузъи калонтарини массиви дученакаи A[0:n;0:n]-ро муайян кунед.

2.9. ИШОРАКУНАК. САТР

Хар як объекти барнома дар хотираи компьютер ягон соҳаи муайянеро ишғол менамояд. Масалан, ҳангоми тавсифи тағийирёбанда ба таври худкор барои он дар хотира соҳае чудо карда мешавад, ки андозааш аз навъи тағийирёбандай мазкур вобаста буда, номаш барои ба қимати он муроҷиат кардан хидмат менамояд.

Ишоракунак низ ҳамчун яке аз объектҳои барномаи C++ соҳиби ягон сурогаи хотира аст. Аксар вақт дар барнома сурогаи ишоракунак ба сифати ифодагари мавқеи ҷойгиршавии объектҳои дигари барнома истифода бурда мешавад. Масалан, агар тағийирёбандай *x* сурогаи тағийирёбандай *y*-ро соҳиб бошад, он гоҳ мегӯянд, ки *x* ба *y* ишора кардааст ва ё *x* ишоракунаки тағийирёбандай *y* аст. Тағийирёбанда-ишоракунакҳо низ бояд тавсиф карда шаванд. Тарзи тавсифи онҳо чунин аст:

**Навъ \star Номи_тағийирёбанда-
ишоракунак;**

Тавре аз ин тарзи тавсиф дида мешавад, дар ин ҷо пеш аз номи тағийирёбанда аломати \star омадааст, ки он тағийирёбандай мазкуро ба ишоракунак табдил медиҳад. Масалан, барои тағийирёбандай *x*-ро ҳамчун ишоракунаки намуди бутун (**int**) тавсиф намудан, кифоя аст, ки аз оператори **int \star ix;** истифода барем. Барои бо навъи саҳеҳии дучандা (**double**) тавсиф намудани тағийирёбандай мазкур бошад, аз оператори **double \star dx;** истифода мебаранд.

Ҳангоми истифодаи ишоракунакҳо ду оператор (амал) кор фармуда мешавад: **&** ва **\star** . Оператори **&** унарӣ буда, дар натиҷаи иҷрои он ба тағийирёбандай тарафи чап сурогаи операнди назди он бахшида мешавад. Масалан, ҳангоми иҷрои оператори **abc=&tr;** ба тағийирёбандай **abc** сурогаи тағийирёбандай **tr** бахшида мешавад. Ин сурога ба он соҳаи хотираи компьютер, ки ба

тағирирёбандаи *tr* тааллук дорад, пурра мувофиқат мекунад. Ичрои оператори мазкур ба қимати тағирирёбандаи *tr* ягон таъсире намерасонад, вале тағирирёбандаи *abc* соҳиби сурогаи ин тағирирёбанда (операнд - *tr*) мегардад. Оператори дуюм, яъне $*$ бошад, ҳамчун воситаи пуррагардонандай амали $\&$ ба шумор меравад. Ин оператор низ унарӣ буда, дар натиҷаи ичрои он як тағирирёбанда соҳиби қимати тағирирёбандаи дигаре мегардад, ки сурогаи он ҳамчун операнди ин амал муайян шудааст. Барои осонии кор барномаи зеринро аз назар мегузаронем:

```
# include<iostream.h>
int main( )
{ int tr;
  int *abc;
  int mfa;
  tr=2008;
  abc=&tr;      //сурогаи тағирирёбандаи tr муайян мешавад
  mfa=*abc;     //қимате, ки дар ин сурога мавҷуд аст,
бахшида мешавад
  cout<<tr<<'\n';
  cout<<mfa<<'\n';
  cout<<abc<<'\n';
  return 0; }
```

Натиҷа: 2008

2008

0xffff4

Бояд зикр намуд, ки гарчанде дар C++ амали зарб ва оператори муроҷиаткунӣ ба сурога тавассути як аломати $*$ ифода карда шаванд ҳам, вале дар асл тарзи кори онҳо аз ҳамдигар фарқи калон дорад ва ин ду амал бо якдигар ягон иртиботе надоранд.

Самр гуфта пайдарпайи аломатҳои дарозии муайяндоштаро меноманд. Дар C++ ду намуди сатрҳо истифода мешаванд:

- Сатр ҳамчун массиви аломатҳои (харф, рақам ва аломатҳои маҳсус) бо **\0** ба итмомрасанда
- Сатр ҳамчун объектҳои синфи **string**.

Масалан, сатре, ки миқдори аломатҳояш (рамзҳояш) 10-то аст, ҳамчун массив чунин тавсиф карда мешавад: **char satr[11];** Дар ин ҷо ҷузъи ёздаҳуми массив аломати нулемт, ки дар интиҳои сатр ҷойгир шудааст.

Сатри **нулӣ** танҳо аз нулҳо иборат буда, барои тасвири сатрҳои холӣ истифода бурда мешавад.

Доимии сатрӣ - маҷмӯи аломатҳои дар ноҳунак гирифташуда аст. Масалан, “**Тоҷикистон**”, “**C++**”, ... Дар интиҳои доимихои сатрӣ гузоштани аломати нул шарт нест. Онро компилятор ба таври худкор мегузорад.

Яке аз тарзҳои бо ёрии калидлавҳа доҳил кардани сатрҳо - ин истифодабарӣ аз оператори **cin** ба шумор меравад. Масалан, дар барномаи зерин ин тарзи доҳилкуни сатрҳо хеле хуб нишон дода шудааст:

```
# include <iostream.h>
int main( )
{
    char satr[50];
    cout<<"Satrro dohil kuned:";
    cin>>satr;
    cout<<"Satri dohilkardaaton:";
    cout<<satr;
    return 0;
}
```

Дар натиҷаи иҷрои ин барнома дар экран сатрҳои зерин пайдо мешаванд:

Satrro dohil kuned: Tojikiston
Satri dohilkardaaton: Tojikiston

Агар ба ҷои калимаи (сатри) **Tojikiston** ибораи **Tojikistoni sohibistiqlol** доҳил карда шавад, он гоҳ натиҷаи кори барнома чунин мешавад:

Satrro dohil kuned: Tojikistoni sohibistiqlol

Satri dohilkardaaton: Tojikistoni

Сабаби рӯҳ додани ин гуна вазъ дар он аст, ки ҳангоми дар сатр воҳӯрдани аломати фосила (пробел), амали **>>** (дар оператори `cin`) дохилкунии давоми онро қатъ мегардонад. Бинобар он, ба ҷои танҳо калимаи якуми сатр дода мешаваду ҳалос. Барои ба пуррагӣ ба ҷои додани сатр бошад, бояд аз функцияи `gets()` истифода бурд. Барои ин, ба функцияи `gets()` муроҷиат карда, ба сифати аргумент номи массивро (бе нишон додани индекси он) гирифтан лозим аст. Функцияи мазкур аломатҳои дохилкардашударо то лаҳзаи пахши тугмаи **Enter** пурра қабул мекунад.

Барои истифодаи функцияи `gets()` дар барнома парвандан сарлавҳавии `<stdio.h>`-ро ҷойгир кардан лозим аст. Бо назардошти ин гуфтаҳо барномаи болоиро бо ёрии функцияи `gets()` аз нав месозем:

```
# include <iostream.h>
# include <stdio.h>
int main()
{
    char satr[50];
    cout<<" Satrro dohil kuned:";
    gets(satr);
    cout<<" Satri dohilkardaaton:";
    cout<<satr;
    return 0;
}
```

Натиҷаи кори барнома чунин аст:

Satrro dohil kuned: Tojikistoni sohibistiqlol

Satri dohilardaaton: Tojikistonni sohibistiqlol

Акнун бо чанде аз функцияҳои коркарди сатрҳо ошно мешавем. Ва қайд мекунем, ки барои муроҷиат кардан ба чунин функцияҳо, дар барнома бояд парвандай сарлавҳавии `<string.h>` ҷойгир карда шавад.

- ❖ **Функцияи `strcpy()`.** Тарзи навишти умумии ин функция `strcpy(s1,s2);` мебошад. Функцияи мазкур ба ҷои сатри `s1` нусхаи сатри `s2`-ро мегузорад. Дар назар аст, ки андозаи массиви нигоҳдорандай сатри `s1` нисбат ба андозаи массиви нигоҳдорандай сатри `s2` қалонтар аст.
- ❖ **Функцияи `strcat()`.** Тарзи навишти умумии ин функция `strcat(s1,s2);` аст. Ин функция дар интиҳои сатри `s1` сатри `s2`-ро мепайвандад. Ҳар дуи ин сатрҳо ва сатри натиҷавӣ бояд бо аломати нул ба итмом расанд.
- ❖ **Функцияи `strcmp()`.** Тарзи навишти умумии ин функция `strcmp(s1,s2);` аст. Функцияи `strcmp()` сатри `s1`-ро бо сатри `s2` муқоиса менамояд. Дар мавриди баробар будани микдори аломатҳои ин сатрҳо натиҷаи кори функцияи `strcmp(s1,s2);` ба нул баробар аст. Агар сатри `s1` аз сатри `s2` қалон бошад, он гоҳ қимати функция мусбат (+), вагарна – манғӣ (-) аст.
- ❖ **Функцияи `strlen()`.** Тарзи навишти умумии ин функция `strlen(s);` аст. Ин функция дарозии сатри `s`-ро муайян мекунад.
- ❖ **Функцияҳои `strlwr()` ва `strupr()`.** Тарзи навишти умумии ин функцияҳои мувофиқан чунин аст: `strlwr(s);` ва `strupr(s);` Функцияи `strlwr()` ҳамаи ҳарфҳои қалони сатрро ба ҳарфҳои мувофиқи хурд ва функцияи `strupr()` баръакс, ҳарфҳои хурдро ба ҳарфҳои мувофиқи қалон табдил медиҳад. Махсус қайд мекунем, ки ин функцияҳо танҳо

дар мавриди истифодаи ҳарфҳои лотинӣ кор фармуда мешаванд.

- ❖ **Функцияи strset()**. Тарзи навишти умумии ин функция **strset(s,r)**; аст. Функцияи **strset()** алломатҳои сатри *s*-ро бо алломати *r* иваз меқунад.

Мисоли 1. Бо истифода аз функцияҳои коркарди сатрӣ миқдори алломатҳои сатрҳои Q1 ва Q2 ҳисоб карда шавад ва баъд онҳо бо ҳам пайваст карда шуда, ба чоп дода шаванд.

```
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main( )
{
    char Q1[50],Q2[50];
    strcpy(Q1, "Asri XXI");
    strcpy(Q2, "- asri technologiyahoi informatsionist");
    cout>>"Darozii satri->>Q1>>" ba ">>strlen(Q1);
    cout>>" barobar ast">> "\n";
    cout>>"Darozii satri->>Q2>>" ba ">>strlen(Q2);
    cout>>" barobar ast">> "\n";
    strcat(Q1,Q2);
    cout>>Q1>> "\n";
    return 0;
}
```

⊗ Саволҳо:

1. Ишоракунак чист?
2. Бо ишоракунак қадом амалҳоро ичро кардан мумкин аст?
3. Дар C++ зери мағҳуми сатр чиро мефаҳманд?

4. Дар мавриди истифодаи функсияҳои коркарди сатрӣ дар барнома бояд номи кадом парвандай сарлавҳавӣ ба қайд гирифта шавад?
5. Сатрро бо чанд тарз дохил кардан мумкин аст?
6. Дар кадом маврид функсияи `strcmp` қимати манфири ҳосил меқунад?

❖ Супориш:

1. Матни мавзӯъро бодиқат ҳонед ва онро нақл кунед.
2. Ҳар як функсияи коркарди сатриро бо мисолҳои мушаххас шарҳ дихед.
3. Бо истифода аз мағҳуми сатр барномаи ёфтани суммаи рақамҳои адади натуралии n -ро тартиб дихед.

МУРАТТАБСОЗИИ АЛГОРИТМ҆ХО БО ЁРИИ ХАЗИНА

Дар ин чо бაъзе алгоритмҳои тайёр пешкаш шудаанд, ки дар ҳалли масъалаҳои гуногун ба таври вассеъ истифода мешаванд. Ҳангоми омӯзиши онҳо ба сохторашон аҳамият дихед. Барои онҳо блок-схема созед ва аз онҳо дар эҷоди алгоритмҳои нав истифода баред.

1. Алгоритми ҳисобкуни қимати мутлақи адади ҳақиқӣ

алг КМУТ (ҳақ x , ҳақ y)

арг x

нат y

ибт

агар $x \geq 0$

он тоҳ $y := x$

вагарна $y := -x$

иtmом

иит

2. Алгоритми ҳалли муодилии хаттии $ax=b$

алг МУХ (ҳақ a , ҳақ b , лит y)

арг a, b

нат x, y

ибт

агар $a \neq 0$

он тоҳ $y :=$ "ҳал дорад"

$x := b/a$

вагарна

агар $b=0$

он тоҳ $y :=$ "ҳал иштиёри"

вагарна $y :=$ "ҳал надорад"

иtmом

иtmом

иит

3. Алгоритми аз ду адади α ва ёфтани адади компьютерин

алг КАД (хак α, β, γ)

арг α, β

нат γ

ибт агар $\alpha \geq \beta$

он гох $\gamma := \alpha$

вагарна $\gamma := \beta$

итмом

иит

4. Алгоритми аз се адад ёфтани адади компьютерин

алг КАС (хак a, b, c, y)

арг a, b, c

нат y

ибт хак z

КАД(a, b, z)

КАД(z, c, y)

иит

5. Алгоритми ҳали мудилии квадратии $ax^2 + bx + c = 0$; a, b, c - ададҳои ихтиёрий, $a \neq 0$

алг МУКВ (хак a, b, c , хак x_1, x_2 , лит y)

арг a, b, c

нат x_1, x_2, y

ибт хак D

$D := b^2 - 4ac$

агар $D < 0$

он гох $y :=$ "ҳал надорад"

вагарна $y :=$ "ҳал дорад"

$$x_1 := \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$$

$$x_2 := \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

ИТМОМ

ИНТ

6. Алгоритми ефташын калонтарын таңсактұратын умуми ду адаң

алг КТУ (натур m, n , натур KTY)

арг m, n

нат KTY

ибт натур x, y

$x := m; y := n$

ханұз $x \neq y$

ибс

агар $x > y$

он гоҳ $x := x - y$

вагарна $y := y - x$

ИТМОМ

инс

$KTY := x$

ИНТ

7. Алгоритми құстуручы құзъи калонтарини қарлавали хатты

алг ЭКЧХ (бут n , чад хак $x[1:n]$, хак y)

арг n, x

нат y

ибт бут i

$i := 2; y := x[1]$

ханұз $i \leq n$

ибс

$КАД(y, x[i], y); i := i + 1$

инс

ИНТ

8. Алгоритми ҳисобкунии дараҷа $y = \alpha^i; i=1,2,\dots,n, n \in N$

алг Дараҷа (хак α , натур n , хак y)

арг α, n

нат y

ибт бут i

$i:=1; y:=1$

ханӯз $i \leq n$

ибс

$y:=y \cdot \alpha;$

$i:=i+1$

иис

иит

9. Алгоритми ҳисобкунии дараҷаи низомидиҳандаси бутун

$y=\alpha^x; x \in Z$

алг ДАРБУТ (хак a , бут x , хак y)

арг a,x

нат y

ибт

агар $x=0$

он тоҳ $y:=1$

вагарна

агар $x>0$

он тоҳ Дараҷа (a,x,y)

вагарна Дараҷа ($1/a,-x,y$)

итмол

итмол

иит

10. Алгоритми ҳисобкунни пайдартайи Фибоначчи

алг Фибоначчи (бүт n , т, чад бүт $f[1:n]$)

арг n

нат f

ибт бүт i

$f[1]:=1$

$f[2]:=1$

$i:=3$

ханұз $i \leq n$

ибс

$f[i]:=f[i-1] + f[i-2]$

$i:=i+1$

иис

инт

11. Алгоритми схемаси Горнер

алг схемаси Горнер (бүт n , хак x , чад $a[0:n]$, хак y)

арг n, a, x

нат y

ибт бүт i

$i:=0; y:=a[0]$

ханұз $i \neq n$

ибс

$i:=i+1$

$y:=y \cdot x + a[i]$

иис

инт

12. Алгоритми ҳисобкунни амплитудаи лаптии

алг Лаптиш (хак $m, k, \Delta t, n, v_0, x_0, x$)

арг $m, k, \Delta t, n, v_0, x_0, x$

нат x

ибт бут i ; хак a, v

$i:=1; x:=x_0; a:=-k \cdot x/m; v:=v_0+a \cdot \Delta t / 2$

ханұз $i \neq n+1$

ибс

$i:=i+1; x:=x+v \cdot \Delta t; a:=-k \cdot x/m; v:=v+a \cdot \Delta t$

иис

иит

13. Алгоритми ёфтани адағы хурдтарини қадвали ҳатті

алг МИНЧУЗЪ (бут k, n , чал хак $a[k:n]$, бут l)

арг a, k, n

нат l

ибт

бут i , хак МИН

$МИН:=a[k]; l:=k; i:=k+1$

ханұз $i \leq n$

ибс

арар $МИН>a[i]$

он гох $МИН:=a[i]; l:=i$

итмом

$i:=i+1$

иис

иит

14. Алгоритми батартибории қузъҳои қадвали ҳатті аз рүи афзуншиавиашон

алг Батартиборӣ (бут n, m , чал хак $c[n:m]$)

арг c, n, m

нат c

ибт

быт $i, l, \underline{хак} r$

$i:=n$

ханұз $i < m$

ибс

МИНЧУЗЬ(i, m, c, l)

$r:=c[i]$

$c[i]:=c[l]$

$c[l]:=r$

$i:=i+1$

инс

инт

НОМГҮИ МАФҲУМҲОИ АСОСӢ

(Мафҳумҳои тоҷикӣ дар мувофиқа бо Кумитаи истилоҳоти
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи
коршиносони соҳаи технологияҳои информатсиониву
коммуникатсионӣ қабул гардидаанд)

Англисӣ	Русӣ	Тоҷикӣ
File	Файл	Парванда/Файл
New	Создать	Соҳтан
Text Document	Текстовый документ	Санади матнӣ
Spreadsheet	Электронная таблица	Чадвали электронӣ
Presentation	Презентация	Намоиш
Draw	Рисунок	Расм
Database	База данных	Пойгоҳи додаҳо
Master Document	Составной документ	Санади поя
Labels	Этикетки	Барҷасбҳо
Business Card	Визитная карточка	Корти шиносӣ
Export	Экспорт	Содирсот
Export as PDF	Экспорт в PDF	Содирсот ҳамчун PDF
Send	Отправить	Фиристодан
Document as E-mail	Документ как электронное письмо	Санад ҳамчун e-mail

Англий	Русий	Тоҷикӣ
Properties	Свойства	Хосиятҳо
Digital Signature	Цифровая подпись	Имзои рақамӣ
Templates	Шаблоны	Қолабҳо
Organize	Управление	Созмон
Show	Показать	Нишондиҳӣ
Accept or Eject	Принять или отклонить	Пазируфта ё напазируфта
Comments	Комментарий	Тавзехот
Merge Documents	Объединить документы	Яксозии санадҳо
Compare Document	Сравнить документ	Муқоисаи санад
Find & Replace	Найти и заменить	Ёфтани ва ҷойгузин
Navigator	Навигатор	Роҳнамо
Headers & Footers	Верхние и нижние колонтитулы	Сарсафҳа/ Посафҳа
Fill	Заполнить	Пур кардан
Delete Contents	Удалить содержимое	Ҳазфи мӯҳтаво
Delete Cells	Удалить ячейки	Ҳазфи катақҳо
Sheet	Лист	Варақ
Delete Manual Break	Удалить разрыв	Ҳазфи гусастагии дастӣ

Англій	Русі	Тоҷикӣ
Links	Ссылки	Пайвандҳо
Plug-In	Подключаемый модуль	Васлшаванда
Image Map	Сенсорное изображение	Нақшанигор
Object	Объект	Объект
View	Вид	Намо
Links to External Data	Ссылка на внешние данные	Пайванд ба додаҳои беруна
Special Character	Специальные символы	Аломатҳои маҳсус
Formatting mark	Символ форматирования	Нишонаи форматбандӣ
Hyperlink	Гиперссылка	Абарпайванд
Function	Функция	Функсия
Note	Примечание	Эзоҳ
Picture	Изображение	Тасвир
Movie & Sound	Видео и звук	Намоиш ва овоз
Chart	Диаграмма	Намудор
Floating Frame	Фрейм	Чорҷӯби лагжон
Format	Формат	Формат

Англий	Русий	Тоҷики
Default formating	Форматирование по умолчанию	Форматбандии пешфарз
Merge cells	Объединить ячейки	Яксозии катакҳо
Tools	Сервис	Афзорҳо
Spell check	Проверка орфографии	Имлосанҷ
Language	Язык	Забон
Detective	Зависимости	Вобастаков
Auto Correct	Автозамена	Худтасҳехгар
Goal Seek	Подбор параметра	Ҳадафчӯ
Solver	Решатель	Ҳалкунанда
Scenarios	Сценарий	Намоишнома
Protect Document	Защитить документ	Ҳифзи санад
Cell Contents	Содержимое ячейки	Дарунмояни катак
Gallery	Галерея	Галерея
Media Player	Медиапроигрователь	Расонанавоз (Медиа-плсер)
Validity	Проверка	Санчиши коршоями
Multiple Operations	Совмещенные операции	Чандамалий
Consolidate	Объединить	Якесозӣ

Англий	Русий	Тоҷикӣ
Outline	Структура	Тарҳ/сохтор
DataPilot	Сводная таблица	Ҷадвали ҷамъбастӣ
Open	Открыть	Кушодан
Resent Document	Предыдущие документы	Санадҳои пешин
Wizards: Agenda	Мастер	Моҳир: Нақшай кор
Document Converter	Конвертер документов	Табдилгари санад
Install new Dictionaries	Установить новые словари	Насби фарҳанҷҳои нав
Close	Закрыть	Бастан
Save	Сохранить	Сабт кардан/ Нигоҳ доштаи
Save as	Сохранить как	Нигоҳдорӣ ҳамчун
Edit	Правка	Вироиш
Page preview	Предварительный просмотр страницы	Пешдиди сафҳа
Print	Печать	Чоп
Printer settings	Настройки принтера	Таизими чопгар
Exit	Выход	Беруншавӣ

Англий	Руси	Тоҷикӣ
Undo	Отменить	Лағв (бекор)
Restore	Вернуть	Бозгардон
Cut	Вырезать	Буридаи
Copy	Копировать	Нусхагири
Paste	Вставить	Чоғузорӣ
Select All	Выделить все	Баргузини саросар
Changes	Изменения	Тағйирот
Records	Запись	Навишта
Protect Records	Защита записей	Ҳифзи навиштаҳо
Normal	Обычный	Маъмулӣ
Page Break Preview	Предварительный просмотр деления на страницы	Пешидиди сафҳабандӣ
Tool bars	Панели инструментов	Лавҳаи афзорҳо
Status bar	Строка состояния	Лавҳаи ҳолатнамо
Value highlighting	Выделение значения цветом	Дурахшонсозии қимат
Full screen	На весь экран	Паҳнои экран
Zoom	Маштаб	Миқёс
Insert	Вставка	Миснагузорӣ

Англий	Руси	Тоҷики
Manual break	Разрыв	Гусастагии дастӣ
Cells	Ячейки	Катакҳо
Row	Строка	Сатр
Column	Столбец	Сутун
Sheet	Лист	Варақ
Print Ranges	Области печати	Худуди чоп
Character	Символы	Аломатҳо
Styles and Formating	Стили	Сабкҳо ва форматандӣ
Auto Format	Автоформат	Худформатгириӣ
Conditional Formating	Условное форматирование	Форматандии шартӣ
Anchor	Привязка	Лангар
Alignment	Выравнивание	Радифсозӣ
Arrange	Расположить	Мураттабсозӣ
Flip	Отразить	Бозтоб
Group	Группировать	Гурӯҳандӣ
Graphic	Графический объект	Графики
Control	Элемент управления	Идоракунанда
Form	Свойства формы	Форма

Англий	Русий	Тоҷикӣ
Macros	Макросы	Макросҳо
Extension Manager	Управление расширениями	Мудири баста
XML Filter Settings	Настройка фильтров XML	Танзими полоишгари XML
Customize	Настройка	Дархостӣ кардан
Options	Параметры	Параметрҳо/Интихобҳо
Data	Данные	Додаҳо
Define Range	Определить диапазон	Таъинии ҳудуд
Select Range	Выбрать диапазон	Интихоби ҳулуд
Sort	Сортировка	Мураттабсозӣ
Filter	Фильтр	Полоишгар
Subtotals	Промежуточные итоги	Натиҷаҳои мобайниӣ
Window	Окно	Равзана/Панҷара
New Window	Новое окно	Равзанаи нав/Панҷараи нав
Close Window	Закрыть окно	Бастани равзана/ Бастани панҷара
Split	Разбить	Тақсим кардан

Англий	Русий	Тоҷикӣ
Freeze	Фиксировать	Собитсозӣ
Refresh Range	Обновить диапазон	Навсозии ҳудуд

МУЙДАРИЧА

Сарсухан	3
----------------	---

Бахии 1. ВОСИТАХОИ ИНФОРМАТИКУНОИ

Боби I. АСОСХОИ АЛГОРИТМСОЗӢ

1.1.1. Алгоритм	4
1.1.2. Алгоритмсозӣ. Забони алгоритмӣ	9
1.1.3. Тарзи ичрои дастурҳои алгоритм.	
Фармонҳои графики	11
1.1.4. Сохторҳои алгоритм	15
1.1.5. Бузургихо: доимиҳо, тағйирёбандашо	21
1.1.6. Алгоритмҳои ёрирасон	24
1.1.7. Сохтори такрориавӣ	27
1.1.8. Бузургихои ҷадвалӣ	31
1.1.9. Асосҳои мантиқии алгоритмсозӣ	34

Боби 2. АСОСХОИ БАРНОМАРЕЗӢ

1.2.1. Тахаввул ва таснифи забонҳои барномарезӣ	41
1.2.2. Забони барномарезии Qbasic	45
1.2.3. Функцияҳои стандартӣ. Ифодаҳо	53
1.2.4. Операторҳои дохилкунӣ	57
1.2.5. Операторҳои чонкунӣ	64
1.2.6. Операторҳои ёрирасон. Барномаҳои хаттӣ	71

МУНДАРИЧА

1.2.7.	Барномаҳои шоханок. Операторҳои гузариш.....	74
1.2.8.	Оператори гузариши шартии калидӣ. Оператори ивазкуни қимати тагийрёбандахо	81
1.2.9.	Барнома ва операторҳои даврӣ	84
1.2.10.	Массивҳо	93
1.2.11.	Зербарнома	101
1.2.12.	Функцияҳо ва операторҳои коркарди матн	106
1.2.13.	Воситаҳои графики	112
1.2.14.	Компилятор, интерпретатор. Фалатҳои барномавӣ	119
1.2.15.	Марҳалаҳои асосии ҳалли масъала тавассути компьютер	123
1.2.16.	Коркарди парвандахо	128

Боди 3. САЛБКИ ОБЪЕКТГАРОИ БАРНОМАРЕЗИ

1.3.1.	Забони барномарезии Visual Basic	132
1.3.2.	Инқапсулатсия, меросгузорӣ ва полиморфизм	136
1.3.3.	Муҳити Visual Basic 6.0	140
1.3.4.	Барномасозӣ дар Visual Basic	147
1.3.5.	Тагийрёбанд, доимӣ , функция	153
1.3.6.	Операторҳои шартӣ	159
1.3.7.	Оператори Select Case. Сохторҳои даврӣ	171
1.3.8.	Протседура. Функция	180

МУНДАРИЧА

1.3.9.	Массивҳо.....	187
1.3.10.	Кор бо тағиیرбандажои сатрй	194
1.3.11.	Имкониятҳои графикии Visual Basic	197

Бахши 2. ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАЦИОНӢ ВА КОММУНИКАЦИОНИЙ ЗАБОНИ БАРНОМАРЕЗИИ С++

2.1.	Таърихи пайдоиши забони С++.....	206
2.2.	Ба кор омодасозии С++	208
2.3.	Идентификатор, тағиирбандажои сатр.....	214
2.4.	Амалҳо ва функцияҳои математикий	218
2.5.	Операторҳои шохавӣ	222
2.6.	Операторҳои даврӣ	227
2.7.	Функцияҳо	234
2.8.	Массивҳо	240
2.9.	Ишоракунҷак. Сатр	246
Заминал 1. Мураттабсозии алгоритмҳо бо ёрии хазина		253
Номгӯи маҳфумҳои асосӣ.....		260

**ТЕХНОЛОГИЯИ
ИНФОРМАЦИОННИЙ**

СИНФИ 10

Муаллифон	Файзали Сайдуллоевич Комилов Мубинчон Муллоочонов Камаридин Тухлиев
Мухаррир	Боймурод Алиев
Хуруфчин	Мубинчон Файзиев
Сахифабанд	Шукратчон Ҷабборов

Ба чопаш 20.08.10 имзо шуд. Андозаи 60/90^{1/16}
Чузъи чопи шартй 17. Адади нашр 70 000.
Нархаш шартномавӣ.

КММ “Насиба”